

АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН
ИНСТИТУТИ ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА
МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ АҲМАДИ ДОНИШ

ҲАМЗА КАМОЛ

АВОМИЛИ БА САРИ ҲОКИМИЯТ ОМАДАНИ СОМОНИЁН

*Баррасиҳои ҳаводиси таърихии садаҳои
VII-IX-и Ҳурросони Бузург дар асоси манобеи таърихӣ*

Муҳаррири масъул:
доктори улуми таърих, профессор,
узви вобастаи АИ Ҳайдаршо Пирумшо

ДУШАНБЕ-2022

**ББК 63.3 (точ)
К-18**

Рисола дар асоси лоиҳаи «Таърихи ҳалқи тоҷик» (асри III – аввали асри XX), рақами қайди давлатӣ 0121ТJ1211 нигошта шуда, бо тавсияи Шӯрои олимони Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба табъ мерасад

Муқарризон:

доктори улуми таърих, профессор **А. Саидов**
номзади улуми таърих, дотсент **С.Сайнаков**

К-18 Ҳ.Камол. (Ҳамзахон Камолов) Авомили ба сари ҳокимијат омадани Сомониён. Баррасиҳои ҳаводиси таърихии садаҳои VII-IX-и Ҳурросони Бузург дар асоси манобеи таъриҳӣ. Душанбе, 2022, 324 с.

Давлати Сомониён пас аз Тоҳириён ва Саффориён сеюмин давлати муқтадири тоҷикон баъд аз истилои араб аст, ки амирони он бодароят ва хирад сарзаминҳои густурдаи аҷдодиро зери фармони худ оварданд. Ин раванд чун эҳёи давлатдории тоҷикон баъд аз пирӯзии арабҳо дар ин сарзамин аз ҷониби маъруфтарин донишмандон пазируфта шудааст.

Мушаххас кардани омилҳои ба сари қудрат омадани ҳонадони Сомонӣ дар Ҳурросони Бузург бе баррасии равандҳои таърихии баъди ишғоли арабҳо дар ин сарзаминҳо бавучудомада имконнозӣ аст. Яқинан ин омилҳо бе заминаҳои айни таъриҳӣ арзи вуҷуд карда наметавонистанд. Имкони муайян кардани ин заминаҳо бо омӯзиш ва баррасии воқеа ва ҳаводиси таърихии баъди ишғоли арабҳо дар ҳудуди Ҳурросони Бузург ҷараёнгирифта фароҳам ҳоҳад омад, ки дар ин нигориши муаллиф ба он пардохта аст. Рисола барои доираи васеи ҳонандагон, ба ҳусус ононе, ки дар илми таърих пажӯҳиш мекунанд, пешниҳод мегардад.

ISBN 978-99985-

© Ҳамза Камол, 2022

ФЕХРИСТИ МАТОЛИБ

Таҳқикоти муҳим дар таърихнигории миллӣ	4
Пешгуфткор.....	8
Хуросони Бузург-Сарзамини зуҳури дудмони Сомонӣ.....	21
Ҳуҷуми аъроб ба Эрон.....	33
Хуросон дар аҳди хулафои рошидин.....	45
Хуросони Бузург дар аҳди Умавиҳо.....	53
Қутайба ибни Муслим ва ишғоли Варорӯд.....	66
Руҳдодҳо дар Хуросони Бузург баъд аз марги Қутайба. Зуҳури Деваштич.....	87
Хуросони Бузург дар солҳои охири хилофати Умавиҳо.....	114
Андар шинохти Абумуслими Хуросонӣ.....	122
Хуручи Шарик ибни Шайхи Маҳрӣ.....	143
Хунбаҳои Абумуслим – баҳонае дар муборизаҳои зидди арабҳо. Исёни Синбоди Муг.....	151
Хуручи Устоз Сис.....	160
Хуручи сапедчомагон бо сарварии Муқаннаъ	167
«Бармакиён аз зебоиҳои ин ҷаҳон буданд».....	185
Шӯриши Рофеъ ибни Лайс.....	223
Хуручи Бобаки Ҳуррамдин	230
Роҳ ба сӯйи озодӣ ва истиқлол.....	242
Хулоса.....	289
Манобеи таъриҳӣ ва адабиёти илмӣ	294
Фехристи номи ашхос	303
Фехристи номҳои ҷуғрофӣ.....	318

ТАҲҚИҚОТИ МУҲИМ ДАР ТАЪРИХНИГОРИИ МИЛЛӢ

Баъд аз истилои араб Хурносону Варорӯд ба давраи ниҳоят тӯлонии фоциабор – дусад соли муқовимати зидди аҷнабиён ворид гардида, онро бошарафона паси сар кардаанд. Агарчи исёну хуруҷҳои зидди аҷнабиён дар ин сарзаминҳо дар ибтидо аз сабаби парокандагии сиёсиву номуназзамии иқтидори ҳарбӣ натиҷаи дилҳоҳ дода натавонистанд, vale аз нигоҳи дурнамо онҳо нерӯи муҳаррик ва омилҳое буданд, ки шароити заруиро барои заиф гардидани нақши хилофат дар комилан тобеъ намудани минтақа чиддан халалдор намуда, дар соҳтори идории давлат дар Хурносону Варорӯд рӯи кор омадани ҳукumatҳои маҳаллӣ заминаи мусоид фароҳам овардаанд.

Аз ин рӯи муайян намудани омилҳои ба қудрати сиёсӣ соҳиб гардидани Сомониён чун давлати мустақил ва пурқуввату доманфарохи тоҷикон, яке аз масоили ниҳоят муҳими таърихнигории муосири миллӣ ҳисоб меёбад. Боиси хурсандист, ки бо дарки воқеии ин масъалаи рӯзмарраи илмӣ, доктори илмҳои таърих, профессор Ҳамза Камол барои возеҳан кушодани раванди муборизаи дуасраи озодихоии аҳолии азалии минтақа – тоҷикон барои давлатдории мустақил заҳмат ба ҳарҷ дода, таҳқиқоти ба талаби замон созгор – «Авомили ба сари ҳокимият омадани Сомониён»-ро пешкаши мутахассисони соҳа ва доираи васеи муҳлисони ватанӣ ва хориҷии таърихи фоҷеабор, vale ифтихорбахши ҳалқи тоҷик менамояд.

Ба касе пӯшида нест, ки бе равшангарии натиҷаи муқовимати ҳар ҳалқ барои ҳифзи арзишҳои барояш мондагори ин ё он зинаи гузаштааш, маънии чун ҳаводиси берабту бенизом ҷилва додани таърихро дорад. Бо назардошти чунин зарурату дарки ин матлаб,

муаллиф дар рисолаи хеш силсилаи гӯё беохиро исёну хуручҳои озодихоҳонаи Хурросону Мовароуннаҳро бар зидди арабҳо то ба сари ҳокимијат омадани Сомониён ба риштаи таҳлил кашидааст.

Дар рисола муҳтавои инъикоси муборизаву ранчу ҷоннисориҳои мардуми Хурросону Варорӯд ба хулосаи мантиқие меорад, ки ин азми боадолатона ва қатъии дар тӯли дусад сол ба ҳарҷ додаи гузаштагони истиқлолиятҳои мо, билохира ба пирӯзӣ расонд. Таъсиёбии давлати тамаддунофари Сомониён дар таърихи ҳалқи тоҷик чун рамзи шарафманди ин пирӯзӣ абадан ҷилдигар ба назар мерасад. Муаллиф бисёре аз сахифаҳои норавшану нимравшани ин масъаларо, ки то кунун дар таърихнигории миллӣ ҷавоби сахех наёфтаанд, кушода тавонистааст.

Аз диди мо он چӣ ин рисоларо аз пажӯҳишҳои ҳамсон фарқ мекунонад, ҳусни баён дар тавзехи матолиби таърихӣ, ҷалби төъдоди зиёде манобеи боэътиҳод мод доир ба омӯзиши ҳаводис ва руйдодҳо, бо услуги муқоисавӣ мушахҳас нишон додани сабабу омилҳои ба вуқӯъ омадани исёну хуручҳо дар манотики Хурросону Варорӯд ҳисоб меёбад. Муаллиф миёни пажӯҳандагони таърихи ин давр дар таҳлили густурда ва амиқи ҳодисаҳои таърихӣ то андозае пешсафии ҳудро нишон дода тавонистааст. Ин амри тасодуф набуда, аз дарки қонунияти раванди таърих, фаҳмиши воқеъбинонаи мантиқу муҳтавои манобеъ, дониши мукаммали забону баёни классикӣ, тарзи ба ҳуд хоси масъалагузорӣ ва пешниҳоди ҷавоби сахеху асосноки муаллиф бармеояд.

Мантиқи умумии ин асар нишон медиҳад, ки муаллифи он Ҳамза Камол, чун олими бо тамоми маънӣ баркамол, тавонистааст аз байни ҳазорон рӯйдоди воқеаҳои назарраси Хурросону Мовароуннаҳри баъди

истилои араб то таъсисёбии давлати мустақили Сомониён, масъалаҳоеро, ки маҳаки заминавии ба майдони таърих омадани ин давлат гардианд, чудо карда тавонад. Вобаста ба талаботи таърихнигории кунунӣ, дарки воқеии заминаҳои ба сари қудрат омадани Сомониён, ки муаллиф ба тамоми қишири хонандагон фаҳмо онро ба низоми илмӣ даровардааст, барои таърихогаҳиву худшиносии миллӣ ниҳоят рӯзмарраву зарурӣ ба назар мерасад.

Бо тавзехи қаҳрамониҳои озодиҳоҳони Хурросону Варорӯд дар рисолаи «Авомили ба сари ҳокимијат омадани Сомониён», муаллиф ба исбот расонида аст, ки таърихи ҳар миллат бо фидокории афроди он рушд мекунад, як насл бояд барои рифоҳи насли пас аз худ фидокорӣ дошта бошад, то ин ки дар масири тӯфонзи таърих мондагории худро таъмин карда тавонад.

Дар рисола муаллиф ба тавзехи ҷуғрофии сарзамини дудмони оли Сомон дикқати маҳсус зоҳир намуда, бо такя ба манобеи таъриҳӣ, бар хилофи назари иддае бо ном муаррихон, далели барои мо тоҷикон бегона набудани истилоҳи “Хурросони Бузург”-ро асоснок намудааст.

Муҳаққиқ нақши Абумуслими Хурросониро дар раванди руйдоди воқеаҳои солҳои чиҳилтум ва панҷоҳуми садаи VIII-ум дар Хурросон воқеъбинона кушода, сабаби фоҷиабор анҷом ёфтани сарнавишти Абумуслимро баён мекунад, ки он на танҳо ба исми хонадони Аббосӣ муҳри ҳамешагии бадномӣ зад, инчунин маншай хуруҷу исёнҳое дар Хурросони Бузург алайҳи истилогарони араб низ гардид.

Назаррастарин ҷунбишу исёнҳои дар Хурросони Бузург бо сарварии Шарик ибни Шайхи Маҳрӣ, Синбоди Муғ, Устоз Сис, Муқаннаъ ва Рофеъ ибни Лайс рухдодаро ба қолаби таҳлил гузашта, муаллиф сабабу

омилҳои ба вуқӯй омадан ва натиҷаи онҳоро возеҳан қушода, мақоми таърихии онҳоро бо далелҳои боэътиимод муайян кардааст.

Дар ин рисола бори нахуст дар таърихнигории точик аз начибзодагони хонадони Бармакӣ сухани бештар гуфта мешавад. Дар воқеъ онҳо на танҳо ҷабри фошиабори рӯзгорро қашидаву заҳри онро ҷашидаанд, мутаассифона дар таърихи ватаний барои онҳо то кунун ҷойгоҳи шоистае пайдо нашудааст. Он чӣ дар байёни муҳаққиқон ҷой дорад ҳеле сатҳиву номукаммал ба назар мерасад.

Аз мантиқи таълифот ҳулосаи умумие бармеояд, ки муалиф сабабҳои рӯи кор омадани давлатҳои мустақили тоҷикӣ Тоҳириён ва Саффориёнро дар Ҳурӯсони Бузург, ки заминаи ба таҳт расидани Сомониёнро фароҳам оварданд, бо истифода аз матолиби ниҳоят зиёду боэътиимидаи сарчашмаҳои таърихӣ таҳлилу баррасӣ намуда, ҳулосаҳои амиқи илмӣ бароварда аст.

Табиист, ки ин рисола чун қӯшиши ҷидде дар омӯзиши воқеан илмии омилҳои ба сари қудрат омадани Сомониён ҳисоб ёфта, мисли дигар таҳқиқот аз норасоиҳо орӣ буда наметавонад. Муаллиф бо камоли эҳтиром эродҳои донишмандони соҳаро ҳоҳад пазируфт, то дар такмили ин рисола истифода гарданд.

Профессор Ҳайдаршо Пирумшо

ПЕШГУФТОР

Асрхои IX ва X-ро дар Хурносони Бузург ба сабаби таҳаввулоти сиёсӣ, рушди иқтисод, эҳёи фарҳанг, пешрафти илм ва хунар асри заррини давлатдории Сомониён номидаанд. Ба хонадони Сомонӣ мусассар шуд, то дар тӯли ҳукумати хеш давлатеро бо соҳтори мунаzzами идорӣ, ки онро аз ниёгони худ ба мерос гирифта буданд, эҷод намоянд. Дар умури идории давлат Сомониён ба таҷрибаи давлатдории аҷдоди худ чун Ҳаҳоманишиён, Ашкониён ва Сосониён иттико карданд. Давлати Сомониён пас аз Тоҳириён ва Саффориён сеюмин давлати муқтадири тоҷикон аст, ки дар муддати кӯтоҳ амирони он бодароят сарзаминҳои бузургеро зери фармони худ оварданд ва он чун эҳёи давлатдории тоҷикон баъд аз пирӯзии арабҳо дар ин сарзамин аз ҷониби маъруфтарин ҳоваршиносони аврупой, русӣ ва шӯравӣ таъкид шудааст.

Мақом ва ҷойгоҳи Сомониён дар саҳифаҳои таъриҳ ончунон баланд аст, ки таъриҳнигорон ва пажӯҳандагони таъриҳ пояҳои ҳукуматҳои баъдӣ дар ин қаламравро мадюни вучуди Сомониён донистаанд.

Мушахҳас кардани омилҳои ба сари қудрат омадани хонадони Сомонӣ дар Хурносони Бузург бе баррасии равандҳои таърихии баъди ишғоли арабҳо дар ин сарзаминҳои бавуҷудомада имконнозазир аст. Яқинан ин омилҳо бе заминаҳои айни таъриҳӣ арзи вучуд карда наметавонистанд. Имкони муайян кардани ин заминаҳо бо омӯзиш ва баррасии воқеа ва ҳаводиси таърихии баъди ишғоли арабҳо дар ҳудуди Хурносони Бузург ҷараёнгирифта фароҳам ҳоҳад омад, ки дар ин нигориши ба он ҳоҳем пардоҳт.

Аз аҳбори манобеи таъриҳӣ ба вазоҳат пайдост яке аз сабабҳои пирӯзии аъроб дар қаламрави Эрон, Хурносони Бузург ин буд, ки теъдоди зиёде аз ҳокимони

шахрҳо ва вилоятҳо дилбастагии зиёде ба давлати Сосониён надоштанд, онон бештар ба хифзи молу пойгоҳи хеш меандешиданд, барои қасби мақом назди аъроб бо ҳам душманий меварзиданд ва ба ин васила ба ишғоли бештари сарзаминҳо ба онон кӯмак менамуданд.

Бо вучуди ин ки дар илми таърих мафҳуми «агар» вучуд надорад ва равандҳои таърихи зери қонунмандиҳои рушди ҷомеа сурат мегиранд ва боз ҳам тасаввур кунем, ки агар қишири ашрофи он ҷомеа барои хифзи манофеи худ ба хиёнат даст намезад, муборизони Ҳурисонию варорӯдӣ (мисли Деваштич ва дигарон) ба доми тазвири тозиён намеафтоданд ва ҷабҳаи муштараке, ки дар баробари қабоили дур аз тамаддуни биёбонҳои араб созмон дода мешуд, ба яқин тозиён, ки дар ибтидо дар сар танҳо горату бурдани амволи горатшуда ҷизи дигаре намепарвариданд, ба тасхири Эрон ва Ҳурисони Бузург бо осонӣ муваффақ намешуданд.

Арабҳо комёб шуданд, ки ҳамкории бештари ашрофи ин сарзаминҳоро ба сӯи худ ҷалб кунанд ва онон низ ба ишғолгарон ба умеди расидан ба вазъи беҳтар хушомад гуфтанд. Аъроб обу ҳавои Ҳурисони Бузургро низ хуш ёфтанд ва фурсатҳои муносибе зарур буд, ки онон дар ин сарзамини умрону бобаракат ба сарвату бениёзӣ бирасанд. Ин ҳолатҳои муносиби табиӣ мавчи муҳочирати тозиёнро, ки пайдарпай аз биёбонҳои ҷаҳаннамгунаи Арабистон ба сарзамини биҳиштосои Ҳурисони Бузург сарозер мешуданд, бештар кард. Бадин васила чунин мавчи муҳочирати аъроб ба шаҳрҳои Ҳурисони Бузург пойгоҳи иҷтимоiero ба лашкари онон, ки ба ҳаробиу горат машғул буд, фароҳам овард. Баъдан ин мавчи муҳочирати аъроб ба сӯи Ҳурисони Бузург мубаддал ба сел гашт ва дигар шумораи онон

маҳдуд ба гурӯҳи ҷанговарони лозим барои зери фармон доштани Ҳурӯсон ва идомаи ҷанг дар Варорӯд набуд. Пас авзое дар Ҳурӯсони Бузург падид омад, ки наметавонист аз пешравии аъроб ҷилавгирӣ кунад. Ба иловай ин манофеи табақотии қиширҳои ҷомеаи Ҳурӯсони Бузург бо муҳоҷирони араб созгор гашт ва табақаи ашрофи сарафкандаи ҳурӯсонӣ дар фармонравоии сарони қабилаҳои араб дар Ҳурӯсони Бузург ба ҳамкорӣ оғоз карданд. Кор то ба ҷое расид, ки масалан, ба ҳангоми тасхии Бухоро бори ҷаҳорум бо фармондехии Қутайба ибни Муслим бино ба иттилои Наршахӣ «Қутайба чунон савоб дид, ки аҳли Бухороро фармуд як нима аз хонаҳои хеш ба араб доданд, то араб бо эшон бошанд ва аз аҳволи эшон боҳабар бошанд»¹ ва иловатан ба тайиди ин манбаъ Қутайба шаҳри Бухороро миёни сарони қабилаҳои араби рабеа, музар ва ямании сокиншуда дар ин шаҳр тақсим кард ва ҳар сол сокинони шаҳри Бухоро муваззаф буданд, ки дусад ҳазор дирам ба ҳалифа ва даҳ ҳазор дирам ба амири Ҳурӯсон – Қутайба бидиҳанд. Сокинони беруни шаҳр бошанд, бояд алафи сутурони араб ва ҳезуми онҳоро таъмин намуда, он чӣ ки арабҳо ҳарҷи дигар доштанд, бипардозанд.²

Аmmo ин рафтори ҳудбартарбинии аъроб дар умури идории Ҳурӯсони Бузург мояи гирифториҳо ва душвориҳои рӯзафзун дар ин сарзамини густурда мегашт.

Хукумати аъроб пас аз ишғоли қишиварҳои Эрон ва Ҳурӯсони Бузург, ки ин сарзаминҳои аҳуроиро ба таҳқиқар «Аҷам», яъне «гунг»³ номид, ба ҳурдшумории

¹ Муҳаммади Наршахӣ. Таърихи Бухоро. Мураттибон F.Фоибов, К.Олимов ва Н.Амиршоҳӣ. Душанбе: Пайванд, 2012. С.96.

² Ҳамон ҷо. С.103-104.

³ Ин вожа «ғайри Араб» низ тафсир мешавад.

сокинони ин сарзаминҳо, бавижа озодагону ашрофи он ба бузургӣ ва бартарии араб бунёд ниҳода шуд.

Хушунат ва бедодгари араб дар ибтидо нисбат ба мағлубшудагони сарзаминҳои ориёй ончунон беандоза буд, ки дар натиҷаи он муқовиматҳои маҳаллӣ аз миён рафтанд ва араб бо ҳама нотавонӣ ва дармондагие, ки дошт, бар авзӯ мусаллат гашта, аз он пас меҳробҳо ва манораҳо ҷойгузини оташкадаҳо ва парастишгоҳҳо гаштанд. Гӯшҳое, ки ба шунидани сурудҳои хусравонӣ, таронаҳои тарабангези борбадӣ ва накисоӣ одат карда буданд, ба иҷбор бо садои дурушти сорбонон ва занги дароӣ¹ унс гирифтанд.

Дар баробари зулму ситам ва фочиаи саросарие, ки арабҳо дар шаҳрҳо ва рустоҳо ба мардум раво мединанд, ҷойи эътиroz набуд. Агар қасоне дар муқобили ҷафо ва ҷабри тозиён аксуламале нишон медоданд, кофару зандиқ² шумурда мешуданд. Шамшери онон ҳар гуна садои эътиrozро ҳомӯш мекард.³

Танҳо нолаҳои пурдардеро ғоҳе ошкор ва ғоҳе ниҳон монанди ин шеъри Абулянбақӣ ибни Тархон, ки аз ашрофзодагони Самарқанд ва бино ба аҳбори Ибни Хурдодбех дар асарааш «Китобу-л-масолик ва-л-мамолик» бо Яҳёи Бармакӣ ва писаронааш Фазл ва

¹ Зангӯлаи бузург, ки ба гардани чорпоён бибанданд.

² Вожай «зандик», ки «зандик» муарраби он аст, дар аҳди Сосониён ба пайравони Монӣ гуфта мешуд ва баъд ба ононе итлоқ шуд, ки на асли Авасто, балки тарҷумаи паҳлавии он «Занд»-ро муътабар медонистанд. Дар садри ислом аъроб эронии зардуштӣ ва ҳама қасоне, ки даҳрӣ ё муҳолифи ислом буданд, зандик гуфтанд. Гурӯҳе муътақиданд, ки «зандик» он аҳли мачусанд, ки худоро ду гӯянд ва нурро мабдаи ҳайрот ва зулматро мабдаи шар медонанд. Дар бархе аз фарҳангҳои тафсирӣ ин вожа ба маънии «гумроҳ», «бедин» ва «мулҳид» тавзех шудааст.

³ Зарринкӯб А. Ду қарн сукут. Нашри электронӣ. Техрон, 1389. С.111.

Чаъфар мусир буд ва аз харобиу вайронии ватанаш ниҳонӣ дар худ месӯҳт, метавон чун садои заифи муқовимат шиносоӣ кард:

Самарқанди кандманд,
Ба зинат кӣ афканд.
Аз Шош та беҳӣ,
Ҳамеша та хеҳӣ.¹

Соли 119 ҳ.к./737² ҳокими араби Хурасон Асад ибни Абдуллоҳи Қасрӣ азми тасхири Ҳатлон кард ва аз Балх ба ин ҷониб лашкар қашид. Аммо ба муқовимати шадиди ҳатлониён мувоҷеҳ шуд ва nocturни сарафканда ба Балх боз гашт. Ривоят аст, ки сокинони Балх пиromуни ин шикасти араби солори Хурасон сурудҳои таъномез гуфтанд. Ин пораи шеърӣ, ки вирди забони кӯдакони балхӣ буд, чун садои расо дар он ҳамӯшии ангор беинтиҳо сукутро бишкаста, дар саҳафоти таъриҳи сабти абадӣ ёфт ва онро Табарӣ ҷунин зикр кардааст:

Аз Ҳутталон омадед,
Ба рӯ табоҳ омадед,
Абор боз омадед,
Хушкнизор омадед.³

Озодазодагонро маволӣ (гуломони озодшуда) ном бурданд, ба анҷоми корхое, ки дарҳӯри шахсияти онҳо набуд, маҷбурашон карданд. Дар маърифати вожаи «маволӣ» бояд гуфт, ки арабҳо мусулмонони ғайриарабро ҷунин меҳонданд ва ин барҳоста аз

¹ Абулқосим Убайдуллоҳ ибни Абдуллоҳ ибни Ҳурдодбех. Китобу-л-масолик ва-л-мамолик. Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main. 1992. С.26.

² Дар манобеи таъриҳӣ соли 107 ҳ.к./725-726 ё 108 ҳ.к./726-727 низ омадааст, ки баъдан зикр ҳоҳад шуд.

³ Абучаъфар Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Мутарҷим А.Поянда. Бо таҳрир, тасҳеҳ ва таҳқиқи Н.Амиршоҳӣ. Душанбе, 2014. С.3704.

андешаи худбартии қавмии арабҳо буд, ки дар аҳди бани Умия ба нуқтаи атфи худ расид. Арабҳо мұнтақид буданд, ки касе хуни холиси арабӣ дар рагҳояш ҷорӣ бошад, барои сарварӣ ва фармонравӣ зода шуда ва дигар ҳалқу қавмҳо хидматгузор оғарида шудаанд. Онон хитоб ба мусулмонони гайриарб (маволӣ) чунин меғуфтанд, ки на танҳо мо шуморо аз бардагию асорат озод соҳтем, балки аз палидию қуфр ва ширк наҷот додем. Араби қавмпараст бо маволӣ дар сари дастархон наменишааст, ононро ба масциди хеш роҳ намедод ва дар намоз иқтидо ба имоми маволӣ намекард. Муҳаққики эронӣ F.Юсуфӣ бо иттико ба аҳбори Абулфараҷи Исфаҳонӣ навиштааст, ки яке аз маволӣ духтаре аз аъробро ба занӣ гирифт. Шикоят назди волии Мадина бурданд. Бо фармони волӣ зану шавҳар аз ҳам чудо шуданд ва дастур дод ба он мард дувист тозиёна заданд ва ришу абрӯяшро тарошиданд.¹

Аммо чунин барҳӯрд ба миллате, ки аввалин императории ҷаҳонро бо сарварии Куруши Кабир поя гузашт ва ба ҳуқуқи сокинони қаламрави зери фармонаш иборат аз ҳудиу бегона эҳтиром қоил гашт, наметавонист ба таври доимӣ идома дошта бошад. Дигар ин ки аъроб вориди сарзаминҳое гаштанд, ки низоми идорияш дар дарозои асрҳо муназзам гардида буд, бинобар ин дар умури идории сарзамини густурдае аз ҳаличи Форс то вилоятҳои ду ҷониби Сирдарё усули бадавии идораи давлат комилан носозгор буд. Сониян таҳқир ва носазокории араб нисбат ба сокинони Эрон ва Ҳуресони Бузург барояш ҳатарзо буд, зеро қинатӯзиҳои ҳамӯшона метавонист ба селобе табдил шавад, ки мавҷаш ҳама чизро дар худ фурӯрезад, ки чунин шуд.

Ду садаи баъд аз ишғоли аъроб ҳаргиз давраи

¹ Ғуломхусайнӣ Юсуфӣ. Абумуслим-сардори Ҳуресон. Чопи севум. Техрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 1378. С.96.

сукут дар Эрон ва Хурносони Бузург набудааст ва муборизаи эрониён, хурносониёну варорӯдиён бо тозиён дар сатҳҳои муҳталиф зери пардаҳои рангоронги динӣ идома дошта, бо шаклгирӣ ва шиддатёбии зиддиятҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ин муборизаҳо ҷиҳатҳои мушаххастаре ба худ мегирифт. Дар ҳоле ки дини расмии табақаи ҳоким дар Эрон ва Хурносони Бузург ба хотири ҳифзи манофеи шаҳсӣ ва гурӯҳӣ ислом гардида буд, табақаи маҳкуми чомеа бо фирмӯзӣ бо тозиён ва табақаи ҳокими ҳамраъӣ он муқобила мекард. Бино ба қонунмандиҳои сайри таъриҳӣ ин табақаи мубориз раҳоиро маъмулан аз тариқи дин мечуст. Зоро дастгоҳи хилофати араб дар айни баҳраҷӯй аз қудрати давлатӣ аз раҳбарии дини расмӣ низ барҳурдор буд ва бо истифода аз ин омилҳо сайдӣ дар таҳқими қудрати сиёсӣ дар қишварҳои мағлубро мекард.

Зуҳури шуубия пас аз давраи қӯтоҳи садри ислом далелест бар ин иддао, ки дар ҷаҳорҷӯби дини ислом масоили ақвоми тозаворид ба он ҳанӯз ҳал нагардида буд. Таассути арабии давраи бани Умия ҷомеаи исломиро ба ду қутб: мавло ва маволӣ тақсим кард ва ҳати дурушти сурҳи нобаробарии ҳуқуқиро миёни онон қашида, суолеро матраҳ намуд, ки оё аъроб, ки дар натиҷаи ишғолгариҳо қишварҳое, мисли Эрон, Хурносони Бузург ва гайраро ба ислом овардаанд, воқеан бар дигар миллатҳои гайриараб ба далели барҳостани пайғамбар аз миёни онҳо ва нузули Куръон ба забони арабӣ, бартарӣ доранд?

Дар замони хилофати бани Умия ин бартаричӯиҳои аъроб бар мардумони гайриараб ончунон ба авчи худ расид, ки мояни ранҷу малоли ақшори васеи ҷомеаи қишварҳои воридшуда ба маҳдудаи ислом, ба хусус Эрон ва Хурносони Бузур гардид. Ин буд, ки қишире аз равшанфирони гайриараб

ба ин таҳқири аъроб тоқат накарда, аз Қуръон ва аҳодис иқтибосҳо оварда, событ намуданд, ки аъробро бар дигар мардумони мусулмони гайриараб ҳеч имтиёз ва бартарие нест. Касоне, ки бартарии арабҳоро зери суол оварда, баробарии миллатҳоро талқин менамуданд, аҳли тасвия ном бурданд. Ононе, ки ба номи шуубия дар ҷомеаи он замон матраҳ шуданд, суханони аҳли тасвияро шиор ва дастовези худ карда, ба сарзаниши ин бартаричӯҳои арабҳо пардохта, кори онон то ҷое расид, ки ошкоро арабҳоро таҳқир менамуданд, ки онҳо на давлате, на қудрате, на ҳунаре ва на ҳикмату донише доштанд. Ба ин назар буданд, ки арабҳо ба ҷуз ғоратгарӣ ва мардумкушӣ наметавонистанд аз ҷизи дигаре ифтихор дошта бошанд. Ин ду фирмӯза, ки на танҳо дар Эрон ва Ҳурросони Бузург, балки дар дигар кишварҳои гайриараби исломӣ фаъолият доштанд, мунозира ва мушоҷарай онҳо бо намояндагони аъроб онҷунон боло гирифт, ки ҳамдигарро ҳаҷв ва сарзанишҳои хориҷ аз адаб менамуданд. Аҳли шуубия ва ҳамназарони онҳо ҳар ҷизеро ки ба араб мансуб буд, ба ифрот таҳқир менамуданд ва кор то ҷое расид, ки ба баҳонаи сарзаниши бартаричӯҳои араб ба Қуръон ва ислом низ муҳолифат карданд ва дар ин мунозираҳо ҳатто аз ҳадди эътидол хориҷ гаштанд. Шуубиён дар Эрон ва Ҳурросони Бузург аз шумори онене суфуфашон тақвият меёфт, ки бештар аз арабҳо хориҷ бедод диданд. Дехқонон (ашрофиён) ва бузургзодагон, ки оҳиста-оҳиста тавонистанд ҷойгоҳи ҳудро дубора дар ҷомеаи исломии Эрон ва Ҳурросони Бузург ба даст биёваранд, дар наҳзатҳои зиддиарабии шабеҳи шуубия ҳузурашон камнур буд, аммо кишоварзон, ҳунармандон ва рустоиён, ки зулму таҳқири арабро бештар диданд, ҳамдостони шуубиён мегаштанд ва барои муқовимат дар баробари фотеҳони зӯргӯи араб баҳонаҳо

мечустанд. Ин амалҳо дар аҳди хулафои Умавӣ заифтар ба назар расида, дар замони Аббосиён шиддат ва неру гирифтанд.

Хурросони Бузург дар чунин муборизаҳо ба конуни муқовимат алайҳи хулафои Умавӣ ва баъдан Аббосӣ мубаддал гардид. Ҷабҳаи мубориза бар зидди Умавиён дар Хурросон шакл гирифт ва бо муборизаҳои хурросониён бо сарварии Абумуслими Хурросонӣ Аббосиён ба хилофат расиданд. Давлати Аббосиён «ҳосили ранчу саъии озодагони Хурросон буд».¹ Хурросониён эҳсос карданд, ки фурсатҳое барои касби истиқлол фаро расидааст. Аммо баъд аз қатли Абумуслими Хурросонӣ ба вазоҳат ошкор шуд, ки араб ба ҳеч ваҷҳ ба хубӣ чунин фурсатро ба онон наҳоҳад дод.

Нафрат ва кинае, ки хурросониён баъд аз ишғоли сарзамини Хурросони Бузург нисбат ба аъроб меварзианд, боиси он мешуд, ки пиromуни ҳар ҳодисаҷӯйе, ки шиорҳои зидди арабӣ ва хилофат медод, ҷамъ биёянд ва даст ба исёну шӯриш зананд. Ба ин сабаб дар гӯшаю канори Хурросони Бузург ба баҳонаи хунбаҳои Абумуслим ва ғайри он хуруҷу исёнҳое алайҳи Аббосиён ба вучуд омад. Исёни Синбоди Муғ², Устоз Сис, Муқаннаъ ва ғайра, ки ангезаҳои динӣ ва сиёсӣ доштанд, авзои сарзаминҳои хилофати шарқиро ноором соҳтанд. Бобаки Ҳуррамдин тӯли 22 сол бо пайкору шуҷоаташ хилофати арабро гирифтори ваҳшату даҳшат кард. Бо вучуди ин ки ин ҳама исёнҳо дар селоби хуни муборизони он фурӯ менишаст, аммо ҷонфилоҳои онҳо ба ҳадар набуд. Ҳар исёну шӯрише, ки дар гӯшаю канори Хурросони Бузург ба вучуд меомад, новобаста ба натоиҷи он, зарбаи сангине ба сутунҳои истиқомати

¹ Зарринқӯб А. Ду карт сукут. С.168.

² Сумбод низ зикр шудааст.

хилофати араб дар ин сарзамин ворид месохт ва замон ба замон ин сутунҳо ноустувор ва бепоя мегаштанд.

Нокомихо дар муборизаҳо алайҳи аъроб дар Хуросони Бузург событ намуд, ки ҳар гуна талошҳо барои раҳои кишвар аз дасти бегонагон он замон бомуваффакият ҳоҳад буд, ки бузургзодагон, дехқонон, ҳокимони маҳаллӣ, дар маҷмӯъ қишири ашрофи чомеа дар ин муборизаҳо саҳим бошанд. Ин ҳолатро мо байдан дар замони вориди саҳнаи сиёsat гаштани Тоҳириён ва Саффориён дар Хуросон ба мушоҳида мегирэм.

Агарчи хуруҷу исёнҳо дар Хуросони Бузург ба шикаст мувоҷеҳ шуданд, аммо натиҷаҳои мусбие низ дар қибол доштанд. Тозиён ба ночор «маволӣ»-ро шомили умури идории хилофат кардаанд. Агарчи ин раванд дар поёни хилофати Умавиён оғоз гардид, аммо дар аҳди ҳулафои Аббосӣ он суръат гирифт ва бештари фақеҳон, қозиён ва иддай зиёде аз омилон ё коргузорони хилофат аз шумори «маволӣ» буданд.

Дар ин замони таассуб ва таҷовузи араб бузургтарин донишмандон, муҳаддисон ва муфассирон аз миёни «маволӣ» барҳостанд, ки бо нарҳи чон дар ҳифзи хувият ва забони миллати ҳуд садде дар баробари шовинизми арабӣ гаштанд. Яке аз ин бузургон Нӯъмон ибни Собит ибни Нӯъмон ибни Марзбон, имоми фақеҳи Куфӣ, машҳур ба Абуханифа соҳибмазҳаб буд, ки бо пазириши ҳатароти сангине ба ҷони хеш фатво дод то ҳамзабононаш дар замони адои намоз қироат ва такбирро ба забони модарӣ анҷом диҳанд: «Гӯянд шайх Муфид дар маҳзари акобири Аббосиён ва шуюхи ҳанафиён гуфт, ки Абуханифа қироат ва такбири намозро ба форсӣ иҷозат дод».⁶

Ниёкони Абуханифа асл аз Балҳ буданд.

⁶ Деххудо. Лугатнома. Текрон, 1325. Ч.2. С.443.

Абуханифа дар давраи охири хулафои Умавӣ ва ду халифаи Аббосӣ–Абулаббоси Саффоҳ (132-136 ҳ.қ./749-754) ва Абуҷаъфар мулакқаб ба Мансур (132-158 ҳ.қ./754-775) зиндагӣ кардааст. Дар замони ин хулафои Аббосӣ Абуханифаро маҷбур мекунанд, ки мансаби қозигиро қабул кунад, vale ин марди бузург, ки бо ҷашми сар фасоду фаҳши хонадони Умавӣ ва баъдан Аббосӣ ва ашроғзодагони гирду бари онҳоро дид, аз ин дастури Аббосиён сар мепечад. Баъдан ўро аз фатво додан манъ карданд, ки дар натиҷа дучори шиканча гардида, дар маҳбаси Аббосӣ дар залилтарин ҳолат соли 149 ҳ.қ./767 ба ҳалокат расид. Аз қавли набераи Абуханифа, Исмоил ибни Ҳумод ибни Абуханифа дар манобеи таърихӣ зикр гардидааст, ки: «Бар қаниса (ибодатгоҳи тарсоён) мегузаштем. Дар он ҷо падарам (Ҳумод-писари Абуханифа)-ро гирия уфтод, аз иллати гирия ўпурсидам. Гуфт: Писараки ман дар ин макон ибни Ҳубайра падари маро даҳ рӯз ва ҳар рӯзе даҳ тозиёна бизад, ки қабули мансаби қуза кунад ва ў сар боз зад...»¹

Сар боз задани ин марди бузург на танҳо имтиноъ варзиdan az шарикӣ ҷиноят бо оли Аббос, балки як амали ҳайратангезе буд, ки аз дохили он баъдан бо шиорҳои гуногун дар гӯшаву канори Эрон ва Ҳурсони Бузург дарёи муқовимат алайҳи таассуб ва таҷовузи аъроб мавҷ зад. Ин суханони Исмоил ибни Ҳумод, набераи Абуханифа, ки «дар ҷавоби муфтариён (туҳматкунанда) мегуфт: «Ман Исмоил ибни Ҳумод ибни Нуъмон ибни Собит ибни Нуъмон ибни Марзбон аз абнои форсӣ, яъне аз аҳоронам ва қасам ба Ҳудо, ки ҳаргиз бандагӣ дар хонаводаи мо роҳ наёфтааст»², садои

¹ Деххудо. Лугатнома. Техрон, 1325. Ч.2. С.443.

² Дорад садаф гӯҳар ба лабу... Баргузидаҳо аз манобеи таърихӣ. Вероиши Ҳ.Камол. Душанбе, 2000. С.11-12.

расои марде аз нажоди озодагон буд, ки шабехи дурахше тираосмони кишварашро нурафшон кард.

Хузури нацибзодагони Балх - Бармакиён дар корҳои муҳими хилофати Аббосӣ то сатҳи вазорат шуълаи умедеро дар дилҳои мардум бори дигар барои раҳой ёфтани аз ҳукумати аъроб дар Ҳурӯсон равшан соҳт. Бармакиён, ки дар замони Абумуслими Ҳурӯсонӣ шомили муборизаҳо барои ба хилофат расидани Аббосиён гардидаанд, дар замони Ҳорун ба баландтарин мақомҳо дар хилофат баргузида шуда, бартарии хешро дар ҳама паҳнои зиндагии моддӣ ва маънавӣ бар оли Аббос событ соҳтанд. «Дехгонҳои заминдори эронӣ аз пирӯзии Аббосиён суд бурданд. Аббосиён ба поси пуштибонии онҳо дар қиёми солҳои 737-750 бархе аз ин дехгононро подоши хубе доданд ва онҳоро дар раъси мақомҳои муҳими давлатӣ гузоштанд. Масалан се насл аз хонадони дехгонони ҳурӯсонии Бармакиён дар тӯли ним қарн баландтарин мақомҳоро дар хилофати Аббосӣ ба даст оварданд».¹

Аmmo араб ҳанӯз ҳам ҳозир набуд «саёдати» хешро таслими ин ҳама бартариҳои нажоди озодагон карда бошад ва дар қаламрави ишғолӣ барои хифзи «бартариҳои нажодӣ» ва ҳукумати худ омодаи барангҳектани ҳамагуна ҷолишҳо буд, то тафриқа андозаду бақои ҳукумати хешро ба дарозо қашад.

Бо хиёнат ба барандохтани бузургони Бармакӣ даст задани Ҳоруни Аббосӣ на танҳо назми умури хилофатро ба ҳам зад, балки бо ин амал қадру манзалати хилофати араб аз миён рафт ва дар ибтидои садаи IX заминаҳоеро барои рӯи кор омадани

¹ Э.А. Грантовский, М.А. Дандамаев, Г.А. Кошеленко. Таърихи Эрон аз замони бостон то имрӯз. Тарҷума ба форсӣ К.Кишоварзӣ. Техрон: Пӯиш, 1359. С.188.

ашрофзодагони дигари хурносонӣ, мисли Тоҳириёнро фароҳам соҳт.

Дар замони хилофати Маъмун (813-833) дар Хурсон давлати Тоҳириён (821-873) таъсис ёфт. Хилофати араб дигар тавони чилавгирӣ аз раванди коҳиши марзҳои хилофат ва таъсиси давлатҳои маҳаллӣ дар сарзаминҳои ишғолии шарқиро надошт. Бағдод, ки дар тасмимгирӣ барои сарзаминҳои ишғолӣ шаҳри марказӣ буд, дар нимаи дуюми аспи IX барои мардуми Хурсон аз он ҷуз ёдгори шаҳри достонҳои «Ҳазору як шаб» чизи дигаре боқӣ намонда буд. Бо таъсиси давлати Саффориён (861-911) кӯтоҳ шудани дасти хилофати араб аз идораи Хурсон ба воқеяят табдил ёфт. Соли 873 Яъқуби Лайси Саффорӣ бо тасҳири маркази Тоҳириён – Нишопур бидуни гирифтани маншур аз халифа ба қудрат расид ва давлати Саффориён арзи вучуд кард. Бори нахуст баъди ишғоли беш аз дусадсолаи араб соҳибдавлате аз Хурсон дар симои Яъқуби Лайси Саффорӣ ба ҷониби Бағдод лашкар кашид. Агарчи ин лашкаркашӣ ба шикаст дучор гашт, vale он нишон дод, ки рӯҳи муборизи озодагони Хурсони Бузург дар масири муқовиматҳои тулонӣ, чун мурғи самандар аз хокистар дубора сар баланд карда, ҷуброни он ҳама залолат ва ҳақорати арабро, ки ба хурсониён раво диданд, гирифтанист.

Чунин муборизаҳои ҳастагинопазир омилҳоеро фароҳам овард, ки дудмони шариф ва наҷиби Сомонӣ дар сарзамини Хурсони Бузург ба субҳи озодӣ ва истиқлоли худ расанд.

ХУРОСОНИ БУЗУРГ - САРЗАМИНИ ЗУХУРИ ДУДМОНИ СОМОНИЙ

Таърихи миллати мо маҳсули фаъолияти ачдоди ў дар кишвари бекаронест, ки дар аҳди бостон бо номи «Аирйанем-Ваеча» (aīgūanem vaējō) - паҳнои ориёихо, баъдан «Эронвич» (Ērān-vēž) – сарзамини ачдоди эрониён ва садаҳои баъдӣ бо номи Хурросон ё Хурросони Бузург зикр мешавад. Хостгоҳ ва омочгоҳи дудмони Сомонӣ ин сарзамин аст. Муқаддасӣ, муаррих ва ҷуғрофиёдони араб, ки қаламрави Сомониёнро паймудааст, дар рисолаи хеш «Аҳсану-т-тақосим» ба ҳангоми баёни масоили ҷуғрофиёни ин сарзамин аз истифодаи истилоҳи «Мовароуннаҳр» ҳуддорӣ намуда, онро Хурросон ва Ҳоварон зикр намуда, чунин далел бар якпора будани сарзаминҳои ду ҷониби Амударё меорад: «Ду посух дорем, яке он ки наҳостем кишвари Сомониёнро ду пора созем ва эшон ба подшоҳони Хурросон маъруфанд. Дувум ин ки Абуабдуллоҳи Ҷайҳонӣ, ки ў низ дар ин дониш (яъне ҷуғрофиё) пешво аст, Хурросонро ду бахш накардааст. Пас равиши мо аз як сӯ мувофиқи он ду ва аз як сӯ бо онҳо дигаргун аст» ва идома медиҳад: «Ибни Ҳурдодбех ва Ибни Фақеҳ низ, ки худ аз пешвоёни ин дониш ҳастанд, ҳеч қадом Ҳоварон (Хурросон)-ро ду иқлим надонистаанд. Пас ман гуфтаи Форсӣ (Абузайдӣ Балҳӣ) дар ду сӯ будани ин иқлимиро ба ду бахш будани маънӣ кардам ва гуфтаи дигаронро бар як иқлим будани Хурросон сарҳ шумурдам».¹

Дар аксари манобеи таърихии садаҳои миёна ҷуғрофиёни сарзаминҳои ду ҷониби Амударё ба мағҳуми Хурросон ёд шудаанд. Табарӣ истилоҳи ҷуғрофиёни

¹ Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Аҳмади Муқаддасӣ. Аҳсану-т-тақосим фӣ маърифати-л-ақолим. Ҷ.1. Тарҷумаи А. Мунзавӣ. Техрон, чопи аввал, 1361. С.101.

«Сүғди Хуросон»-ро истифода кардааст.¹ Вазири донишманди Сомониён Абуабдуллоҳ Мұхаммад ибни Аҳмади Җайхонӣ, муаллифи асари ҷуғрофиёни «Ашколу-л-олам» пойтахти Сомониён Бухороро тавсиф намуда, менависад: «...дар он ҷо (Бухоро) кӯҳандизи подшоҳони Хуросон аз Оли Сомон дар ин кӯҳандиз будааст».²

Одамушшуаро Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ борҳо мағҳуми ҷуғрофиёни Хуросонро, ки шомили он Варорӯд низ ҳаст, истифода кардааст. Аз ҷумла, амири Сомонӣ Наср ибни Аҳмадро (914-943), ки замони ҳукуматаш дураҳшонтарин даврони давлатдории Оли Сомон буд ва ҳудуди сӣ сол бо пойтахтии Бухоро фармонравоӣ кардааст, борҳо дар ашъораш амири Хуросон ном бурда:

*Имрӯз, ба ҳар ҳоле, Бағдод Бухорост,
Кучо мири Хуросон аст, пирӯзӣ он ҷост.³*

Рӯдакӣ боз мегӯяд:

*Хусрав бар таҳти пешгоҳ нишаста,
Шоҳи мулуки ҷаҳон – амири Хуросон.⁴*

Дар қасидай маъруфи «Шикоят аз пири» ду бор аз вожаи «Хуросон», ки манзури мост, истифода кардааст:

*Шуд он замона, ки шеъраш ҳама ҷаҳон бинвишт,
Шуд он замона, ки ўшири Хуросон буд.*

*...Бидод мири Хуросон-ш чил ҳазор дирам
Ва-аз ўғузунӣ як панҷ мири Мокон буд.⁵*

Истахрӣ низ ин назарро дорад: «Ва подшоҳони

¹ Мұхаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 5. Мутарҷим Абулқосими Поянда. Бо таҳрир ва тасҳехӣ Н.Амиршоҳӣ. Душанбе, 2014. С.3433.

²Порчаҳо аз «Ашколу-л-олам»-и Җайхонӣ. Таҳияи А.Мухторов //Сомониён ва эҳси тамаддуни форси тоҷикий. Душанбе, 1998. С.167.

³ Девони одамушшуаро Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ. Душанбе, 2000. С.21.

⁴ Ҳамон ҷо. С.63.

⁵ Ҳамон ҷо. С.39-40.

Хурсон аз Оли Сомон Исмоил ибни Аҳмад буд ва дар Бухоро мақом дошт».¹

Абурайхон Берунӣ Сомониёнро «соҳибони Хурсон» зикр кардааст.²

Истилоҳи «Хурсон» аз тариқи вожаи тоҷикӣ-форсии *xurāsān* (خراسان) ба вожаи паҳлавии «*xvarāsān*» ва тавассути он ба вожаи қадими забонҳои эронии «*xvarāsāna*» мепайвандад, ки аз ду таркиб: «*xvar*» - хуршед, «*āsāna*» – «бармадгоҳ», «хостгоҳ», «тулӯъ» иборат аст ва онро сарзамини тулӯи Хуршед ё самтчоē, ки Хуршед боло меравад, метавон гуфт. Вожаи тоҷикӣ-форсии Ховарзамин, ки ба маънии «сарзамини шарқӣ» тафсир шудааст, низ муодили ин истилоҳ аст.

Хурсон ба унвони истилоҳи ҷуғрофиёй аз замонҳои хеле қадим арзи вучуд кардааст. Дар «Зайну-лаҳбор»-и Гардезӣ» ва «Шоҳнома»-и Саолибӣ омадааст, ки Ардашери Бобакон Хурсонро чаҳор бахш кард ва ҳар якero марзбоне гумошт. Гардезӣ онро аз қарори зайл меорад: Яке марзбони Марви Шоҳҷон, дувумӣ Балху Тахористон, сеюм Ҳирот, Пушанг ва Бодғиз ва чаҳорум марзбони Мовароуннаҳр.³ Аммо Саолибӣ онро бо андаке тафовут зикр мекунад: яке марзбони ду Марв (Марви Шоҳиҷаҳон ва Марврӯд), Толикон ва Ҷузҷон, дувумӣ марзбони Ҳирот ва Бушанҷ, Бусту Систон, сеюмӣ марзбони Балху Табаристон ва чаҳорумӣ марзбони Фарорӯд (Мовароуннаҳр).⁴

¹ Абуисҳоқ Иброҳими Истаҳрӣ. Масолик ва мамолик. Ба эҳтимоми Э. Афшор. Техрон, 1340. С.245-46.

² Абурайхон Берунӣ. Осору-л-боқия. Душанбе: Ирфон, 1990. С. 152.

³ Абусаъид Абулҳай ибни Захҳок ибни Маҳмуди Гардезӣ. Зайну-лаҳбор. Таҳия ва нашри электроник Алиризо Каёнӣ. Мунташиршуда дар торнамои www.TARIKHA.COM. б. 48

⁴ Абумансур Абдулмалик ибни Муҳаммади Саолибии Нишопурӣ. Таърихи ғуруру-с-сияр маъруф ба «Шоҳнома»-и Саолибӣ. Тарҷума аз арабӣ ба форсӣ С. Рӯҳонӣ. Баргардон ба расмулҳати тоҷикӣ Н.Зоҳидов. Душанбе, 2014. С.249.

Дар замони подшохии Хусрави Анушервони Сосонӣ (531-579) низ кишвари Эрон ба чаҳор бахш қисмат шуд, ки бахши нахустӣ он Ҳурӯсон буд ва ба он Тахористону Систон ва Балуҷистон пайваста буданд.¹ Аммо Ҳурӯсон чун номи вилоят дар миёнаҳои садаи VI дар натиҷаи гузаронидани ислоҳоти маъмурӣ ва арзӣ аз ҷониби Хусрави Анушервони Сосонӣ пайдо шуд.

То омадани арабҳо ба ин ҷо, сарзамини дар қисмати шимоли Амударё воқеъбудаи Ҳурӯсони Бузург бо номҳои Варорӯд, Варазрӯд ё Фарорӯд низ зикр мешуд. Фирдавсӣ менависад:

Агар паҳлавонӣ надонӣ забон,
Варазрӯдо Мовароуннаҳр хон.

Вақте дар нимаи дуюми садаи ҳафтум арабҳо ба ишғоли сарзaminҳои соҳили рости Амударё оғоз карданд, ин қаламравро Мовароуннаҳр (аз вожаи арабии «он сӯи дарё») номиданд.

Илова намудани вожаи «бузург» ба исми сарзамини Ҳурӯсон пеш аз ҳама ба ҳадафи мутамоиз кардани ин сарзамин аз вилояти ҳамноми он – Ҳурӯсон, дар шарқи Эрон аст, ки дар он танҳо ҳудуди ниме аз бахши шарқии Ҳурӯсони Бузурги таъриҳӣ ҷойгир аст. Вожаи «бузург» ҳамчунин барои ташхиси мағҳуми ҷуғрофии густурда гузошта шуда, номи Ҳурӯсони Бузург барои тавсиғи як минтақаи бузургтар истифода мешуд, ки он дар шимол аз Варорӯд: Суғду Ҳоразм то бахри Ҳазар, дар самти ҷануб то биёбони Систон ва дар шарқ то кӯҳҳои Ҳиндӯкӯш доман мегустарид. Ҷуғроғидонони араб бо ишора ба густариши маҳдудаи ин мантақа, ҳатто Ҳиндустон то дараи Синдро, ки дар ҳоли ҳозир шомили хоки Покистон аст, марбути қаламрави Ҳурӯсони Бузург доностаанд. Манобеи таъриҳии садаи XVI зикр кардаанд, ки Қандаҳору Фазнию Кобул бахши шарқии Ҳурӯсони

¹ Саолибӣ. Шоҳнома. 2014. С.306.

Бузургро ташкил менамудаанд, ки аз назари чуғрофиёй дар имтиоди хутути шибҳи қораи Ҳинд қарор доранд. Дар зимн Захирiddин Муҳаммади Бобур – поягузори давлати Бобуриёни Ҳинд дар «Бобурнома»-аш менависад, ки мардуми Ҳиндустон ҳар кишвареро берун аз маҳдудаи Ҳинд Хурасон мегӯянд, ба ҳамон шевае, ки аъроб хориҷ аз билоди Арабро Аҷам меномиданд.

Ёкути Ҳамавӣ муаррих ва ҷуғрофиёдони маъруфи оҳири садаи XII ва аввали садаи XIII марзҳои Хурасони Бузургро дар асараи «Маҷмаъу-л-булдан» ҷунин тавсиф кардааст: Хурасон сарзамини васеъ аст, ки як тарафи он аз Байҳақ ва Ҷувайн ба Ирок мерасад ва тарафи дигараш аз Тахористону Ғазна ва Сичистон ба Ҳинд мунтаҳӣ мешавад... Ҷайхун ва Ҳоразмро ҳам баъзе тобеи он шумурдаанд ва гуфта шуда Хурасон дорои чаҳор марказ будааст.

Хурасон ғоҳе аз ҷониби муарриҳон ва ҷуғрофиёдонон ба Варорӯд маҳдуд шудааст. Ба сарзамини Варорӯд асосан вилоятҳои таърихие, монанди Тахористон, Суғд, Чоҷ, Уструшана, Фарғона ва Ҳоразм шомил мешуданд. Бояд зикр кард, ки бахшे аз Тахористон бо пойтахтии шаҳри Балҳ дар қисмати соҳили чапи Амударё воқеъ гашта буд. Аммо Ҳоразм дар ҳар ду соҳили Амударё, дар поёноби он қарор дошт.

Шарқшиноси англisis Ле Стренҷ марзҳои таърихии Хурасони Бузургро дар поияи манобеи таъриҳӣ муайян намуда, аз ҷумла менависад, ки Хурасон «дар авоили қуруни вусто ба таври куллӣ бар тамоми иёлоти исломӣ, ки дар самти ховари Кавири Лут то қӯҳҳои Ҳинд воқеъ буданд, итлоқ мегардид... Ҳудуди хориҷии Хурасон дар Осиёи Вусто биёбони Ҷин ва Помир ва аз самти Ҳинд ҷиболи Ҳинд ва Кеш буд».¹

¹ Ле Стренҷ Ҷуғрофиёни таърихии сарзаминҳои хилофати шарқӣ. Тарҷумаи Маҳмуди Ирфон. Чопи севум. Техрон, 1367. С.408.

Баррасии осори таърихӣ ва ҷуғрофиёни Истахрӣ («Масолику-л-мамолик», нимаи дуюми асри IX-аввали асри X), Ибни Хурдодбех («Китобу-л-масолик ва-л-мамолик», садаи IX), Яъқубӣ («Ал-Булдон», садаи IX) ва Ибни Руста («ал-Аълак ан-нафиса», нимаи аввали садаи X) дар бораи ҳудуду марзҳои Ҳурӯсони Бузург бо якдигар мутафовитанд. Сабаби асосии ихтилоғи назари муарриҳон ва ҷуғрофиёдонон дар бораи марзу ҳудуди Ҳурӯсони Бузург ин вуқӯи ҳаводиси низомӣ ва сиёсие мебошад, ки дар тӯли даврони мухталиф дар тақсимоти ҷуғрофиёни ин сарзамин асаргузор будааст. Бинобар ин сабаб бахшҳое аз Ҳурӯсони Бузург гоҳе аз он чудо ва гоҳе ба он пайванд шудаанд ва ин боиси ихтилоғи тавсиф дар ҷуғрофиёни ин сарзамин гаштааст.

Ҳурӯсони Бузург дар маҳдудаи қаламрави Ориёно аз арзиши бузурги фарҳангӣ низ барҳӯрдор буд. Забони адабии тоҷикӣ маҳз дар хоки Ҳурӯсони Бузург рушд кард ва ҷойгузини забонҳои қадимаи эронӣ шуд. Муқаддасӣ, ки тақрибан аз тамоми қаламрави давлати Сомониён дидан кардааст, матолибе дар бораи забони сокинони он меорад, ки хеле ҷолиб аст ва сазад, ки бо вучуди зиёд будани он матлаб, онро иқтибос қунем: «Яке аз шоҳони Ҳурӯсон ба вазираш дастур дод, то мардонеро аз панҷ ҳӯраи аслий (бахшे аз вилоят ва ё ноҳия) гирд оварад. Пас чун омода шуданд, сагистонӣ (системонӣ) ба сухан омад, вазир гуфт: «Ин забон барои ҷанг ҳуб аст». Сипас нишобурӣ ба сухан омад, ў гуфт: «Ин забон барои доварӣ ҳуб аст». Сипас марвӣ ба сухан шуд ва ў гуфт: «Ин забон вазоратро сазост». Сипас балхӣ сухан гуфт, пас ў гуфт: «Ин забон номанигориро шояд» ва чун ҳиротӣ ба гӯиш омад, ў гуфт: «Ин забон барои дастшӯӣ ҳуб аст...» Ин забонҳои аслии Ҳурӯсонанд (дар бахши боҳтарӣ) ва дигарон пайрави эшонанд ва аз онҳо решаш гирифтаанд ва бад-онҳо боз

мегарданд. Масалан, забони Тусу Нисо наздики нишобурист. Ва забони Сарахсү Абевард наздик ба марвиист... забони чузчониён наздик ба балхию марвиист, забони хоразмӣ фахмиданӣ нест..., забони тирмизӣ наздик ба балхист... Албатта ин забон (бухориён) дарӣ мебошад ва аз он рӯй ин гуна забонро дарӣ номанд, ки номаҳои шоҳон бад-он навишта мешавад ва аз решай «дар» сохта шуда, зеро ки забонест, ки дарбориён бад-он гуфтугӯ медоранд. Суғдиёро низ забоне чудо аст, ки наздик ба забони рустоиёни Бухоро мебошад ва чанд гуна аст, ки ҳамагӣ онро мефаҳманд. Ман пешвои бузургвор Абубакр Муҳаммад ибни Фазлро дидам, ки бад-он бисёр сухан меронд».¹

Такмили раванди ташаккули ҳалқи тоҷик, пеш аз ҳама бо густариши забони муштараки тоҷикӣ-форсӣ иртибот дошт, ки он то ба забони ҳоким дар аҳди Сомониён рушд кард. Абуисҳоқ Иброҳим ибни Муҳаммад ал Форсӣ ал-Истаҳрӣ маъруф ба Каҳаҳӣ (вафот 346 ҳ.к./957-58) дар асари хеш «Масолик ва мамолик» менависад, ки сокинони Порсро «се забон аст: порсӣ, ки бо яқдигар гӯянд ва агарчи дар ноҳиятҳо тафовуте бошад ҳама яксон буд, ҳамаи Порс забони яқдигар бидонанд ва лугати пӯшида намонад; ва забони паҳлавӣ, ки ба рӯзгори порсиён мукотибот ба он лугат будӣ. Онро ба тафсир ҳочат буд; ва забони тозӣ, ки имрӯз дар девонҳои подшоҳон мукотибот ва муомилот ба тозист омӯхтанд».²

Дар ин мантақа адабиёти тоҷикии форсӣ зухур кард ва дар садаи IX-X ба авчи рушди худ расид. То ҳодисаи даҳшатбори муғул Ҳуросони Бузург сарзамини

¹ Муқаддасӣ. Аҳсану-т-тақосим фӣ маърифату-л-ақолим. Ч.2. Тарҷумаи А. Мунзавӣ. Техрон, чопи аввал, 1361. С.490-491.

² Истаҳрӣ. Масолик ва мамолик. Техрон, 1340. С.120.

олимону донишмандон, нависандагону шоирон, фақеҳону файласуфон пазирифта шуда, ба исми Рӯдакӣ, Шаҳиди Балхӣ, Абулаббоси Марвазӣ, Абуҳафси Суғдӣ, Фирдавсӣ ва дигарон шеъру адаби замон беназир гашт. Дар домони пурутутати Хурросони Бузург олимони саршиносе чун Ибни Сино, Форобӣ, Берунӣ, Умарӣ, Хайём, Фарғонӣ, Насируддини Тусӣ, Шарафуддини Тусӣ ва дигарон, ки дар рушди улуми риёзӣ, нучум, фалсафа, тиб, кимиё ва ҷуғрофиё нақши боризе доштанд, парвариш ёфтанд. Муҳаддисон, муфассирон ва соҳибмазҳабоне ба мисли Абуҳанифа, ал-Бухорӣ, ат-Тирмизӣ, Ғаззолӣ, Мотарудӣ, ар-Розӣ, Шайхи Тусӣ, Замахшарӣ ва дигарон дар ин хитта арзи вучуд карданд, ки олами шарқ ба номи онҳо ифтихор мекунад.

Дар қаламрави Хурросони Бузург баъд аз истилои араб намояндагони хонадони ашрофи тоҷик, чун Тоҳириён, Саффориён, Сомониён, Фуриён ва Куртҳои Ҳирот давлат таъсис доданд. Ин сарзамини паҳновар дар домони пурмехри худ шаҳрҳоero мисли Самарқанду Бухоро, Урганҷу Чочу Банокат, Истаравшану Ҳучанд, Кешу Балх, Зобулу Кобул, Ҳироту Ғазнӣ, Нишопурӯ Тусу Марв ва ғайраро парварид, ки ҳар яке ҷойгоҳи вижгаero дар тамаддуну фарҳанги ҷаҳонӣ пайдо кардаанд.

Бинобар ин вожаи «Хурросон» ва ё «Хурросони Бузург» барои таърихи тамаддун ва фарҳанги мо на танҳо бегона нест, балки баёнгари он аст, ки ин сарзамини аҳуроӣ ва омочгоҳи Ҳуршед хостгоҳу ватани аҷдоди мост ва онро набояд ҳурд кунем ва ба номаш бегонагӣ зоҳир намоем. Зоро Тоҷикистони мо як баҳши қӯҳистонии Хурросони Бузург аст, ки дар масири таъриҳи бо ҳазор андар ҳазор восита бо ин сарзамин ҷӯш ҳӯрдааст ва ягонагии забонию фарҳангии он натиҷаи ин ҷӯшҳӯрданҳост.

Ташаккули халқи точик равандҳои тӯлонии этногенетикиро паймудааст, ки он дар қаламрави Ҳурисони шомили сарзаминҳои Суғд (ҳавзаи Зарафшон ва Қашқадарё), Ҷохтар (ҳавзаи Амударё), Ҳоразм, водии Фарғона, Чоч бо Илок (ҳавзаи Чирчиқ ва Оҳангарон), вилоёте дар ҷануби Осиёи Миёнаи кунунӣ: ҳавзаи Ҳилманд, Ҳарирӯд, Арғандоб ва Ҳомун буд, ба вуқӯъ пайвастааст.

Академик А.А.Семёнов навишта буд, ки осори рахшони фарҳанги ориёй дар ниҳояти фароҳӣ берун аз марзҳои кунунии Тоҷикистони имрӯз қарор доранд. Тоҷикистони имрӯзӣ танҳо бахши ҳурде аз мероси ғании ориёҳои Осиёи Миёнаро фаро гирифтааст. Дар тасвири куллие аз зиндагии гузашта ин бахш танҳо ҷузъе аз он аст ва наметавонад бидуни иртибот бо дигар бахшҳои ин тасвир баррасӣ гардад.¹

Тоҷикон аз аҳди бостон дар сарзамини Ҳурисони Бузург сукунат ихтиёр кардаанд. Мувофиқи аҳбори сарчашмаҳои таъриҳӣ дар замони ишғоли арабҳо дар сарзамини зикршуда ҷаҳор минтақаи аслии қавмҳои ориёй: Суғд дар шимол, Фарғона дар шимолу шарқ, Ҳоразм дар гарб, Тахористон ва ҳавзаи Ҳилманд дар ҷануб чудо мешуданд, ки сокинони онҳо дар тӯли асрҳо фарҳанги хос ва вижагиҳоеро дар зиндагии рӯзмарраи ҳуд ҳифз кардаанд. Ишғоли Ҳурисони Бузург аз ҷониби арабҳо раванди баҳамомадани ин гурӯҳҳои этникро боз дошт. Бо зуҳури силсилаҳои ашрофи маҳаллӣ, монанди Тоҳириён ва Саффориён дар Ҳурисони Бузург ба раванди бавуҷудоии ҳастаи халқи точик тақвият мебахшад. Бо таъсис ва густариши давлати Сомониён дар асрҳои IX-X раванди ташаккули халқи точик ба поён мерасад.

¹ Семенов А.А. Материальные памятники арийской культуры // Таджикистан. Сб.Статей. Ташкент, 1925. С.113.

Точикон аз нигоҳи нажодӣ, фарҳангӣ ва сунану анъанот ҳамеша аз дигарон фарқ доштанд. Дар зимн боз ҳам такя ба ахбори сарчашмаҳо мекунем. «Мардуми Мовароуннаҳр, -менависад Истахрӣ, -дар хайр роғиб бошанд ва мардумоне бебаду босаломат ва бегоила (бе шӯру фасод) ва дастгушода бошанд ва бештар родтабъ ва шермард ва силоҳдӯст буванд. Ва фароҳии он ҷо чунон бувад, ки дар ҳама иқлимҳо қаҳт афтад ва он ҷо камтар бувад. Ва агар як сол оғате афтад, захираи соли гузашта ҷандон бувад, ки эшонро як солу бештар бардорад».¹

Истахрӣ дар ҳисоли меҳмоннавозии точикон мегӯяд: «...фароҳдастӣ ва нонпораии эшон чунон бошад, ки ҳеч қасро аз меҳмон қароҳият нояд. Ва агар қасе тааммул кунад пиндорад, ки ҳама Мовароуннаҳр ба ин маънӣ як хона аст. Ва чун гарibe он ҷо расад, ҳама қас ҷаҳди хеш дар хидмати ў ба ҷой орад ва ҷашми мукофот надорад. Ва далел бар мурувати эшон он бас, ки ҳар дехқоне, ки ўро каффофе (он миқдор рӯзӣ ва ҳӯрок, ки инсонро бас бошад) бувад, лобуд кӯшке ва меҳмонхона дорад. Ва ҳамасола кори ў он бувад, ки барги меҳмонхона созад. Ва чун гарibe он ҷо расад, бо яқдигар муноқиша кунанд, то ўро ба хона барад ва пешдастӣ намоянд. Ва ҳамаи неъматҳои эшон бар меҳмондорӣ ҳазина шавад».²

Истахрӣ замоне ки ба Суғд мерасад, хонае мебинад, ки дарвазааш ҳамеша кушодааст ва ин ҳолат ўро ба ҳайрат мегузорад ва менависад: «Ман дар Суғд саройе дидам ва дари он саро ба девор боздӯхта буданд ба мех. Пурсидам, ки ин чӣ маънӣ дорад? Гуфтанд сад сол зиёд аст, ки ин дар боз аст, ки шабу рӯз набастаанд. Ва бувад, ки сад савор ва бештар ногаҳ беҳангом

¹ Истахрӣ. Масолик ва мамолик. Техрон, 1340.С.226-27.

² Ҳамон ҷо. С.227-228.

бирасанд ва худованди саройро ҳочат набуд, ки аз чойи худ бичунбад. Барги мардум ва сутур ҳама муҳайё бошад. Ва чун меҳмон фаро расад, худованди хона шодӣ намояд ва тозарӯйӣ кунад. Ва ин маънӣ дар ҳеч иқлим нашнавидаам магар дар ин диёр».¹

Ин муаллиф, ки шаҳрҳову кишварҳои зиёдеро дид, аз суннату анъанаҳои онҳо боҳабар шуда буд, аз ободкориҳо ва таваҷҷуҳи мардумони Варорӯд ба кори хайр ҳайратӣ мешавад ва ин бардоштҳои худро, ки мамлу аз муҳаббат ба ин мардум аст, чунин тасвир мекунад: «Ва ба дигар шаҳрҳо худовандони неъмат моли хеш бар хосагони худ ҳазина (сарф) кунанд ва дар фиску фасод ба кор баранд. Ва мардуми Мовароуннаҳр ҳама бар кори хайр ва пулу работ ҳазина кунанд. Ва ҳеч шаҳру манзил ва биёбон набинӣ дар Мовароуннаҳр илло ки ба ҳар манзил работе ва ҷойгоҳе сохтаанд, зиёdat аз он ки ҳочат ояд ва онро авқоф ва арзоқ падид карда. Ва шунавидам, ки дар Мовароуннаҳр зиёdat аз даҳ ҳазор работ аст, ки ҳар чанд мардум, ки он ҷо бирасанд, алафи сутур ва таоми мардум бидиҳанд».²

Цуғрофидони маъруфи садаи XIII Муҳаммад ибни Наҷиби Бакрон, ки дар Нишопур ва Гурганҷ-пойтаҳти Хоразмшиён зиндагӣ ва фаъолият кардааст, роҷеъ меҳмоннавозӣ ва кушодадастии мовароуннаҳриён менависад, ки «аҳли Мовароуннаҳр... тозамизбон бошанд ва ба ҳайрот майл кунанд».³

Хулоса, Сомониён дар сарзамине зухур карданد, ки шаҳру вилоёти ободон дошт ва мардуми шаҳрнишину кишоварзи он ҳамеша ба рушду шукуфоии хостгоҳи хеш талош мекарданд. Ба хусус, дар аҳди се амири аввали

¹ Истахрӣ. Масолик ва мамолик. Техрон, 1340. С. 228.

² Ҳамон ҷо. С. 228.

³ Муҳаммад ибни Наҷиби Бакрон. Ҷаҳоннома. Муқаддима, таҳия ва таълиқот ва феҳристи Ф. Қодирова. Ҳучанд: Ҳурросон. С.130.

дудмони Сомонӣ: И smoили Сомонӣ, Аҳмад ибни И smoил ва Наср ибни Аҳмад марзҳои давлати онҳо дар ниҳояти густурдагӣ қарор дошта, дар шимолу шарқ Хоразм то сарҳадоти шимоли Фарғона, дар ҷануб то Систону Синҷ ва дар гарб то соҳилҳои ҷанубии баҳри Ҳазарро фаро мегирифт.

ХУЧУМИ АЬРОБ БА ЭРОН

Оғози садаи ҳафтум шоҳаншоҳии Сосониён дучори буҳрони сиёсӣ гардид. Даврони салтанати Ҳусрави Парвиз (590-628) ҳама дар ҷанг гузашт. Ҷангҳои ў на танҳо барои кишвараш аҳамият надошт, бали онро заиф карда буд. Ў ба як шахси мағрур, худписанд, ситамгор ва ҳақношинос табдил ёфта, ҳайсияту эътибораш дар назди мардум ва дарбор коҳида буд, ки ин ҳама шароитеро барои шӯриш бар зидди ў фароҳам овард. Ҳусрав ба валиаҳдии ҳуд яке аз фарзандони Ширин бо номи Мардоншоҳ ё Мардосшоҳро баргузид, vale Ширӯя писаре, ки Ҳусрав аз духтари қайсари Рум дошт, ҳудро шоҳ эълон кард ва дастур дод Ҳусравро ба зиндан афкананд ва соли 628 ба қатл расонид.¹

Ширӯя дар таъриҳ бо номи Кубод ё Қуводи дуюм маъруф аст. Яке аз корҳои муҳиме, ки Кубод анҷом дод, ин сулҳ бо Рум мебошад. Андозҳои бисёреро, ки дар замони падараш аз мардум ситонида мешуд, бекор намуда, зиндониёнро озод кард. Аммо ба зудӣ маълум мешавад, ки Ширӯя ин корҳои мавриди писандро на аз рӯи некシリатӣ, балки ба манзури қавӣ гаштани пояҳои қудрати ҳуд карда будааст, зоро пас аз ҷанде ҳамаи бародарони ҳудро, ки ҳабдаҳ нафар буданд,² ба ҳалокат мерасонад ва дере нагузашта ҳуд низ дар асари бемории тоун, ки дар Эрон авҷ гирифта буд, вафот мекунад. Муддати салтанати ў тибқи иттилои Табарӣ ҳашт моҳ

¹ Камол Ҳ. Бозтоби таърихи ба ҳукумат расидани намояндагони дудмони Сосонӣ то сӯкути давлати онҳо дар манобеи таърихии садаҳои IX-X // Муарриҳ. -№1 (25), 2021.С.57.

² Мухаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 1. Мутарҷим Абулқосими Поянда. Бо таҳрир ва тасҳехӣ Н.Амиршоҳӣ. Душанбе, 2014. С.701.

буд,¹ аммо А.Ризоӣ ба ин назар аст, ки муддати салтанати Қубод ду солу чанд моҳ ба тӯл анҷомид.²

Дар чаҳор соли фосилаи байни марги Ҳусрави Парвиз ва ба таҳт нишастани Яздигурди сеюм, ки охирин подшоҳи Сосонист, наздик ба 12 подшоҳ, аз он ҷумла Ардашер (писари Қубод), Шаҳрбароз ё Фаррухонмоҳ Исфандиёр (аз хонадони шоҳӣ набуд), Пурон (дуҳтари Ҳусрави Парвиз), Ҷушнасада (аз амакони дури Ҳусрави Парвиз), Озармидуҳт (дуҳтари Ҳусрави Парвиз), Ҳусрав писари Мехрҷушнас (аз бозмондагони Ардашер), Фирӯз писари Мехрҷушнас, Зозай (аз ашроғзодагони форс) ва гайра бар таҳти салтанат нишастаанд.³ Дар ин муддат шоҳон танҳо бозичаи дасти сардорон буданд. Тоҷ бар сар мениҳоданд ва бъяди ҷанде кӯшта мегардидаанд. Ҳангоме ки марде дар миён набуд, занонро ба таҳт мениҳонданд.

Охирин подшоҳи Сосонӣ Яздигурди сеюм - набераи Ҳусрави Парвиз буда, аз модари зангӣ зода шуда, ба таври гүмном дар ҳудуди Истаҳри Порс зиндагӣ мекард. Бузургони Истаҳр ўро ба подшоҳӣ бардоштанд ва дар оташкадае тоҷ бар сараш ниҳоданд ва он гоҳ ба ҷониби Тайсфавун бо сарварии Рустами Фарруҳзод лашкар кашида, Ҳусрави панҷумро, ки дар таҳт менишаст, ба ҳалокат расонида, Яздигурдро подшоҳ эълон карданд. Ҳангоме ки Яздигурди сеюм соли 632 ба таҳт нишаст, нишонаҳои инқирози давлати Сосониён ба назар ҳувайдо гашта буданд.⁴ «Яздигурди

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 1. Душанбе, 2014. С.702.

² Абдулазими Ризоӣ. Таърихи даҳҳазорсолаи Эрон. Ч.2. Чопи дуюм, Техрон, 1368. С.84.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 1. Душанбе, 2014. С.702-706.

⁴ Камол Ҳ. Бозтоби таърихи ба ҳукумат расидани намояндагони дудмони Сосонӣ. С.58.

чавон ҳангоме ба подшохӣ расид, ки аз давлати Сосониён ҷуз нимаҷоне намонда буд. Дилҳо пароканда, гурӯҳҳо пошида ва корҳо носомон шуда буд». ¹

Яздигурд шахси чавон ва бетаҷриба буд. Ба сабаби кушторҳое, ки ба дасти Кубод анҷом пазируфт, аз хонадони салтанатӣ касе ёфт намешуд, то битавонад ўро дар ин даврон, ки арабҳо ба фикри густариши ислом афтода буданд ва Эрон низ мадди назари онон буд, ёрӣ кунад.

Аз охирин марзбонони Хурросони Бузурги қабл аз ислом Фароҳурмуз зикр шудааст, ки сипаҳсолори тамоми Эрон буд. Ба шаҳодати кутуби таърихӣ ва «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дар Тайсфавун бо фармони маликаи Эрон, Озармидуҳт кушта шуд.² Баъдан писари Фароҳурмуз, Рустами Фарруҳзод, ки ба қавли Фирдавсӣ:

Ки Рустам будаш ному бедор буд,

Хирадманду гурду ҷаҳондор буд.³ -

марзбони Хурросон ва сипас фармондехи кулли Эрон гардид. Бино ба аҳбори Балозурӣ Рустам «аҳли Рай ва ба қавле аҳли Ҳамадон буд».⁴

Тибқи аҳбори Фирдавсӣ ин фармондех истеъдоди фавқулоддаи ситорашиносӣ низ дошт:

Ситорашумар буду бисёрҳуш,

Ба гуфтори мубад ниҳода ду гӯш.⁵

ва бар асоси илми нучум фочеаи ба сари Эрон омадаро пешгӯй намуда буд:

Ки ин хона аз подшохӣ тиҳист,

На ҳангоми фирӯзиву фарраҳист.⁶

¹ Саолибӣ. Шоҳнома. 2014. С.359.

² Гардезӣ А. Зайну-л-аҳбор. Техрон: Интишороти Дунё, 1367. С.229.

³ Фирдавсӣ А. Шоҳнома. Таҳияи матн ва лугату тавзехот аз К.Айнӣ ва З.Аҳрорӣ. Душанбе: Адиб, 2010. С. 336.

⁴ Аҳмад ибни Яҳё ал-Балозурӣ. Футӯху-л-булдон. Тарҷумаи О.Озарнӯш. Техрон: Интишороти Бунёди фарҳангӣ Эрон, 1346. С.54.

⁵ Фирдавсӣ А. Шоҳнома, 2010. С.336.

⁶ Фирдавсӣ А. Шоҳнома. 2010. С.337.

Рустами Фаррухзодро шохи Эрон Яздгирди сеюм ба чанги Саъди Ваққос бо ҳудуди 120 ҳазор лашкар ва 30 фили чангӣ ба Қодисия маъмур соҳт,¹ ки парчами бузурги давлати Сосониён – Дирафши Ковиёниро, ки болотарин ва боарзиштарин нишони ин давлат махсуб мешуд, ҳамроҳ дошт.²

Теъдоди лашкари тозиёнро дар чанги Қодисия Балозурӣ «байни нуҳ то даҳ ҳазор тан буд», -менависад ва идома медиҳад, ки «ҳар гоҳ бо улуфа ва таом ниёз доштанд, савора ба биёбон рехта, навоҳии суфлои Фуротро мавриди горат қарор медоданд. Умар (ибни Хаттоб) аз Мадина гӯсфанду гӯшт барояшон мефиристод».³

Набарди Қодисия бино ба ахбори Балозурӣ «рӯзи охири соли 16 (декабри 637) рух дод»⁴ ва се рӯз давом кард.⁵ О.Г. Большаков ба ин назар аст, ки ин набард 27 шавволи соли 15 ҳ.қ мусодиф ба 2 декабря соли 636 рух додааст.⁶ Аммо муҳаққики таърихи ишғоли Эрон аз ҷониби арабҳо А.И.Колесников ба ин назар аст, ки чун байд аз набарди Ярмук, ки 12 раҷаби соли 15 ҳ.қ./20 августи соли 636 рух дод ва арабҳо пирӯз шуданд, дастае аз онҳо ба ёрии Саъди Ваққос ба Қодисия омад. Аз ин рӯ метавон хулоса кард, ки набарди Қодисия дар охири моҳи сентябри соли 636 ба вуқӯй пайвастааст.⁷ Дар ин ҷанг Умар ибни Хаттоб ба кумаки Саъди Ваққос Муғирано бо ҳашсад марди ҷангӣ ва теъдоди ҳафтсад

¹ Балозурӣ. Футӯху-л-булдон. 1346. С.55.

² Балозурӣ. Футӯху-л-булдон. 1346. С.55.

³ Ҳамон ҷо. С.55.

⁴ Ҳамон ҷо. С.55.

⁵ Ҳамон ҷо. С.59.

⁶ Большаков. О.Г. История халифата. Т.2. Эпоха великих завоеваний. М.1993. С.170.

⁷ Колесников А.И. Завоевание Ирана арабами. Москва: Наука, 1982. 1982. С.95-96.

тан ҹангандахои дигареро бо сарвари Қайс ибни Ҳубайра ибни Макшӯҳи Муродӣ фиристод.¹

Дар набард бо аъроб Рустами Фаррухзод қаҳрамонона ҹангид ва күшта шуд. Чун аъроб часади ўро биёфтанд, пур аз осори зарбу шамшеру найза буд.² Бо марги ин сипаҳсолори қаҳрамон замони азамати давлатдории Сосониён ба поён расид.

Сарчашмаҳо ривоят мекунад, ки гурӯҳе аз размандагони сипоҳи Сосониён, ки Рустами Фаррухзод хифозати Дирафши Ковиёнро ба онон эътимод карда буд, то дами марг аз ин намоди давлатдории шоҳаншоҳӣ дифоъ карданд: «Гӯянд ҷамоате аз Аҷам парчами ҳешро дар ҳуфрае (сӯроҳе) кӯбиданд ва гуфтанд: «мо мавзеи ҳудро то дами марг тарк наҳоҳем гуфт». Пас Салмон ибни Рабеаи Ҷоҳалий бар онон тоҳт ва ҳамагиро бикишт ва парчамашонро бигирифт».³ Ин ҹангии араб сӣ ҳазор динор барои Дирафши Ковиёнӣ дарёфт кард, ҳарчанд гуфта мешавад арзиши ростини Дирафши Ковиёнӣ миллионҳо динор буд. «Ин Дирафш, менависад Саолибӣ,- то ҳангоми вожгунии подшоҳии Яздигурд – пасин шаҳриёри Сосониён дар ҹанг Қодисия бар ҷо буд, дар он ҹанг ба дасти марди наҳаъӣ афтод, ки онро ба Саъди Ваққос дод. Саъд Дирафши Ковиёниро бо дигар баҳраҳои ҹангӣ,... бо ғанцинаҳои Яздигурд чун ғавҳарҳову тоҷҳо ва камарбандҳои ғавҳарнишон, ҳамаро ба амирулмуъминин Умарӣ Ҳаттоб супурд. Умар фармон дод, ки Дирафши Ковиёниро пора-пора буриданд ва бар мусулмонон баҳш карданд».⁴

¹ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.55.

² Аҳмад ибни Яҳё Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. Тарҷумай Муҳаммади Таваккул. Техрон, 1337. Таҳия ва нашри электроник Алиризо Каёни. Мунтасиришуда дар торнамои WWW. TARIKHFA. СОМ. Барги 249.

³ Аҳмад ибни Яҳё Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1337. Барги 251.

⁴ Саолибӣ. Шоҳнома. 2014. С.58.

Аммо ба ривояти Балъамӣ, Масъудӣ ва Ибни Мисквейҳ ба дастури Умар ибни Хаттоб гавҳарҳои гаронқимати Дирафши Ковиёниро барканданд ва дирафшро сӯзониданд.¹

Бояд зикр кард, ки шоҳони Эрони даврони Ҳахоманишӣ, Ашконӣ ва Сосонӣ ба қишвари Ҳурросони Бузург таваҷҷуҳи хосе доштаанд. Чунон ки охирин подшоҳи Ҳахоманишӣ Дориоши III (Доро) барои начоти Эрон аз дasti Искандари Макдунӣ ба Ҳурросон рӯй овард, аммо дар наздикии Ҷомғон дар соли 330 пеш аз мелод ба дasti ду нафар аз наздиконаш бо номҳои Мөхӯр ва ҶонусиёҶ, ки ба ў хиёнат карданд, кушта шуд. Фирдавсӣ дар зимн мегӯяд:

Яке мубаде номи ў Мөхӯр,
Дигар мардро ном ҶонусиёҶ.
Чу диданд, к-он кор бесуд гашт,
Баландахтару номи Доро гузашт.
Яке бо дигар гуфт, к-ин шӯрбаҳт,
Аз ин пас набинад дигар тоҷу таҳт.
Бибояд задан дашнае бар бараш,
В-агар теги ҳиндӣ яке бар сараш.
Сикандар супорад ба мо қишваре,
Бар ин подшоҳӣ шавем афсаре...
Яке дашна бигрифт ҶонусиёҶ,
Бизад бар бару синаи шаҳриёҶ.
Нагун шуд сари номбардор шоҳ,
В-аз ў боз гаштанд яксар сипоҳ.²
Охирин шоҳи Сосонӣ, Яздигурд низ ҳамин сарнавиштро дошт.

¹ Абуалӣ Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Балъамӣ. Тасҳехи М.Баҳор. Чопи дуюм, Техрон, 1353. С.148; Абулҳасан Алӣ Масъудӣ. Китаб ат-танбех ва-л-ишроф. Тарҷумаи А. Поянда. Техрон, 1349. С.82-83; Аҳмад ибни Муҳаммади Мисквейҳ. Таҷорибу-л-умам. Тарҷумаи А.Имомӣ. Техрон, 1369. С.311.

² Абулқосим Фирдавсӣ. Шоҳнома. Ҷ.6. Таҳияи К.Айнӣ, З.Аҳорорӣ ва Б.Сирус. Душанбе, 1989. С.534.

Саъд ибни Ваққос баъд аз хатми набарди Қодисия ду моҳи дигар дар ин чо мондагор шуд, то дастури дигари халифа Умар ибни Хаттоб роҷеъ ба иқдомоти баъдӣ ба ўрасад. Умар ибни Хаттоб лозим донист то сипоҳи араб ба ҷониби пойтахти Сосониён Тайсфавун (¹طیسفون))амалиёти низомиро идома диҳад. Пирӯзӣ дар Қодисия таркиби сипоҳи арабҳоро аз нигоҳи сифатӣ тағйир дод ва аксари ин размандагон саворанизом шуданд, ҷаро ки аспҳо дар миёни ғаниматҳои ба дастомада аз сипоҳи Сосониён дар набарди Қодисия хеле зиёд буданд.

Бобул, ки дар миёни Қодисия ва Тайсфавун, дар соҳили рости Фурот қарор дошт, макони таҷаммуи сипоҳи бокимондаи наҷотёftai Сосониён гардид. Бо расидани неруҳои кумакии тозанафас ба лашкари арабҳо онҳо Фуротро убур карда, ба Бобул наздик шуданд. Аммо рӯҳафтодагӣ дар сипоҳи Сосониён ва бебандуборӣ дар миёни фармондехони он сабаб шуд, то сангари дифоии онҳо аз ҷониби арабҳо барчида шавад ва як мавзеъ аз паси мавзеи дигар, як диж аз паси дижи дигар ба дasti арабҳо афтад ва онҳо дар ибтидои соли 637 ба қисмати соҳили рости пойтахти Сосониён – дижи Беҳ Ардашер расанд. Размандагони Беҳ Ардашер бо қандани ҳандакҳои дифоӣ, соҳтани деворҳои муҳофизатӣ ва бо партоби сангҳо аз манҷаниқҳо ба ҷониби душманон ҳудуди ду моҳ тавонистанд бо арабҳо муқовимт кунанд. Баъд аз набарди навбатӣ мудофеони диж ба ҷониби арабҳо намояндагони ҳудро барои бастани сулҳ фиристоданд. Онҳо аз ҷониби шоҳаншоҳи Сосонӣ ба арабҳо дар ивази имзои сулҳ тамоми сарзаминҳои ишғолшудаи гарби Даҷларо пешниҳод карданд. Аммо ин музокира бидуни натиҷа анҷом ёфт ва

¹ Би фатҳа аввалиҳу ва сукун сонияҳу ва син мухмалатун вафоун ва охираҳу нун: Шихобуддин Абуабдуллоҳ Ёқут ибни Абдуллоҳи Ҳамавӣ. Муъчаму-л-булдон. Ч.4. Бейрут, 1397 х. /1977 (-501 с.). С.55.

шоми он рӯз сипоҳи Сосонӣ Беҳ Ардашерро тарк карда, ба сарҳади шарқӣ ба Тайсфавун раҳсипор шуданд Яке аз сабабҳои асосии қатъи муқовимат аз ҷониби сипоҳи Сосонӣ дар Беҳ Ардашер ин бедод кардани гуруснагӣ миёни сипоҳ буд, ки ҷангандахоро маҷбур соҳт, то барои наҷот гӯшти гурба ва сағонро истеъмол кунанд. Ба ҳамин тариқ Беҳ Ардашер аз ҷониби лашкари Саъди Ваққос дар моҳи сафари соли 16 ҳ.қ./марти соли 637 ишғол гардид. Баъд аз нуҳ моҳи таваққуф дар Беҳ Ардашер, лашкари араб бо фармондехии Саъди Ваққос ба татбиқи амалиёти низомии ишғоли пойтахти Сосониён – Тайсфавун пардоҳт. Чун ба шаҳриёни Тайсфавун маълум گашт, ки арабҳо ногаҳон ба амалиёти ишғоли пойтаҳт оғоз кардаанд, сокинон ва сипоҳи Сосонӣ дар ниҳояти саросемагӣ Тайсфавунро тарк гуфтанд. Вақте арабҳо вориди шаҳр шуданд, дар хиёбонҳои Тайсфавун касеро во нахӯрданд.

Шоҳаншоҳи Сосонӣ Яздигурди сеюм баъд аз он ки арабҳо Беҳ Ардашерро гирифтанд, пойтаҳтро тарк гуфта буд. «Ва ҳар гоҳ давлате пойтахти худро аз даст бидиҳад,- менависад Ибни Ҳалдун,- бокӣ мондани навоҳии дигар барои он сӯде наҳоҳад дошт ва бедаранг музмаҳил ҳоҳад гардид, зеро пойтаҳт ба манзилаи қалб аст, ки рӯҳ аз он барангҳента мешавад».¹

Ҳамин тавр, Яздигурд пас аз ишғоли Тайсфавун муддатҳои тӯлонӣ фирорӣ буд: ба Ҳулвон омад, аз он ҷо ба Исфаҳон گурехт (соли 19 ҳ.қ./640); баъд аз фатҳи араб дар Наҳованд (соли 24 ҳ.қ./644-645²) ба Истаҳр паноҳ бурд. Пас аз гирифтани Истаҳр аз ҷониби арабҳо ба Дороб омад, аз он ҷо ба Кирмон ва аз Кирмон ба Систон

¹ Абдурраҳмон ибни Ҳалдун. Муқаддимаи ибни Ҳалдун. Ҷ.1. Мутарҷим М.Гунободӣ. Баргардонанда аз форсӣ Н.Амиршоҳӣ. Душанбе, 2019. С.373.

² Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.131.

ва аз он чо ба Марв рафт. «Дар чараёни фирор Яздигурди севум, ки бузургони дарбораш ҳам баъд аз чандин соли мунозеот ва рақобатҳои бефоида худро дар паноҳи ў кашида буданд, ҳамроҳ бо мавкиби шоҳонаи ў, ки ...болиг бар чаҳор ҳазор тан зану мард ва гулому каниз ва бандаву озод ва котибу хунёгар...ва бору буна мешуд, роҳи шарқро, ки мисли даврони Дориюши севум дар ҳамлаи Искандар ҳамчунон танҳо роҳи фирор барои начоти ҷони табақоти олӣ маҳсуб мешуд, пеш гирифт ва Яздигурди овора... мавкиби сангини пурхарчи худро аз шахре ба шахре дунбали худ мекашид...»¹

Яздигурд хабар ёфт, ки сүғдиён ва фарғониён ҳоҳони он нестанд, ки шоҳаншоҳи Сосонӣ ба сарзамини онҳо паноҳ барад ва ў бо умеди ҳимояти ҳоқони турк ба Балҳ бозгашт, то бо сармояе, ки аз ҳазинаи шоҳаншоҳӣ ҳамроҳ дошт ва инчунин ёрмандии ҳоқони Чин дар Марв барои хеш мақарре созад ва аз ин чо ҷабҳае алайҳи арабҳо эҷод кунад. Бино ба назари Б.Шпuler табақаи ашрофи Сосонӣ - дехқонон фармони Яздигурдро пиromуни ин ки ё бо ҳоқон ҳамкорӣ кунанд ва ё ба Чин бигрезанд, напазирифтанд ва ба акди қарордоде бо тозиён ибрози тамоюл намуданд. Дар натиҷа кор миёни Яздигурд ва ашрофи ў ба ихтилоф қашид ва ин табақаи ашроф ҳазинаи ҳамроҳдоштаи Яздигурдро аз пеши ў рабуданд. Иловатан Яздигурд, ки аз ҳоқони Чин тақозои кумак карда буд, ҷавоби рад гирифт ва ба ин сабаб натавонист ба дастаҳое, ки омода буданд бо арабҳо дар набард шаванд, кумаки низомӣ намояд.² Ин замон фармондехи араб Аҳнаф ибни Қайс

¹ Абулҳусайн Зарринқӯб. Рӯзгорон. Таърихи Эрон аз оғоз то сукӯти салтанати Паҳлавӣ. Чопи панҷум. Техрон, 1383. С.308.

² Бертолд Шпuler. Таърихи Эрон дар қуруни нахустини исломӣ. Ҷ.1. Тарҷумаи Ҷ.Фалотурӣ ва М.Мираҳмадӣ. Чопи ҷаҳорум. Техрон, 1373. С.28.

дар Марврӯд барои худ мақарри фармондехӣ месоҳт ва аҳли Кӯфа, ки ҳамроҳи ў буданд, дар чаҳор деҳаи ҳамҷавори он чойгузин мешуданд.

Тибқи муътамадтарин ривояте Яздигурд ба ҳангоми фирор дар Мургоб шабе барои хуфтан ба осиёбе даромад. Осиёбон ўро намешиноҳт. Ба хотири дасрас намудани ҷомаҳои заррин ва ҷавоҳироти ҳамроҳдошта, осиёбон ўро мекушад. Бино ба ривояти дигар саворони Моҳуӣ Сурӣ (марзбони Марв), ки дар ҷустуҷӯи Яздигурд буданд, ўро дар он ҷо хуфта ёфта, ба қатл мерасонанд.¹ Саолибӣ мегӯяд, ки часади ин шаҳриёри баҳтбаргаштаро ба рӯди Мургоб андохтанд. Об ўро ҳамебурд то ба ҷое, ки Заррғ ном дошт. Ба шоҳаи дарахте гир кард. Усқуфи масеҳиёни ин шаҳр часади ўро аз об гирифт ва дар бое дар Марв ба ҳок супорид. «Кушта шудани Яздигурд панде барои дигарон ва сароғозе барои таъриҳ гардид ва бо марги ў подшоҳии порсиён ба поён омад».²

Ин воқеа дар соли ҳаштуми хилофати Ӯсмон, дар соли 31 ҳичрӣ, ки баробар ба 651-652 мелодист, иттифоқ афтод. Ҳанӯз зартуштиёни Ҳиндустон ҳар сол 12 сентябр ба муносибати ба таҳт нишастани ў соли нави худро ба номи вай оғоз мекунанд. Берунӣ менависад, ки: «Зардуштиҳо аз роҳи ҳузну андӯҳ ба Яздигурд ва барои таассуфу афсӯс ҳӯрдан ба заволи истиқлоли эрониён ба марги ин подшоҳ таъриҳ оғоз кардаанд».³

Яздигурд ба ҳангоми ба таҳт нишастан 15 сола буд ва дар ҷонги Наҳованд бо арабон бистучайор сол дошт ва соли 652, ки дар Марв кушта шуд, беш аз 34 сол умр

¹ Камол Ҳ. Бозтоби таърихи ба ҳукумат расидани намояндагони дудмони Сосонӣ. С.58.

² Саолибӣ. Шоҳнома. 2014. С.363.

³ Абурайҳон Берунӣ. Осору-л-бокия. Тахияи А.Девонакӯлов, М.Исо ва диг. Душанбē: Ирфон, 1990. С.49.

надошт. Масъудӣ фарзандони Яздигурдро ду писар бо номҳои Ҳиром ва Пирӯз ва се духтар бо номҳои Ардак, Шаҳрбону ва Мардованд менависад. Вале аз осори дигари таърихӣ маълум мешавад, ки Яздигурд аз се зан ҳафт писар ва панҷ духтар доштааст. Се тан аз духтарони вайро асир ба Мадина мебаранд, ки номи яке аз онҳо Шаҳрбону буд, ки гӯиё ба ҳамсарии Ҳасан ибни Алӣ даромада аст.

Бино ба сарчашмаҳои чинӣ пас аз марги Яздигурд писари ў Пирӯз худро подшоҳи Эрон хонд ва фагфури Чин ўро ба расмият шинохт. Ў дар кӯҳҳои Тахористон, дар шарқи Балҳ дар канори дарёи Ҷайхун маскан гирифт, то лашкаре гирд оварад ва мамлакати аз дастрафтаро дубора пас гирад. «Пирӯз, писари Яздигурд ҳам ки ҳанӯз рӯъёи таҷдиди салтанати аҷдодро медин, бо дарбори Чин ва фармонравоёни мустақили Мовароуннаҳр якчанд ба навишту хонд пардоҳт, аммо тавғиқе наёфт».¹ Ў аз фагфури Чин мадад хост, вале фагфур ба ў ёрмандӣ накард. Аммо подшоҳи Тахористон ба ў кумак намуд ва Пирӯзро чун шоҳи Эрон шинохт. Ба соли 661 милодӣ давлати Чин пас аз шикаст додани туркҳо кишваре бо номи Эрон ташкил дод ва подшоҳии онро ба Пирӯз супорид. Ин кишвар дар сарчашмаҳои чинӣ бо номи Тези Кик сабт шудааст ва чои он дақиқ маълум нест. Баъзе таърихнигорон онро дар интиҳои Систон ва гурӯҳе дар наздикии рӯди Ҷайхун пиндоштаанд. Пас аз ҳамлаи аъроб ба ин мантақа Пирӯз ба Чин фирор кард. Фагфури Чин ба ў иҷозат дод, то дар соли 684 оташкадае дар Ҷонг Гон бунёд намояд. Писари ў, ки Нарсӣ ном дошт, ба Тахористон рафта, муддате дар он ҷо монд ва барои бозпас гирифтани кишвари Эрон талошҳо кард, аммо саранҷом навмед

¹ Зарринкӯб А. Рӯзгорон. Таърихи Эрон аз оғоз то суқути салтанати Паҳлавӣ. С.310.

шуда, ба дарбори Чин боз гашт. Бо ҳамин умеди дубора ба даст овардани салтанат аз ҷониби охирин намояндай хонадони Сосонӣ бе натиҷа анҷомид.¹

Ибни Ҳалдун шикасти Сосониёро дар таҷаммулпарастӣ ва гарқи тамоюлоти мазаллатбор будани намояндагони ин хонадон медонад ва дар идома мегӯяд «ва ин мавзӯъ бар футӯҳоти араб дар садри ислом ба ҳубӣ муњтабиқ мешуд, чи лашкариёни мусулмон дар ҳар як аз ду ҷабҳаи Қодисия ва Ярмуқ (набард бо византиягиҳо дар Сурия 20 августи соли 636²) сӣ ҳазору анде буд, дар сурате ки сипоҳиёни Эрон дар Қодисия як саду бист ҳазор тан буданд».³

¹ Камол Ҳ. Бозтоби таърихи ба ҳукумат расидани намояндагони дудмони Сосонӣ. С.59.

² Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). Москва, 2016. С.136-140.

³ Ибни Ҳалдун. Муқаддимаи ибни Ҳалдун. Ҷ.1. Душанбе, 2019. С.367.

ХУРОСОН ДАР АХДИ ХУЛАФОИ РОШИДИН

Ба ривояти баъзе аз таърихнигорон аъроб дар рӯзгори Умар ибни Хаттоб (солҳои хилофат 634-644), рӯй ба Хурасон оварданд. Аз чумла, Табарӣ менависад, ки дар соли 22 ҳ.қ (642-643) «ба гуфтаи баъзехо Ахнаф ибни Қайс ба ғазои Хурасон рафт ва бо Яздгирд ҷангид» ва идома медиҳад, ки: «Аммо мутобики ривояти Сайф рафтани Ахнаф ба Хурасон ба соли ҳаҷдаҳуми ҳичрат (639) буд».¹ Табарӣ ривоят мекунад, ки Ахнаф ибни Қайс ба таъқиби Яздгирд аз тариқи Табас вориди хоки Хурасон шуда, Ҳиротро ба ҷанг қушуд ва Суҳор ибни Абдиро он ҷо гумошт. Баъдан ба сӯи Марв рафт, ки он ҷо Яздгирд мақар гузид буд. Яздгирд ба ҷониби Марврӯд фирорӣ шуд ва дар Марви Шоҳҷаҳон Ахнаф ибни Қайс мақар гирифт.² Ба назар мерасад, ки Ахнаф ибни Қайс танҳо ба ҳадафи таъқиби шоҳи Эрон вориди Хурасон шудааст. Аммо қавли саҳех ин аст, ки аъроб дар рӯзгори Усмон ибни Аффон (644-656) ба ҳадафи тасхири Хурасон вориди ин сарзамин шуданд ва ба Табасайн (яке аз ноҳияҳои Нишопур) расиданд.³

Дар баёни ҳаводиси муҳими соли 29 ҳ.қ. (14 сентябри соли 649 – 3 сентябри 650) Табарӣ менависад, ки вақте Усмон ибни Аффон ба хилофат расид (644), Умайр ибни Усмон ибни Саъдро солори Хурасон баргуморид.⁴ Аммо дар ҷадвали умарои Хурасон, ки Гардезӣ мураттаб кардааст, исми Умайр ибни Усмон ибни Саъд зикр нашудааст ва ин ҷадвал бо исми

¹ Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби З. Тахрир, тасҳеҳи Н.Амиршоҳӣ. Душанбе, 2014. С.1821.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби З. Душанбе, 2014. С.1823.

³ Балозурӣ. Китаби футуху-л-булдон. Техрон: Интишороти илмию фарҳангӣ. 1371 ш. С.571.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби З. Душанбе, 2014. С.1921.

Абдуллоҳ ибни Омир оғоз мешавад. Усмон ибни Аффон баъд аз он ки Абумусои Ашъариро аз волигии Басра барканор кард, Абдуллоҳ ибни Омирро ҳокими ин сарзамин таъйин намуд ва «Хуросон ҳам бад-ӯ дод. Абдуллоҳ ибни Омир мар Абдуллоҳ ибни Хозим ас-Суламиро бар муқаддимаи хеш бифиристод ва ба роҳи Порсу Кирмон ба Табасайн берун омад ва Табасайнро фатҳ кард».¹ Фасехи Ҳавоғӣ низ аз ҷониби Усмон ибни Аффон дар соли 29 ҳ.қ. додани ҳукумати Хуросон ба Абдуллоҳ ибни Омирро зикр мекунад.²

Баъдан Абдуллоҳ ибни Омир омили Хуросон таъйин гардид. Дар соли чаҳоруми хилофати хеш (648) Усмон ибни Аффон, баъд аз Абдуллоҳ ибни Омир омили Хуросон Умайн ибни Аҳмари Яшкуриро таъйин кард.³ Чун дар он давра Марв марказнишини Хуросону Варорӯд буд, ў ба Марв омад.

Зимиstonи ин сол сармо фузунӣ гирифт. Дехқонони Марв аз табоҳии амиру лашкари аъроб тарсида, онҳоро ба ҳонаи худ чой доданд. Чун муддати иқомати аъроб дар ҳонаи дехқонон тӯлонӣ шуд, онҳо аз кори худ пушаймон шуда, қасад карданд, ки бар аъроб битозанд. Гардезӣ зикр мекунад, ки «ин сиголиш аҳли бозор ва айёрон карданд» ва идома медиҳад, ки Бароз ибни Моҳуя солор ва дехқони шаҳри Марв аз ин қасад огоҳ шуд ва Аҳмари Яшкуриро дар ҷараён гузошт.⁴

¹ Абусаъид Абулҳай ибни Захҳок ибни Маҳмуди Гардезӣ. Зайну-л-ахбор. Таҳия ва нашри электроник Алиризо Каёнӣ. Мунташиршуда дар торнамои www.TARIKHFA.COM. Б.129.

² Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Муқаддима, тасҳҳ ва таҳқиқи Муҳсин Ноҷии Насрободӣ. Ҷилди аввал. Техрон: Асотир, 1386. С.146.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 3. Душанбе, 2014. С.1922.

⁴ Гардезӣ. Зайну-л-ахбор. Мунташиршуда дар торнамои www.TARIKHFA.COM. Б.129.

Сардори аъраб Аҳмари Яшкурӣ дастур дод то мардуми Марвро қатли ом ва анбори онҳоро горат намоянд. Пас аз муддате ў ба назди Усмон ба Мадина баргашт ва халифа ўро ба хотири қатли оми мардуми Марв мучозот кард.¹

Усмон ибни Аффон Абдуллоҳ ибни Омирро дубора ба Хурросон ва Рабеъ ибни Зиёдро ба фатҳи Систон фиристод. Рабеъ ибни Зиёд Систонро фатҳ кард ва чихил ҳазор барда гирифт.²

Баъд аз фатҳи Табасайн лашкари аъроб бо сарварии Абдуллоҳ ибни Омир ба Тус ва Гуён (Чувайн) ва Озодвор омаданд ва Абаршаҳр, ки ба қавли Балозурӣ таҳтгоҳи Нишопур аст,³ ба иттифоқи Ахнаф ибни Қайс ва Муҳаллаб ибни Абусуфра, ки аз размандагони араб буданд, баъд аз ҷандин моҳи муҳосира ишғол шуд. Сипас шаҳри Тусу Сарахстро фатҳ карданд. Абдуллоҳ ибни Омир ба Нишопур лашкар қашид. Ҳокими Нишопур, ки Асвор ном дошт, далерона муқовимат кард. Абдуллоҳ ибни Омир ноҳияҳои атрофи Нишопурро горат кард, мардумони бисёрро ба шадидтарин ваҷҳ мекушт ва муслех⁴ мекард. Чун муҳосираи Нишопур ба тӯл анҷомид, ҳокими Тус ба хидмати Абдуллоҳ ибни Омир омад ва дар фатҳи Нишопур ба ў кумак кард. Ба шарти он ки ў дар мақоми ҳуд боқӣ бимонад. Абдуллоҳ ибни Омир дарҳости ўро қабул кард. Ҳокими Нишопур саранҷом таҳти шароити пардохтани мол, ки онро Балозурӣ «ҳазор ҳазор дирҳам (1 миллион дирҳам) ё ба қавле ҳафсад ҳазор дирҳам»⁵

¹ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. Техрон: Интишороти илмию фарҳангӣ, 1356. С.61.

² Ибни Возехи Яъқубӣ. Ал-булдон. Техрон: Интишороти илмию Фарҳангӣ, 1356. С.72.

³ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.286.

⁴ Буриданӣ узви бадан.

⁵ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.287.

зикр кардааст, бо Абдуллоҳ ибни Омир сулҳ кард ва дарвозаи шаҳрро кушуд. Абдуллоҳ ибни Омир Қайсам ибни Ҳайсами Суламиро ҳокими он баргумошт. Аммо сардори араб бар хилофи қавли худ мардуми Нишопурро қатли ом намуда, кӯдакон ва занонро барда соҳт. Дар ҳақиқат агар ҳокими Тус хиёнат намекард, аъроб муваффақ намешуданд, ки ба осонӣ Нишопурро фатҳ кунанд. Аммо «Ибни Омир,-менависад Табарӣ,-шаҳри Абаршахрро ба ҷанг кушуд. Ва дар атрофи он Тусу Беварду Нисову Ҳумронро низ кушуд. Ва ин ҳама ба соли сиву якум буд (651-52)».¹

Бино ба ахбори Балозурӣ марзбони Нисо бо пардоҳти сесад ҳазор дирам ва марзбони Тус бо шашсад ҳазор дирам бо Абдуллоҳ ибни Омир сулҳ бастанд.²

Тозиён пас аз фатҳи Тусу Нишопур ба шаҳрҳои дигари Ҳурросон расиданд. Тарс аз аъроб, баҳусус баъд аз қатли оми мардуми Нишопур дар дили мардум ҷой гирифт. Ба ин сабаб мардуми Марв ночор бо додани маблағи зиёд бо аъроб сулҳ бастанд.³ «Ибни Омир Ҳотам ибни Нуъмони Боҳилиро сӯи онҳо фиристод, ки бо Буроз – марзбони Марв бар ду ҳазор ҳазору дувист ҳазор сулҳ кард (2 миллиону дусад ҳазор)».⁴ Балозурӣ бо тасдиқи ин маблағ илова мекунад, ки «бархе гӯянд сулҳ бар ҳазор ҳазор дирам (як миллион) ва дусад ҳазор ҷиреб гандуму ҷав воқеъ шуд»⁵ ва дар идома менависад, менависад, ки чун сокинони Марвро пули нақдӣ набуд, бинобар ин «сулҳи Марв ба каниз, гулом, чорпо ва

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 3. Душанбе, 2014. С.1961.

² Балозурӣ. Футӯху-л-булдон. 1346. С.287-288.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 3. Душанбе, 2014. С.1961.

⁴ Ҳамон ҷо. С.1961.

⁵ Балозурӣ. Футӯху-л-булдон. 1346. С.288.

матоъ анчом шуд».¹ Дар ин сулҳнома низ омада буд, ки шахриёни Марв боистӣ арабонро дар хонаҳои хеш чой диханд ва моли хешро бо онон қисмат кунанд.²

Абдуллоҳ ибни Омир ба ҷониби Ҳирот лашкар қашид ва марзбони Ҳироту Пушангу Бодғис бо додани 1 миллион дирҳам бо ӯ сулҳ кард.³

Соли 32 ҳ.қ./652-653 Абдуллоҳ ибни Омир Сарахс, Бовард, Форёб, Гузгон, Толиқон ва Тахористонро⁴ ба ҳамин тартиб тасарруф карда, сипас ба Мадина баргашта, Аҳнаф ибни Қайсро, ки дар ин корзор ҳамроҳи ӯ буд, ба ҷонишини худ баргузид. Балозурӣ низ ин матлабро таъйид мекунад.⁵ Ба ривояти дигар ӯ Қайс ибни Ҳайсамро ҷонишини худ дар Нишопур интихоб кард⁶ ва «соли сиву дувум аз он ҷо даромад».⁷ Аммо ба қавли Яъқубӣ дар китоби «ал-Булдон» Ибни Ҳайсамро волӣ ва Аҳнаф ибни Қайсро мушовир ва вазири ӯ қарор дод.

Чун Абдуллоҳ ибни Омир ба Ҳичзор муроҷиат кард, мардуми Ҳурросон – Бодғису Ҳироту Қаҳистон дубора алайҳи аъроб шӯриданд. Ба ривояти Табарӣ Қайс ибни Ҳайсам раъии Абдуллоҳ ибни Ҳозимро, ки низ дар Ҳурросон буд, дар саркӯб кардани шӯришиён пурсид. «Раъии ман ин аст, -мегӯяд Абдуллоҳ ибни Ҳозим, - ки вилоятро раҳо кунӣ, ки ман амири онам ва дастури Ибни Омир пеши ман аст, ки агар дар Ҳурросон ҷанге буд, ман

¹ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.289.

² Ҳамон ҷо. С.288.

³ Ҳамон ҷо. С.288.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 3. Душанбе, 2014. С.1968.

⁵ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.292.

⁶ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 3. Душанбе, 2014. С.1973; Ибни Вазехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. Техрон: Интишороти илмию фарҳангӣ, 1356. С.61.

⁷ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 3. Душанбе, 2014. С.1973.

амири он бошам. Ва номаро, ки сохта буд, даровард ва Қайс нахост бо ў дарафтад. Вилоятро бо ў гузошт ва пеши Ибни Омир омад, ки ўро маломат кард».¹

Дар хабар аст, ки Усмон ибни Аффон Хурасонро баъдан ба шаш нафар қисмат кард. Аҳнаф ибни Қайсро амири ду Марв (Марви Шоҳчаҳон ва Марврӯд), Ҳабиб ибни Курраи Ярбуъиро амири Балх, Ҳолид ибни Абдуллоҳ ибни Зуҳайрро амири Ҳирот, Умайн ибни Аҳмари Яшкуриро амири Тус ва Қайс ибни Ҳубайрай Суламиро амири Нишопур баргумошт ва пеш аз маргаш Усмон ҳамаи Хурасонро ба Қайс дод.²

Дар соли 33 ҳ.к. (653-54) Абдуллоҳ ибни Омир Аҳнаф ибни Қайсро ба ҷониби Хурасон фиристод, ки «мардуми он ҷо паймон шикаста буданд. Аҳнаф ду Марвро бикушуд... Абдуллоҳ ибни Омир низ аз дунболи вай бирафту Абаршаҳро манзилгоҳ кард».³

Баъд аз кушта шудани халифаи сеюм Усмон ибни Аффон Алӣ ибни Абутолиб (солҳои хилофат 656-661) ба хилофат расид. Дар замони ў мардуми Хурасон сар ба шўриш бардоштанд. Аввалин касе, ки ба ривояти Табарӣ аз Хурасон назди Алӣ омад, ин Моҳуя Аброз, марзбони Марв буд, ки баъд аз ҷангиги Ҷамал Алӣ ўро пазируфт ва барои вай мактубе, чун маншур дод, ки аз қарори зайл буд: «Ба номи Ҳудои Раҳмони раҳим. Дуруд бар ҳар кӣ пайрави ҳидоят бошад. Аммо баъд: Моҳуя Аброз – марзбони Марв, пеши ман омад ва аз ў ризоят дорам. Ба соли сиюшашум навишта шуд (656-57)».⁴

Балозурӣ менигорад, ки Алӣ дар Куфа буд, ки марзбони Марв назди ў омад ва Алӣ «ба дехқонон,

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 3. Душанбе, 2014. С.1973.

² Ҳамон ҷо. С.1923.

³ Ҳамон ҷо. С.1977.

⁴ Ҳамон ҷо. С.2254.

асворон ва дөхсолорон (-и Марв) нома навишт, ки ҹазия бад-ӯ бипардозанд».¹ Гардезй низ ин ривоятро тасдиқ мекунад ва менависад, ки ҳангоме ки Алӣ дар Басра буд, марзбони (мохуяи)² Марв назди вай омад, пас Алӣ бо вай аз дари сулҳ даромад ва навиштае ба вай дод.³

Ба ривояти Табарӣ аввалин фиристодай Алӣ ба Хуросон Хулайд ибни Қурраи Ярбуъӣ ва ба қавле Хулайд ибни Тариф будааст.⁴ Аммо Балозурӣ менависад, ки «аввалин ҳокими Алӣ бар Хуросон Абдурраҳмон ибни Абзӣ ва баъд аз ӯ Ҷаъда ибни Хубайра буд».⁵

Гардезй ривоят мекунад, ки Алӣ Ҷаъда ибни Хубайрапо ба Хуросон фиристод, ки писари хоҳари Алӣ буд. Ӯ дар Хуросон футӯҳоти бисёр анҷом дод. Дувумин ҳокими Алӣ бар Хуросон Абдурраҳмон ибни Ҳабзӣ буд ва сарчашмаҳои таъриҳӣ зикр мекунанд, ки марди хирадманд ва покдин буд ва расмҳои некӯ гузошт.⁶

Табарӣ дар баёни рӯйдодҳои соли 37 ҳ.к. (657-58) менависад, ки Алӣ ибни Абутолиб пас аз бозгашт аз Сиффин дар ҳамин сол Ҷаъда ибни Хубайраи Махзумиро ба Хуросон фиристод,⁷ ...ки модарааш Үммиҳонӣ, духтари Абутолиб буд (яъне хоҳарзодаи Алӣ)».⁸ Тибқи ривояти ҳамин манбаъ мардуми Нишопур

¹ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.292.

² Абурайхон Берунӣ. Осору-л-боқия. Душанбе: Ирфон, 1990. С126.

³ Гардезй А. Зайну-л-аҳбор. Техрон: Интишороти Дунё, 1367 ш. С.232.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 3. Душанбе, 2014. С.2254.

⁵ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.292.

⁶ Гардезй А. Зайну-л-аҳбор. Техрон: Интишороти Дунё, 1367 ш. С.229.

⁷ Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Таҳрир, тасҳехи Н.Амиршоҳӣ. Душанбе, 2014. С. 2346, 2379.

⁸ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С.2379.

Нишопур ин замон ба дини ниёгони худ баргаштанд ва ба фиристодаи Алӣ Ҷаъда ибни Ҳубайраи Махзумӣ муқовимат карданд ва ба бино ба хабари Балозурӣ ба ў «фатхе даст надод... Ҷаъда бо шӯришиён коре надошт ва танҳо аз аҳли сулҳ боч мегирифт ва як сол ё камтар аморати он ҷойро ба уҳда дошт».¹ Ҷаъда ибни Ҳубайраи Махзумӣ ба назди Алӣ бозгашт ва Алӣ барои саркӯб кардани исёни мардумӣ дар Ҳурасон Ҳулайд ибни Қурраи Ярбуъиро маъмур соҳт. «Ҳулайд мардуми Нишобурро муҳосира кард, то ба сулҳ омаданд; мардуми Марв низ бо вай сулҳ карданд».² «Дар ин сол, яъне соли сиву ҳафтум... омили Ҳурасон Ҳулайд ибни Қурраи Ярбуъӣ буд».³

Дар солҳои хилофати Алӣ ибни Абутолиб (656-661) низоъҳои доҳили хилофат шиддат ёфт. Ҳурасониён бо истифода аз ин вазъ талошё чанд барои сарнагунии ишғолгарони араб анҷом доданд, ки номуваффақ ба поён расид.

Алӣ ибни Абутолиб дар моҳи рамазони соли 40 ҳ.қ. (январи 661) кушта шуд, ки байд аз он писари қалониаш Ҳасан шаш моҳ хилофат кард⁴ ва ў парокандагии кори хешро дида, хилофатро ба Муовия супорид.⁵ Аммо чи касе дар замони қӯтоҳмуддати хилофати Ҳасан ибни Алӣ волии Ҳурасон буд, дар манобеи таърихии маълум ҳабаре нест.

¹ Балозурӣ. Футӯху-л-булдон. 1346. С.292, 293.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С. 2346, 2379-80.

³ Ҳамон ҷо. С.2380.

⁴ Ҳамон ҷо. С.2438.

⁵ Ҳамон ҷо. С.2453.

ХУРОСОНИ БУЗУРГ ДАР АХДИ УМАВИХО

Баъд аз ба сари кудрат омадани Умавихо (661-750)

Хурносон дубора тобеи хилофати араб гардид. Муовия соли 41 х.к./661-662 Абдуллоҳ ибни Омирро амири Хурносон таъйин кард, ки вилоятдори ў ду сол Қайс ибни Ҳайсам буд. Чун Қайс ибни Ҳайсам хироҷи Хурносонро дер фиристод ва инчунин дар пешбурди корҳои вилоятдорӣ нотавон буд, Абдуллоҳ ибни Омир ўро соли 43 х.к./663-664 бо Ибни Ҳозим ибни Забён иваз кард. Вилоятдории Забён низ дерпо набуд ва соли 44 х.к./664-665 Туфайл ибни Авфи Яшкурӣ аз ҷониби ибни Омир ба вилояти Хурносон мансуб шуд.¹

Соли 45 х.к./665-666 Муовия ба симати амири Хурносон Зиёд ибни Абесӯфиёнро таъйин кард. Зиёд аз қасоне буд, ки дар таҳқими хилофати Муовия нақши муҳим бозида, мардумро бо уқубат ва шамшер ба итоат вомедошт. Зиёд Хурносонро ба чаҳор бахш қисмат карда, вилоятдори Марв Умайр ибни Аҳмади Яшкурӣ, вилоятдори Абаршаҳр Ҳулайд ибни Абдуллоҳи Ҳанафӣ, вилоятдори Марврӯд, Форобу Толикон Қайс ибни Ҳайсам ва вилоятдори Ҳирот, Бодғис, Қодису Пушанг Нофеъ ибни Холиди Тоҳирро таъйин намуд.² Зиёд соли 47 х.к./667-668 Ҳакам ибни Амри Фифориро вилоятдори Хурносон баргузид, ки ба гуфтаи Балозурӣ шарафӣ сӯҳбат бо пайғамбари исломро дошт³ ва ў ба набарди вилояти Ғур ва Ғаровандехи Хурносон рафт.⁴

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С.2462-2506.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С.2517; Балозурӣ. Футӯху-л-булдон. 1346.С.294.

³ Балозурӣ. Футӯху-л-булдон. 1346.С.294.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С.2462-2521.

Дар ин замон раванди маскун шудани қабоили араб дар Хурасон шиддат меёбад. Ба иттилои Балозурӣ ҳокими араби Марв Умайр нахустин кас буд, ки арабро дар Марв маскан дод. Зиёд соли 51 ҳ.к./671 Рабеъ ибни Зиёди Ҳорисиро вилоятдори Хурасон баргумошт, ки ду солу бештар вилоятдор буд ва ҳамроҳи вай ҳудуди 50 ҳазор тан аз аҳли Басра ва Куфаро бо зану фарзандонашон ба Хурасон равона карданд.¹

Соли 53 ҳ.к/672-673 Зиёд вафот кард ва Муовия Убайдуллоҳ ибни Зиёди биступанҷсоларо вилоятдори Хурасон таъйин кард, ки ду сол дар ин вазифа ба Ӯмавиҳо хидмат кард.

Арабҳо дар Марв ҳукумати хосеро ташкил доданд ва Марв баъдан поя ва асоси идомаи футӯҳоти онҳо дар моварои Амударё, дар Варорӯд гардид. Ин замон вазъияти сиёсии Варорӯд нопойдор гашта, кишвар дар гирдоби парокандагии сиёсӣ афтода буд. Ҳар мулк ҳокими худро дошт, ки хешро мустақил меҳисобид ва ба номи худ сикка зарб мекард. Ҳокимони ин мулкҳо байни ҳам душманӣ меварзиданд ва бархе аз онҳо ҳатто умедвор буданд, ки бо кумаки аъроб битавонанд ҳарифи худро шикаст диҳанд. Ваҳдате миёни ҳокимони Варорӯд барои истодан дар паҳлуи ҳамдигар дар муқобили бегонагон вучуд надошт. Ҳамин тавр бо истифода аз бемайлии ҳокимони маҳаллӣ ба иттиҳод ва муборизаи муштарақ дар баробари ишғолгарони араб, арабҳо тавонистанд онҳоро ба танҳои шикаст диҳад ва тобеи хилофати араб гардонад.

Дар ибтидои солҳои ҳафтодуми садаи VII арабҳо ба ишғоли Варорӯд оғоз баҳшиданд. Бино ба ахбори Балозурӣ ҳанӯз Ӯсмон ибни Аффон (644-656) «аҳли

¹ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.294; Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С.2518.

Мовароуннахро аҳдномае навишта буд».¹ Нахустин лашкаркаши арабҳо ба Варорӯд хусусиёти горатгарона дошт. Аввалин ҳамла ба ин сарзамин аз ҷониби вилоятдори Хуросон Убайдуллоҳ ибни Зиёд сурат гирифт. Соли 673 Убайдуллоҳ ибни Зиёд Амударёро бо 20 ҳазор марди ҷангӣ убур карда, Рометан ва ниме аз Пайкантро ишғол намуда, то наздикии Бухоро рафт. Ин замон дар Бухоро ба ҷои буҳорхудоти ҳурдсол модари ў, Ҳутак хотун ҳукумат мекард. Ҳутак хотун ба туркҳо нома навишта, аз онҳо кумак ҳост ва сипоҳе аз туркон ба буҳориҳо пайваст. Арабҳо ба муқовимати нерӯҳои муттаҳиди буҳориҳо ва туркҳо дучор гардианд. Пас аз нахустин барҳӯрд Ҳутак хотун ба хотири ҳифзи Бухоро аз вайронӣ ва сӯхтор бо Убайдуллоҳ ибни Зиёд сулҳ баст ва Убайдуллоҳ бо дарёфти фидия, ки 1 миллион дирҳам буд ва ба асорат гирифтани ду ҳазор камонкаши моҳир ба Марв баргашт. Ин камонкашҳоро Убайдуллоҳ ба Басра фиристод.²

Муовия Убайдуллоҳ ибни Зиёдро ба далели нотавонии ў дар умури идории Хуросон аз вилоятдорӣ барканор кард ва Абдурраҳмон ибни Зиёдро ба ҷои ў таъйин намуд. Аммо ўро низ написандиду зуд барканораш соҳт.³

Бино ба ҳабари Балозурӣ соли 56 ҳ.к./675-676 Саъид ибни Усмон (писари халифаи севум Усмон ибни Аффон) фармондори Хуросон таъйин шуд. Аммо Фасехи Ҳавоғӣ дар зикри руҳдодҳои соли 55 ҳ.к./674-675 аз ситонидани Муовия ҳукумати Хуросонро аз

¹ Балозурӣ. Футӯху-л-булдон. 1346. С.292.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С.2579; Балозурӣ. Футӯху-л-булдон. 1346. С.295; Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. 1382 ҳ.ш. С.171; История таджикского народа. Т.II. С. 55.

³ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. 1382 ҳ.ш. С.171.

Убайдуллоҳ ибни Зиёд ва додани онро ба Саъид ибни Усмон ёд мекунад.¹

Саъид ибни Усмон дар ҳамон соли омаданаш ба Хурносон ба Бухоро ҳамла кард ва Хутак хотун бо ўқарордоди сулҳро баст.² Саъид ибни Усмон пас аз ин барои фатҳи Суғди Самарқанд рахсипори он ҷо гашт. Ихшиди Самарқанд ба арабҳо се рӯз муқовимат кард.³ Рӯзи аввали набард барои Саъид бенатиҷа анҷом ёфт. Бино ба аҳбори Табарӣ Молик ибни Райб дар мазаммати Саъид шеъре гуфт, ки ду мисраи аввалаш чунин аст:

Бар дари Суғд аз тарс чунон меларзидӣ,
Ки бим доштам насронӣ шавӣ.⁴

Рӯзи севум набард миёни сүғдиён ва аъроб назар ба ду рӯзи аввал шадидтар ҷараён гирифт ва бино ба ҳабари Балозурӣ «дар он корзор ҷашми ў (Саъид) ва ҷашми Муҳаллаб ибни Абисуфра аз коса ба дар омад», яъне кӯр шуд.⁵

Дар ин набард бино ба аҳбори манобеи таърихӣ Кусам ибни Аббос ибни Абдулмутгаллиб – аз амакзодаҳои пайгабари ислом Муҳаммад, ки мегӯянд аз нигоҳи зоҳирӣ ба пайгамбар хеле шабоҳат дошт, низ қушта шуд.

Алӣ ибни Абутолиб Кусам ибни Аббосро амири Макка таъйин кард ва то қатли Алӣ дар соли 661 дар ин симат адои вазифа мекард. Ў дар замони хилофати Муовия ба Хурносон, ба назди Саъид ибни Усмон, ба Бухоро омад.⁶ Ҳангоми ба набарди Самарқанд рафтани

¹ Фасехи Ҳавофӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ҷилди аввал. Техрон: Асотир, 1386. С.169.

² Балозурӣ. Футӯху-л-булдон. 1346. С.295.

³ Ҳамон ҷо. С.296.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С.2587.

⁵ Балозурӣ. Футӯху-л-булдон. 1346. С.296.

⁶ Муҳаммади Наршахӣ. Таърихи Бухоро. Мураттибон F.Фоибов, К.Олимов ва Н.Амиршоҳӣ. Душанбе: Пайванд, 2012 (-736 с.). С.85.

Саъид Қусам ўро ҳамроҳӣ кард ва дар ин набард ширкат дошт.

Пиромуни макон ва марги табиӣ ё кушта шудани Қусам ибни Аббос миёни муаррихин ихтилофи назар аст. Иддае бар онанд, ки Қусам ибни Аббос кушта шудааст¹ ва гурӯҳи дигаре ба ин назараанд, ки ў бо марги табиӣ вафот кардааст ва ҳатто на дар Самарқанд, балки дар Марв.² Аз чумла Наршахӣ мегӯяд: «Қусам...ба Марв рафт ва он ҷо фавт шуд. Ва баъзе гуфтанд ба Самарқанд фавт шудааст».³ «Қусам ибни Аббос, - менависад Балозурӣ, - ки ҳамроҳи Саъид ибни Усмон буд, дар Самарқанд даргузашт, баъзе гӯянд дар он ҷо ба шаҳодат расид. Чун хабари марги ў ба Абдуллоҳ ибни Усмон расид, гуфт: «Зодгоҳи ў кучо ва хуфтағоҳаш кучо».⁴ Яъқубӣ низ ба ин назар аст, ки «Қусам ибни Аббос ибни Абдулмуталлиб ҳамроҳи вай (Саъид ибни Усмон) буд ва дар Самарқанд вафот кард ва чун хабари маргаш ба Абдуллоҳ ибни Аббос расид, гуфт: «Чӣ қадар фосила афтод миёни зодгоҳ ва оромгоҳаш. Зодгоҳаш дар Макка аст ва қабраш дар Самарқанд».⁵ Аз-Зириклий «қабри ў дар Хурросон аст» гуфтааст.⁶ Дар маҳаллаи Намозгоҳи Истаравшан оромгоҳест ба номи Худоёри Валама ва ин мазор дар санади соли 1895 ба исми Ҳазрати Шоҳ низ ёд шудааст.⁷ Шоираи садаи XIX Истаравшан Дилшоди

¹ Материалы по истории туркмен и Туркмении // Труды Института востоковедения АН СССР.-Т.І.-Москва, 1939. С.71.

² Муҳаммади Наршахӣ. Таърихи Бухоро. Душанбе: Пайванд, 2012. С.85; Материалы по истории туркмен и Туркмении // Труды Института востоковедения АН СССР.-Т.І.-Москва, 1939. С.80.

³ Муҳаммади Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.85.

⁴ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.297.

⁵Аҳмад ибни Исҳоқи Яъқубӣ (Ибни Возехи Яъқубӣ). Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. Мутарҷим М.Оятӣ. Техрон. 1382 ҳ.ш. С.172.

⁶ аз-Зириклий. Ал-Аълом. Лубнон. Ч.5, чопи 12, 1997. С.190.

⁷ Камол Ҳ. Мазорҳои Шимоли Тоҷикистон. Душанбе: Деваштич,

Барно аз ин мазор ба исми «Шоҳи ҷавонон Шоҳ Қусам ибни Аббос» ёд кардааст.¹

Мақбараи Шоҳи зиндаи дар Самарқанд бударо марбут ба Қусам ибни Аббос медонанд. Тибқи ривоятҳои иштиҳордошта миёни мардум дар ҷанги Самарқанд сари Қусам аз танаш чудо мешавад, вале ў «намемирад». Дар ҳоле ки дар кафи даст сари буридаашро дошт, ба ҷоҳи Шаъбон, ки хеле амиқ буд, фурӯ меравад. Бинобар ин лақаби «Шоҳи зинда»-ро мегирад.² Дар этимологиияи мардумӣ Қусам на чун шоҳ, балки шоҳзода тасвир шуда, дар миёни мардум бо лақаби «Шоҳи ҷавонон» машҳур аст.

Дар набарди Самарқанд дар ниҳоят миёни арабҳо ва сугдиён муоҳидаи сулҳ, машрут ба ин ки сугдиён 700 ҳазор дирҳам ва ҷанд тан аз бузургони шаҳрро ба расми гаравгон назди Саъид фиристанд, баста шуд.³ Саъид гаравгонҳоро, ки ба гуфтаи Табарӣ 50 навҷавон аз абои бузургони Самарқанд ва бино ба ҳабари Балозурӣ 15 тан ё ба қавле 40 тан ва ба қавли дигар 80 тан аз шаҳзодагони Самарқанд буданд, бояд аз Варорӯд берун намебурд, вале ба аҳдаш вафо накард ва бо ҳуд ба Мадина овард.⁴ Балозурӣ дар идома роҷеъ ба сарнавишти ин гаравгонҳо аз Самарқанд менависад, ки Саъид ибни Усмон ҷомаҳо ва камарбандҳои гаронарзиши онҳоро бадар карда, ба гуломони ҳуд дода, ононро ридои пашмин пӯшонида, ба корҳои обёрии заминҳояш ва дигар корҳои душвор гуморид, то ин ки онҳо ба ҷони Саъид қасд карда, рӯзе ба

2004. С.78.

¹ Мухтаров А.Дильшод и ее место в истории общественной мысли в XIX-начале XX вв. Душанбе, 1969. С.192.

² Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане. Ташкент, 1960. С.13.

³ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.296; Гайбов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию. С. 91.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С.2587; .Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.296.

мачлиси ў ҳозир шуда, Саъидро күштанд ва худро низ ба қатл расониданд.¹ Яъқубий зикр мекунад, ки ин ашрофзодагони Самарқанд баъд аз қатли Саъид ибни Усмон «яқдигарро низ күштанд, чунон ки як нафарашон боқӣ намонд».²

Соли 676 Саъид ибни Усмон аз Самарқанд ба ҷониби Тирмиз лашкар кашид ва онро фатҳ намуд.³

Соли 59 ҳ.қ./678-679 Муовия, ки аз маъзул кардани Саъид ибни Усмон аз вилоятдории Хурносон бимнок буд,⁴ vale бо вучуди ин, Абдурраҳмон ибни Зиёдро, ки марди ҳарису нотавон буд ва муддати ду соли дар Хурносон буданаш ба ҷое лашкар накашид, вилоятдори Хурносон таъйин кард.⁵

Баъд аз марги Муовия дар моҳи раҷаби соли 60 ҳ.қ./апрел-майи 680 писараш Язид ибни Муовия ба хилофат расида, вилоятдории Хурносонро ба Салм ибни Зиёд дод. Аммо ин замон дар хилофат воқеаҳое ба амал омад, ки қобили пешбинӣ набуд. Баъди интихоби Язид ибни Муовия ба ҳайси ҳалифа хилофат ба салтанати мутлақ табдил ёфт. Ин раванд дар ҷомеа яксон пазируфта нашуд. Дар Мадина бар зидди салтанати Ӯмавиҳо ҷандин нафар аз асҳоби пайғамбари ислом бархостанд, ки набераи пайғамбари ислом Ҳусайн ибни Алӣ, писари Алӣ ибни Абутолиб низ дар миёни онҳо буд. Язид ибни Муовия аз Ҳусайн ибни Алӣ тақозо кард, то бо ў байат кунад. Ҳусайн ибни Алӣ аз байат бо Язид сарпечӣ намуда, аз шаҳри Мадина ба ҷониби Макка раҳсипор шуд, то паногоҳе барои худ пайдо кунад.

¹ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.298.

² Ибни Возехи Яъқубий. Таърихи Яъқубий. Ҷ.2. 1382 ҳ.ш. С.172.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С.2587; Гаивов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию. С. 92.

⁴ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.298.

⁵ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С.2595; Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.298.

Аммо ин замон сокинони Куфа алайҳи Язид қиём карда, ба Ҳусайн ибни Алӣ номае фиристода, қумак ва вафодории хешро ба ў изҳор карданд. Ҳусайн ибни Алӣ барои баррасии вазъи баамаломада дар Куфа намояндаи хеш Муслим ибни Ақилро ба ин шаҳр фиристод. Муслим ибни Ақил бъяди расидан ба Куфа ва баррасии авзои ин шаҳр ба Ҳусайн номае фиристода, гузориш дод, ки ҳудуди 18 ҳазор аз сокинони Куфа дар вафодории Ҳусайн савганд ёд кардаанд ва мунтазири вуруди ў ба ин шаҳранд. Ин замон буд, ки Язид барои вазъи Куфаро ба эътидол овардан Убайдуллоҳ ибни Зиёдро, ки шахси золиму ситамгор буд, фармондори ин шаҳр таъйин намуд. Убайдуллоҳ ибни Зиёд ба Куфа омада, расман эълон намуд, ки ҳар касе ба Умавиҳо мухолифат мекунад, кушта хоҳад шуд. Ба ин восита Убайдуллоҳ ибни Зиёд теъдоди қобили мулоҳизаи сокинони Куфа ва сарварони онро ба худ ҷазб кард ва тавонист қиёмро саркӯб кунад. Ҳангоме ки Муслим ибни Ақил саъӣ кард бо ў мухолифат кунад, маълум шуд, ки ҳама тарафдорони Ҳусайн фирор кардаанд ва Муслим танҳо мондааст. Муслим ибни Ақил гирифтор шуд ва ба дастури Убайдуллоҳ ибни Зиёд ба қатл расид. Пеш аз қатл Муслим муваффақ шуд, то номае ба Ҳусайн нависад, ки дар он ўро ба Куфа омадан маслиҳат намедод. Аммо Ҳусайн бо ҳамроҳии корвони хурде, ки дар он бастагон ва пайравонаш буданд, ҳамоно ба ҷониби Куфа ҳаракат мекард. Дар наздикии Карбало корвони ў дучори лашкари Язид бо фармондехии Ибни Зиёд гардид. 10 муҳаррами соли 61 ҳ.қ./10 октябри соли 680 Ҳусайн ибни Алӣ дар ҷангиги Карбало кушта шуд, ки панҷоҳу панҷсола буд. Сари Ҳусайнро бурида, дар сари найза гирифта, ба фармондори Куфа Убайдуллоҳ ибни Зиёд фиристоданд ва ў дар навбати худ ин сарро ба Язид, ки дар Димишқ буд, ирсол дошт. Дар зимн Табарӣ менависад, ки «нахустин саре, ки ба найза карданд, сари

Хусайн буд». Марги набераи пайгамбари ислом мучиби газаби мардуми Макка ва сабаби қиёми навбатӣ дар ин шаҳр гардид. Ин қиёмро Абдуллоҳ ибни Зубайр сарварӣ кард, ки муваффақ ба гирифтани қудрат дар кӯтоҳзамоне (аз соли 684 то 692) гардид. Ин қиём охирин талоши ҷонибдорони собиқадори ҷунбиши исломӣ буд, ки хостанд аз табдили ҳилофат ба як салтанати мутлақ ҷилавғирӣ карда, усули идораи ҳулафои рошидинро эҳё намоянд. Марги Ҳусайн дар ниҳоят машруияти ҳилофати Ӯмавиҳоро зери суол бурда, сабаби сарнагунии ин хонадон аз сӯи Аббосиён гардид.

Соли 61 ҳ.к./680-681 фармондори Ҳуросон Салм ибни Зиёд бо сипоҳи анбӯҳе ба ҷониби Ҳоразм лашкар қашид. Ҳоразмиён бидуни муқовимат бо додани чаҳорсад ҳазор дирҳам фидия бо ўсулҳ бастанд ва Салм аз он мавзез озими Самарқанд шуд. Ҳокими Бухоро Ҳутак хотун дарк намуд, ки наметавонад ба танҳоӣ бо лашкари араб муқовимат кунад, бинобар ин аз ихшиди Самарқанд ва ҳокими Туркистон мадад хост. Аммо то расидани кумак Ҳутак хотун бо Салм қарордоди сулҳ баст ва арабҳо вориди шаҳр гардиданд. Сипоҳи кумакии Самарқанд ва Туркистон, ки ба Бухоро расиданд, бо арабҳо дар набард шуда, пирӯз гардиданд. Аммо баъд аз кушта шудани фармондехӣ сипоҳи Туркистон – Биндун, миёни муттаҳидон тарсу ваҳшат афтод, ки он боиси шикасти онҳо гардид. Баъд аз ин Ҳутак хотун маҷбур шуд бо арабҳо пешниҳоди сулҳ кунад, ки он дар шароити вазнинтар ба мувофиқа расид. Салм замоне ки дар Самарқанд буд, сипоҳе ба ҷониби Ҳуҷанд фиристод, аммо шикаста ҳӯрд.¹

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С.2787-88; Балозурӣ. Футӯҳу-л-булӯдон. 1346. С.298-299; История таджикского народа. Т.II. С. 56; Гаивов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию. С. 94-95.

Манобеи таърихӣ гузориш медиҳанд, ки ҳамсари Салм ибни Зиёд – Умму Муҳаммад, духтари Абдуллоҳ ибни Усмони Сақфӣ нахустин зани араб буд, ки дар ин лашкаркашӣ аз Амударё гузашт. Ба ҳангоми лашкаркашӣ ба ҷониби Самарқанд Умму Муҳаммад дар ин шаҳр писаре таваллуд кард, ки номашро Суғдӣ ниҳоданд. Бино ба аҳбори таърихӣ ин зан зеварҳои ҳамсари ихшиди Суғдро ба орият хост ва ҳангоми рафтан аз Самарқанд ўточро аз миёни ин зеварот раЖуд ва бозпас надод.¹

Дар ин муддат, ки Салм ибни Зиёд дар Хурасон вилоятдор буд, ду халифаи Умавӣ – Язид ибни Муовия 14 рабеъулаввали соли 64 ҳ.к. /10 ноября соли 683 вафот кард ва писари ў Муовия ибни Язид се моҳ беш хилофат накарда, даргузашт. Ин замон мардуми Хурасон бо Салм ибни Зиёд муҳолифат оғоз карданд ва ў ба ҷуз берун рафтан аз Хурасон ва Муҳаллаб ибни Абусафаро ҷойнишини хеш баргузидан, чорае надошт. Ҳангоме ки Салм ибни Зиёд аз Нишопур мегузашт, Абдуллоҳ ибни Хозими Суламиро, ки дар фатҳи Хурасон ба Абдуллоҳ ибни Омир дар замони хилофати Усмон ибни Аффон кумак карда буд, воҳӯрд. Абдуллоҳ ибни Хозим, ки аз қабилаи музари араб намояндагӣ мекард, аз Салм ибни Зиёд тақозои ба номи ў навиштани фармони вилоятдории Хурасонро намуд. Салм ибни Зиёд фаромонро ба номи Абдуллоҳ ибни Хозим навишта, бо сад ҳазор дирҳам ба ў дод ва Абдуллоҳ ибни Хозим ба Марв тасаллут ёфт. Аммо қабилаҳои дигари араби дар Хурасон сокинбуда, мисли аздиён ва рабеа бо сарварии Авс ибни Саълаба ба мубориза барҳоста, назди ў шарт гузоштанд, ки ё аз Хурасон ҳамаи музариён бираванду касе намонад ва ё бимонанду ҳама тиллову нуқра ва маркабу силоҳро ба онҳо во гузоранд. Абдуллоҳ ибни

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С.2787-88; Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.298-299.

Хозим ҳудуди як сол бо онҳо дар Ҳурасон, баҳусус дар Ҳирот ҷангид ва билохира пирӯз шуд. Дар ин муборизаҳо ба Абдуллоҳ ибни Хозим қабилаи араби тамим кумак намуда буд ва баъди ба Ҳурасон тасаллути комил ёфтанд, ў ба ин қабила беэътиноӣ зоҳир кард. Пешвоёни қабилаи тамим назди писари Абдуллоҳ ибни Хозим – Муҳаммад, ки падараш ўро ҳокими Ҳирот таъйин карда буд ва модараш Сафия аз қабилаи тамим буд, барои имдод рафтанд. Аммо Абдуллоҳ ибни Хозим ба нигаҳбони писараш Букайр ибни Вишоҳ дар Ҳирот навишт, ки қабилаи тамимро иҷозати ба шаҳр ворид шудан надиҳанд. Аммо онҳо вориди шаҳр шуда, Муҳаммад, писари Абдуллоҳ ибни Хозимро ба катл расонида, ҷониби Марв ба набарди Абдуллоҳ ибни Хозим рафтанд, вале коре аз пешашон наёмад.¹

Фармондорони дигари араби Ҳурасон низ ба шаҳрҳои Варорӯд ҳамлаҳои горатгарона мебурданд ва ганимати фаровон ба даст меоварданд

Дар ибтидои садаи VIII сиёсати араб ба таври бунёдӣ нисбат ба Варорӯд тафиир кард. Дар поёни ҳукумати халифаи Умавӣ Абдулмалик ибни Марвон (685-705) ҷангҳои дохилӣ миёни аъроб то андозае ҳомӯш гардид ва Умавиҳо ин фурсатро барои ба таври мунаzzам ишғол кардани Варорӯд истифода намуда, сиёсати ба қаламрави хилофат ҳамроҳ намудани сарзаминҳои моварои Амударёро пеш гирифтанд. Ин марҳила дар замони амири Ҳурасон таъйин шудани Ҳаҷҷоч ибни Юсуфи Сақфӣ оғоз мешавад. Соли 78 ҳ.к./697-698 ҳалифаи Умавӣ Абдулмалик ибни Марвон амири Ҳурасон Умайя ибни Абдуллоҳро аз ин вазифа сабуқдӯш кард ва Ҳаҷҷоч ибни Юсуфи Сақфиро амири

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе, 2014. С.2815-2866; Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.300-302.

Ироқ ва ҳамаи машриқ (Хуросон) таъйин кард.¹ Аммо муаллифи «Мұчмали Фасеҳӣ» таъйини Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуфро ба ҳукумати Хуросон аз ҷониби Абдулмалик ибни Марвон дар соли 75 ҳ.к./694-695 медонад.²

Дар умури идории хилофат чунин суннат роич буд, ки аз сўи амирони таъйинкардаи ҳалифа ҷойнишин, фармондор ё солори вилоятҳо ва сарзаминҳо баргузида мешуданд ва ба намояндагӣ аз амири хилофат он мантақаро идора менамуданд.

Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф соли 78 ҳ.к./697-698 Муҳаллаб ибни Абисуфраро фармондори Хуросон гумошт ва ў то маргаш, ки соли 82 ҳ.к./701-702 фаро расид, дар ин симат буд. Ҳаҷҷоҷ дар ин сол Язид ибни Муҳаллабро ба фармондории Хуросон баргузид.³

Хуросониён дар тӯли муддати хилофати Ӯмавиҳо аз муқовимат даст накашиданд.⁴ Намунае аз ин муборизот ҳуручи ҳокими қалъаи Бодғис Низаки тархон аст. Дар солҳои 703-704 ду бор қалъаи Бодғис аз ҷониби омили ҳалифаи Хуросон Язид ибни Муҳаллаб ва ал-Муғаддал ишғол гардид, вале ҳар бор ба Низак муюсар мешуд, ки қалъаро аз ишғолгарон озод кунад.

Аммо ҳамоно Варорӯд аз қаламрави хилофат берун монда буд ва арабҳо танҳо аз ин сарзамин ба ҳайси сарчашмаи ғорат истифода мекарданд. Дар ин иртибот Табарӣ аз номаи Ҳаҷҷоҷ ба Язид ибни Муҳаллаб ёд мекунад, ки Ҳаҷҷоҷ ба Язид дастури лашкаркашӣ ба Ҳоразмро медиҳад. Дар посух Язид

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3273, 3278.

² Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасеҳӣ. Ҷилди аввал. 1386. С.186.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3274, 3309; Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасеҳӣ. Ҷилди аввал. 1386. С.191.

⁴ История таджикского народа. Т.II. С. 54

менависад, ки «Эй амир, он чо горат кам аст ва саҳтӣ бисёр».¹

Дар охирҳои хилофати хеш Абдулмалик бисёр меҳост, ки Варорӯдо зери итоати хилофаташ оварад. Ба ин манзур ба Ҳаҷҷоч навишт, ки «якеро бичӯй, ки сарсаҳт бошад ва дастури туро ба кор бандад». Ҳаҷҷоч Қутайба ибни Муслимро ном бурд ва Абдулмалик навишт, ки «вайро вилоятдор кун».² Дар руҳдодҳои соли 85 ҳ.қ./704 Ҳавоғӣ менависад, ки пеш аз таъйини Қутайба ба фармондории Ҳурӯсон шахсе ба исми Муғаззал, ки ҳамроҳи Язид ибни Муҳаллаб дар Ҳурӯсон буд, ба ҳукми Ҳаҷҷоч ибни Юсуф 9 моҳ дар ин сарзамин ҳукумат кард.³

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3356.

² Ҳамон чо. С.3354.

³ Фасехӣ Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ҷилди аввал. 1386. С.192.

ҚУТАЙБА ИБНИ МУСЛИМ ВА ИШГОЛИ ВАРОРҮД

Қутайба аз сўи Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф соли 83 х.к./702-703 вилоятдори Рай¹ ва соли 86 х.к./705 фармондори Хуросон таъйин гардида,² «дар он сол Қутайба ба унвони волӣ ва амири Хуросон вориди он сомон шуд».³ Ҳукумати ўдар Хуросони Бузург 10 сол ба тӯл анчомид. Гӯянд ў марде буд диловар, сахтигуру пурвоза ва дар кори вилоятдорӣ бадрафору золим. Замони фармондории Қутайба дар Хуросони Бузург муҳочирати аъроб ба ин сарзаминҳои ободу шукуфон ба маротиб бештар шуд. Қутайба бо кӯшиши бисёр тавонист аъробро дар Хуросони Бузург ба хадафи тасхирӣ комили ин сарзамин муттаҳид созад. Қутайба ин сиёсатро пеша соҳт, ки аз наздик шудан ба қабилае аз араб ва дурӣ аз қабилаи дигари он ва ё додани ғаними футӯҳоташ ба қабилае ва маҳрум соҳтан қабилаи дигар аз он худдорӣ кунад. Дар замони ў наздикӣ ба ашрофи маҳаллӣ рӯ ба густариш ниҳод ва саранҷом байни низомиёну ашрофи араб аз як ҷониб ва нухбагону ҳокимон ва рӯҳониёни зардуштӣ аз ҷониби дигар ба навъе созишу тафоҳум анчомид. Ашрофи маҳаллӣ барои ҳифзи манофеи иқтисодӣ, мавқеи иҷтимоӣ ва имтиёзоте, ки қабл аз ишғоли арабҳо аз онҳо баҳраманд буданд, таслим ва мутеи аъроб мешуданд. Ин гуна буд, ки табақаи нухбагон ва ашрофи маҳаллӣ бо гардан ниҳодан ба ислом қудрати гузоштаи хешро ҳифз кардан.

Қутайба дар замони фармондориаш ба сари шаҳрҳо ва мардуми Хуросони Бузург вайрониҳо ва бадбахтиҳои зиёде овард. Барои халифаи Ӯмавӣ аз

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3332.

² Ҳамон чо. С.3384.

³ Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Тарҷумаи А.Ҳалилӣ ва А.Ҳолат. Ҷ.13. Техрон: Муассиса матбуоти илмӣ, 1371 ш. С.129.

фармондоронаш касе дорои лаёқат ҳисобида мешуд, ки аз Ҳурносони Бузург ё соири нуқоти ишголӣ сарвату амвол ва барда ба даргоҳи ӯ бештар оварад ва ӯро дар ҳукумат бοқӣ мегузошт. Агар ҳокиме дар Ҳурносони Бузург камтар қуштор ва ё андак мардумро горат мекард, ҳукумати ӯ давом намеовард. Қутайба барои он ки Ҳаҷҷоч ибни Юсуфро аз худ розӣ дошта бошад, ҳар доим корвони ғаноиму анвои ҷавоҳироти ба горатбурда ва бардагонро аз Ҳурносони Бузург барои Ҳаҷҷоч ирсол мекард.

Баҳори соли 706 Қутайба ба азми тасхири яке аз шаҳрҳои умрону ободи воҳаи Бухоро, Пайканд, ки ба хотири сарваташ ба шаҳри тоҷирон маъруф буд, аз тариқи биёбонҳои Омул раҳсипори он сӯ гардид. Пайканд ба далели қарор гирифтанд дар шоҳроҳи аслии Варорӯд ва набуди минтақаи коғии қишоварзӣ барои ҳаёти шаҳр, сокинонаш дар тиҷорати роҳи дур то Кошғар таҳассус ёфта буданд. Қутайба дар ин ҷо метавонист ба тӯъмаи хубе умединор шавад, ба ҳусус ки бар асоси тезъоде аз нишонаҳо Пайканд як ҷомеаи шаҳрии ҳудгардон ва мустақил аз ҳокимони воҳаи Бухоро буд, ки танҳо ба нерӯҳои амниятии худ такя мекард. Баъд аз ду моҳи муборизаву муҳосира, билохира пайкандиён шаҳрро ба Қутайба таслим карданд. Дар ин иртибот Наршахӣ менависад: «Чун Қутайба Байкандро (Пайканд) бикушод, дар бутхона яке бути симин ёфт ба вазни ҷаҳор ҳазор дирам. Ва симин ҷомҳо ёфт, ҷумларо гирд овард ва баркашид, саду панҷоҳ ҳазор мисқол баромад. Ва ду дона марворид ёфт, ҳар яке чун байзai қабӯтар....Пас Қутайба тароифҳо ҷамъ кард ва бо он ду дона марворид ба наздики Ҳаҷҷоч фиристод».¹

Ибни Асир тороҷи Пайкандро аз ин қарор зикр мекунад: «Дар он ҷо (Пайканд) аз ғаноиму амвол ва

¹ Муҳаммади Наршахӣ. Таърихи Бухоро. 2012. С.92-93.

аслиҳаву зуруфи заррин ва симин амволи бисёр ва бешумор ба даст овард, ки ҳаргиз дар Ҳурсон монанди онро ба даст наоварда буданд».¹

Соли 86 ҳ.к./705 Қутайба ибни Муслим ба Низаки тархон, ки зикраш рафт, номае навишта, пешниҳоди сулҳ кард, машрут ба ин ки Низак дар лашкаркашиҳои Қутайба ширкат намояд ва дар посухи ин амал арабҳо ба Бодғис ҳучум наҳоҳанд кард. Дар зимн Ибни Асир менависад: «...Низак бо ў (Қутайба) сулҳ кард, ба шарти ин ки Қутайба вориди Бодғис нашавад ва музоҳими мардуми он сомон нагардад».² Низак, ки Қутайбаро дар ин муддат хуб шинохта буд, бо вуҷуди ин ки дар бâъзе лашкаркашиҳои Қутайба, аз ҷумла ба Пайканд дар соли 87 ҳ.к./705-706³ (Наршайӣ онро ба соли 88 ҳ.к./706-707 мегӯяд⁴), ба Бухоро дар соли 90 ҳ.к./708-709 ширкат карда буд⁵, ба ў эътимод накарда, дар ҳамин сол паймон бо арабҳоро шикаста, ба Тахористон рафта, ҳокимони Балх, Марврӯд, Толикон, Фарёб ва Ҷузҷонро ба муборизаи зидди арабҳо даъват кард. Онҳо ба ишғолгарони араб муқовимати шадид нишон доданд.⁶ Аммо соли 91 ҳ.к./709-710 Низак, акрабо, фармондехон ва сипоҳиёнаш, ки ҳафсад нафар буданд, аз ҷониби Қутайба бо фиреб дастгир шуданд. Чун Низак шаҳси бисёр маъруф буд, барои қатли ў Қутайба иҷозаи Ҳаҷҷоҷро бояд мегирифт. Ибни Асир менависад, ки Қутайба ба Ҳаҷҷоҷ нома навишт ва аз ў иҷозаи куштани Низакро хост. «Пас аз чиҳил рӯз номаи Ҳаҷҷоҷ расид, ки дар он дастури қатли Низак ва ёрони ўро дода

¹ Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч.13. С.134.

² Ҳамон ҷо. С.132.

³ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.307.

⁴ Наршайӣ. Таърихи Бухоро. Душанбе: Пайванд, 2012. С.91.

⁵ Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч.13. С.148.

⁶ Ҳамон ҷо. Ч.13. С.148-149.

буд... Қутайба Низакро хонд ва ба дасти худ гарданашро зад... Часади Низак ва бародарзодаашро ба дор кашид»¹, сари ўро барои Ҳачҷоч фиристод.² Дар идома Ибни Асир таъкид мекунад, ки «мардум гуфтанд: Қутайба ба Низак ғадру хиёнат кард». ³ Ҳавоғӣ қатли Низакро ба дастури Қутайба дар ҳаводиси соли 89 ҳ.к./707-708 зикр мекунад.⁴

Қутайба чунин хиёнатро ба ҳокими Ҷузҷон, ки аз ў амон хоста буд, низ раво дид. Бино ба иттилои Ибни Асир «шахриёри Ҷузҷон аз ў (Қутайба) амон хост, ў ҳам амон дод, ба шарти ин ки назди ў биравад ва таслим шавад». Ҳокими Ҷузҷон барои тазмини амнияти хеш дархост кард, ки Қутайба гаравгон бигирад ва гаравгон ҳам бидиҳад. Қутайба нафаре аз ҳонадони худ ба исми Ҳабиб ибни Абдуллоҳ ибни Ҳабиби Боҳилиро гарав гузошт ва ҳокими Ҷузҷон чанд нафар аз ҳонадони худро низ гаравгон монд. Бо ин шарт ҳокими Ҷузҷон назди Қутайба рафту баъдан ба Толикон баргашту даргузашт. Аҳли Ҷузҷон гуфтанд, ки ҳокимашонро Қутайба заҳр додаст ва ба ҳунбаҳои ў хешованди Қутайба Ҳабибро куштанд ва Қутайба гаравгонҳое, ки назди ў буданд, низ ба қатл расонид.⁵

Қутайба бар ҳар шаҳре аз Варорӯд даст меёфт ва ё камтарин шакку тардиде дар мавриди исёни онҳо

¹ Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч.13. С.156; Балазури, Ахмад ибн Йаҳҳа ибн Джабир. Завоевание Хорасана. С. 79, ПРИМ. 215; История таджикского народа. Т.II. С. 54.

² Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. С.156; Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. Тарҷумаи М.Оятӣ. Техрон: Ширкати интишороти илмӣ ва фарҳангӣ, 1382 ш. С. 241. Балазури, Ахмад ибн Йаҳҳа ибн Джабир. Завоевание Хорасана. С. 79, ПРИМ. 215; История таджикского народа. Т.II. С. 54.

³ Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч.13. С.156.

⁴ Фасехи Ҳавоғӣ. Мумчали Фасехӣ. Ҷилди аввал. 1386. С.194.

⁵ Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч.13. С.156-157.

мекард, бедиранг мардуми он миңтакаρо ба бадтарин ваҷҳоза медод, асир мегирифт ва ба Қуфаю Димишқ мифиристод.

Дар таърихи Бухоро дар мавриди фатҳи Пайканд омадааст, ки Қутайба дар соли 88 ҳ.қ./706-707 аз Ҷайхун гузашта, ба Пайканд омад. «Аҳли Байканд хабар ёфтанд, Байкандро ҳисор карданд, бағоят устувор буд. Ва Байкандро дар қадим Шористон гӯянд ва «Шористони Рӯин» хондаанд аз устуворӣ варо.

Қутайба ҳарбаҳои бисёр саҳт кард ва муддати панҷоҳ рӯз мусулмонон (арабҳо) бечора шуданд ва ранҷ диданд ва ҳила карданд. Ва қавме дар зери девор ҳуфра карданд бар бурҷ ва андаруни ҳисор ба сутургоҳе баромаданд... Қутайба овоз баровард, ки «ҳар кӣ бар ин раҳна барояд, дияти вай медиҳам ва агар кушта шавад, ба фарзандони вай медиҳам». То ҳар касе рағбат карданд ба даромадан ва ҳисорро гирифтанд. Ва мардумони Байканд амон хостанд. Қутайба сулҳ кард ва мол биситад ва Варқоъ ибни Насри Боҳилиро бар эшон амир кард».¹ Аммо чун Қутайба аз Пайканд ба тарафи Бухоро ҳаркат кард, ба ўҳ хабар расид, ки мардумони Пайканд паймонро шикастанд ва амирро куштанд. Қутайба дастур дод, ки «биравед ва Байкандро горат кунед ва хуну моли эшон мубоҳ кардам».²

Сабаби нақзи паймон он буд, ки: «андар Байканд марде буд, ўро ду духтар буд бочамол. Варқоъ ибни Наср ҳардуро берун овард. Ин мард гуфт: «Байканд шаҳре бузург аст, чаро аз ҳамаи шаҳр ду духтари ман мегирий?» Варқоъ ҷавоб надод. Мард бичаст ва корде бизад ва Варқоъро ба ноф андар омад. Валекин корӣ наомад ва кушта нашуд. Чун ин хабар ба Қутайба расид, бозгашт, ҳар кӣ дар Байканд аҳли ҳарб буд, ҳамаро

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. Душанбе: Пайванд, 2012. С.91.

² Ҳамон ҷо. С.91.

бикушт ва он чӣ боқӣ монда буд, барда кард. Чунонки андар Байканд касе намонд ва Байканд ҳароб шуд».¹

Албатта ин бедодгариҳо мунҳасир ба Кутайба набуданд ва ағлаби ҳокимони Умавӣ дар Хуросони Бузург ҳамин тариқ шеваи рафтор доштанд.

Ба ҳангоми ишғоли шаҳрҳои Варорӯд Кутайба ибни Муслим аз ихтилофҳо миёни ҳокимони маҳаллий моҳирона истифода кард, ки ин амал раванди ишғоли ин сарзамиро тавассути арабҳо осон намуд.

Нахустин лашкаркашии Кутайба ба сарзамиҳои моварои Амударё ба ҳадафи ишғоли Аҳорун ва Шумон (водии Ҳисор) сурат пазируфт. Ҳокими Ҷағониён – Биш Кутайбаро бо ҳадоёи зиёде пешвоз гирифта, аз ў дар мавриди ҳимоя аз ҳамалоти ҳокими Аҳорун ва Шумон - Гуштосп имдод хост. «Дар он рӯзгор,-менависад Балозурӣ,- шаҳриёри Аҳарун (Аҳорун) ва Шумон кор бар шаҳриёри Ҷағониён танг гирифта буданд. Бад-ин сабаб буд, ки вай Кутайбаро армугонҳо арза кард ва он даъватҳо ба ҷой овард».² Кутайба пойтахти Гуштоспро ба муҳосира гирифт ва ў ба пардохтани гаромат ризоят дода, ба Кутайба тобеъ нашуд. Кутайба ба Марв баргашта,³ бародараш Солеҳро масъули умури Варорӯд баргумошт. Солеҳ ба ҷониби Фарғона лашкар кашида, Косон, Уришт, Биъанҷар ва Ҳишкатро, ки шаҳрҳои қуҳани Фарғона буданд, фатҳ кард.⁴

Кутайба аз соли 706 то 709 ҷаҳор маротиба ба воҳаи Бухоро лашкар кашид ва саранҷом бо коридани тухми ихтилоф миёни сӯғдиён ва туркҳо, ки ҳамвора ба бухориён дар мубориза бар зидди муҳочимини араб кумак карда буданд, муваффақ ба тасхири Бухоро шуд.

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. Душанбе: Пайванд, 2012. С.92.

² Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.307.

³ Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч.13. С.129.

⁴ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.307.

Бино ба ахбори Наршахӣ чун Қутайба бори чаҳорум ба Бухоро омад ва ин шаҳрро гирифт, тибқи қарордоди сулҳи имзошуда, сокинони Бухоро ҳамасола бояд дусад ҳазор дирам ба халифаи араб ва даҳ ҳазор дирам ба амири араби Хурросон амонпулӣ дода, шаҳриён ниме аз манозили ҳудро барои зиндагӣ ба қабоили муҳталифи араби сокиншуда дар Бухоро ҷудо менамуданд. Иловатан сокинони манотики берун аз шаҳри Бухоро вазифадор буданд алафи сутуруни арабҳо, ҳезуми онҳо ва он ҷӣ арабҳо ҳарҷ мекарданд, бидиҳанд.¹

Дар ҳаводиси соли 91 ҳ.к./709-710 Ибни Асир аз набарди қаҳрамононаи ҳокими Аҳорун ва Шумон алайҳи Қутайба ёд мекунад. Замоне ки Қутайба ба фурӯ нишонидани исёни ҳокими Бодғис Низаки тарҳон масруф буд, ҳокими Аҳорун ва Шумон аз пардоҳти амонпулӣ сарпечӣ карда, омил ва намояндаи Қутайбаро аз Шумон ихроҷ кард. Қутайба ду намояндаи дигари ҳудро барои талаби молиёт ба ин ҷо равона соҳт ва мардуми Шумон онҳоро сангсор карданд, ки як нафараш қушта шуд. Қутайба ба ҷониби Шумон лашкар кашид ва пеш аз он ки набард сурат гирад, Қутайба ба назди ин ҳокими исёнгари Шумон бародари ҳуд Солехро, ки ӯро мешиноҳт, барои музокираи сулҳомез фиристод. Бино ба ахбори Ибни Асир Солех ҳокими Шумонро аз лашкари гарони Қутайба тарс доданӣ шуд ва ҳокими Шумон дар посух ба Солех гуфт: «Оё ту маро бо омадани Қутайба таҳдид мекунӣ? Ва ҳол ин ки дижи ман аз тамоми дижҳо баландтар ва беҳтар аст...» Пас аз он дари қалъаро қушуд ва ба набард берун рафт».² Сокинони Шумон ба лашкари араб муқовимати шадид намуданд, аммо бо сабаби бартарии нерӯҳои низомӣ ба арабҳо муюссар шуд, то шаҳрро ишғол кунанд. Ҳокими

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. Душанбе: Пайванд, 2012. С.103.

² Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч.13. С.157.

исёнгари Аҳорун ва Шумон дар ин мүқовимат қушта шуд. Ба дастури Қутайба ҳама мардони ҷангии Шумон ва Аҳорун ба қатл расиданд ва зану фарзандони онон ба дasti сипоҳиёни араб гирифтор шуданд. Аз ин мавзъе сипоҳи араб Дарвозаҳои оҳаниро дар гардани Бойсун гузашта, Кешу Нахшабро фатҳ намуд. Аз ин ҷо Қутайба ба ҷониби Форёби Ҳурросон рафт. Сокинони Форёб дар мүқобили Қутайба ва сипоҳи ўй пойдорӣ намуданд ва Қутайба ин шаҳрро ба оташ қашид, ки ба гуфтаи Ибни Асир номи он табдил ба «Муҳтариқа» (Оташгирифта) гардид.¹

Соли 711 Қутайба Хоразмро тасхир кард. Дар мавриди ҳаробкориҳои ин фармондори араб дар Хоразм Берунӣ бо сароҳат менависад: «Қутайба ибни Муслими Боҳилий нависандагону хирбадони Хоразмро аз дами шамшер гузаронид. Ва он чӣ мактубот аз китобу дафтар доштанд, ҳамаро туъмаи оташ кард. Ва аз он вақт ҳоразмиён омӣ ва бесавод монданд ва танҳо эътиими Ҷон дар ниёзмандиҳои таъриҳ ба неруи ҳофиза аст».² Табарӣ менависад, ки «Қутайба аз Хоразм яксад ҳазор асир ба даст овард».³

Ба ин пирӯзии Қутайба зимистони соли 712-713 шӯриши ҳоразмиён латма зад. Аммо роҷеъ ба ин шӯриш иттилои кам ва мутанқиз вучуд дорад. Баъзе муаллифони осори таъриҳӣ ҳабар медиҳанд, ки ҳоразмиён Хоразмшоҳро, ки хиёнат карда буд, ба қатл расониданд, дигарон дар бораи фиристодани лашкар ба Хоразм менависанд.⁴

¹ Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч.13. С.157.

² Абурайҳон Берунӣ. Осору-л-боқия. Таҳияи А.Девонақулов, М.Исо ва диг. Душанбе: Ирфон, 1990. С.71.

³ Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Тарҷумаи А.Поянда. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3428.

⁴ Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). С.458.

Табарӣ фатҳи Самарқандро аз ҷониби Кутайба ба ҳаводиси соли 93 ҳ.к./ 711-712 марбут медонад. Аммо Ибни Возехи Яъқубӣ зикр мекунад. ки Самарқанд соли 94 ҳ.к./712-713 зери итоати Кутайба рафт.¹ Ба дунболи ин Кутайба ба Чочу Фарғона лашкар кашида, дар ин соли 94 ҳ.к./712-713 ин вилоятҳоро фатҳ кард² ва баъдан то марзҳои Кошғар расида, дар соли 96 ҳ.к. /714-715 Кошғарро низ зери фармони худ овард.³

Ҳангоми ишғоли Суғди Самарқанд муборизаи шадиде миёни арабҳо ва сокинони шаҳр рух дод. Аммо ихшиди Суғд ва афшини Самарқанд – Тархун маҷбур шуд дар ивази пардоҳти хироҷ бо арабҳо сулҳ бандад. Баъди чанде Кутайба бародараш Абдурраҳмонро барои гирдоварии хироҷ ба Самарқанд фиристод. Ин сабаби норизоияти қишири ашроф ва сокинони Суғд гардид ва он чиро Тархун бар сари он дар соли 90 ҳ.к. /708-709⁴ сулҳ карда буд, надоданд.⁵ Табарӣ дар ин иртибот мегӯяд: «Суғдиён ба Тархун гуфтанд: «Ту ба ҳорӣ ризо додӣ ва боч доданро хуш доштӣ, пири фартутӣ ва моро ба ту ҳоҷат нест». Тархун аз таҳти подшоҳии Суғд даст кашид ва Ғуракро суғдиён ба подшоҳӣ бардошта, Тархунро ба зиндон андоҳтанд, ки ӯ соли 91 ҳ.к. /709-710

¹ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ҷ.2. С.242.

² Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасеҳӣ. Ҷилди аввал. 1386. С.198.

³ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3451.

⁴ Крачковский И.Ю. и Крачковская В.А. Древнейший арабский документ из Средней Азии // Согдийский сборник. Сборник статей о памятниках согдийского языка и культуры, найденных на горе Муг в Таджикской ССР. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1934. С.53.

⁵ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3429; Крачковский И.Ю. и В.А.Крачковская. Древнейший арабский документ из Средней Азии. С.53.

⁶ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3421.

даст ба худкушӣ зад.¹ Аммо бино ба ахбори Яъқубӣ Тархунро Фурак ба қатл расонида, соҳиби таҳти Самарқанд мешавад.²

Шаҳриёни Самарқанд бо сарварии Фурак як моҳи комил ба аҷнабиён муқовимат карданд.³ Ба далели бартарии нерӯҳои душман онҳо аз шоҳи Чочу ихшиди Фарғона кумак хостанд ва ба онҳо навиштанд: «Агар арабон бар мо зафар ёбанд, бо шумо низ чунон кунанд, ки бо мо мекунанд».⁴ Ба ин мазмун дар идома менависад, ки: «Вақте Ғўзак дид, ки Қутайба дар кори набарди сугдиён мусир аст, ба шоҳи Чоч ва ихшизи Фарғона ва хоқон навишт, ки мо пешсангари шумоем ва мобайни шумову арабонем, агар ба мо даст ёбанд, шумо нотавонтар ва забунтар шавед, ҳар чӣ неру доред, ба кор андозед».⁵

Шоҳи Чочу ихшиди Фарғона аз ин бимнок шуда, дастаҳои мунтаҳаби ашрофи низомии маҳаллии вилоятҳои худро ба ҷониби Самарқанд фиристоданд. Аммо арабҳо аз ҳаракати ин дастаҳо ба ҷониби Самарқанд огоҳ шуда, бар зидди онҳо 400 нафар размандагони худро фиристоданд, ки дар натиҷа ин неруи кумакӣ шикаст ҳӯрд. Табарӣ аз қавли араби шоҳиди ин воқеа менависад, ки «мардуме ҷангитар ва босуботтар аз фарзандони ин подшоҳон (Чочу Фарғона) надида будам. Онҳоро бикуштем ва ҷуз тане ҷанд аз онҳо ҷон ба дар набурданд... ва аз онҳо дар бораи қуштагон пурсиш кардем, гуфтанд: «Ҳар киро қуштаед, писари шоҳе буда ё бузурге аз бузургон ё далере аз

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3421.

² Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.242.

³ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3430.

⁴ Ҳамон ҷо. С.3430.

⁵ Ҳамон ҷо. С.3434.

далерони қавм, мардонеро күштаед, ки якешон баробари сад мард буда».¹ Ин ҳодиса боиси рӯҳафтодагии муборизони Самарқанд гардид ва онҳо хостори сулҳ шуданд, аммо Қутайба напазируфта, гуфт: «Интиқоми хуни Тархунро меҳоҳам, ки вобастаи ман буд ва дар химояти ман буд».²

Пас аз ин Қутайба бори дигар лашкари худро бо манҷаниқҳо барои шикастонидани деворҳои муҳофизатии Самарқанд ва сангборони сокинони он ба ин шаҳр равона кард. «Шаҳрро бо манҷаниқҳо бизад, - менависад Табарӣ, -ва шикофе дар он падид овард, ки онро (шаҳриён) бо ҷуволҳои арзан масдуд карданд».³ Шаҳриёни Самарқанд то охирин имкон аз шаҳри худ дифоъ намуданд.

Дар муҳосираи Самарқанд ҳоразмиҳо ва бухориҳо ширкати фаъол карда, ба арабҳо кумак расониданд.⁴ Ҳокими Самарқанд Ғурӯк Қутайбаро сарзаниш кард, ки «ба кумаки бародаронам ва аҳли хонадонам аз мардуми Аҷам бо ман ҷанг мекунӣ, арабонро сӯи ман фирист».⁵ Дар натиҷа паймони сулҳ дар саҳтарин шароит барои шаҳри Самарқанд баста шуд. Суғдиён илова ба гаромати пулӣ ва хироҷи солона, маҷбур буданд теъдоди муайяни барда дар ихтиёри аъроб қарор диханд, ганҷинаи маъбадҳо ва ороишоти биноҳои худро бибахшанд, масоҷид бисозанд, сипоҳиёни худро аз шаҳр ҳориҷ кунанд, шаҳрро тарқ намоянд, ба вуруди лашкари араб мамониат накунанд ва Самарқандро дар ихтиёрашон гузоранд. Тибқи ин тавоғуки ҳосилшуда,

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3431.

² Ҳамон ҷо. С.3435.

³ Ҳамон ҷо. С.3432.

⁴ Ҳамон ҷо. С.3431.

⁵ Ҳамон ҷо. С.3431.

сүгдиён ҳатто қабл аз он ки арабҳо аҳдномаи Самарқандро ба имзо расонанд, сипоҳиёни худро аз Самарқанд хориҷ карда, барои онҳо масциде сохтанд. Шароити вуруди мутантани фотехон ба шаҳр низ ба сурати шифоҳӣ мавриди тавофӯқ қарор гирифт, аз ҷумла ин ки аъроб аз дарвозаи Кеш вориди шаҳр шуда, ҷун ғолиб тамоми шаҳрро убур намуда, аз дарвозаи Чин хориҷ мегардианд. Ҳамаи ин ҳолат, ки бо таслими шаҳр ҳамроҳ буд, бино ба аҳбори таърихнигорон баёнгари он аст, ки аъроб саъӣ қарданд ба ҳар тарик сүгдиёну ихшиди Суғд Фуракро таҳқир намоянд.¹

Ба асоси қарордод сүгдиён худро тобеи аъроб дониста, муваззаф ба пардохти яқдағъянаи хироҷ ва ҷазияи солона буданд, ки бахши аъзами онро пули нақд ташкил медод. Қутайба дар навбати худ нахуст ба ихшиди Суғд дар баробари душманонаш замонати кумак қардан дод ва дигар ўро аз тарафи халифа ба үнвони ҳокими Суғд ва писарашро ба үнвони вориси таҳт тайид қард. Дар айни ҳол Қутайба дар ин паймон шартеро лозим донист ворид кунанд, ки ин паймон фақат барои муддати фармондории ў дар Ҳурросон эътибор дорад.² Дар ин иртибот Табарӣ менависад, ки Қутайба «...рӯзи баъд бо онҳо бар сари як ҳазор ҳазору дувист ҳазор сулҳ қард, ки ҳарсола бидиҳанд ва он сол сӣ ҳазор сар бидиҳанд, ки қӯдаку пиру алил дар он миён набошад. Шаҳрро низ холӣ кунанд, ки марди ҷангӣ дар он набошад. Ва дар он ҷо масциде барои Қутайба бисозанд, ки дарояд ва намоз кунад...»³ «Гӯянд: Вакте сулҳ шуд. Қутайба даҳ қасро фиристод, аз ҳар гурӯҳи

¹ Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. Москва: Наука, 1976. С.206-209.

² Ҳамон ҷо. С.209.

³ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3432.

сипоҳ ду кас, ки молу-с-сулҳро бигирифтанд».¹ Яъқубӣ менависад, ки Қутайба «барои эшон сулҳнома навишт: Ин чизест, ки Қутайба ибни Муслим ва Ғурак - ихшиди Суғду афшини Самарқанд бар он сулҳ карданд, бар Суғду Самарқанд ва Кешу Насаф...дар сари ҳар сол се ҳазор дирҳам бипардозад ва ўро (Ғуракро) (Қутайба) ба аҳду паймони худо ва паймони амир Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф мутмаин соҳт. Гувоҳоне ба он гирифт ва он дар соли 94 ҳ.қ буд».²

Ин танҳо ягона паймон дар навъи худ аст, ки дар мутуни таърихӣ то рӯзгорони мо расидааст. Бино ба матни ин паймон, ки оғози соли 94 ҳ.қ. таърихгузорӣ шудааст, шаҳри Самарқанд на дертар аз 7 октябри соли 712 ба арабҳо таслим гардида, дар матни ин паймон мавзӯи робитаи мутақобили аъроби мусулмон бо шаҳриёни Самарқанд матраҳ нашудааст. Аммо Ҳавоғӣ ҳодисаи таслими Самарқанд бо сулҳе, ки Ғурак бо арабон имзо карда буд, ба соли 90 ҳ.қ./708-709 марбут медонад, ки бо замони вуқӯи ин воқеа дар манобеи таърихии нисбатан наздик ба ин руҳдод мухолифат дорад.³

Баъд аз ворид шудани Қутайба ба Самарқанд, Ғурак аз ў ва ҳамроҳонаш пазирӣ намуда, умедвор буд, ки тибқи паймони сулҳ ҳокимиияти Самарқандро ба ў медиҳад. Аммо Қутайба мисли ҳамеша вафодор ба паймон набуд, хиёнат кард ва ба Ғурак гуфт: «Аз ин ҷо бирав. Ва ў бирафт...»⁴

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3433.

² Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.242.

³ Фасехӣ Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ҷилди аввал. 1386. С.195.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3436.

Ба фармони Кутайба арабҳо мұчассамаҳои бутхоро аз маъбадҳои шаҳр берун андохта, дар пеши назари мардум сұзонида, «аз бақия мекхон тиллову нұқра, ки дар бутон буд, панчоҳ ҳазор мисқол ба даст оварданд» ва ишхид Ғурак беҳуда ба зону зада, аз арабҳо илтимос мекард, то чунин корро накунанд: «Эй амир, сипосдории ту бар ман вочиб аст, мутаарризи ин бутон машав».¹ Табарӣ менависад, ки Кутайба «бо мардуми Хоразм Самарқанд номардӣ кард».²

Барои аъроби пирӯзгашта мавҷудияти ҳамзамони масоҷиди исломии тозазухур ва маобиди зардуштии аҳди қадим гайриқобили қабул буд. Аз ин рӯ аъроб маобиди Самарқандро ба оташ қашиданд ва сарватҳои беҳисоби шаҳриёнро горат намуданд.³ Ба дастури Кутайба ашроғи Самарқандро аз шаҳр берун карда, ба музофотҳо фиристода, дар хонаҳои таҳлияшудаи онҳо лашкари араб мустақар гардид. Аммо бо вучуди ин ҳама шароити амниятӣ аъроб ҳамчунон бузургтарин тарсро аз сокинони Самарқанд эҳсос мекарданд. Ба ин сабаб буд, ки Кутайба бародари худ Абдуллоҳ ибни Муслимро ҳокими шаҳри Самарқанд таъйин кард⁴ ва амр дод, ки ба ҳеч як аз сокинони шаҳр иҷозаи вуруд ба шаҳристонро надиҳад ва тамоми сокинони шаҳристонро барои ҳамли силоҳ бозҷӯй кунад ва дар сурати пайдо шудани силоҳ аз касе ўро маҳкум ба эъдом намояд.⁵

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3433; О.Г.Большаков. История Халифата. Т.4: Апогей и падение. Москва: Восточная литература РАН, 2010. С. 109.

² Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3433.

³ История таджикского народа. Т.II. С. 61-62.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3437; Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.242.

⁵ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3437-3438.

Табарӣ ривоятеро аз номи Умар ибни Абдуллоҳи Тамимӣ меорад, ки барояш фиристодаи Қутайба мегӯяд ва ӯ назди Ҳаҷҷоҷ хабари фатҳи Самарқандро мебурд: «Касе, ки Қутайба ўро бо хабари фатҳ пеши Ҳаҷҷоҷ фиристода буд, ба ман гуфт: «Пеши Ҳаҷҷоҷ рафтам, маро сӯи Шом фиристод, ки он ҷо рафтам ва вориди масҷид шудам ва нишастам, пеш аз тулӯи офтоб буд марде нобино паҳлӯи ман буд, ҷизе дар бораи Шом аз ӯ пурсидам». Гуфт: «Арабӣ?» Гуфтам: «Оре». Гуфт: «Аз қадом шаҳрӣ?» Гуфтам: «Аз Хурӯсон». Гуфт: «Ба чӣ кор омадӣ?» Гӯянд: «Бо вай бигуфтам, ки гуфт: «Қасам ба Ҳудое, ки Муҳаммадро ба ҳақ фиристод, он ҷоро ба номардӣ кушуданд ва шумо, эй мардуми Хурӯсон, мулки бани Ӯмияро мегиред ва Димишқро санг ба санг вайрон мекунед».¹

Дар муборизҳои сүғдиён алайҳи аъроб шахсияти Ӯрак на камтар аз Тархун муҳим аст. Ҳукумати ӯ 27 сол ба тӯл анҷомид ва сиёсаташ дар қиболи арабҳо мароҳили мухталифера тай кардааст.² Академик Б.Фафуров бо иттико ба аҳбори Ҳ.А.Р.Гибб, ки воқеаҳои ин давраи истилои арабро омӯхтааст, менависад, ки Ӯрак шахси ватанпарасту риҷоли давлатӣ буд.³

Табарӣ дар боби «Суҳан аз кори Ашрас ва мардуми Самарқанд ва мӯҷовиронашон дар бораи мусулмонӣ ва бардоштани ҷизъя», ки марбути ҳаводиси соли 110 ҳ.к/728-729 мебошад, аз кӯшта шудани Ӯрак ҳабар медиҳад.⁴

Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3437-3436-3437..

² Крачковский И.Ю. и В.А.Крачковская. Древнейший арабский документ из Средней Азии. С.63.

³ Фафуров Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. Душанбе: Нашриёти мусоир, 2020. С.350.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3637.

Фатхи вилоёти сарватманд ва гании Варорӯд ба Қутайба ибни Муслим шуҳрати беандоза овард ва ў дастури оғози исломӣ шудани ин сарзамини ишғолиро содир кард. Бо ин ҳол, ҳабари марги ҳомии ў Ҳачҷоч ибни Юсуф дар моҳи шавволи соли 95 ҳ.к. / июни 714 (Ҳавоғӣ дар моҳи рамазон – апрел-май гуфтааст¹), ки 20 сол ҳокими Ироқ буд² ва саҳми бузурге дар барқарории ҳукумати Умавихо дар саросари хилофати исломӣ дошт, ба иттилои Қутайба замони ҳуҷуми ў ба Чоч расид. Ба назари О.Г.Болшаков бо марги Ҳачҷоч ибни Юсуф як давраи комили сарзаминҳои хилофати шарқӣ, шояд қулли хилофат ба поён расид ва таъкид мекунад, ки «Мисли ў ҳидматгузори фидокору қобили эътиимод ба хулафои Умавӣ вуҷуд надошт».³

Қутайба аз тарси барканор шудан аз вазифа саросемавор ба Марв баргашт, vale ин тарси Қутайба бехуда буд, зеро фиристодае, ки аз назди халифа ал-Валид (705-715) ба назди ў омада буд, номаero бо сипос барои ҳадамоти содиқона ва тайиди ҳамаи муқаллафиятҳои Қутайба дар Ҳурносону Варорӯд аз ҷониби халифа ба ў супорид.⁴ Вале марги зудҳангоми халифа ал-Валид дар нимаи моҳи ҷумодиу-л-ахири соли 96 ҳ.к/ охири моҳи феврали соли 715⁵ ва интиқоли умури хилофат ба бародари ў Сулаймон (715-717) батамом зиндагии Қутайбаро тағиیر дод, ки ин замон дар Фарғона буд. Ҳақиқат ин аст, ки Сулаймонро ба қудрати хилофат дастаи душманони амир Ҳачҷоч ибни Юсуф оварданд ва дар натиҷа ҷонибдорони Ҳачҷоч

¹ Фасехи Ҳавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ҷилди аввал. 1386. С.198.

² Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ҷ.2. С.246-247.

³ Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). С.460.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3449-3450.

⁵ Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ҷ.13. С.203.

мавриди саркӯбӣ қарор гирифта¹, төъдоди зиёдашон ба қатл расиданд. Кутайба ибни Муслим наметавонист хисобе ба шафқати халифа Сулаймон намояд, чаро ки ўз аз пешниҳоди Ҳачҷоч барои барканории Сулаймон аз мерос ба нафъи писарони ал-Валид ҳимоят карда буд.²

Кутайба дар садади чора андешидан баромад ва номаи таҳниятомезе ба Сулаймон навишта, итоату вафодории худро ба ўз тазаккур дод, ба ин умед, ки вайро аз ҳукумати Ҳурисон маъзул нақунад,³ аммо талоши Кутайба бар абас рафт. «Кутайба, -менависад Яъқубӣ,-донист, ки дӯстии Сулаймон барои ўз фароҳам намешавад ва номае ба ўз навишт ва Сулаймон посухи дуруште ба ўз дод».⁴

Ба яқин Кутайба аз халифаи тозаинтиҳоб барои худ интизори хайреро надошт ва пешопеш барои рафтан ба Фарғона – ба ҷойе, ки то муддатҳо дур аз дастрасии халифа бошад, омодагӣ мегирифт. Саранҷом Кутайба чун аз маркази хилофат маъюс шуд, «бародарон ва хонаводай хешро назди худ фаро хонд ва дар сарзамини Аҷам бо шитоб мерафт, то ба шаҳри дурдасти Фарғона расид».⁵

Кутайба ба мардуми Варорӯд ва муҳолифони хилофати Умавӣ паноҳ оварда, кӯшид то барои бақои ҳукумати худ мардумро ба ҳаракати сиёсӣ алайҳи ҳукумати марказӣ бикашонад. Ба ин ҳадаф дар садади аз хилофат дур намудани Сулаймон афтод ва бино ба ҳабари Яъқубӣ шак надошт, ки назориён ва яманиён бо ўз муҳолифат намекунанд.⁶

¹ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.252.

² Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3462; Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч. 13. С.207.

³ Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч.13. С.207.

⁴ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.253.

⁵ Ҳамон ҷо. С.253.

⁶ Ҳамон ҷо. С.254.

Кутайба саранчом тасмим гирифт, ки нияти худро барои ҷудоӣ аз ҳилофат ба лашкари худ эълом кунад ва бо гирди ҳам овардани фармондехон ба онҳо пешниҳоди мухолифат бо Сулаймонро кард.¹

Муаррихон ба ин назар тавоғуқ доранд, ки Кутайба он қадр аз шуҳраташ ба унвони фотеҳи Варорӯд ва эътимодаш ба «нубуғи фармондехӣ» илҳом гирифта буд, ки наметавонист аз лашкариёни араби худ дар Ҳурисон, ки муташаккил аз қабоили муҳталифи араб, мисли аҳли Басра (9 ҳазор), бакриён (7 ҳазор), тамимиён (10 ҳазор), аздиён (10 ҳазор), аҳли Куфа (7 ҳазор)² ва гайра буданд ва барои ишғоли Варорӯд ба Кутайба кумаки ҳешро дарег надоштанд, ташаккур кунад³ ва ба онҳо бадгӯй мекард: «Мардуми қабоил аз носазо гуфтани Кутайба ба ҳашм омаданд ва бар мухолифати вай ҳамсухан шуданд».⁴ Пешвоёни ин қабоил низ аз Кутайба ҳушнуд набуданд ва дар навбати худ Кутайба аз зердастони носипосаш шикоят мекард, ки гӯё «қаҳрамониҳои низомӣ»-ашро барои онҳо анҷом додааст. Ноҳушнудӣ дар миёни қабоили араб, ки лашкари Кутайбаро ташкил медоданд, рӯз ба рӯз тақвият меёфт. Ин ноҳушнудиҳо замоне ба ҳусумат мубаддал гашт, ки Кутайба бо сароҳат аз канор задани Сулаймон аз ҳилофат ҳарф мезад ва «мардум аз ӯ канора гирифтанд ва дар тоҳтан бар ӯ ҳамдостон шуданд».⁵

Аз он ҷо ки қабоили норозии араб як роҳбари воҳид дар барандоҳтани Кутайба надоштанд, бинобар ин шарориаи фаврӣ сурат нагирифт. Аммо онҳо Вакеъ ибни

¹ Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). С.468.

² Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3466-3467.

³ Ҳамон ҷо. С.3466.

⁴ Ҳамон ҷо. С.3466.

⁵ Ибни Возеҳи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.254.

Абусудро, ки Қутайба аз фармондехии дастаи ҹангандаҳои қабилаи тамим барканор карда буд, барои музокира бо Қутайба роҳбари хеш баргузиданд. Ӯ, ки аз шӯриши барномарезишуда дар лашкар хабар ёфта буд, дар чустучӯй роҳбари шӯришиён гашт. Қутайба ба зудӣ шахсиати онро дар симои фармондехи қисми низомии ғайриараби муштамил аз сүғдиён ва хоразмиён - Ҳайён ан-Набатӣ, ки ахли Ҳурасон буд, ошкор кард. Қутайба қотилинро барои аз миён бардоштани ӯ фиристод, аммо мардуме, ки ба Ҳайён таваҷҷуҳ доштанд, ба фирори ӯ կумак намуданд ва Ҳайён ба Вақеъ ибни Абусуд пайваст. Соли 715, ҳангоме ки тавтеа вориди марҳилаи фаъоли худ шуд ва касе наметавонист Ҳайён ва Вақеъро дастгир қунад, онҳо даст ба ҳамла бурда, Қутайба ва ҳаводоронашро аз дур тирборон намуданд ва пас аз он миёни онҳо ҹанги тан ба тан рух дод. Танобҳои саропардаи Қутайбаро буриданد ва ӯ, ки зери саропарда афтода буд, аз беруни саропарда ба баданаш бо ҳанҷар зарба заданд ва ду нафар аз қабилаи аздиён саропардаро пора карда, сари Қутайбаро аз танаш ҷудо намуданд,¹ ки ба қавли Наршай Ҷанҷоҳу панҷ сола буд.²

Дар ин набард бародарони Қутайба Абдураҳмон, Абдуллоҳ, Солех, Ҳусайн ва Абдулкарим ва дар ҷамъ 11 нафар аз ҳонадони Муслим (Ҳавоғӣ 15 писари ӯ гуфтааст³) қушта шуд⁴ ва бино ба аҳбори Табарӣ, Яъкубӣ ва Ибни Асир сари Қутайба ва сарҳои ахли ҳонадони вайро ба назди халифаи араб Сулаймон фиристоданд.⁵

¹ Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч.13. С.207-214.

² Наршай. Таърихи Бухоро. Душанбе: Пайванд, 2012. С.111.

³ Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ҷилди аввал. 1386. С.201.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3473; Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч.13. С.213.

⁵ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3475; Ибни Возехи Яъкубӣ. Таърихи Яъкубӣ. Ч.2. С.254; Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч.13. С.215.

Ходисаи қатли Қутайбаро Табарӣ ва Яъқубӣ бидуни зикри моҳ дар руҳдодҳои соли 96 ҳ.қ./714-715 ва Ҳавоғӣ дар соли 98 ҳ.қ./716-717 баён кардаанд. Муаллифи «Мулҳақоту-с-Суроҳ» Ҷамол Қаршӣ менависад, ки Қутайба дар рӯзи чаҳоршанбеи моҳи зулҳиҷҷаи соли 97 ҳ.қ./июл-августи 716 дар Фарғона ба қатл расид ва часади ӯ дар рустои Кулиҷ ба хок супорида шуд.¹ Наршахӣ мадфани Қутайбаро дар ноҳияи Работи Сарҳангӣ Фарғона, дар дехе бо номи Коҳ зикр кардааст, ки аз дигар вилоятҳо пайваста барои зиёрат он ҷо раванд.²

Ба назари В.В.Бартолд номи дехи Коҳ, ки Наршахӣ зикр мекунад, ҳамон дехи Кулиҷи ишоранамудаи Ҷамол Қаршист, ки дар ноҳияи Ҷалолқудуқи вилояти Андиҷон воқеъ аст ва марҷаи зиёрати мардум қарор гирифтааст.³

Фасехи Ҳавоғӣ ва Ҷамол Қаршӣ дар зикри соли қатли Қутайба иштибоҳ мекунанд, аммо шояд моҳи зулҳиҷҷа – июл-августи зикрнамудаи Ҷамол Қаршӣ иштибоҳ набошад, зеро дар нимаи моҳи ҷумодиуссонии соли 96 ҳ.қ./охири моҳи феврали соли 715 ҳалифаи Үмавӣ - Валид ибни Абдулмалик даргузашт ва бо омадани ҳалифаи душмани Қутайба - Сулаймон тӯли шаш моҳ Қутайба барои бақои ҳукумати хеш дар Ҳурсони Бузург мубориза кардааст.

Қутайба ибни Муслим он чи дар фатҳи Ҳурсони Бузург анҷом дод, ҳеч касе аз фармондорони араби

¹ Ҷамол Қаршӣ. Мулҳақоту-с-Суроҳ. Чопи факсимилий. Тарҷума аз арабӣ ба русӣ ва тавзеҳоти А.Саидов. Душанбе: Ирфон, 2006 (-266 с.). Варақи 43 а.

² Наршахӣ. Таърихи Бухоро. Душанбе: Пайванд, 2012. С.111.

³ Бартольд В.В. Туркистан в эпоху монгольсколго нашествия. Глава I. Географический очерк Мавераннахра // Сочинения. Т.1. Москва: Издательство восточной литературы, 1963. С.217; Ҳамин муаллиф. Статьи из «Энциклопедии ислама». Фергана // Сочинения. Т.3. Москва: Наука, 1965. С.529.

Хурносони пеш аз ў накарда буд, аммо ба қавли Табарӣ «номардӣ кард, ба сабаби он ки Ҳаҷҷоҷ бад-ӯ навишта буд, ки мардуми он чоро фиреб бидех ва дар роҳи Ҳудо хунашонро бирез».¹ Ибни Асир менависад, ки: «Ҳеч амире дар Хурносон ба андозаи Қутайба кор накард, вале ў аҳдшикан ва хиёнатпеша буд».²

Марги Қутайба ба ҷандин сол фатҳи комили Варорӯдо тавассути лашкари араб ба қафо андохт. Дар ин солҳо аъроб умдатан ба тақвияти қудрати худ дар манотики тасхиршуда машғул гаштанд.

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3476.

² Ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Ч.13. С.215.

РУХДОДХО ДАР ХУРОСОНИ БУЗУРГ БАЪД АЗ МАРГИ ҚУТАЙБА. ЗУҲУРИ ДЕВАШТИЧ

Бино ба ахбори Табарӣ баъд аз марги Қутайба Вакеъ ибни Абусуд нух ё даҳ моҳ вилоятдори Хурросон буд ва баъдан халифаи Умавӣ - Сулаймон ибни Абдулмалик ба ӯ эътимод накарда, соли 97 ҳ.қ./715-716 Язид ибни Муҳаллабро фармондори Ироқ ва Хурросон таъйин намуд.¹ Язид муддате дар Ироқ монд ва кормандони Ҳаҷҷочро таъқибу шиканча намуда, сипас ба Хурросон омада, ҳамроҳону хешони Қутайбаро озору азият дода, Вакеъ ибни Абусудро ба зиндан андоҳт. Ҳокимоне, ки Вакеъ дар шаҳрҳои Хурросони Бузург гумошта буд, барканор ва амволи онҳоро мусодира карда, бародарон ва фарзандони худро ба шаҳрҳои Самарқанд, Балх, Марв ва гайра ҳоким таъйин намуд.² Яъқубӣ менависад, ки ин замон мардуми Хурросон сар ба муҳолифат бардоштанд.³

10 сафари соли 99 ҳ.қ./ 22 сентябри соли 717 халифаи Умавӣ- Сулаймон ибни Абдумалик вафот кард ва Умар ибни Абдулазиз ба сарири хилофат нишаст. Гуфта мешавад, ки ин халифа аз либосҳои фохира имтиноъ меварзид, бо ғизои одӣ худро маҳдуд карда, дар хештандорӣ ҳатто фаротар рафта, дар воқеъ амлокеро, ки падару бобояш гайриқонунӣ ба даст оварда буданд, раҳо намуд. Умар барои барқарории мавозини исломӣ, ки тавассути пайғамбар ва ду халифаи аввал муқаррар шуда, дар аҳди хулафои пешгузаштаи Умавӣ таҳриф гардианд, мубориза мекард. Аз чумла ӯ

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3485; Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.254.

² Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.255.

³ Ҳамон ҷо. С.254.

азодориро ҳаром ҳисобида, навохтани танбӯру удро дар ҷашнҳои шодӣ ғайри қобили қабул медонист.¹

Бо интихоби чунин халифа аксари вилоятдорони замони Сулаймон, ки дар ҳама кор дасташон боз буд, аз вазифа барканор шуданд. Чун миёни халифаи навинтихоб ва фармондори Ҳурасон - Язид ибни Муҳаллаб ҳусумати шаҳсӣ вучуд дошт, халифа ўро аз ин симат озод карда, Ҷарроҳ ибни Абдуллоҳро ба ин вазифа таъйин намуд. Яъқубӣ менависад, ки чун Язид ибни Муҳаллаб аз хилофати Умар ибни Абдулазиз ҳабар ёфт ва номаи барканориаш расид, аз Ҳурасон берун рафт ва писараш Махладро он ҷо ҷойнишин гузошт. Аз бими мардуми Ҳурасон ҳар чи дар ин муддат сармоя ҷамъоварӣ карда буд, бо ҳуд ба Басра бурд. Омили Басра ўро гирифт ва дастбаста ба назди Умар ибни Абдулазиз фиристод. «Умар ба ў гуфт: «Ман номае аз ту ба Сулаймон дидам, ки дар он менависӣ, ки назди ту бист милён (дирҳам) фароҳам шудааст, онҳо кучост?» Язид онро инкор кард ва сипас гуфт: «Маро voguzor, то онҳоро фароҳам созам». (Умар) гуфт: «Аз кучо?» Гуфт: «Даст ба домани мардум (-и Ҳурасон) мешавам. (Умар) гуфт: «Як бори дигар ҳам онҳоро бигирий?»² Умар Язидро ба зиндон андоҳт ва соли 101 ҳ.қ./719-720 Язид аз зиндон фирор кард. Табарӣ низ ба ҳамин мазмун аз ин муколамаи Язид ва Умар ҳабар медиҳад.³

Ҷарроҳ ибни Абдуллоҳ дар охири моҳи рамазони соли 100 ҳ.қ./ охири моҳи апрели соли 719 аз ҷониби Умар ибни Абдулазиз ба сабаби раво дидани зулму тааддӣ ба мардуми Ҳурасон ва шикояти ҳурасониён аз аъмоли ў, аз

¹ Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). С.478-480.

² Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ҷ.2. С.262.

³ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3515.

вилоятдории ин кишвар озод шуд ва Абдураҳмон ибни Нуайми Касрӣ ба ин симат таъйин гардид, ки бисту шаш моҳ вилоятдори Хуросон буд.¹

Чарроҳ ибни Абдуллоҳ дар иртибот бо Хуросон тарафдори сиёсати саҳтигиронае буд, ки мегуфт ин сарзаминро факат бо шамшеру тозиёна метавон идора кард.² Ихтилофи Чарроҳ бо халифа дар асоси сиёсати дохилии думболкардааш дар Хуросон рух дод. Дар Хуросони Бузург монанди соири сарзаминҳои ишғолкардаи арабҳо мавзӯи гирифтани молиёт аз навмусулмонон бугранҷ буд. Тибқи дастуроти шаръӣ ва ҳуқуқии ислом гирифтани молиёт баъд аз пазириши ислом бояд қатъ мегардид. Аммо ин амр барои хизонаи давлат заарҳои зиёдеро ба ҳамроҳ дошт ва аз ин рӯ на ҳама фармондорон ва ҳулафо ба риояти чунин қоида назорат доштанд. Умар ибни Абдулазиз бо муайян кардани фаъолияти хеш дар ин самт ва пас аз шикояти ҳайате аз намояндагони навмусулмон, гирифтани чунин молиётро маън кард. Сипас Чарроҳ ба ҳадафи гирифтани молиёт саъӣ кард ислом овардани навмусулмонро бо шарти ҳатна шудан, мушкил намояд. Ин амр боиси эътиrozи шадиди халифа шуд ва Чарроҳ аз фармондории Хуросон барканор гардид.

«Умар хабар ёфт, ки Чарроҳ корҳои нописанд анҷом медиҳад,-менависад Яъқубӣ,- ва аз мардуме, ки ислом овардаанд, хироҷ мегирад ва маволиро бидуни ҳуқуқ ба ҷанг мефиристад ва ошкоро таассуб меварзад».³ Ба ин мазмун Табарӣ ривоят мекунад, ки Чарроҳ бо баҳонаҳои муҳталифе аз мардуми Хуросон ҷизя меситонид. Умар аз ин хабар ёфта, ба ӯ навишт, ки

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3521.

² Ҳамон чо. С.3519.

³ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.262.

«хар кī дар қаламрави ту сūи қибла намоз мебарад, чизя аз ў бардор». Дар идома Табарī мегўяд, ки ба сабаби надодани чияз мардум ба ислом рӯй овард. Ҷарроҳ баҳонаи дигаре барои чизя гирифтан аз мардум пайдо кард, ки он хатна нашудани мардон буд. Умар ба Ҷарроҳ навишт, ки «Худо Мухаммадро ба даъватгарӣ фиристод, на хатнагарӣ».¹

Бояд гуфт, ки дар авоҳири соли 717, дар даврони сахте, ки пас аз марғи фотеҳи маъруфи Варорӯд Қутайба ибни Муслим мавқеи аъроб дар ин сарзамин то ҳудуде заиф шуда буд ва онҳо гоҳе маҷбур ба даст кашидан аз мавқеи худ шуданд, Ҷарроҳ ба фармонравоии Хуросон мансуб гардида, тавонист вазъияти мавҷуди ишғолгаронро хифз кунад. Аммо зуд-зуд иваз шудани фармондорони Хуросон пас аз Қутайба эътибори арабро беш аз пеш ба хатар андоҳт.

Бо вучуди ин ки аз диди халифа идораи қӯтоҳмуддати Хуросон барои Ҷарроҳ номуваффақ буд, аммо канор задани ў аз вазифаи фармондори Хуросон мавқеи низомӣ-идориашро дар доираи хилофат заиф накард ва баъдан мансаби фармондори Арманистону Озарбойҷонро ба ў доданд, ки дар ҷангӣ наздики Ардабил дар соли 730 кушта шуд.

Дар моҳҳои охири зиндагии халифаи Умарӣ Умар ибни Абдулазиз Шуъба ибни Зуҳайри Наҳшалӣ муддати қӯтоҳе дар Самарқанд ҳукумат мекард ва фармондори Хуросон ўро барканор намуда, Усмон ибни Абдуллоҳро ба кори ҷанг ва Сулаймон ибни Абуссариро омили хироҷи Самарқанд баргумошт.

Талошҳои Умар ибни Абдулазиз барои густариши ҳуқуқи сокинони ғайримусулмони Варорӯд, чойе, ки ҳанӯз ҳам ҳокимони маҳаллӣ бо нерӯҳои мусаллаҳи худ

¹ Табарī. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3518.

боқӣ монда буданд, умедҳоеро дар зеҳни сокинони он барои раҳӣ аз қудрати дар ҳоли заифшудани хилофат эҷод кард. Чунин ҳолат, бавижагӣ дар манотиҷе, ки аносирни истиқлолҷӯи сиёсӣ дар онҳо боқӣ монда буд, ба мушоҳидати мерасид. Ин амр сабаби имтиноъ варзишани баъзе вилоятҳои Варорӯд аз пардохти хироҷ гардид, ки ба унвони дурӣ чустан аз ислом гуфта мешуд.¹

Сокинони Самарқанд ба ин нияти халифаи Умарӣ - Умар ибни Абдулазиз дар барқарории адолат ва решакан кардани беконунӣ эътимод карда, ба Сулаймон ибни Абуссарӣ бо дарҳосте муроҷиат карданд, ки ў дастури Кутайба ибни Муслимро дар бораи ихроҷи онҳо аз шаҳр, ки бо тавоғуқномаи имзошуда бо ў муғойират дошт, бекор қунад. «Мардуми Самарқанд, -менависад Табарӣ,-ба Сулаймон гуфтанд: «Кутайба бо мо номардӣ кард ва ситам кард ва вилояти моро гирифт, инак Худо адолату инсофро намудор карда (манзурашон Умар ибни Абдулазиз). Ба мо иҷозат дех фиристодагоне аз мо сӯи амири муъминон равад ва аз мазлимае, ки бар мо рафта, шикоят қунанд, ки агар ҳаққе дорем, бидиҳанд, ки бад-ин ниёз дорем».² Сулаймон ин дарҳости самарқандиёнро қабул кард ва ба ҳайате аз онҳо иҷозат дод, то назди халифа раванду шикояташонро бо ў дар миён гузоранд. Баъд аз пазироии самарқандиён халифа Умар ибни Абдулазиз ба Сулаймон нома навишт, ки «мардуми Самарқанд аз зулме, ки ба онҳо шуда ва тааддие, ки Кутайба нисбат ба онҳо карда ва аз сарзаминашон берунашон карда, шикоят пеши ман оварданд» ва дастур дод, ки «қозиро барои онҳо бинишон, ки дар корашон бинигарад, агар ба нафъашон

¹ Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи. (VII-VIII вв). С.488.

² Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3526.

хукм кард, онхоро чунон, ки пеш аз тасаллути Қутайба буданд ва будаед, ба урдугоҳашон бозгардон».¹ Сулаймон Ҷумайъ ибни Ҳозири қозиро барои баррасии шикояти самарқандиён баргузид. Ҳакам тасмим мегирад, ки сокинони Самарқанд ба шаҳр бармегарданд ва арабҳо онро тарқ карда, дар паси деворҳои шаҳр қарор гирифта, муҳосираро дубора оғоз меқунанд, ки сарнавишти шаҳрро муайян меқунад. Тасмими ҳакам барои сокинони Самарқанд беаҳмият ва ошкоро гайри қобили қабул буд. Бинобар ин самарқандиён тарҷеҳ доданд, ки ҳама чиз ба ҳоли худ бοқӣ монад.²

Шояд баъд аз ин буд, ки ихшиди Суғд Ғураки аз Самарқанд рондашуда дар охири соли 718 ва ё аввали соли 719 ба императори Хитой барои фиристодани сипоҳ кумак хостааст, то арабонро аз Самарқанд биронад. Мавқеи Ғурак норавшан буд, зеро арабҳо на танҳо ўро аз пойтаҳт ихроҷ карданд, балки ба назар мерасад, ки Ғуракро аз унвони ихшидӣ низ маҳрум соҳтанд. Арабҳо унвони ихшиди Суғд ва афшини Самарқандаро ба ҳокими Панҷакент Деваштич доданд.³

Академик Б.Фауров фарзияе пешниҳод меқунад, ки ба муқобили арабҳо барҳостани Ғурак баҳонае шуд, то Деваштич ба таҳрики арабҳо худро ихшиди Суғд ва афшини Самарқанд эълон кунад. Ҳамин муҳаққиқ дар идома менависад, ки соли 720 сүғдиён даст ба шӯриши зидди арабҳо заданд ва хоҷони турк сипоҳе ба кумаки онҳо фиристод, ки майдони набардро барои арабҳо танг карданд. Фармондори навтаъини Ҳурросон Саъиди

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3526.

² Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3526-27; Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). С.481.

³ Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). С.481.

Ҳарашй бо шўришиён музокира анчом дод ва дар натича иддае аз аъёну ашроф, ки дар миёни онҳо Ғурек низ буд на танҳо ба шўришиён хиёнат карданд, инчунин якҷо бо арабон зидди онҳо chanгиданд.¹

Халифаи Умавӣ Умар ибни Абдулазиз 26 раҷаби соли 101 ҳ.қ./11 февраля соли 720 вафот кард ва Язид ибни Абдулмалик ибни Марвон ба ҳилофат расид. То моҳи сафари соли 102 ҳ.қ/август-сентябр соли 720 Абдурраҳмон ибни Нуайм вилоятдори Хурасон буд. Чун дар ҷанг бо Язид ибни Муҳаллаб – собиқ вилоятдори Хурасон, ки байди барканорӣ бар зидди Умавиён бархоста, муддате Басраро дар ихтиёр дошт, дар моҳи сафари соли 102 ҳ.қ. халифаи Умавӣ Язид ибни Абдулмалик Маслама ибни Абдулмаликро маъмур кард ва ў Язид ибни Муҳаллабро шикаст дода, ба қатл расонд. Ба подоши ин ҳадамот халифаи Умавӣ ба Маслама ибни Абдулмалик якҷо вилоятдории Кӯфаву Басра ва Хурасонро дод. Маслама ибни Абдулмалик Саъид ибни Абдулазиз маъруф ба Саъиди Ҳузайнаро, ки домодаш буд, чун фармондори Хурасонро аз он сабаб лақаби Ҳузайна доданд, ки «марди нармҳӯй ва осонгир ва хушгузарон буд. Вақте ба Хурасон рафт, бар як бухтӣ буд ва корде ба камари хеш овехта. Шоҳи Абгар пеши вай рафт... Ва чун аз пеши вай берун шуд, бад-ӯ гуфтанд: «Амирро чӣ гуна дидӣ?» Гуфт: «Ҳонумвор буд (ҳузайния) бо зулфони сукайнавор», аз ин рӯ лақаби «Ҳузайна» гирифт».²

Соли 103 ҳ.қ./721-722 сүғдиён алайҳи аъроб шўриш карданд ва хостанд онҳоро аз Самарқанд берун созанд. Фармондори Хурасон Саъиди Ҳузайна ду бор

¹ Fafuров Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. С.358.

² Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3562-3563.

лашкаркашӣ алайҳи сүғдиёни саркашро роҳбарӣ кард, аммо сүғдиён бо ёрмандии туркон зарботи сангине ба лашкари ӯ ворид карданд. Ин қиём ба зудӣ дигар навохии Суғдо низ фаро гирифт. Саъиди Ҳузайна натавонист коре дар чораҷӯии шӯришиён кунад ва аз мақомаш канор зада шуд. Дар ивази ӯ соли 103 х.к. /721-722 шахси золим ба исми Саъид ибни Амри Ҳараширо ба фармондории Ҳурисон мансуб карданд.¹ Саъиди Ҳараший бо саҳтигириҳояш дар мубориза алайҳи ҳориҷиён дар хилофат шуҳрат қасб карда буд. Барои Суғд низ фармондории кӯтоҳмуддати ӯ дар Ҳурисон бо як лашкаркашии танбеҳдиҳанда сабти таърих гаштааст.

Соли 104 х.к. /722-723 Ҳараший бо мардуми шӯридаи Суғд ба ҷанг пардоҳт ва «дехқонони Суғду Самарқандро, ки муртад шуда буданд (яъне ба қеши аҷдоди худ баргаштанд), ҳаме гирифт ва ҳаме қушт ва хостаҳо ҳаме ситад, пас ҳалке аз эшон аз пешӣ ӯ (Ҳараший) бигрехтанд ва ба Фарғона шуданд ва аз малики Фарғона фарёд хостанд. Малики Фарғона эшонро ёрӣ надод аз бими Саъид. Эшон аз он ҷо боз гаштанд ва ба Ҳучанд омаданд».² Ҳараший аз ин ҳабар огоҳӣ ёфт ва аз ҳашм «Суғду Самарқанд ғорат кард ва ҳар киро ёфт бикишт ва барда кард».³

Ин фирори сүғдиён аз маконҳои бумии худ ба дарвозаи водии Фарғона - шаҳри дурафтодаи Ҳучанд барои наҷот аз интиқоми арабҳо ба манотики амнтар аз лашкаркашиҳои тозиён буд. Баръакси ҷашмдор арабҳо онҳоро то ин шаҳр низ таъқиб карданд. Сокинони Ҳучанд ҳамbastagии худро ба сүғдиён иброз доштанд, ки

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3576.

² Абуалӣ Балъамӣ. Таърихномаи Табарӣ. Ч.5. Тасхехи М.Равшан. Техрон, 1387. С.1580.

³ Ҳамон ҷо. С.1580.

ба хотири он аз чониби аъроб мучозот шуданд.¹

Ҳарашиб масъулияти ишголи Хучандро ба яке аз фармондехонаш ба исми Илбо ибни Аҳмари Яшкурӣ дод ва ў Хучандро дар ҳалқа гирифта, аз манҷаниқҳо бар зидди муҳосирашудагон сангҳо партоб намуд. Арабҳо шаш моҳ сӯғдиёнро дар ҳалқаи муҳосира нигаҳ доштанд «ва эшон ҳама ҳазор мард буданд андар ҳисор»². Шӯришиён аз шоҳи Фарғона имдод хостанд ва чун аз ёрии шоҳи Фарғона навмед шуданд, «сӯғдиён ба дифоъ бархостанд, аммо силоҳ надоштанд, бо чӯбҳо набард карданд ва ҳамаашон кушта шуданд».³

Сӯғдиёни зиндамонда ногузир аз арабон тақози сулҳ намуданд. Бино ба аҳбори Табарӣ фармондори Ҳурросони араб - Ҳарашиб ба онҳо шарт гузошт, ки «ҳар чӣ аз зану фарзанди арабон пеши онҳост, пас диҳанд ва хироҷҳои надодаро бидиҳанд ва қасро ба ғофилгирӣ накушанд ва ҳеч кас аз онҳо (сӯғдиён) дар Хучанд намонад».⁴ Дар идома Табарӣ таъкид мекунад, ки «гуруҳе аз мусулмонон (арабҳо) ба дасти сӯғдиён буд, ки як саду панҷоҳ кас ва ба қавле чиҳил кас ва онҳоро бикуштанд».⁵ Ин ҳодиса дар баҳор ва ё тобистни соли 722 рӯҳ дода буд.⁶

Дар ин гирудор аз Чин бозаргонони сӯғдӣ, ки ҷаҳорсад кас буданд, бо корвони тиҷоратии худ ба ин мантақа расиданд. Арабҳо амволи ин корвонро шумор

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3578-3586; История таджикского народа. Т.II. С. 67-68.

² Абуалий Балъамӣ. Таърихномаи Табарӣ. Ҷ.5. С.1580.

³ Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3584.

⁴ Ҳамон ҷо. С.3582.

⁵ Ҳамон ҷо. С.3583.

⁶ Ғафуров Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. Душанбе: Нашриёти мусоир, 2020. С.358.

карда, миёни худ тақсим намуданд.¹

Халифаи араб Язид ибни Абдулмалик аз ин футухоти Ҳарашиб дар Варорӯд оғаҳ шуд ва «бад-ӯ нома кард ва бинавохташ».² Ин нома сабаб шуд то ғурури Ҳарашиб боло равад ва аз амири амири Ҳурасон Умар ибни Ҳубайра сарпечӣ кунад. Ҳарашиб мегуфт, ки «маро вилоят аз дасти амирулмуъминин аст ва аз пас аз он Умарро амир нахондӣ»³ ва бино ба ахбори ҳамин манбâъ Ҳарашиб аз амвол ва дороиҳои гораткардааш аз Суғд ба халифа ҳадяҳое фиристод, аммо фармондори Ҳурасон Ҳубайраро чизе надод. Ин буд, ки Ҳубайра ба халифа номаи шикваомезе навишт, ки агар фармондории Ҳурасонро ба Ҳарашиб додӣ, пас ман даст аз он қӯтоҳ кунам ва агар ин вазифа марост Ҳарашиб бо ман нописандӣ мекунад. Аз халифа дастури канор задани ўро аз Ҳурасон хост ва халифа ба ин дарҳости ӯ ризоят дод.⁴

Табарӣ дар руҳдодҳои соли 103 ҳ.қ./721-722 зикре аз ҳокими Самарқанд - Деваштич мекунад, ки дар водии Зарафшон дар мубориза алайҳи арабон барҳоста буд. Бино ба қавли Табарӣ ӯ аз шумори ашроф-дехқонони Самарқанд маҳсуб мешуд, ки номи вай «Девошниг буд ва онро муарраб карданд ва Девошнӣ гуфтанд».⁵

Гуфтаҳои Табарӣ роҷеъ ба Деваштич миёни ховаршиносон он замон арзиш пайдо намуданд, ки ба тасодуф аз қӯҳи Муг асноде пайдо гардид, ки номи Деваштич ва корномаи ўро аз зери ғубори асрҳо берун овард.

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3584.

² Абуалӣ Балъамӣ. Таърихномаи Табарӣ. Ч.5. С.1580.

³ Ҳамон ҷо. С.1580.

⁴ Ҳамон ҷо. С.1581.

⁵ Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3584.

Баҳори соли 1932 ба ҳангоми ҷаронидани рамаи гӯсфандон дар фарози қӯҳи Муг чӯпоне аз деҳи Ҳайрободи ноҳияи Заҳматобод (Айни кунунӣ) ба исми Ҷӯраалӣ Маҳмадалӣ мутаваҷҷеҳ мешавад, ки пойи гӯсфанде ба сӯроҳе банд мондааст. Ба ҳангоми раҳоии пойи гӯсфанд аз ин сӯроҳ як сабади нимапӯсида бо пораи қоғази нозуки ҳокистарии равшан, ки бо ҳати номафҳум дар он навиштаҳое вучуд дошт, пайдо мекунад.

Ҷӯраалӣ ин ёфттаро назди босаводтарин аҳли деҳ – муллои маҳал овард, аммо ў натавонист асли матнро ба дурустӣ таъйин кунад. Ин санад ҷанд моҳ дар рустоҳои болооби Зарафшон даст ба даст мегузашт ва билохира ба дasti Абдулҳамид Пӯлодӣ, ки он замон симати котиби комитети ҳизби ноҳияи Заҳматободро ба дӯш дошт, мерасад. Ба ибтикори ў ин бозёфт ба шаҳри Душанбе оварда мешавад.

Акси ин санадро котиби илмии он замони базаи тоҷикистонии Академияи ғанҳои Шӯравӣ А.И.Васильев бо худ ба шаҳри Ленинград ба назди профессор А.А.Фрейман барои шиносоӣ мебарад. Профессор А.А.Фрейман муайян мекунад, ки нусхаи ҳаттӣ санадест, ки бо ҳатти шикастай сүғдӣ ба забони сүғдӣ навишта шудааст. Ин аввалин бор буд, ки нусхаи ҳатти сүғдӣ дар Иттиҳоди Шӯравӣ дар қаламрави худи Сүғд ёфт шуд, дар ҳоле ки тамоми ёфтаҳои дастнависҳои сүғдӣ то кунун дар мустаъмароти Сүғд дар Чин ба даст омадааст.¹

Ин нахустбозёфт, ки дар феҳристи асноди дастнависи бадастомада аз ҳаробаҳои дижи қӯҳи Муг

¹ Фрейман А.А. Нахodka согдийских рукописей и памятников материальной культуры в Таджикистане // Согдийский сборник. Сборник статей о памятниках согдийского языка и культуры, найденных на горе Муг в Таджикской ССР. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1934. С.7.

зери рақами як шуморагузорӣ шудааст¹, номаи сафири Деваштич Фатуварн мебошад, ки аз Чоч ба ихшиди Суғд ва афшини Самарқанд – Деваштич ирсол шуда буд.²

Рамзкушои асноду номаҳо ба муҳаққиқон имкон дод, то муайян намоянд, ки дар оғози садаи VIII ин диж паногоҳи ҳокими Панҷакент Деваштич буд, ки муддате чун ихшиди Суғд ва афшини Самарқанд низ ифои вазифа карда, дар ин ҷо бо ишғолгарони араб вориди оҳирин набард шуда, онро чун сангари муқовимат алайҳи арабҳо истифода намуд.

Чуноне ки баъдан таҳқиқ гардид, дар фарози ин кӯҳ, ки Ҷӯраалии чӯпон сабадеро бо санаде аз сӯроҳе пайдо кард, замоне диги Абғар (Абарғар) қад барафроҳта буд. Интихоби мавзеъ барои диги Абғар дар фарози кӯҳи Муғ аз нигоҳи амният бисёр муҳим буд. Зоро ин кӯҳро аз се тараф: аз гарб ва шимол дарёи Зарафшон ва аз шарқ дарёчаи Кум ихота кардаанд. Танҳо дар самти ҷанубии кӯҳи Муғ майдони ҳамворе дар нишебӣ қарор дорад, ки имкони дастрасӣ ба кӯҳро аз тарики замин фароҳам мекунад. Вайронҳои диги Абғар дар фарози кӯҳи Муғ қарор доранд, ки бо таваҷҷӯҳ ба шароити топографии минтақа нуқтаи бисёр муносибе барои дифоъ буда, дар айни ҳол маҳалли бисёр мувоғиқе барои назорат аст. Дарёи Зарафшон ва дарёчаи Кум ва доманаҳои нишеби кӯҳ, ки дар бархе нуқот ба деворҳо табдил меёбанд, қуллаи кӯҳро, ки диги

¹ Фрейман А.А. Нахodka sogdийskих рукописей и памятников материальной культуры в Таджикистане. С.33; Ҳамин муаллиф. Согдийские документы с горы Муг. Описание, публикации и исследование документов с горы Муг. Выпуск I. Москва: Издательство восточной литературы. 1962. С.13

² Фрейман А.А. Нахodka sogdийskих рукописей и памятников материальной культуры в Таджикистане. С.34; Ҳамин муаллиф. Согдийские документы с горы Муг. Описание, публикации и исследование документов с горы Муг. С.13.

Абгар ончост, аз се тараф комилан ғайри қобили дастрас гардонида, танҳо ҷойи қобили дастрас аз хушкӣ ҳамон майдони дар нишебӣ қарордошта мебошад, ки дар бâъзе ҷойҳо хеле борик мешавад.

Моҳи майи соли 1933 дар диҷи Муғ А.Пулодӣ ва баъдан А.И.Васильев¹ нахуст мустақилона ва баъдан моҳи ноябрисоли 1933 дар ҳайати экспедитсияи АФ Иттиҳоди Шӯравӣ зери роҳбарии А.А.Фрейман ҳафриёт гузарониданд. Дар натиҷа аз ин диҷ 81 санади дастравис ёфт шуд, ки забони як санади дар ҷарм навишташуда муайян нагардид ва 80 адади он чунин шиносой шуданд: 25 санад дар когази нағиси намунаи чинӣ (22 тои он ба забони сӯѓӣ, ки пушти 5 тои он матн бо забони чинӣ дорад), 32 санад дар ҷарм (29 тои он ба забони сӯѓӣ) ва 23 санад дар чӯб (шоҳаҳои мачнунбед, ҳама ба забони сӯѓӣ).² Аз ҷумлаи ин санадҳо ду санад дар ҷарм ба забони арабӣ навишта шудааст, ки И.Ю.Крачковский ва В.А. Крачковская онҳоро бахшҳое аз як санад меҳисобанд.³ Ҳашт санад ба забони чинӣ иншо шудааст, ки онҳоро муҳаққиқ А.С. Поляков шиносой намуд.⁴ Ҳамчунин ба ҳангоми ҳафриёт аз ин ёдгории таъриҳӣ

¹ Ниг.: Васильев. А.И. Согдийский замок на горе Муг // Согдийский сборник. Сборник статей о памятниках согдийского языка и культуры, найденных на горе Муг в Таджикской ССР. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1934. С.18-32.

² Фрейман А.А. Нахodka согдийских рукописей и памятников материальной культуры в Таджикистане. С.14.

³ Крачковский И.Ю. и В.А.Крачковская. Древнейший арабский документ из Средней Азии // Согдийский сборник. Сборник статей о памятниках согдийского языка и культуры, найденных на горе Муг в Таджикской ССР. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1934. С.52-90.

⁴ Поляков А.С. Китайские рукописи, найденные в 1933 в Таджикистане // Согдийский сборник. Сборник статей о памятниках согдийского языка и культуры, найденных на горе Муг в Таджикской ССР. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1934. С.91-117.

төйдоди 400 ашёи фарҳанги моддӣ, мисли пораҳои матоъ, чарм, маснуоти кулолӣ, таҷхизоти низомӣ (тир ва сипар) ва 6 сикка (як сиккаи нуқра ва боқимонда мис, ки дар мобайнашон сӯроҳ доранд) ба даст омад. Муқаррар гардид, ки ба шарофати хоки маҳсуси ин дараи кӯҳӣ асноде, ки дар рӯи чарм ва қоғаз навишта шудаанд, дар зери замин пас аз гузашти сенздаҳ сада комилан ҳифз гардидаанд.

Соли 1934 А.А.Фрейман шарҳи палеографии муфассале аз асноди ёфтшударо таҳия кард ва нишон дод, ки дар миёни мутуни сугдӣ ҳадди ақал ду гурӯҳ аснод – номаҳо ва асноди хоҷагӣ вуҷуд доранд. Феҳристи ин аснод соли 1934 шомили «Согдийский сборник. Сборник статей о памятниках согдийского языка и культуры, найденных на горе Муг в Таджикской ССР» шуда, ба нашр расид.¹ Тавсифу таҳқики ин аснод соли 1962 аз ҷониби А.А.Фрейман анҷом ёфта, дастраси доираи илм гардидаанд.²

Баъди солҳои панҷоҳуми садаи гузашта асноди кӯҳи Муг аз ҷониби ховаршинос В.А.Лившиц мавриди омӯзиш қарор гирифтанд.³ Дар ҷараёни рамзкушоии ин аснод ба В.А.Лившиц мұяссар шуд, ки аз миёни ин ҳама аснод мутуни ҳуқуқӣ, пеш аз ҳама қарордодҳоero чудо намояд,

¹ Опись рукописных документов извлеченных из развалин здания на горе Муг в Захматабадском районе Таджикской ССР около селения Хайрабад и собранных таджикистанской базой Академии наук СССР // Согдийский сборник. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1934. С.33-51.

² Согдийские документы с горы Муг. Вып. I. Описание, публикации и исследование документов с горы Муг. Чтение, перевод и комментарии А.А.Фреймана. Москва: Изд. восточной литературы, 1962. -90 с.

³ Согдийские документы с горы Муг. Вып. II. Юридические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии В.А.Лившица. Москва: Изд. восточной литературы, 1962. -222 с.

ки дар маҷмӯи асноди сүгдии таҳиянамудаи А.А.Фрейман аз вуҷуди онҳо сухане набуд. Ҳамчунин маълум шуд, ки асноди кӯҳи Муг ҳовии иттилооте мебошанд, ки вазъияти сиёсӣ ва низомӣ дар Сүғд ва навоҳии ҳамҷавори онро байни солҳои 711-722 муайян мекунанд. Ин аснод бидуни шак ба пажӯҳандагон имкони ироаи тасвири куллие аз низоми иҷтимоӣ ва ҳаёти иқтисодии Сүғдро дар ин даврон фароҳам месозад.¹

Муайян шуд, ки тэъдоди қобили мулоҳизаи ин аснод, аз ҷумла санади арабӣ ба номи Деваштич иртибот мегиранд. Таҳқиқи санади арабии ёфтшуда аз ин диж ба донишмандон И.Ю.Крачковский ва В.А. Крачковская имкон дод, ки на танҳо таърихи ин матнро дақиқ намояд, инчунин номи Деваштич (Девасти)-ро бори нахуст вориди доираи илми таъриҳ намуда, вазъияти таърихии замони ҳаробшавии қалъаро низ мунъяқис созанд.²

Дар аввалин мушоҳидаи асноди кӯҳи Муг, - менависад А.А.Фрейман, - таваҷҷуҳ ба ин ҳолати ҷолиб шуд, ки ба Деваштич унвони ихшиди Сүғд ва афшини Самарқандро додаанд, ки он мушобехи унвони ҳамзамони ўғурак мебошад, ки соли 710 самарқандиён пас аз сарнагунии Тархун барои гузаштҳояш ба арабҳо, ўро ба таҳти ихшидӣ нишонданд. Аммо Деваштич ин унвонро на дар ҳама аснод дорад, балки он фақат дар тэъдоди муайяни номаҳои бидуни таъриҳ, ки дар рӯи когаз ва ҷарнӣ навишта шудаанд ва дар ду санади таъриҳгузошта ба номи ў, ки яке аз онҳо рӯи ҷарнӣ ва ва

¹ Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. Санкт-Петербург, 2008. С.11-14.

² Крачковский И.Ю. и В.А.Крачковская. Древнейший арабский документ из Средней Азии // Согдийский сборник. Сборник статей о памятниках согдийского языка и культуры, найденных на горе Муг в Таджикской ССР. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1934. С.52-90.

дигар рӯи қоғаз навишта шудааст, зикр мегардад.¹

Бино ба рамзкушои санади В-4 аз кӯхи Муг маълум мегардад, ки Деваштич аз хонадони ихшидҳои Суғд набудааст ва ба ин бидуни унвон зикр шудани номи падари Деваштич – Йодхшетак далолат мекунад.²

В.А.Лившиц дар натиҷаи омӯзиши асноди пайдошуда аз кӯхи Муг соли ба ҳукumat расидани Деваштичро дар Панҷакент чунин муайян кардааст: «Агар соли чаҳордаҳумро, ки дар санади А-13 зикр шудааст, охирин соли ҳукумати Деваштич дар Панҷ (Панҷакент) бидонем ва бар ин асос дар соли 104 ҳ.қ./722-723 ҳаводисе рух додааст, ки бо таслими кальяи Муг ба аъроб ва марги Деваштич ба поён расидааст, пас оғози ҳукумати ӯро дар Панҷакент метавон мансуб ба соли 708 донист».³

Бар асоси рамзкушои асноди сүгдии ёфшуда аз кӯхи Муг, ки ба умури хочагӣ иртибот доранд, донишмандон М.Н.Боголюбов ва О.И.Смирнова ба ин назаранд, ки Деваштич соҳиби мулки Панҷекант буда, лақаби шоҳзодай онро дошт ва ба далели густариши доманаи мулкҳояш лақаби афшини Панҷро дарёфт намуда, аз соли 720 ё 721 на камтар аз ду сол лақаби афшини Самарқанд ва ихшиди Суғдро ба худ гирифт.⁴

¹ Согдийские документы с горы Муг. Вып. I. Описание, публикации и исследование документов с горы Муг. Чтение, перевод и комментарии А.А.Фреймана. С.42.

² Согдийские документы с горы Муг. Вып. II. Юридические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии В.А.Лившица. Москва: Издательство восточной литературы, 1962. С.66.

³ Согдийские документы с горы Муг. Вып. II. Юридические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии В.А.Лившица. Москва: Издательство восточной литературы, 1962. С.64.

⁴ Согдийские документы с горы Муг. Вып. III. Хозяйственные документы. Чтение, перевод и комментарии М.Н.Боголюбова и О.И.Смирновой. Москва: Изд. восточной литературы, 1963. С.104.

Аммо В.А.Лившиц бо иттико ба санади А-14, ки вақоен солҳои 712-714 руҳдода дар Сүғдро фаро мегирад, ба ин назар аст, ки дар ин нома аз Деваштич ба унвони ихшиди Сүғд ва афшини Самарқанд ёд шудааст.¹

Номхое, ки дар санади ба забони арабӣ навишташуда зикр шудаанд, калиде барои қушодани қуфли таърихи иншои санад гардид. До нишмандон И.Ю.Крачковский ва В.А. Крачковская дақиқ муайян намуданд, ки ин санад номаест унвонии фармондори Хурасон Ҷарроҳ ибни Абдуллоҳ, ки аз номи Деваштич на зудтар аз оғози соли 718 ва на дертар аз моҳи апрели соли 719 навишта шудааст.² Чуноне ки қаблан зикр шуд, Ҷарроҳ ибни Абдуллоҳ дар оҳири соли 717 аз ҷониби халифа Умар ибни Абдулазиз фармондори Хурасон таъйин шуд ва дар оҳири моҳи апрели соли 719 аз ин вазифа барканор гардид.

И.Ю.Крачковский ва В.А. Крачковская ин номаро тафсир намуда, ба ин назаранд, ки вожаи аввали нома «басмала» (бисмихи) баёнгари он аст, ки Деваштич дар ин нома ҳудро мусулмон меҳисобад. Дар идома бо иттико ба манобеи таъриҳӣ ва адабиёти илмӣ менависанд, ки далелҳое вучуд доранд, ки ин шароитро бо сиёсати Умар ибни Абдулазиз иртибот медиҳад. Ин халифа дар оғози хилофати ҳуд пешниҳоди ислом пазируфтсанро барои намояндагони силсилаҳои маҳаллӣ дар манотики марзии хилофат ирсол кард. Ин пешниҳод на танҳо дар Осиёи Миёна, инчунин дар Ҳинд, эҳтимолан ба унвони як гоми сиёсӣ-дипломатӣ муваффакиятomes буд. Аз ҷумла ихшиди Сүғд ва афшини Самарқанд Ғурак пазириши исломро эълон кард ва аз ин фурсат истифода намуда, сафорате

¹ Согдийские документы с горы Муг. Вып. II. Юридические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии В.А.Лившица. Москва: Издательство восточной литературы, 1962. С.64.

² Крачковский И.Ю. и В.А.Крачковская. Древнейший арабский документ из Средней Азии. С.53-54.

назди Умар ибни Абдулазиз фиристод, то эҳсоси сулҳоҳонаи худро иброз қунад. Мушаххас аст, ки Ғурак дар ҳамон сол номаи маъруфоро бо лаҳни комилан мутафовут дар робита бо арабҳо барои императори Чин ирсол кард. Ин баёнгари он аст, ки пазириши ислом аз ҷониби ў фақат як иқдоми дипломатии соҳтагӣ буд. Зеро баъдан дубора аз таблиги ислом дар Самарқанд мешунавем ва пазириши ниҳоии ислом дар ин минтақа сад сол пас, дар замони халифа Мұътасим (833-842) иттифоқ афтод. Шакке нест, ки Деваштич низ ҳамон мусулмонест бо равиши дипломатӣ. Деваштич дар нома худро мутавозиона «мавлои амир» меҳонад. Дар таърихи хилофат ин калима маъмулан ба ашхосе итлоқ мешуд, ки баромади нажодии гайри араб доштанд ва ба унвони ҳимоят чун муштарии бархе аз қабилаҳо ё афроди араб пазируфта мешуданд. Теъдоди онҳо бисёр ҷашнгар буд ва бо густариши қаламрави давлати арабҳо, бавижа дар манотики марзӣ афзоиш ёфт. Деваштич бо истифодаи вожай «мавло» фақат таъкид кардааст, ки дар ҳоли ҳозир худро дар равобити муттаҳидона бо аъроб мебинад.¹

Чуноне ки гуфта омад, баъди пахши исёни сүғдиён алайҳи арабҳо дар Самарқанд теъдоди зиёди сүғдиён ба ҷониби водии Фарғона, аз ҷумла шаҳри Хуҷанд фирорӣ шуданд. Аммо Деваштич ва ҳаводоронаш ба ҷониби водии Фарғона нарафтанд ва тарҷеҳ доданд, ки барои идомаи мубориза бо арабҳо ба шарқ, ба болооби Зарафшон, ба мантақаи мушкилгузари қӯҳистонии Абғар, ки дар соҳили ҷанубии Зарафшон воқеъ буд, бираванд. «Девошнӣ (Деваштич) бо мардуми Бунчикас сӯи қалъаи Абғара рафтанд»² ва ў ду писари Тарҳон – ҳокими собиқи Самарқандро, ки зери муроқибати худ

¹ Крачковский И.Ю. и В.А.Крачковская. Древнейший арабский документ из Средней Азии. С.67-69.

² Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3579.

гирифта буд, дар рикоби худ дошт.¹

Деваштич бо дастаи муборизони худ аз Панҷакент ба ҷониби шарқии водии Зарафшон ҳаракат мекунад, то ҷои муносибе барои муқовимат бо арабҳо дар кӯҳистони мушкилгузари ин водӣ пайдо намояд. Академик Б.Фафуров ин назари фарзии А.Ю.Якубовскийро ба ҳақиқат наздиқ медонад, ки Деваштич ният дошт ҳамроҳони худро аз тариқи ағбаи Шаҳристон ба Хуҷанду Фарғона расонад, аммо ба ин ҳадаф нарасид.²

Деваштич худ барои мубориза бо аъроб вориди тамосҳои дипломатӣ бо ҳокими Чоч ва ҳатто ҳоқони турк гардида, аммо дар дижи Абгар бокӣ монд.³ Аз ҷумла Деваштич сафири худ ба исми Фатуфарнро бо номае ба назди ҳокими Чоч барои ташкили сангари муштараки мубориза алайҳи арабҳо мефиристад. Ин нома дар шумори асноде, ки аз кӯҳи Муг ёфт шуд, пайдо гардид ва онро ҳоваршинос В.А.Лившиц чунин рамзкушӣ кардааст:⁴ «Господину государю, великому оплоту, согдийскому царю, самаркандскому государю Деваштичу от его ничтожнейшего раба Фатуфарна донесение.

Господин государь (тебе), великославному, много почтения я адресую.

И, господин, я прибыл сюда к чачскому государю. И, господин, я и письма вручил, и то, что следовало устно передать, я полностью, ничего не опуская, изложил – и тудуну, и Азатгризу. И, господин, письмо

¹ Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). С.481.

² Fafurov B. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав. Душанбе: Нашриёти мусоир, 2020. С.359.

³ Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). С.481.

⁴ Ба манзури ҳалал ворид нанамудан ба асолати тарҷумаи В.А.Лившиц, ин нома бо асли тарҷумааш ба забони русӣ оварда мешавад.

кагану и письмо ферганскому царю я через ферганского тутика ферганскому царю переслал. И, господин, я потому дальше не могу пойти, ибо, господин, кагана, по слухам, совсем нельзя увидеть. И, господин, от тудуна и от Азатгрива я получил письма и ответы. И, господин, когда я подошел к Аппартакану, то, господин, о Нижней (стране?) сколько-нибудь утешительных известий я не слышу, а Усрушанская область вся сдана(?). И, господин, я один-одинешенек, без спутников, и, господин, не осмеливаюсь я идти. И, господин, потому я вернулся снова в Чач. И, господин, из-за этого (чачского) государя я страшно боюсь. И, господин, тудун в соответствии с перемирием с арабами отступил. И, господин, в соответствии с перемирием Жамраваз и перс-полководец пошли вниз - по слухам (для того), чтобы получить выкуп, и чтобы отвести войско от арабов. И, господин, слухи относительно тюрок (таковы): (они) внезапно исчезли, потому что ушли он(и) наверх и до сих пор никто не вернулся. И, господин, тудун (ранее с Тарбандом заключил соглашение и, господин, все земли он (там) получил. И, господин, по слухам Азатгрив очень опечален последним перемирием и также он боится государя из-за того, что он не прибыл к тебе. И государь, затем о тебе (?) известий не может поступать. И, господин, вот эти письма я послал через Марвана в Канд. Господину, государю, великому оплоту, согдийскому царю, самаркандинскому государю, Деваштичу от его нечтожнейшего раба Фатуфарна донесение».¹

Сулаймон ибни Абуссарӣ ва Мусайяб ибни Бишри Риёҳӣ, ки фармондехони Ҳарашӣ буданд, ба ҷангӣ Деваштич маъмур шуданд. Ин фармондехони араб бо

¹ Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. С.87-88.

дастай сипохиёни худ, ки Шавкар ибни Хумайк – аз хонадони Бухорхудот, Аврам¹ - фармонравои Аҳоруну Шумон, инчунин Хоразмшоҳ (ҳокими Хоразм) низ шомили он буданд², аз Панҷакент гузашта, қисме аз манозил ва қасрҳоро горат карда, ба оташ кашида, бо роҳбаладии ҳокими Шумон, ки пайроҳаҳои кӯҳҳои маҳаллӣ барояш ошно буданд, ба рустои Кум наздик шуданд. Дар якфарсахии диж соли 722 дар наздикии деҳқадаи Кум дастай пешсафи Сулаймон ибни Абуссарӣ бо сипохиёни Деваштич вориди набарди сарнавиштсоз гардида, ҷангандоҳои зери фармони Мусайяб сипохиёни Деваштичро ба ҷониби диге, ки дар канори нишеби соҳили Зарафшон қарор дошт ва Деваштич онро чун мақари фармонравоӣ интихоб карда буд, ки баъдҳо мардуми маҳаллӣ онро кӯҳи Муг номиданд, ақиб нишонданд. Дастан ҷангандоҳои Сулаймон он дижро муҳосира карданд. Мавқеяти ҷуғрофиёни ин диж чуноне буд, ки кӯҳпорае аз се тараф онро иҳота мекард ва барои мудофеини он имкони дифоъ аз дижро бо неруҳои андак фароҳам месоҳт. Бо ҷунин мавқеи ҷойгиршавии диж фармондехони араб низ натавонистанд аз бартарии теъоди ҷангандоҳои худ барои ишғоли диж истифода кунанд ва танҳо ба муҳосираи он иктифо намуданд. Муҳосираи тӯлонӣ, мушкилоти таъмини сокинони диж бо маводи ҳӯрака, инчунин рӯҳафтодагии муҳофизони диж Деваштичро маҷбур ба музокира барои таслим шудан кард, ба шарте, ки барои муҳокима назди Ҳарашӣ оварда шавад. Дар

¹ Дар китоби «История таджикского народа» Т.П. Китоби аввал намояндаи хонадони Бухорхудот - Шавкар ибни Хумик ва фармонравои Аҳоруну Шумон бо номи Урам зикр шудаанд. История таджикского народа Т.П. Книга первая. С.106.

² Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3504-3505; Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). С.491.

зимн Табарӣ менависад, ки «Девошнӣ (аз Сулаймон) тақозо кард, ки ба ҳукми Ҳарашиб таслим шавад ва ўро ҳамроҳи Мусайяб ибни Бишр пеши Ҳарашиб фиристод».¹

Аз сарнавишти Деваштич баъд аз ихтиёран таслим шуданаш ба фармондехи араб ин матлаб дар манобеи таъриҳӣ зикр шудааст, ки Ҳарашиб то замоне ки мардуми дижи Абгар тақозои сулҳ накарданд, аз рӯи макр ба Деваштич ҳурмат гузошт. Сокинони дижи Абгар ба шарти он ки ба «яксад хонадони онҳо ва занону фарзандонашон» зараре нарасад (яъне онҳоро ба ғуломӣ нагиранд), ҳоҳишманди таслими дижи Абгар ба арабҳо шуданд.

Деваштич ва ҳамрикобонаш амволу сарвати зиёдеро бо худ ба дижи Абгар оварда буданд. Барои ҳисоб кардан ва таҳвили ин дороиҳо Сулаймон ба Ҳарашиб навишт, ки амонатдоронро барои гирифтани онҳо ба ин диж бифиристад. Ҳарашиб ду нафар аз наздикони худро ба номҳои Муҳаммад ибни Азизи Киндӣ ва Илбо ибни Аҳмари Яшкуриро барои гирифтани амволи дижи Абгар ба ин ҷо фиристод. Ин фиристодагон «он чиро дар қалъа буд, ба музояда фурӯҳтанд, ки ҳумсро (панҷяқ) баргирифт ва бокиро миёни онҳо тақсим кард», - менависад Табарӣ.² Ҷойи таъкид аст, ки аз ин ҳама сарват ба ворисони он, ҷуноне зикр шуд, танҳо бахше аз асноди бойгонии Деваштич ва теъдоде аз ашёи он ба ёдгор расидаанд, ки арзиши бузурги илмӣ ва фарҳангӣ доранд.

А.И.Васильев, ки дар шумори нахустмуҳаққиқони дижи Абгар маҳсуб мешавад, бо беиттилоӣ аз аҳбори Табарӣ фарзияни комилан дурустро дар бораи горат шудани ин диж пешноҳод карда буд: «Мавҷуд набудани ашёи комил (яъне ношикаста) миёни бозёфтҳои вайронҳои

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3585.

² Ҳамон ҷо. С.3585.

қалъа моро ба ин бовар мерасонад, ки қалъа горат ва тамоми ашёи боарзишаш рабуда шудааст. Ин горат бо таҳриби соҳтмони қалъа ҳамроҳ буд, зеро ашёи алоҳидаи ба ҷо монда пас аз горат зери хиштҳои тоқҳои фурӯрехтаи утоқ мондаанд, ки ин ҳолат сабаби ҳифзи олии бозёфтҳо, бавижана асноди қогазӣ ва номаҳоро шарҳ медиҳад».¹

Ҳараши Деваштичро ҳамроҳи худ ба ҷониби Кеш бурд. Чун ҳокими Кеш бе ҷанг ба Ҳараши таслим шуд, аз кори вилояти Кеш фориг шуда, «сӯи Рабинҷан рафт ва Девошниро бикушт ва бар тобуте биёвехт ва мактубе навишт, ки агар (чисми Деваштич) аз маҳалли худ мағқуд шуд, мардуми Рабинҷан яксад бидиханд...Ҳараши сари Девошниро сӯи Ироқ фиристод ва дasti рости вайро ба Тахористон пеши Сулаймон ибни Абуссарӣ фиристод».²

Бино ба ҳабари Табарӣ омили Ироқу Хуросон Умар ибни Ҳубайраи Фазорӣ, ки соли 102 ҳ.қ./720-721 ба ин вазифа таъйин шуда буд, фармондори худ дар Хуросон Ҳараширо соли 104 ҳ.қ./722-723 аз вазифа маъзул кард. «Сабаб он буд, ки -менависад Табарӣ,- Умар дар мавриди Девошни аз Ҳараши озурдаҳотир буд, аз он рӯ ки навишта буд ва дастур дода буд вайро (Деваштичро) раҳо кунад, аммо ўро қушт, ки (Ҳараши) Ибни Ҳубайраро ҳурмат намекард».³ Аммо чуноне ки гуфта омад, сабаби азли Ҳараши аз Хуросон аз ҷониби Умар ибни Ҳубайра танҳо қатли Деваштич набуда, далелҳои айни дигаре будааст, ки зикрашонро кардем.

Бо фурӯ нишондани оташи наҳзати истиқлолҳоҳии сүғдиён, аз ҷумла Деваштич дар солҳои бистуми садаи ҳаштум муборизаҳо дар Варорӯд барои раҳоӣ аз асорати

¹ Васильев. А.И. Согдийский замок на горе Муг. С.32.

² Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3585.

³ Ҳамон ҷо. С.3589-90.

аъроб қатъ нагардид ва шуълаи он оташ гоҳе дар Самарқанд, гоҳе дар Фарғона, гоҳе дар Хатлон ва дигар манотики ин сарзамин забона мезад.

Муслим ибни Саъид, ки ба ҷои Ҳарашӣ фармондори Ҳурисон таъйин шуда буд, соли 106 ҳ.к./724-725 ба сӯи Фарғона лашқар кашид, ки сокинони ин сарзамин аз итоати аъроб сар пешида буданд. Мардуми Фарғонаву Чоч арабҳоро то Ҳучанд таъқиб карданд. Вакте Муслим ибни Саъид бо лашқараш ба Ҳучанд расид, «аз гуруснагию меҳнат афтода буданд ва қасон пароканда шуданд».¹

Дар ҳаводиси соли 108 ҳ.к./726-727 Табарӣ аз лашқаркашии (аз газои) Асад ибни Абдуллоҳ² ба Хатлон мегӯяд, ки хатлониён «Асадро ҳазимат карданд ва расво карданд ва қӯдакон дар бораи ў меҳонданд, ки:

*Аз Ҳутталон омадӣ,
Ба рӯ табоҳ омадӣ».³*

Дар идома Табарӣ менависад, ки «баъзеҳо гуфтанд, ки Асад ба соли саду ҳафтум (725-726) фирорӣ аз Ҳутталон бозомад ва мардуми Ҳурисон мегуфтанд:

*Аз Ҳутталон омадӣ,
Ба рӯ табоҳ омадӣ,
Бедил фароз омадӣ!»⁴*

Ва сабаби шикасту фирори Асадро аз Хатлон ба ҷониби Балх аз гуруснагии саҳте медонад, ки сипоҳаш ба он дучор гашта буд.⁵

Асад ибни Абдуллоҳро, ки мардуми Балх «Зоғ»

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3610-3612.

² Соли 106 ҳ.к./724-725 аз ҷониби омили Ҳурисон, бародараш Ҳолид ибни Абдуллоҳи Қасрӣ ба фармондории Ҳурисон таъйин шуд.

³ Дар ин иқтиbos ду мисраъ оварда шудааст: Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3620.

⁴ Табарӣ се мисраъро зикр мекунад.

⁵ Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3622.

лақаб доданд, бисёр шахси мутаасиб буд ва корҳои носавоби ўро то халифа Ҳишом ибни Абдулмалик расониданд. Ҳишом ба Ҳолид ибни Абдуллоҳ навишт, ки «бародари хешро азл кун» ва Ҳолид ўро аз аморати Ҳурасон канор зад.¹ Асад дар моҳи рамазони соли 109 ҳ.қ./декабри 727- январи 728 ба Ироқ омад. Баъди чанде Ҳолид ибни Абдуллоҳ низ аз ҳуқумати Ҳурасон сабукдӯш шуд ва ба ҷояш Ашрас ибни Абдуллоҳ таъйин гардид. Соли 117 ҳ.қ./735-736 ҳалифаи Ӯмавӣ Ҳишом ибни Абдулмалик аморати Ҳурасонро дубора ба Ҳолид ибни Абдуллоҳ дод ва ў бародараш Асадро ба фармондорӣ сӯи Ҳурасон фиристод.

Соли 119 ҳ.қ./737 фармондори Ҳурасон Асад ибни Абдуллоҳи Қасрӣ аз мақари фармондехии худ – Балх ба ҷониби Ҳатлон ба азми тасхири он рафт, ки ба иттилофи неруманди лашкари сүғдиён, Чоҷ, Ҳуттал ва туркон мувоҷех шуд. Нахустнабарди иттилоф бо Ҷағонхудот (Табарӣ «Ҷағонхузоҳ» зикр кардааст²) рух дод, ки ҷонибдорӣ аз арабҳо мекард. Дар ин набард Ҷағонхудот кушта шуд ва шӯришиён пирӯз гаштанд.³ Асад, ки дар Ҳуттал буд, фирор карда, ба соҳили чапи Амударё гузашта, ба Балх рафт. Бино ба ривояти Табарӣ «дар бораи ин газо хитоб ба вай шеъре гуфтанд ба порсӣ:

*Аз Ҳутталон омадед,
Ба рӯ табоҳ омадед,
Абор боз омадед
Хушкнизор омадед».⁴*

Чуноне ки мушоҳида шуд, ин шеъри таъномези балхиёнро, ки барои Асад ибни Абдуллоҳ гуфтаанд, Табарӣ дар се маврид: ба ҳангоми фирори Асад аз Ҳатлон дар солҳои 107, 108 ва 119 ҳ.қ. истифода кардааст. Суоле

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3626.

² Ҳамон ҷо. С.3703.

³ Ҳамон ҷо. С.3703.

⁴ Ҳамон ҷо. С.3704.

матраҳ мешавад, ки дар қадомин соли фирори Асад аз Ҳатлон балхиён ӯро бо ин шеър тамасхур кардаанд. Ба назар мерасад, ки шояд, ки дар аввалин фирмари Асад аз Ҳатлон, ки соли 107 ва ё 108 ҳ.қ рух додааст, ин шеър сароида шуда, миёни мардум роич гашта бошад. Соли 119 ҳ.қ., ки фирмари навбатии Асад аз Ҳатлон рух дод, ин порай шеър дубора вирди забони балхиён гашта, шояд ба ин шеър мисраи дигаре илова карданд.

Дар ҳаводиси соли 110 ҳ.қ./728-729 Табарӣ менависад, ки фармондори Ҳурросон Ашрас ибни Абдуллоҳ гуфт, ки якеро ба ман нишон дихед, ки шахси фозилу донишманд бошад, то ӯро сӯи мардуми Мовароуннаҳр фиристам, ки онҳоро ба ислом бихонад. Ба Ашрас ибни Абдуллоҳ Абуссайдо ибни Солехро муаррифӣ мекунанд ва Абуссайдо ба Ашрас мегӯяд, ки ба Мовароуннаҳр меравам, ба шарти он ки ҳар кӣ ислом овард, аз ӯ ҷизъ гирифта нашавад. Ашрас ин пешниҳодро мепазирад. «Абуссайдо мардуми Самарқанд ва атрофи онро ба ислом хонд, ба шарти он ки ҷизъ аз онҳо бардошта шавад. Ва қасон ба шитоб ба мусулмонӣ рӯй оварданд»¹. Собиқ ихшиди Суғд ва афшини Самарқанд Ғурак, ки ин замон дар Самарқанд буд, ба Ашрас навишт, ки ба сабаби ҷизъ нағирифтан аз мусулмоншудагони Самарқанд, хироҷ рӯ ба коҳиш овардааст. Ашрас ба омили хироҷи Самарқанд Ҳасан ибни Абульъамарратай Қиндӣ навишт, ки «хироҷ моји қувваи мусулмонон аст, шунидам, ки мардуми Суғд ва амсоли онҳо аз рӯи дилбастагӣ ислом наёвардаанд, балки барои фирор аз ҷизъ ба мусулмонӣ рӯ овардаанд. Бинигар ҳар кӣ ҳатна карда ва фаризаро ба по дошта ва исломаш нақу шуда ва сурاءз Куръонро омӯхта, хироҷ

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3632.

аз ў бардор».¹ Пас Ашрас Ҳасан ибни Абульъамарратай Киндиро аз омили хироҷ озод карда, Ҳонӣ ибни Ҳониро ба ин вазифа таъйин намуда, дастур дод, ки ҳар кас, ки собиқан хироҷ медод, аз ў хироҷ бигиред. Табарӣ дар идома менависад, ки Ҳонӣ ва кормандонаш дар кори гирифтани хироҷ тундравӣ намуда, бузургони Суғдро таҳқир карданд, ки он сабаби ҷунбиш ва аз ислом рӯй гардонидани мардуми Суғду Бухоро шуд. Ашрас ба ҷониби Суғд лашкар мекашад ва дар як мил фосила аз қасри бухорхудот байнин лашкари фармондори Ҳурросон Ашрас ва ҳазор савори суғдӣ набард сурат мегирад. Дар натиҷа шаш ҳазор кас аз лашкари Ашрас талаф мешавад, ки ҳокими араби Бухоро Қатан ибни Қутайба ва Ғурак аз он ҷумла буданд. Ғурак, ки ба ҷонибдории Ашрас барҳоста буд, аз ў ҷудо шуда, ба исёнгарон пайваст ва кушта шуд.²

Иҳтилофҳои шадид миёни худи аъроб дар Ҳурросон низ ба мушоҳида мерасид. Ҷунончи соли 106 ҳ.қ./724-725 дар Баруқон - макони амирнишин, ки дар ду фарсангии Балх қарор дошт, миёни қабоили араб: музариёну յеманиён ва рабеа барои қасби нуфуз набард иттифоқ афтод. Соли 734 дар Ҳурросон яке аз роҳбарони араб ба исми Ҳорис ибни Сурайҷ, ки алайҳи мақомдорони баландпояи аъроб сухан мегуфт, ҳамаро ба вафодорӣ ба Қуръон ва аҳодиси пайғамбар даъват мекард. Ў қавл дод, ки «паймонҳои инъиқодшуда бо гайри мусулмононро риоя қунад, аз мусулмонон молиёт наситонад ва ононро ҳеч гоҳе озор надиҳад».³

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3632.

² Ҳамон ҷо. С.3637.

³ Бартольд В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Соч. Т.І. Москва: Наука, 1963. С. 248.

ХУРОСОНИ БУЗУРГ ДАР СОЛҲОИ ОХИРИ ХИЛОФАТИ ҮМАВИҲО

Хуросони Бузург чун яке аз сарчашмаҳои мухими ба даст овардани сармояҳои ҳангӯфт дар қаламрави хилофат ба хисоб мерафт. Үмар ибни Абдулазиз, ки зикри хилофаташ рафт, мегуфт, ки «ҳеч як аз марзҳои мусулмонон ба назари ман муҳимтар ва бузургтар аз (сарзамини) мардуми Хуросон нест».¹

Ашрофи араб, ки хисоли моландӯзӣ ва ҷашми тاماъ ба моли бегонағон доштанд, ҳамеша барои ба даст овардани ҳукумати Хуросони Бузург миёни ҳамдигар ракобат мекарданд, ба ҳалифа ришваҳо медоданд, то онҳоро ба ин вазифа баргуморад. Бино ба иттилои Табарӣ сабаби вилоятдории Саъид ибни Усмон (писари Усмон ибни Аффон) дар Хуросон он буд, ки Саъид дар ивази ҳадамоти падара什, ки ба Муовия карда буд, аз ў тақозо намуд, ки Саъидро соли 56 ҳ.қ./675-676 вилоятдори Хуросон баргуморад: «Падарам туро парвард ва бардошт, то ба қӯмаки ў ба ҷое расидӣ, ки қас бад-он нарасад».²

Ҳалифаи Үмавӣ Ҳишом ибни Абдулмалик (724-743) соли 111 ҳ.қ./729-730 аз он рӯ Ҷунайд ибни Абдурраҳмонро амири Хуросон таъйин кард, ки Ҷунайд «гардановезе ба Ӯмииҳаким духтари Яҳё ибни Ҳаким – зани Ҳишом ҳадя карда буд, ки гавҳаре бар он буд, ки Ҳишом аз он шигифтӣ кард. Ва Ҷунайд гардановези дигаре низ ба Ҳишом ҳадя кард, ки ўро омили Хуросон кард».³ Дар ин иртибот боз Табарӣ аз сабаби барканории Ҳолид ибни Абдуллоҳи Қасрӣ тавассути

¹ Табарӣ. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3527.

² Ҳамон ҷо. С.2586.

³ Ҳамон ҷо. С.3646.

халифаи Умавӣ Ҳишом менависад, ки ў ду бор, солҳои 106-111 ҳ.к/ 724-725– 729-730 ва 117-120 ҳ.к/ 735–737-738 амири Ҳурасони Бузург таъйин шуда, сармояи бисёре чамъ карда, наҳрҳо кушода буд: «Ҳишом мусаммим шуд Ҳолидро азл кунад. Сабаб он буд, ки вай дар Ирок амволе фароҳам карда буд ва наҳрҳо ҳафр карда буд ва даҳли вай аз он бист ҳазор ҳазор шуд».¹

Ҳар замоне ки халифаи Умавӣ ба қатл мерасид ва ё ба марғи табий вафот мекард, ҳатман амири Ҳурасон иваз мешуд. Ин амирон, ки ба исми хироҷ, ҷизъ, молиёт ва гайра ҳурасониёнро горат карда, сармояи беҳисоб гирд меоварданد ва андаки онро ба байтулмол медоданд, баъдан аз ҷониби халифаи тозаинтиҳоби Умавӣ барои ба байтулмол додани сармояи гирдовардаашон ё ба зиндон меафтоданд ва ё таъқиб шуда, ба қатл мерасиданд. Намунае аз он Абдурраҳмон ибни Зиёд ва Язид ибни Мухаллаб аст. Муовия соли 59 ҳ.к./678-679 Абдурраҳмон ибни Зиёдро ба муддати кӯтоҳе вилоятдори Ҳурасон баргумошт ва зуд ўро барканор кард. Бино ба ҳабари Яъқубӣ «Абдурраҳмон моли фаровоне (аз Ҳурасон) овард ва гуфта шуда, ки мегуфт: «Ба андозае бо ҳудам мол овардам, ки сад сол маро ба қарори рӯзе ҳазор дирҳам бас аст».²

Чуноне ки гуфта шуд, Язид дар замони Сулаймон ибни Абдулмалик амири Ҳурасон таъйин шуд ва халифаи дигаи Умавӣ Умар ибни Абдулазиз ўро барканор карда, ба зиндон андоҳт. Баъд аз он ки 11 феврали соли 720 Умар ибни Абдулазиз вафот кард, Язид аз зиндон фирор намуда, барои баргардонидани дороиҳои хеш ва қасби дубораи мавқei иҷтимоӣ дар

¹ Табарӣ. Таъриҳу-р-расули ва-л-мулук. Китоби 6. Мутарҷим А.Поянда. Бо таҳрир, тасҳех ва таҳқиқи Н.Амиршоҳӣ, Душанбе, 2014. С.3756.

² Ибни Возеҳи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. 1382 ҳ.ш. С.171.

хилофат ба мұқовимат алайхи халифаи дигари Үмавій Язид ибни Абдулмалик бархост. Дар андак муддат ба қавли Табарі «касон ба даври Язид ибни Мұхаллаб фароҳам омаданд»¹ ва бештари онҳо аз мардуми Куфаву Ҷибол ва хориҷ аз марзҳои араб буданд.² Язид соли 101 ҳ.қ./719-720 шаҳрҳои Басра, Восит ва Куфаро ба даст овард, vale дар набарди Шом дар моҳи сафари соли 102 ҳ.қ/август-сентябри соли 720 күшта шуд.³

Ҳамин тавр, намояндагони хилофати Үмавій Ҷарроҳ ибни Абдуллоҳ [соли 99-100 ҳ.қ./717-718-718-719], Абдурраҳмон ибни Нуайм [фармандори ҹанги Ҳуресон] ва Абдурраҳмон ибни Абдуллоҳ [фармандори ҳироҷи Ҳуресон 100-102 ҳ.қ./718-719-720-721], Маслама ибни Абдулмалик [намояндаи ў Саъид ибни Абдулазизи Осій 102 ҳ.қ./720-721], Умар ибни Ҳубайрай Фазорӣ [намояндагони ў Саъид ибни Амри Ҳараший 102 ҳ.қ./720-721 ва Мұслим ибни Саъиди Килобӣ 104 ҳ.қ./722-723], Ҳолид ибни Абдуллоҳи Қасрӣ [намояндагони ў Мұслим ибни Саъиди Килобӣ 106 ҳ.қ./724-725; бародари Ҳолид - Асад ибни Абдуллоҳ 106 -109 ҳ.қ./724-725-727-728 ва Ашрас ибни Абдуллоҳи Суламӣ 109-111 ҳ.қ./727-728-729-730], Ҷунайд ибни Абдурраҳмон [111-116 ҳ.қ /729-730-734-735], Табарі ҳабар медиҳад, ки дар замони омили Ҳуресон будани Ҷунайд соли 115 ҳ.қ/733-734 дар Ҳуресон қаҳтию гуруснагай омад⁴], Осим ибни Абдуллоҳ [116-117 ҳ.қ./734-735-735, ба гуфтаи Табарі камтар аз 7 моҳ], дубора Ҳолид ибни Абдуллоҳи Қасрӣ [намояндаи ў бародараш - Асад ибни Абдуллоҳ 117-120 ҳ.қ /735-737-738], Юсуф ибни Умар [намояндагони ў Ҷаъфар ибни

¹ Табарі. Таъриху-р-расули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3539.

² Ҳамон чо. С.3548.

³ Ҳамон чо С.3547.

⁴ Ҳамон чо. С.3671.

Ҳанзала ва Ҷудайъ ибни Алии Кирмонй соли 120 х.к./738] то охирин амири онҳо Наср ибни Сайёр [рачаби соли 120 х.к.-12 рабеъу-л-аввали соли 131 х.к. – июн-июли 738–10 ноябри 748; дар замони фармондории Ҷаъфар ибни Ҳанзала дар Ҳурносон ҳокими Бухоро таъйин шуд], яке паси дигаре ба фармондории Ҳурносони Бузург мерасиданд ва аз ҳисоби горати ин сарзамин зиндагии худ ва умури хилофатро таъмин мекарданд.

Аъроб меҳостанд сарзаминҳои тасарруфшуда дар Ҳурносони Бузургро ба мустаъмираи хеш табдил дода, бо сокин кардани қабоили араб дар миёни мардуми маҳаллӣ пирӯзиҳои низомии худро таҳқим бахшанд. Ҳар арабе, ки ба ин ва ё он шаҳри Ҳурносони Бузург ҳоким таъйин мешуд, бо намояндагони қабилаи хеш ва акрабояш сокини он шаҳр мегардид. Чунин сиёсат дар замони Қутайба ба таври густурда дунбол мешуд ва дар аҳди дигар фармондорони араби Ҳурносони Бузург идома пайдо кард, ки он аҳамияти зиёде барои таҳқими ҳукумати аъроб, густариши ислом ва соҳтани амокини исломӣ, бавижана масцидҳо дошт.

Дар «Таърихи Бухоро» матлабе ҳаст ба ин мазмун, ки Қутайба ибни Муслим се бор ба ҷониби Бухоро лашкар кашид ва «ҳар боре аҳли Бухоро мусулмон шудандӣ ва боз чун араб бозгаштандӣ, риддат овардандӣ... бори чаҳорум Қутайба ҳарб карда, шаҳр бигрифт. Ва аз баъди ранчи бисёр ислом ошкор кард ва мусулмонӣ андар дили эшон бинишонд, ба ҳар тариқе кор ба эшон саҳт кард ва эшон ислом пазируфтанд ба зоҳир ва ба ботин бутпарастӣ мекарданд. Қутайба чунон савоб дид, ки аҳли Бухороро фармуд як нима аз хонаҳои хеш ба араб доданд, то араб бо эшон бошанд ва аз аҳволи эшон боҳабар бошанд, то ба зарурат мусулмон бошанд».¹ Баъдан ин муносибат сурати мусолиматомез

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. 2012. С.96.

гирифт ва дар идома Наршахӣ зикр мекунад, ки соли 713 Қутайба дар ҳисори Бухоро масциди чомее бино кард ва ҳар рӯзи чумъя мунодӣ садо мекард, ки: «Ҳар кӣ ба намози одина ҳозир шавад, ду дирам бидиҳанд».¹ Дар идома Наршахӣ менависад, ки «мардумони Бухоро ба аввали ислом дар намоз Қуръон ба порсӣ хондандӣ ва арабӣ натавонистандӣ омӯхтан. Ва чун вақти рукӯъ шудӣ, марде будӣ, ки дар паси эшон бонг задӣ: «Биқунето нақунет» ва чун саҷда хостандӣ кардан, бонг кардӣ: «Нагуниё нагуний».²

Дар ин иртибот Табарӣ хабар медиҳад, ки амири Ҳурносон Маслама ибни Абдулмалик замоне ки Саъид ибни Абдулазизи Осиро ба вилоятдории Ҳурносон намояндаи хеш кард, ӯ Шуъба ибни Зуҳайри Наҳшалиро соли 102 ҳ.к./720-721 ҳокими Самарқанд таъйин намуд, ки бо бисту панҷ кас аз хонадони хеш сӯи он ҷо рафт.³

Бо вучуди ин, агарчи дар ибтидо баҳше аз ҷамъият ба зоҳир исломро пазишуфтанд, valee аксар маҳфиёна ва гоҳе ошкоро ба дину ойинҳои бостонии хеш пайравӣ мекарданд. Бино ба ахбори Абурайҳон Берунӣ (973-1048) дар нимаи аввали садаи XI дар Ҳоразм бозмондагони мазҳаби зардуштия вучуд доштанд, ки ба гуфтаи ин муаллиф «устуворӣ дар дини худ надоранду ба зоҳири дин ихтисор кардаанд ва аз маонию ҳақиқати дини зардуштӣ ғофиланд».⁴ Бинобар ин арабҳо ниме аз манзилҳоро аз мардуми маҳаллӣ ба зӯр гирифтанд ва ҳамқабилаҳои худро дар онҳо маскан дода, ба ин васила иҷрои маносики исломиро зери назар доштанд.

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. 2012. С.97.

² Ҳамон ҷо. 2012. С.97.

³ Табарӣ. Таъриху-р-расул ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе, 2014. С.3563.

⁴ Абурайҳон Берунӣ. Осору-л-боқия. Тахияи чоп аз А.Девонақулов, М.Исо ва диг. Душанбе: Ирфон, 1990. С. 260.

Дар асрҳои баъдӣ дар баъзе манотики Варорӯд нисбат ба маносики исломӣ гоҳу гузоре беэътиноӣ мекарданд, Дар ин иртибот қайдҳои сайёҳи мағрибӣ Шарафуддин Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абдуллоҳ Муҳаммад ибни Иброҳими Тунҷӣ маъруф ба Ибни Баттута (1304-1377) шоистаи зикр аст, ки дар баҳори соли 1335 аз тарики Дашти Қипчоқ вориди Мовароуннаҳр гардид ва нукоти ҷолиберо аз маросиму анъаноти сокинони Хоразм дар «Сафарнома»-аш зикр намудааст: «Мардуми шаҳрро (Хоразмро), -менависад Ибни Баттута, -дар бораи намоз расми писандидае ҳаст, ки дар ҳеч ҷойи дигар нест. Бад-ин тафсил, ки муаззини масҷид ҳангоми намоз хонаҳоеро, ки дар мучовирати масҷид воқеъ шуда, ҳабар мекунанд ва ононро ба намоз фаро меконанд ва ҳар кас сари намоз ҳозир нашавад, имоми масҷид дар малои ом тозиёнааш мезанад. Дар ҳар масҷид тозиёнае овехтаанд, ки барои ин кор аст ва гузашта аз шаллоқ задан панҷ динор ҳам аз ин гуна ашхос ҷарима мегиранд, ки ба масрафи эҳтиёҷоти масҷид ва атъоми фуқаро ва масокин мерасад. Мегӯянд ин расм аз қадимулайём дар миёни хоразмиён маъмул будааст».¹

Дар ин иқтибос таъкиди Ибни Баттута ба ин нукта, ки ин «расм аз қадимулайём дар миёни хоразмиён маъмул будааст», воқеияти аз ҷониби аъроб таҳмили дини нав ба мардуми Варорӯд, аз ҷумла хоразмиёнро дар ибтидои садаи ҳаштум баён мекунад.

Ба ин тартиб, арабҳо дар ибтидои татбиқи ислом дар Варорӯд соҳиби манозили маскунӣ шуда, на танҳо иҷрои маносики исломиро зери назар гирифтанд, балки молики беҳтарин заминҳо, иншоотҳои обёрӣ ва гайра низ шуданд ва ағлаб сокинони маҳаллиро мачбур ба кор

¹ Ибни Баттута. Сафарнома. Ҷилди аввал. Тарҷумаи Муҳаммадалии Мувахҳид. Чопи шашум. Техрон. 1376. С.435.

дар ин заминҳо ва иншотҳо намуда, илова бар ин, чуноне ки зикр гардид, онҳо сокинони маҳаллиро бо равишҳои мухталиф ба пазириши ислом даъват мекарданд. Дар натиҷа ин амр боиси нафрати мардуми маҳаллӣ ба аҷнабиёни араб ва исёну шӯришҳо мешуд.

Бо марги Асад ибни Абдуллоҳ дар соли 130 ҳ.қ./737-738 ва таъйини Наср ибни Сайёр (738-748)¹ дар ин сол чун фармондори Ҳурисони Бузург як давраи нав ва охирин дар таърихи фатҳи комили Варорӯд аз ҷониби арабҳо оғоз мешавад.² Дар ин давра мубориза барои қасби қудрати сиёсӣ дар хилофат миёни Ӯмавиҳо ва Аббосиҳо ҷараён дошт. Ҷониборони Аббосиҳо чунин таблиғ мекарданд, ки тамоми бадбаҳтиҳои ба сари мардум омада аз ҳонадони Ӯмавист ва дар сурати сарнагунии ин силсила ва ба сари қудрат омадани ҳонадони Аббосӣ хироҷро қоҳиш медиҳанд, баҳаше аз маҷбуриятҳои қишоварзонро аз миён мебардоранд ва тамоми қишрҳои ҷомеа дар идораи давлатии хилофат ширкат ҳоҳанд кард. Ин таблиғот муваффакияти бузурге дар пай дошт ва он тавонист қишоварzon ва соҳиби заминҳои бузургро дар қаламрави хилофат бар зидди Ӯмавиҳо шӯронад.

Поёни давраи Ӯмавиён хилофат дастхуши ҳарҷу марҷ ва низоъҳои дохилӣ гардида, дар сарзаминҳои ишғолии шарқӣ Ҳурисони Бузург ба маркази мухолифатҳои шадид алайҳи Ӯмавиён мубаддал гашт. Ҳурисони Бузург, ки аз нигоҳи ҷуғрофиёй аз маркази хилофат дар масофаи дур қарор дошт, барои қиёми душманони ҳонадони Ӯмавӣ, бавижа Аббосиён, макони муносибе буд. Аббосиён бо вазъи пешомада дар қаламрави хилофат дар поёни даврони Ӯмавиён орзуи

¹ Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ҷилди аввал. 1386. С.218.

² Якубовский Ю.А. Завоевание арабами Средней Азии // История Узбекской ССР. Ташкет, 1967. Т.1. С. 150.

ба даст овардани умури идории хилофатро дар сар мепарвариданд ва барои расидан ба ин орзуи хеш аз кинатӯзиҳои хуросониён нисбат ба аъроб хостанд муассир сӯйистифода намоянд. Билохира Аббосиён бо зиракии тамом муваффақ шуданд дар муборизаҳои қудратҳоҳӣ ба ҷонидории хеш хуросониёнро дар барандохтани ҳуқумати Умавиён бархезонанд. Дар садри қиёми Хуросон алайҳи Умавиён Абдурраҳмон ибни Муслим маъруф ба Абумуслими Хуросонӣ менишаст.

Андар шинохти Абумуслими Хуросонӣ

Роҷеъ ба хуручи Абумуслими Хуросонӣ дар адабиёти илмӣ назарҳо мухталифанд ва нақди ин ҳама пажӯҳишҳо хориҷ аз ҳавсалай ниғориши мост. Қобили тазаккур аст, ки академик Б.Фафуров хеле мухтасар бо нуктасанҷии гафуровӣ ҳақиқати хуручи Абумуслимро зикр кардааст.¹

Барои равшанӣ андохтан ба масоили таърихии марбут ба Абумуслими Хуросонӣ ва муайян намудани ҷойгоҳи корномаи Абумуслим дар наҳҷатҳои солҳои 40-50-уми садаи VIII дар Хуросон зарурати тавзехи бештар дар поияи манобеи таърихӣ эҳсос мешавад.

Пиромуни авоили зиндагии ў ба қавли Ибни Асир ба гунаҳои ноҳамгун сухан рондаанд² ва дар зимн ривоёти мутааддиде роҷеъ ба табор ва шахсияти ў арзи вучуд кардаанд. Ривоятҳое, ки дар онҳо симои Абумуслим мусбат ҷилва мекунад, ўро марде озод ва ғолибан аз табори бузургон (аз бозмондагони Бузургмehr писари Бахтгон, вазири саршиноси Анӯшервони Сосонӣ) менамоёнанд. Ривоёте низ вучуд доранд, ки Абумуслимро аз бандагон ё дасткам хидматгорон мешиносонанд. Он ривоёте, ки Абумуслимро озодмард ва аз табори бузургон мешиносанд, ғолибан барои он будааст, ки то бигӯянд, ки ў ба дилҳоҳи худ ба давлати ҷониборӣ аз бани Аббос баланд шудааст. Ва он ривоёте, ки ўро барда ва хидматгор зикр кардаанд, баъид нест, ки маҳсули таҳайюли ҷониборони халифаи Аббосӣ Мансур бошанд, ки фармондорӣ ба Хуросонро лоиқӣ бардае намедонанд, то қатли Абумуслимро, ки ба фармони ў содир шуда буд, бароат дода бошанд.

¹ Фафуров Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. Китоби 1,2. Душанбе: Ирфон, 1998. С.434-436.

² Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. Чопи сеом. Тарҷумаи С.Рӯҳонӣ. Техрон: Асотир, 1383. С.3105.

Табарī роچеъ ба зухури Абумуслим дар баёни ходисоти соли 124 ҳ.қ./741-742 ду хабар медиҳад. Пеш аз баёни хабари аввал «дар ин боб ихтилоф кардаанд», - мегўяд.¹ Бино ба ин хабар, дар ин сол дар Куфа шииёни Аббосӣ дар хонае гирд омаданд, ки бо онҳо Букайр ибни Моҳон, дабири яке аз омилони Синд низ буд. Корашон фош шуду Букайр ибни Моҳонро зиндонӣ намуданд. Букайр дар зиндон Абумуслимро дид, ки дар хидмати Исо ибни Маъқили Ичлӣ буд ва ўро бо чаҳорсад дирам харид ва вақте аз зиндон берун шуданд, ўро ба назди Иброҳими Имом, ки аз меҳтарони Ҳошимиён (Аббосиён) буд, фиристод ва Табарī менависад, ки «пас аз он саранҷоми вай чунон шуд, ки ба Хурросон афтод».²

«Ба қавли дигар,- менависад Табарī, ки ба он тардиде надорад, -ба соли саду бисту чаҳорум (741-742) Сулаймон ибни Касир ва Молик ибни Ҳайсам ва Лоҳиз ибни Курайз ва Қаҳтаба ибни Шабиб (аз хонадони Аббосӣ) аз Хурросон биёмаданду оҳангӣ Макка доштанд. Ва чун ба Куфа расиданд, пеши Осим ибни Юсуфи Ичлӣ рафтанд, ки ба тухмати даъват барои бани Аббос ба зиндон буд. Исову Идрис ҳар дувон писари Маъқил низ бо вай буданд... Абумуслим низ бо онҳо буд, ки хидматашон мекард» ва идома медиҳад, ки Исову Идрис Абумуслимро ба маслаки худ, яъне даъват ба ҷонибдорӣ аз бани Аббос карданд, ки ўазирифт.³

Ибни Асир роچеъ ба авоили зиндагии Абумуслим менигород, ки «Бархе гӯянд озодмарде ба номи Иброҳим ибни Усмон ибни Башибор ибни Судус ибни Гударза аз фарзандони Бузургмехри фарзона буд ва Абуисҳоқ

¹ Муҳаммад Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. Душанбе: Муассисаи давлатии сарредаксияи илмии энсиклопедияи миллии тоҷик, 2014. С.3812.

² Ҳамон ҷо. С.3812.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.3812-3813.

куния медошт. Дар Исфаҳон бизод ва дар Куфа бузург шуд ва ба Бор (Анбор) омад. Падараш сарпарастии дорой ва хонаводаи худро ба Исо ибни Мусои Сарроҷ супурда буд. Исо ўро дар ҳафтсолагӣ ба Куфа бурд ва чун бо Иброҳим ибни Муҳаммад ибни Алӣ ибни Абдуллоҳ ибни Аббос (Иброҳими Имом, ки дар боло зикр шуд ва дар манобеъ бо тахаллуси Роҳбар низ омада) дидор кард, ба ў гуфт: «Номатро дигар кун, зеро бар пояи он чи дар набиштаҳо хондаам, кори мо ҷуз бо дигаргунии номи ту сомон наёбад». Ў худро Абумуслим Абураҳмон ибни Муслим номид» ва идома медиҳад, ки «Иброҳим (Роҳбар) духтари Умрон ибни Исмоили Тойии шинохта бо номи Абунаҷмро барои ў ба ҳамсарай баргузид. Духтар бо падараш дар Хурасон буд. Абумуслим дар Хурасон ба оғӯши вай рафт».¹

Роҷеъ ба шугли ў навиштаанд, ки аз пешаварони зинсоз буд, лагомҳоро сӯроҳ карда, нах мекашид ва бо қасби ҷармгарӣ ошнӣ дошт. Маҳсули пешаварии худро ба Кӯҳистон ва шаҳрҳои Исфаҳон, Мавсил, Насибайн ва Ҷазира барои тиҷорат мебурд.²

Табарӣ дар баёни воқеаҳои соли 128 ҳ.к./745-746 фасле бо номи «Суҳан аз оғози кори Абумуслим дар Хурасон» дорад ва ин ҷо зикр мекунад, ки дар ин сол Иброҳим ибни Муҳаммад Абумуслимро ба Хурасон фиристод (Ҳавоғӣ низ чунин мегӯяд³),⁴ ки ба тасдиқи Ибни Асир нуздаҳсола буд.⁵ Аз он ба баъд Абумуслим ба қавли Табарӣ «пайваста ба Хурасон рафтуомад дошт»⁶ ва ба ҷонибдории хонадони Аббосӣ ва байъат бо ин дудмон

¹ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С. 3105.

² Ҳамон ҷо. С. 3106.

³ Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ҷилди аввал. 1386. С.223.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.3980.

⁵ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3207.

⁶ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.3990.

киёми хуросониёнро, ки алайҳи Умавиён оғоз шуда буд, сарварӣ мекунад. Абумуслимро ба муносибати даъвати мусулмонон ба байъат бо Аббосиён Соҳибу-д-даъва лақаб доданд.¹

Дар Хуросон норозиён, зачрдиагон, фиребхӯрдагон ва касоне, ки аз зулму бедоди арабон дар замони хилофати Умавиён ба сутӯҳ омада буданд, пиромуни Абумуслим басич гаштанд ва даъвати ўро дар ин сарзамин барои саркӯбии Умавиён чун пайки озодӣ фол гирифтанд.

Абумуслим дар яке аз рустоҳои ноҳияи Харақони Хуросон бо номи Сафеданҷ сокин шуд² ва аз инчо ба ҳадафи омодагии иқдомоти зидди Умавиҳо фиристодагони худро ба манотики мухталифи Хуросону Варорӯд равона соҳт. Бино ба ахбори Табарӣ сокинони 60 дехкада дар як рӯз ба назди Абумуслим омаданд³, ки дар миёни онҳо афроде аз шаҳрҳо ва рустоҳои Хуросону Варорӯд буданд.⁴ Бардагон низ ба умеди сухулати вазъи иҷтимоиашон ба онҳо пайвастанд. Теъдоди касоне, ки зери дирафши сиёҳ (ин ранги интихобшуда тавассути Аббосиён буд)-и Абумуслим қарор мегирифтанд, ба шиддат зиёд мешуд. Дар андакзамоне аз Марв, Нишопур, Сарахс, Ҳирот, Пушанг, Толуқон, Балҳ, Ҷағониён, Ҳатлон, Кеш. Нахшаб ва ғайра ба сафи муборизони Абумуслим даста-даста ихтиёриён пайвастанд. Абумуслим қиёмеро барангҳент, ки ба худ хусусиёти мардумӣ дар саросари хилофат гирифт. Ин наҳзат бо номи хуручи сиёҳчомагон касби шуҳрат кард, зеро Абумуслим ба ҷонибдоронаш дастур дод, то ҷомаи

¹ Наршай. Таърихи Бухоро. 2012. С.126; Ҳоча Низомулмулк. Сиёсатнома. Бозшиносӣ, нақду таҳлил ва вероиши матн, тавзеҳот ва феҳрастҳо М.Истёломӣ. Техрон, 1390. С.274.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.3994.

³ Ҳамон ҷо.С.3993.

⁴ История таджикского народа. Т.II. С. 79.

сиёх ба бар кунанд ва дирафши сиёхро рамзи мубориза созанд. Дар хабар аст, ки соли 130 ҳ.қ./748 Иброҳими Имом шахсеро бо номи Қаҳтаба ибни Шабиб ба назди Абумуслим ба Хурасон фиристод «ва дирафшеро бо худ ҳамроҳ овард, ки Иброҳим барои ў баста буд».¹

Роҷеъ ба дирафши сиёхи Абумуслим ва ҷомаи сиёхи муборизонаш андешаҳо гуногун аст ва иддае бар онанд, ки онҳо ба ин васила ҷонибдорӣ аз Аббосиён намуда, меҳостанд мотами намояндагони ҳонадони пайғамбари исломро, ки ба дасти Умавиён қушта шуда буданд, дошта бошанд. Ба тайиди ин ҳарфҳо Ибни Асир ҳабар медиҳад, ки дар шаби Ошуро (муҳаррами соли 132 ҳ.қ / августи 749) Ҳолид ибни Абдуллоҳ (аз ҳонадони Аббосиён) бо дирафшу ҷомаи сиёҳ аз Куфа берун омад.²

Ҳавоғӣ менависад, ки Иброҳим ибни Муҳаммад, оне, ки зикраш қаблан рафт, нома фиристод, «ки шия моро бигӯянд, то ҷомаи сиёҳ пӯшанд».³

Андешаи дигаре низ ҳаст, ки Аббосиён ранги сиёхро дар муқобили ранги сапед, ки гӯё баргузидай бани Умия буд, интихоб кардаанд ва Абумуслим ба онҳо тақлид намудааст. Дар зимн Ибни Асир менависад, ки соли 132 ҳ.қ. /749-750 «мардуми Ҷазира сапед пӯшиданд ва сар аз фармони Абулаббоси Саффоҳ бурун оварданд».⁴

Аммо бояд гуфт, ки бино ба аҳбори Носири Ҳусрав дар «Сафарнома», ки ба ҳангоми сафарааш дар аҳди ҳукумати яке аз Фотимиёни Миср - Абутамим Маад ал-Мунтасирбиллоҳ (1036-1094) муддате дар Қоҳира соли 1046 иқомат дошт, менависад, ки салотини Фотимӣ худро аз насаби Ҳусейн ибни Алӣ ибни Абутолиб медонистанд ва суннати пӯшидан либоси

¹ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3245.

² Ҳамон ҷо. С.3267.

³ Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ҷилди аввал. 1386. С.224.

⁴ Ҳамон ҷо. С.3298.

сапед ба худ гирифта буданд.¹ Шарқшиноси маъруф Е.Э. Бертельс, ки ин рисоларо ба русӣ тарҷума карда, пешгуфтори машруҳе ба он навишта ва тавзехоти зиёде додааст, аз ҷумла роҷеъ ба сапедпӯшии салотини дарбори Фотимиёни Миср менависад, ки: «Нависанда (яъне Носири Ҳусрав) амдан бар ранг таъкид мекунад, зоро ин ба истилоҳ ранги дарбории ҳама авлоди Алий буд, дар муқобили хонаводаи Аббос, амаки пайғамбар, ки ранги сиёҳро интихоб кардааст».²

Бино ба ахбори манобеи таъриҳӣ ин замон Наср ибни Сайёр, аз волиёни сиёсатмадор ва ботадбири Умавиён дар Ҳурӯсон буд, ки аз моҳи раҷаби соли 120 ҳ.қ./июн-июли 738 дар ин сарзамин фармондорӣ мекард.³ Баъд аз дар таърихи 6 рабеу-с-сонии соли 125 ҳ.қ./6 феврали соли 743 ба ҳилофат нишастани Валид ибни Язид⁴, ки Табарӣ ўро аз майхорагон ва лаззатҷӯёни ифратӣ зикр мекунад, дар ҳамин сол Наср ибни Сайёро ба қавли Табарӣ вилоятдори ҳамаи Ҳурӯсон ва ба гуфтаи Ибни Асир фармондори ягонаи саросари Ҳурӯсон таъйин кард.⁵ Манзур аз таъбири «ҳамаи Ҳурӯсон»-и Табарӣ ва «саросари Ҳурӯсон»-и Ибни Асир ҳамон Ҳурӯсони Бузург аст, ки Варорӯд шомили он мегардид. Наср ибни Сайёр оҳирин волии аҳди Марвони Умавӣ (744-750) дар Ҳурӯсони Бузург буд. Ў ниҳоят саъӣ ва талоши худро ба кор бурд, то авзои Ҳурӯсони Бузургро сомон диҳад ва барои ин кор се маротиба ба ҷониби Варорӯд лашкар

¹ Насир-и Ҳусрау. Сафар-намэ. Перевод и вступительная статья. Е. Э. Бертельса. М.-Л., 1933. С. 116.

² Ҳамон ҷо. Тавзехи 2.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 5. С.3732.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.3824; Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3115.

⁵ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.3824; Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3121.

кашид.¹ Дар хабар аз Наршахӣ аст, ки Наср ибни Сайёр баъд аз қушудани Фаргона ба Самарқанд омад ва духтари Тугшодай бухорхудотро, ки ба ислом нагаравида буд, хостгорӣ кард, то ба ин василаи озмудашуда Варорӯдро ором зери фармони худ дошта бошад.² Илова бар мухолифатҳо ва нофармонихои мардумони маҳаллӣ аз низоми мавҷуда дар Ҳурӯсӣ, инчунин барои ба даст овардани ғаниматҳо қинаю нифоқ ва душманий тавре миёни қабоили араби сокиншуда дар Ҳурӯсӣ решা давонида буд, ки Наср бо тамоми талоши худ натавонист онҳоро бо ҳам муттаҳид намояд.

Наср ибни Сайёр муосири боҳуштарин ва зирактарин фарди Ҳурӯсӣ, Абумуслим буд ва ҳар ҳилла ва тадбире, ки Наср барои бақои давлати Ӯмавиён дар Ҳурӯсӣ ба кор мебурд, тавассути Абумуслим нақш бар об мешуд. Табарӣ менависад, ки «Наср ба Марвон нома навишт ва хабари Абумуслим ва қиёму набарди вайро ва ин ки сӯи Иброҳим ибни Муҳаммад даъват мекунад, ба ў хабар дод».³ Муаллифи «Муруҷу-з-заҳаб» (соли 336 ҳ.к./947-948 рисолаашро навишта, соли 345 ҳ.к./956-957 ба он таҷдиди назар кардааст) менависад, ки «Наср ибни Сайёр бо Марвон мукотибаи бисёр кард ва вазъи хешро хабар дод ва гуфт, ки кори бани Аббос намоён шуда ва пайваста ривоҷ мегирад, зимнан вазъи Абумуслим ва ҳамроҳони ўро эълом карда ва гуфта буд, ки дар бораи ў чустуҷӯ кардам ва ў мардумро ба Иброҳим ибни Муҳаммад ибни Алӣ ибни Абдуллоҳ ибни Аббос мекунад ва зимни номаи худаш ашъоре навишта буд, ки мазмуни он чунин аст: «Аз миёни хокистарҳо ҷараққаи оташе мебинам ва зуд бош, ки шуълае дошта бошад. Оташро бо ду чӯб равшан мекунанд ва ҷанг аз сухан оғоз мешавад. Агар ин оташро ҳомӯш нақунед, ҷангे саҳт аз он падид ояд, ки ҷавони наврасро

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.3783.

² Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.117-118.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4011.

пир кунад. Ва ман ба тааччуб мегүям: Кош медонистам бани Умия бедоранд ё хоб?».¹

Ба назар мерасад, ки Ибни Асир дар зикри ин номаи Наср ба Марвон аз муаллифи «Муручу-з-захаб» иқтибос гирифтааст: «Чунбиш оғоз ниҳода аст ва пайравони фаровон ва анбӯҳ медорад ва эшонро ба пайравӣ аз Иброҳим ибни Мухаммад меҳонад» ва чаҳор байте бад-ин сон барои ӯ навишт, ки тарҷумааш чунин аст: Дар миёни хокистар дурахшандагии оташ мебинам ва метарсам, ки ногоҳ забона қашад. Оташ бо ду чӯб фурӯзон мешавад ва ҷанг бо сухане ҷанд. Аз шигифтӣ гуфтам: Эй кош, медонистам, ки Умавиён бедоранд ё дар хоб?».²

Абумуслим бино ба иттилои Табарӣ 9 ҷумодиу-л-охири соли 130 ҳ.қ. баробар ба 14 февраляи соли 748³ ва ба гуфтаи Ибни Асир дар моҳи рабеу-с-сонӣ ва ё ҷумодиу-л-аввали соли 130 ҳ.қ. мусодиф ба моҳи декабри 747 ё январи 748⁴ вориди Марв гардид, ки мақарри волиёни Умавӣ дар Хурасон буд. Саранҷом Наср ибни Сайёр чун арсанба ҳуд танг дид, аз Марв ба Нишобур фирор кард ва сипас ба сӯи Рай рафт ва дар Сова байни Рай ва Ҳамадон фурӯд омад ва дар ҳамон ҷо аз ғусса мурд.⁵ Таърихи вафоти ӯро Ибни Асир ва Ибни Ҳалдун 12 рабеу-л-аввали соли 131 ҳ.қ. баробар 9 ноябри соли 748 зикр кардаанд.⁶ Бо марги ӯ давлати Умавӣ дар Хурасон завол мейбад.

Абумуслим чуноне зикр шуд, дар муборизаҳои

¹ Масъудӣ Абулҳасан Алӣ ибни Ҳусейн. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. Техрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 1357. С.244.

² Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3225.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4020.

⁴ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3237.

⁵ Балъамӣ. Таърихи Балъамӣ (тарҷумаи Таърихи Табарӣ). Ч.2. Техрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 1368. С. 1027.

⁶ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3258; Абузайд Абдурраҳмон ибни Мухаммад ибни Ҳалдун. Таърихи Ибни Ҳалдун. Ч.2. Тарҷумаи А.Ояти. Техрон, 1383/2004. С.236.

кудратхоҳии Ҳошимиён (Аббосиён) ва Умавиён ҷониби Ҳошимиёнро гирифт ва дар суқути Умавиён нақши калидие дар Ҳурӯсона дошт. Ҳошимиён ва Умавиён ҳамеша бо ҳам душманий доштанд ва ин ихтилоғи хешовандиашон, ки аз рӯзгори ниёғонашон маншаъ мегирифт, дар тӯли хилофати Умавиён шадидтар гардид. Фасод ва бадкории хулафои Умавӣ, ба хусус дар охири ҳукмронии онҳо боис шуд, сафи мардумони норозӣ рӯз аз рӯз зиёд шавад. Ин нерӯҳои мухолиф ба як шахсияти нерӯманд ва кордон эҳтиёҷ дошт, ки ҳамаро алайҳи Умавиён таҳрик кунад. Ин пешво аз миёни Ҳошимиён падид омад, ки бо номи Абулаббоси Саффоҳ¹ набераи Аббос-амаки пайгамбар буд, ки аз Фаластин нирӯҳои мухолифро фармондехӣ кард ва заминаи шӯриши сартосириро дар қаламрави хилофат мухайё намуд. Дар ин муборизаҳо ҳурӯсониён бо сарварии Абумуслими Ҳурӯсонӣ низ ба ўқумак намуданд, ки ба соли 132 ҳ.қ./750 дар Куфа Абулаббос ҳудро ҳалифаи ислом эълон кард. Абулаббоси Саффоҳ дар кишварҳое ҳукumat ёфт, ки қаламрави он шомили диёри Балучистон, Ҳурӯсони Бузург, Эрон, Байнаннаҳрайн, Арманистон, Шом, Фаластин, Қибрис, Миср ва шимоли Африқо буд. Испания аз итоати вай сар боз зад ва диёри Синд (шимоли Ҳинд) ҳам дар соли дувоздаҳуми ҳукumatи Аббосиён аз фармонашон берун рафт. Саффоҳ медонист, ки шаҳри Димишқ аз ўнафрат дорад ва дар шаҳри мочарочӯй ва пурошӯби Куфа амният нест, бинобар ин пойтаҳти хилофаташро ба шаҳри Анбор, ки дар шимоли Куфа аст, интиқол дод. Аксари касоне, ки ўро ба қудрат расониданд, аз лиҳози фарҳанг ва најод эронӣ буданд.

Абулаббосро ба ин далел дар таъриҳ бо номи Саффоҳ ёд мекунанд, ки ўна дастур дод, то дар ҳар кучо бузургони Умавиро таъқиб кунанд ва ҳар ҷо ки ба онҳо

¹ Саффоҳ, яъне хунхор.

даст ёфтанд, хунашонро бирезанд. Ин дастури ўро дар саросари қаламрави хилофат ба ичро мерасониданд. «Ўро «саффоҳ» аз он гуфтанд, ки, -менависад Хавоғӣ,- хуни бани Умия бисёр рехт, то хилофат бад-ӯ мунтақил шуд».¹ Ба ин далел Замахшарӣ дар асараши «Рабеъу-л-аброр» менависад: «Абумуслим (-и Хуресонӣ)-ро дар Арафот диданд, ки мегуфт: Худоё, ба даргоҳи ту аз гуноҳонам тавба ва талаби омурзиш меқунам, гарчи медонам маро наҳоҳӣ омурзид.

Ба ў гуфта шуд: «Чаро аз омурзиши Худой маъюсӣ?»

Гуфт: «Ман чомае аз тору пуди зулм бофтам ва бар тани бани Аббос кардам. То ин давлат боқист фарёди мардум аз ситаму тааддии онҳо баланд аст. Бо ин ҳама дадҳоҳ ва мутазаллим ва душман чи тавр умедвор ба мағфирати Худой бошам».²

Маросими ҳаҷро адо кардани Абумуслим воқеият дорад. Бино ба ахбори Табарӣ, муаллифи «Мучмалу-т-таворих», Ибни Асир, Фасехи Хавоғӣ инчунин дигар таърихнигорони садаҳои миёна соли 136 ҳ.к./753-754 Абумуслим аз Абулабоси Саффоҳ, халифаи Аббосӣ иҷозат хост, то ҳаҷ равад.³ Саффоҳ ба ў иҷозат дод дар маросими ҳаҷ панҷсад нафар сипоҳиён ҳамроҳ дошта бошад. Аммо Абумуслим ба қавли Табарӣ ба ў навишт, ки «ман аз мардон касон куштаам ва бар хештан эмин нестам».⁴ Хавоғӣ менигород, ки Абумуслим пайғом фиристод, ки «ман ҳалқи оламро ҷиҳати шумо душмани

¹ Фасехи Хавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ҷилди аввал. Техрон: Асотир, 1386. С.229.

² Дорад садаф гӯҳар ба лабу. Ба чоп омодакунанда ва вероиши Ҳамза Камол. Душанбе, 2000. С.71.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4125-4127; Мучмалу-т-таворих ва-л-қисас. Ба тасхехи Маликушшуаро Баҳор. Техрон. 1318. С.324; Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ҷ.7. С.3324; Фасехи Хавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ҷилди аввал. 1386. С.233.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4127.

худ кардам».¹ Абулабbos бад-ӯ навишт: «Бо ҳазор кас биё, ки ту дар қаламрави ҳукумат ва давлати касони хеш ҳастӣ ва роҳи Макка гунҷоиши сipoҳ надорад».²

Дар ин замон ки ҳукумати Аббосиён дар Куфа бар рӯи ҳаробаҳои давлати Умавиён бино мешуд, қудрат ва азamatи Абумуслим чун пешвои сиёҳчомагони Хурросон дар ин сарзамин беандоза буд. Абумуслими Хурросонӣ барои таҳқими ҳукумати Аббосиён талош кард ва дар дарбори онон мақоми хосе ёфт. Ин нишонаҳои бузургӣ, ки az ӯ таборуз меёфт, ҳамвора мояи биму ваҳшати Аббосиён, ба хусус бародари Саффоҳ, Мансур, ки дар сар нисбат ба Абумуслим душманӣ меварзид, мегашт. Бино ба ахбори «Мұчмалу-т-таворих», ки дар соли 520 ҳ.к./1126 таълиф шудааст, Мансур ба дастури Саффоҳ ба назди Абумуслим ба Хурросон омад «ва Бумуслим Сулаймон ибни Касирро, ки сари ҳама доиён буд ва марде бағоят бузург (ба) сухане хормоя, ки az ӯ боз гуфтанд, пеши маҷlis бифармуд қуштан ба ҳузури Абучашар ал-Мансур ва саҳт азим бузург омад Мансурро он ҳол ва сўи Саффоҳ бозгашт ва кинаи Абумуслим андар дил гирифт ва гуфт: «Ин мард бад-ин дастгоҳ фармон агар чунон ки ҳоҳад, ин корро аз мо бигардонад ва дигареро дихад». Ва ин боб Саффоҳро бигуфт ва оғолаш (таҳрик) ҳамекард, ки то Бумуслимро нахонӣ ва накушӣ кори ту истиқомат нагираад ва Саффоҳ дафъ ҳамекард».³

Соли 135 ҳ.к./752-53 Саффоҳ Мансурро валиаҳди хеш интихоб кард ва ӯро фармуд, ки ба Хурросон равад, «то худ Бумуслим байати аҳли Хурросон бистонад, чун он ҷо рафт Бумуслимро карохият омад, ки ин кор бе машварати ӯ карда буданд, валекин байат кард ва ба

¹ Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ҷилди аввал. 1386. С.233.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4127.

³ Мұчмалу-т-таворих ва-л-қисас. 1318. С.323.

фармони ӯ низ ахли Хурросон байат кардан».¹ Дар ин сафар бино ба ахбори Табарӣ Абумуслим Мансурро таҳқир карда буд. Мансур пас аз бозгашти Хурросон аз Саффоҳ боз хоҳиши аз миён бардоштани Абумуслимро кард: «Эй амири мӯъминон, аз ман бишнав ва Абумуслимро бикуш, ки ба Худо хиёнат дар сар дорад».² Дар зимн муаллифи «Мучмалу-т-таворих» низ менигород: «Биштоб ба кори Бумуслим, вагарна ин кор аз мо бигардонад ва ҳар чи хоҳад тавонад кард бо ин шавкату азамат, ки ман ӯро мебинам».³ Аммо Саффоҳ дар посух гуфт: «Марде, ки ҳама ҷаҳони моро соғӣ кард, ӯро чун кушем?» Мансур ҳомӯш гашт».⁴

Рӯзи якшанбеи 13 зулҳиҷҷаи соли 136 ҳ.қ. мусодиф ба 9 июни соли 754⁵ аввалин халифаи Аббосӣ, Абулаббоси Саффоҳ дар асари баромадани обила дар андомаш дар Анбор вафот кард.⁶ Муаллифи «Таърихи гузид» ба ин назар аст, ки Абумуслим меҳост, ки хилофатро баъд аз марги Саффоҳ ба Исо ибни Мусо, амакзодаи Мансур, ки «дӯсти ҷонии Абумуслим буд»⁷, диҳад. Ӯ қабул накард ва гуфт: «Агар Саффоҳ дар ҳаққи ман васият кардӣ, бо вуҷуди Абуҷаъфар (Мансур) қабул накардаме»...Бад-ин сабаб Абуҷаъфар бо Абумуслим бад шуд».⁸

Бино ба ҳабари ағлаби манобеи таъриҳӣ ба даъвии

¹ Мучмалу-т-таворих ва-л-қисас. 1318. С.324.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4125.

³ Мучмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.324.

⁴ Ҳамон ҷо. С. 324.

⁵ Дар «Таъриху-р-русули ва-л-мулук». (Китоби 6) рӯз ва соли он аз солшумории ҳичрӣ ба мелодӣ 20 июни соли 753 баргардон шудааст, ки иштибоҳ аст. С.4127.

⁶ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4127; Мучмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.324.

⁷ Ҳамдуллоҳи Муставғӣ. Таърихи гузид. Ба эҳтимоми Абдулҳасани Навоӣ. Техрон: Амир Қабир, 1387. С.294.

⁸ Ҳамон ҷо. С.293.

хилофат Абдуллоҳ ибни Алӣ (бародари падари Мансур) бархост, ки гурӯҳе аз он пуштбонӣ намуданд. Дар ин қудратҳоҳиҳо Абумуслим хост худро канор гирад ва майдони муборизаро барои Абдуллоҳ ибни Алӣ ва Абуҷаъфари Мансур (754-775) вогузорад, vale баъдан маҷбур шуд ба ҷонибдории Мансур ба набарди Абдуллоҳ ибни Алӣ равад ва онро шикаст бидиҳад. Бо вучуди ин пиrӯzӣ ба нафъи ў ин халифаи Аббосӣ аз Абумуслим дар ҳаросу нигарон, иловатан ба гуфтаи муаллифи «Таърихи Систон» «аз вай ба rӯzgori бародар озурда буд»¹ ва саранҷом доми фиребе дар роҳи Абумуслим ниҳод ва ин сардори далер ва хушбовари Хурасон ба он афтод.

Мансур нахуст хост аз қудрати Абумуслим бикоҳад ва ўро аз вилоятдории Хурасон маҳрум кунад, зоро аз рафтани ў ба Хурасон дар ҳарос буд.² Бинобар ин барои барои оромиши хотири Абумуслим ба ў маншури ҳукумати вилояти Шомро ҳамроҳи номае, ки онро расулаш Яқтин ба Абумуслим расонид, фиристод ва дар номааш баҳонае пеш овард, ки «Хурасон аз мо дур аст ва ту ҳар гоҳе моро ба корӣ ва вилояти Шом беҳтар аз Хурасону бештар. Ва ту он ҷо ба Шом бинишӣн, то ба мо наздиктар бошӣ». Бумуслимо аз он кор ҳашм омаду Яқтинро гуфт: «Бираవу Буҷаъфар (Мансур)-ро бигӯй, ки Шому Миср туро бод, маро Хурасон бас аст, ки маро он ҷо шуглҳост».³ Маърифати «маро он ҷо шуглҳост», - гуфтани Абумуслим дар ин аст, ки ў пойгоҳи устувори хешро танҳо дар Хурасон медид. Ба ин нукта муаллифи

¹ Таърихи Систон. Ба тасҳеҳи Муҳаммадтақӣ Баҳор. Техрон: Муъин, 1381. С.157.

² Ибни Ҳалдун. Таърихи Ибни Ҳалдун. Ч.2. С.336.

³ Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. Бо муқаддима ва тавзехоти М.Умаров ва Ф.Бобоев. Техрон, 1380/2001. С.1444.

«Таърихи Табаристон» низ бо ташбекоти зебо ишора мекунад: «Абумуслим гуфт: «Ниҳоле, ки ман нишонда бошам, агар ба тарбият ва тоату ғамхорагии он истодагӣ накунам ва боз гузорам, раҳгузариён бар кананд ва саъий чандинсолаи ман абас ояд».¹

Бино ба нигоштаи Ибни Ҳалдун чун Абумуслим фармони Мансурро дар бораи амири Шому Миср таъйин шуданаш бидид, ба нафраташ афзуд. Мансур аз Мадоин боз ба Абумуслим нома навишт, ки назди ў биёяд. Абумуслим ҷавоби рад дод ва «таҳдид кард, ки агар беш аз ин ўро фармone дихад, аз хилофат ҳалъаш ҳоҳад кард».²

Аббосиён аз он замон ки Абумуслим дар Ҳурасон қудрат ёфт, дар сар ҳавои аз миён бардоштани ўро доштанд, аммо ба сабаби вафодории сипоҳиёнаш аз ин амал бимнок буданд ва низ аз қинатӯзии ҳурасониён ба ҳунҳоҳии раҳбари ҳеш ҳарос доштанд.

Абумуслим ҷониби Ҳурасон рафт ва Мансур мукаррар ба ў нома мефиристод ва ба наздаш даъват менамуд ва билохира «Исо, ами ҳудро бифиристод ва аз ҷанд гуна дурушту нарм пайғом дод дар ниҳону ошкоро, то Абумуслимро сар бигардонид».³ Мансур пеш аз ин маншури ҳукумати Ҳурасонро «ба яке аз меҳтарон фиристода буд аз гумоштагони Абумуслим номи ў Абдувуд Ҳолид ибни Иброҳим аз-Заҳлӣ, то Ҳурасон бигрифт ва ин ҳабар ба Бумуслим расид... ва ҳеч дармон надид, ҷуз рафтсан».⁴

Яке аз бузургони Тахористон бо номи Низак, ки аз

¹ Баҳоуддин Муҳаммад ибни Ҳасан ибни Исфандиёри Котиб. Таърихи Табаристон. Ч.1. Тасҳехи Аббос Иқболи Оштиёй. Табаристон, 1386/2007. С.186.

² Ибни Ҳалдун. Таърихи Ибни Ҳалдун. Ч.2. С.336.

³ Мұчмалу-т-таворих вә-л-қисас. С.326

⁴ Ҳамон ҷо. С.326.

хайрхоҳони Абумуслим ва ҳокими Рай буд, ўро гуфт: «Панди ман бипазир ва пеши ў машав ва ҷони азизи худро ба ҳатар маяндоз»¹ ва ўро ба назди худ даъват карду гуфт, ки агар ба Рай биёй, Ҳурисон пушти сари туст.²

Абумуслим бо Молик ибни Ҳайсам, ки ҷойнишинаш буд, машварати назди Мансур рафтсанро кард. Ў ва дигарон пешниҳод карданд, ки даъвати ҳалифаро рад қунад ва ба Рай равад ва ба ин нукта таъкид карданд, ки сипоҳи Ҳурисон ва дехқонони он аз ў пуштибонӣ ҳоҳанд кард.³ Аммо Абумуслим ба панди Низак гӯш фаро надод, машвари Моликро нодида гирифт ва ба гуфтаи Ҳавоғӣ «баъд аз гуфту шуниди бисёр ўро бар он розӣ карданд, ки пеши Мансури ҳалифа равад».⁴ Абумуслим бо ҳосони худ ба ҷониби Мансур, ки дар қаронаи рӯди Мадоин лашкаргоҳ зада буд, омад.

Ҷараёни қатли ўро аксари таърихнигорони садаҳои миёна, аз ҷумла муаррихи маъруфи садаи нуҳум ва даҳум Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ дар асари худ «Таъриху-р-русули ва-л-мулук» чунин тасвир меқунад: Ҳангоме ки Абумуслим ба тарафи Мансур рафт, Мансур ба мардум фармон дод ба истиқболи ў бираванд ва ба ў ниҳояти эҳтиромро бигузоранд. Он гоҳ ў дар ҷунин вазъияте омад ва бар Мансур ворид шуд ва дasti ўро бӯсид. Мансур дастур дод, ки баргардад ва шаб истироҳат қунад, ҳаммом бигирад ва рафъи ҳастагӣ намояд. Абумуслим баргашт. Вале фардо субҳи зуд Мансур ҷаҳор нафар аз нигаҳбононро омода кард ва онҳоро дар пушти пардаи утоқи худ ба камин нишонид

¹ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. 2001. С.1448.

² Ибни Ҳалдун. Таърихи Ибни Ҳалдун. Ч.2. С.336.

³ Аҳмад ибни Исҳоқи Яъқубӣ (Ибни Возеҳи Яъқубӣ). Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. Мутарҷим М.Оятӣ. Техрон. 1382. С.355.

⁴ Фасеҳи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасеҳӣ. Ҷилди аввал. Техрон, 1386. С.235.

ва дастур доду гуфт: «Ҳангоме ки ман дастҳоямро ба ҳам задам, шумо вазифаи худатонро анҷом бидиҳед».

Он гоҳ ба дунболи Абумуслим кас фиристод ва ўро эҳзор кард. Абумуслим бар Мансур ворид шуд. Мансур шурӯъ кард ба хитобу итоб ва ёдоварии лағзишҳои Абумуслим (Мансур номи ўро ба ҷои Бумуслим Бумучрим мегирифт¹) ва аз ҷумла гуфт: «Чаро дар номае, ки барои ман навиштӣ, аввал номи худатро навиштӣ? Оё ту ҳамон касе нестӣ, ки ба тарафи мо омадӣ ва пурсидӣ, ки ин писари ҷория (канизак) кучост?»² Ва боз барои ту номае фиристодам (ба ман ҳабар доданд) вакте ки он номаро меҳондӣ, истеҳзо мекардӣ ва баъд аз он ки худат онро ҳондӣ, ба Молик ибни Ҳайсам додӣ ва ў ҳам онро меҳонду он гоҳ дунафарӣ бо ҳам меҳандидед.

Абумуслим шурӯъ ба узроҳӣ кард ва дар баробари Мансур замини адабро бӯса медод, vale Мансур ба ў гуфт: «Худо маро бикишад, агар туро накушам». Он гоҳ ду дasti ҳудро ба ҳам зад. Нигаҳбонон аз пушти парда берун омаданд ва бо шамшерҳои ҳуд бар ў мезаданд ва ў фарёд мезаду амон меҳост ва мегуфт: «Эй амиралмуъминин, маро барои дафъи душманонат нигаҳдор». Мансур гуфт: «Дар ин сурат Ҳудоям нигаҳ надорад, қадом душманам аз ту душмантар аст». Пас ҷасадашро дар гилем печида, ба Даҷла афканданд.³

Аҳмад ибни Исҳоқи Яъқубӣ, маъруф ба Ибни Возехи

¹ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ҷ.2. 2001. С.1452.; Муҷмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.327.

² Абуалӣ Муҳаммади Балъамӣ менависад: Ва ин Буҷаъфари Мансури Давоникӣ буд ва аз баҳилие, ки буд ўро Давоникӣ ҳондандӣ. Ва модари вай қанизаке барбарӣ буд, номи вай Салома: Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ҷ.2. С.1438; Ҳамдуллоҳи Муставфӣ менависад: «Чун дар бухл муболигат намудӣ, ўро Абудавоник ҳонданд». Ҳамдуллоҳи Муставфӣ. Таърихи гузода. С.293.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С. 4125-4158.

Яъкубӣ (вафот байни солҳои 897-900), ки рисолааш «Таърихи Яъкубӣ» қадимтарин таърихи умумӣ дар аҳди исломист, мегӯяд, ки хидматгузорони Мансур пайкари бечони Абумуслимро дар гилеме печида, дар канори хайма ниҳоданд ва ба ҳамроҳони ўгуфтанд: «Фароҳам гардед, ки амири муъминон фармудааст, то дирамҳо бар шумо нисор шавад ва бадраи (ҳамёни) дираме бар сари эшон нисор гардид ва чун саргарм бар ҷидани дирамҳо шуданд, сари Абумуслим бар эшон андохта шуд ва чун бадон нигаристанд, он чи ба дасташон буд, фурӯр рехт ва забун гаштанд».¹

Чуноне ки дида шуд, муаллифони ду сарчашимаи таърихии наздик ба ин ҳодиса – Табарӣ ва Яъкубӣ ду ҳабари ноҳамгун пиromуни часади Абумуслим медиҳанд, ки яке ба Даҷла афканданд мегӯяд ва дигаре менависад, ки дар гилеме печида, дар канори хайма ниҳоданд.

Яке аз маъруфтарин ҳоваршиносӣ аврупоии охири садаи XVIII ва нимаи аввали садаи XIX, донишманди австрягӣ, муаллифи рисолаи боарзиши «Таърихи императории Усмонӣ» Йозеф фон Гаммер-Пургштал (Joseph von Hammer – Purgstall: 1774 -1856), ки донандай ҳуби забонҳои форсӣ, арабӣ ва туркӣ буд ва соли 1796 ба Истамбул меравад ва ба ҳайси тарҷумон дар сафорати Австрия машғули кор шуда, дар баробари иҷрои вазифаи тарҷумонӣ дар ин сафорат, масруфи гирдоварӣ ва таҳқиқи осори ҳаттӣ ба забонҳои форсӣ, арабӣ ва туркӣ гардида, дар ин солҳо буд, ки ин ҳоваршинос ба Эрон низ сафар мекунад, дар зикри шаҳрҳои Хурасон ба ҳангоми ишғоли Темурланг, аз ҷумла аз Тус, ки бидуни набард ба ин ҳуношоми таърих таслим мешавад, менависад ва аз мадғани Абумуслим дар ин ҷо ёдовар мешавад: «Тусро Машҳад низ мегӯянд, ба иллати ин ки мақобири ҷамъе аз мардумони бузурги ислом дар он замин аст. Аз

¹ Яъкубӣ. Таърихи Яъкубӣ. Ч.2. С.356-357.

чумла қабри ҳазрати Ризо аст, ки ҳаштумин имом аст аз дувоздаҳ имом (-и аҳли шиа) ва қабри Ҳорунуррашиди Аббосӣ ва Абумуслими Марвазӣ, ки хунхортарин шучоони рӯзгор буданд ва ба қуввати бозӯи ўтоҷу таҳти хилофат аз бани Умия бар бани Аббос мунтақил шуд, дар он макон аст ва дар он хок мадфун аст».¹

Пас суоле матраҳ мешавад: ин қабре, ки ховаршиноси австрягӣ марбут ба Абумуслим дар Тус медонад, марқади фарзишт ва ё воқеӣ? Мусалламан ин масъала пажӯҳиши чудогонаро тақозо дорад, ки хориҷ аз ҳавсалай ин ниgorиш аст.

Бино ба ахбори сарчашмаҳои таърихӣ Мансур ба манзури ҷилавгирӣ аз исёни ҷониборони Абумуслим ба фармондехон ва сардорони ўтухфаҳои фаровон ва ҳадоёни мӯътабар фиристода, «ба ҳама сипоҳи вай чиз дод ҷандон, ки ҳушнуд шуданд. Ёрони вай бирафтанд ва мегуфтанд: «Мавлои ҳешро бо дирамҳо фурӯҳтем».²

Барои таскини бештари ҷониборони Абумуслим, бино ба ҳабари «Таърихи гузидা» Мансур гуфт: «Шумо дил ҳуш доред ва ба ҷойи ҳуд боз равед ва яксола рӯзӣ бистонед ва ҳар киро ихтиёр кунед, бар шумо амир қунам». Бад-ин сухан гавғо таскин ёфт».³

Дар ахбори Гардезӣ омадааст, ки Мансур Абдувудро дар моҳи рамазони соли 137 ҳ.к./ феврали 755 ба ҷойи Абумуслим амири Ҳурсун таъйин кард.⁴ Абдувуд Ҳолид ибни Иброҳим аз-Захлӣ аз коргузори Абумуслим дар Тахористон буд ва моҳи рамазони соли

¹ Joseph von Hammer-Purgstall. Таърихи императории Ӯсмонӣ. Ч.І. Тарҷума ба форсӣ Мирзозакии Алиободии Мозандаронӣ. Ба эҳтимоми Комрони Фонӣ. Техрон, 1367. С.244.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4157

³ Ҳамдуллоҳи Муставфӣ. Таърихи гузида. С.295.

⁴ Абусаъид Абулҳай ибни Захҳоҳ ибни Маҳмуди Гардезӣ. Зайну-л-ахбор. Таҳия ва нашри электроник Алиризо Каёнӣ. Мунташиршуда дар торнамои www.TARIKHFA.COM. Барги 143.

140 х.қ./ июля 757¹ дар асари шўриши дастае аз сипоҳиёнаш, ки бар алайҳаш дар Марв созмондехӣ шуда буд, аз фарози боми хонае афтоду мурд. Гардезӣ мегӯяд, ки «ӯро сапедчомагон бикуштанд»², аммо ин аз воқеяят дур аст, зеро сапедчомагон ба соли 159 х.қ./775-776 зухур кардаанд. Бино ба ахбори Хавоғӣ ба ҳатое, ки аз Абдувуд содир шуд, ҷамоате дар мавзее бо номи Боби Кушмоҳани Марв ба дари хонаи ӯ рафтанд, то ӯро бикушанд. Ӯ болои боме рафт, то лашкари ҳудро ба имдод талабад, «пой бар канори бом ниҳод, хиште аз зери пойи ӯ бишкасту аз бом бияфтоду бимурд».³

Тибқи ахбори Табарӣ воқеаи қатли Абумуслим 25 шаъбони соли 137 х.қ. мусодиф ба 13 февраляи соли 755 руҳ дода аст.⁴ Дар «Мучмалу-т-таворих ва-л-қисас» он 26 шаъбони соли 137 х.қ баробар ба 14 февраляи соли 755 зикр шудаст.⁵ Хавоғӣ рӯзи қатли Абумуслимро 25 шаъбон зикр мекунад, аммо ин руҳдодро марбути соли 139 х.қ./756-757 медонад⁶, ки иштибоҳ аст.

Андар сифоти Абумуслим гуфтанд: «Марде буд кӯтоҳ, неку ва ширин ва фароҳпешонӣ ва некумаҳосин ва дарозмӯй ва дарозпушт ва кӯтоҳсоқ ва фасех андар лафз ва шеър ба тозӣ ва порсӣ гуфтӣ ва ҳаргиз мазоҳ накардӣ ва наҳандидӣ... ва ба ҳеч фатҳ қардан ва корҳои азим аз вай ҳуррам шудан ва нишот пайдо наёмадӣ...ва тозиёнаи вай шамшер буд ва бар кас ба уқубат андар раҳм накард аз дуру наздик ва ҳар чи ба Ҳурросон андар меҳтарон буданд,

¹ Гардезӣ. Зайну-л-ахбор. Барги 143.

² Ҳамон ҷо. Барги 143.

³ Фасехи Хавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ҷилди аввал, Техрон, 1386. С.237.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4154.

⁵ Мучмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.326-327.

⁶ Фасехи Хавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ҷилди аввал, Техрон, 1386. С.235.

аз яману рабеаву қазоа¹ ва мулуку дөхкон ва марзбон ҳамаро биқушт ба даъвати бани ал-Аббос андар ва чун биқуштандаш, сиву ҳафт сола буд...».²

Бояд таъкид кард, ки хуручи Абумуслим ва ҷонибдоронашро дар Ҳурисон метавон ба масобаи як исён бар зидди бедодгариҳои Ӯмавиён пазируфт, зеро озору азияти онҳо то ҳадде нобашарӣ буд, ки мардум ба умеди раҳоӣ аз ин ҳолат ба ҳар ҳодисаҷӯйе мепайвастанд. Дар зимн Ибни Асир аз даъвати Қаҳтаба ибни Шабиб - аз фармондорони Абумуслим, ки дар шаҳрҳои Ҳурисон күштори азиме кардааст, зикр мекунад. Ӯ ҳангоме ки дар моҳи зулқаъдаи соли 130 ҳ.қ. /июли соли 748 ба Гургон омад, ба мардум чунин муроҷиат кард: «Эй ҳурисониён, оё медонед, ки сӯи чӣ касе меравед ва бо чӣ касе мечангед? Бозмондагони мардумеро мекӯбед, ки хонаи Ҳудойи бузургро оташ заданд».³

Аммо ин хуруҷро наметавон чун наҳзати озодибахш ва ё мазҳабӣ дар Ҳурисон алайҳи таҷовузи аъроб ва ҷилавгирӣ аз густариши дини ислом тасвир кард. Дар тасдиқи ин суханҳо Ибни Асир менависад, ки баъд аз ҳаждаҳ моҳи падидор шудани Абумуслим дар Ҳурисон Наср ибни Сайёр яке аз бардагони ҳуд ба номи Язидро бо дастаи ҷангвароне ба набарди ӯ мефиристад, ки дар натиҷа Язид шикаст ҳӯрда, асир афтод. Абумуслим ба Язид некӯй кард, заҳмҳояшро даво баҳшид ва озодаш намуд. Чун Язид ба назди Наср ибни Сайёр омад гуфт: «Инон ба ҳангом бо аzon ва иқома намоз мегузоранд, Қуръон меҳонанд, Ҳудоро бисёр ёд мекунанд ва ба фармонронии паёмбари Ҳудо (с) меҳонанд. Ҷуз ин гумоне надорам, ки ба зудӣ корашон

¹ Қабилаҳои араби муҳочиршуда ба Ҳурисон

² Мұчмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.327.

³ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3247.

болови гирад. Агар ту хочаам набудӣ, ба наздат боз намегаштам, балки дар назди эшон мемондам».¹

Бо баррасии матолиби манобеи таъриҳӣ метавон ба ин нукта расид, ки Абумуслим на барои раҳоии қишвараш аз ишғоли аъроб, балки ба ҷонибдории ҳонадони ҷоҳталаби дигари араб, яъне оли Аббос дирафши муборизаро баланд кард ва дар ин роҳ ба ҳудиу бегона раҳм нанамуд. Ин буд, ки аз сиёсати пешакардаи ӯ ҳудиу бегонаҳо норизо мешуданд ва ин норизоиятиҳо ба ҳадде мерасид, ки алайҳи ӯ ва ҳукумати Аббосиён дар Ҳурисони Бузург даст ба шӯришҳо мезаданд. Яъқубӣ дар зимн муҳтасар зикре аз ҳуручи Шарик ибни Шайхи Маҳрӣ дар Бухоро мекунад, ки меғуфт: «Мо бо оли Муҳаммад байъат накардаем, ки ҳунҳоро бирезем ва ба ғайри ҳақ амал қунем».²

¹ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3220.

² Аҳмад ибни Исҳоқи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.336.

Ҳуручи ШАРИК ИБНИ ШАЙХИ МАҲРӢ

Дар баёни воқеоти соли 133 ҳ.қ. /750-751 Табарӣ ба ичмол аз қиёми Шарик ибни Шайхи Маҳрӣ дар Бухоро ёд мекунад: «Ва ҳам дар ин сол Шарик ибни Шайхи Маҳрӣ дар Хурросон, дар Бухоро бар зидди Абумуслим қиём кард ва бар ӯ эътиroz оварду гуфт: «Пайраву хонадони Муҳаммад нашудем, ки хун бирезем ва бар хилофи ҳақ амал кунем» ва идома медиҳад, ки «беш аз сӣ ҳазор кас дар ин раъй пайрави ӯ шуданд. Абумуслим Зиёд ибни Солехи Ҳузоиро сӯйи ӯ фиристод, ки бо вай набард кард ва ӯро бикушт».¹

Муаллифи «Таърихи Бухоро» роҷеъ ба шӯриши Шарик (ӯро хориҷӣ ном бурдааст) нисбат ба дигар манобеи таърихӣ тавзехи бештаре дода, Шарикро ҳавоҳоҳи алавиён дониста аст, ки мардумро ба сӯйи онон меҳонд. Шарик аз арабони шиамазҳаб буд, ки ба хилофати фарзандони халифаи ҷаҳорум Алӣ ибни Абутолиб даъват мекард ва мегуфт: «Мо аз ранчи Марвониён (Умавиён) акнун ҳалос ёфтем, моро ранчи оли Аббос намебояд. Фарзандони пайғомбар бояд, ки халифаи пайғомбар бувад».²

Шарик аз эҳсосоти зидди Аббосии мардум баҳра ҷуст ва даъвати ӯро амирони араби вилоятҳои Варорӯд, мисли амири Бухоро Абулҷаббор ибни Шуайб, амири Ҳоразм Абдулмалик ибни Ҳарсама, амири Замм (ҳоло Каркӣ, воқеъ дар соҳили чапи Амударё) Муҳаллад ибни Ҳусайн ҷонибдорӣ карда, омодаи набард бо сипоҳи фиристодай Абумуслим шуданд. Муҳимтар аз ҳама ин қиёмо ақшори васеи ҷомеаи Бухоро тарафдорӣ намуданд, чунончи дар «Таърихи Бухоро» зикр шудааст: «Ҷумлаи аҳли Бухоро бо

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4117.

² Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.120.

вай (Шарик) иттифоқ карданد».¹ Бинобар ин барои сipoхи Абумуслим ва фармондехи он Зиёд ибни Солех набард бо хуручкунандагони Бухоро, ки 37 рӯз ин қиём ба дарозо қашид, гарон афтод: «Ва ҳеч рӯз набуд, илло зафар мар Шайхро будӣ. Ва ҳар рӯз бисёре аз лашкари Зиёд ибни Солех кушта шудӣ ва асир гаштӣ».² Дар ин лаҳзоти мушкил барои сipoхи Абумуслим ба кумаки онون Қутайба ибни Тугшодаи бухорхудот бо даҳ ҳазор сipoх меояд. «Ва бухорхудот бифармуд аҳли русто ва аҳли қӯшкҳоро бо лашкари Шарик дарҳо баста доранд ва таому алаф надиҳанд... Ва бар ҳар тариқе кор ба лашкари Шарик саҳт карданд, то лашкар ба танг андар монданд ва гурусна шуданд ва сутурони эшон алаф наёфтанд ва аз кор фурӯ монданд».³ Новобаста ба ин тадобири низомии гирифташуда аз ҷониби Зиёд ва Қутайба ибни Тугшода қиёмкунандагон даст аз мубориза накашиданд. Пешвои онон Шарик ибни Шайх дар аснои набард аз асп афтода, кушта шуд, писари Шарик ва яке аз фармондехони маъруфаш, ки ба дастаи бузурги хуручкунандагон фармондехӣ мекард, асир афтода, аз ҷониби Зиёд ўро ба дор овехтанд. Бисёре аз ҳаводорони ў дар дехи Навканда, ки дар он ҷо барои сарфи гизо таваққуф карда буданд, кушта шуданд. Пас аз ин нобарориҳо бақияи қиёмкунандагон пароканда шуда, Зиёд ибни Солех вориди шаҳр гардид ва фармон дод, «то оташ андар шаҳр заданд ва се шабонарӯз шаҳр бисӯҳт... Ва бисёр кас аз аҳли шаҳр кушта шуданд. Ва Зиёд бифармуд, то ҳар киро аз шаҳр бигирифтанд, бар дари шаҳр бар дор карданд».⁴

Сабабҳои шӯриши Шарикро метавон аз дидгоҳи мазҳабӣ, ихтилофҳои қавмию нажодӣ ва дугонагии

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.121.

² Ҳамон ҷо. С.121.

³ Ҳамон ҷо. С.122.

⁴ Ҳамон ҷо. С.121-123.

иҷтимоӣ баён кард. Ин шӯриш аз он ҷиҳат мазҳабӣ буд, ки ниҳодашро ҷунбиши шииён фаро мегирифт ва аз навъи душманиҳои фазоянда буд, ки миёни Аббосиён ва қасоне буд, ки фикр мекарданد, ки алавиёнро фирефта, аз хилофат барканор доштаанд.

Ин шӯриш шояд дорои баъзе ҳусусиёти пайвандҳои қавмию нажодӣ буда бошад. Шарик устувортарин пуштибонони ҳешро дар дохили шаҳри Бухоро ва бештар аз муҳочирони араб дошт, ки дар айёми ҳукумати Умавиён ба ин ҷо сокин шуда буданд. Баъид нест, ки Шарик пайвандҳои қавмӣ бо ин муҳочирони араб дошт, аммо Зиёд аз сўйи буҳорҳудот ва фурӯдастони ҳурросонӣ тақвият мешуд.

Шӯриши Шарик намудори дугонагии иҷтимоӣ миёни шаҳриён ва рустоиён, яъне ашрофи баландпояи шаҳр ва бебизоатони русто низ буд. Буҳорҳудот, ки нахуст ба Умавиён ва фодор буд, ин воқеяятро дарк мекард, ки бояд аз фиристодаи Абумуслим, Зиёд пуштибонӣ намояд, то саркашии ононеро, ки манофеи ашрофии ўро таҳдид мекард, сарқӯб кунад. Бинобар ин аз Зиёд ҷонибдорӣ кардани Кутайба ибни Тугшодаи буҳорҳудотро набояд чун ҳавоҳоҳии комили ў аз Аббосиён донист. Кутайба ибни Тугшодаи буҳорҳудот аз ин ёрӣ подоше наёфт ва ҷандон нагузашт, ки ба фармони Абумуслим ба сабаби «риддат»¹ ба қатл расид.²

Бино ба ҳабари «Таърихи Бухоро» ин замон дар шаҳри бузурги дигари Варорӯд, Самарқанд низ мардум ноғармонӣ аз Абумуслим ва Аббосиён карда буданд: «Ва чун Зиёд аз кори Бухоро дил фориг кард, ба ҷониби Самарқанд рафт ва он ҷо ўро ҳарбҳо афтод».³

¹ Риддат ба маъни аз дин гаштан, маҳсусан аз дини ислом гаштан аст. Ба назар мерасад, ки Кутайба ибни Тугшода пойбанди ойин ва русуми мазҳабии аҷдодии ҳеш буда аст ва он ҷо дар «Таърихи Бухоро» аз «риддат»-и ў зикр мешавад, ба ҳамин маънист.

² Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.35.

³ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.124.

Шўриши Шарик Аббосиён ва ҷонибдорони ононро водор ба ин амр кард, ки волиёнеро, ки бо Умавиён дар Ҳурносони Бузург ҳамкорӣ карда буданд, аз сахнаи ҳукумат дур намоянд ва қасонеро ба ҳукумати вилоятҳои ин сарзамин гуморанд, ки ба ин ҳонавода ҳусни таваҷҷуҳ дошта бошанд. Бад-ин маънӣ Абумуслим пиరӯзии хешро бар Шарик бо гусел доштани Абудовуд Ҳолид ибни Иброҳим ба Ҳуттал, ки шоҳи он саркашӣ оғоз карда буд, дунбол кард. Абудовуд шоҳи Ҳуттал Ҳанаш ибни Сабалро, ки гуруҷе аз дехқонон бад-ӯ пайваста буданд, дар муҳосира гирифт. Бо вучуди ин ки онҳо дар тангнову гарданаҳо ва қальъаҳо муқовимат карданд, аммо саранҷом шоҳи Ҳуттал бо дастае аз пуштибонони худ аз роҳи Фарғона ба Чин фирор намуда, аз императори Чин дарҳости ёрӣ намуданд. Абудовуд қасонеро, ки аз ҷонибдорони шоҳи Ҳуттал асир карда буд, ба Балҳ овард ва сипас ба назди Абумуслим фиристод.¹

Дар ҳабар аст, ки дар ин соли 133 ҳ.к./751 миёни ихшиди Фарғона ва подшоҳи Чоч муҳолифатҳо шуд. Ихшиди Фарғона аз императори Чин кӯмак хост ва ҳазорҳо марди ҷангӣ барои тоҳтан ба Чоч аз Чин ба ёрии ихшиди Фарғона расиданд, ки дар натиҷа шоҳи Чочро муҳосира карданд ва ӯ «бар фармони подшоҳи Чин фурӯд омад. Вай газанде ба ӯ ё қасонаш нарасонд. Гузориш ба Абумуслим расид ва ӯ Зиёд ибни Солеҳро ба ҷангашон гусел дошт. Эшон бар қаронаи рӯди Тироз дидору пайкор карданд ва мусулмонон пиրӯз шуданд ва аз эшон пиromуни панҷоҳ ҳазор танро қуштанд ва бист ҳазор қасро ба асири гирифтанд ва дигарон ғурехтанд ва рӯ ба сӯйе оварданд. Ин руҳдод дар зулҳиччаи 133 /июли 751 буд»².

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4117; Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3313.

² Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3313-3314.

Ба пирӯзшудагон ғаниматҳо ва асирони зиёде расид. Аз чумла миёни онҳо ангуштаре бо ёқут буд, ки андозаи шигифтангез дошта, аз як фармондехи асири чинӣ гирифта шуд ва онро ба Саффоҳ фиристоданд, ки он мероси хонаводагии Аббосиён гардид. Як натиҷаи муҳими таърихи фарҳангӣ аз ин пирӯзӣ дар ҳаволии Тироз тавлиди қоғаз дар ҳориҷ аз марзҳои Чин буд. Лашкари чинро ғурӯҳҳои зиёди пуштибон, аз чумлаи қосибон ҳамроҳӣ мекарданд, ки тेъдоде аз онҳо низ асир афтоданд. Дар миёни ин асирон абрешимбофон ва қоғазгарон низ буданд. Аъроб нафаҳмиданд чӣ сарвате ба дасташон афтодааст ва қадри онро надониста, онҳоро дар Самарқанд раҳо карда, ду боғандай абрешимро ба ҳайси ҳунармандони чирадаст ба пойтахти хилофат фиристоданд, ки дар он ҷо як коргоҳи абрешимбофӣ таъсис доданд. Аммо дар Самарқанд тавлиди қоғаз оғоз шуд ва ин шаҳри тоҷикон барои ҷандин садаҳо яке аз марказҳои маъруфи тавлиди қоғази аълосифат маҳсуб мегардид.¹

Кашида шудани пойи Аббосиён ба Варорӯд, чиниёнро водор ба ворид шудан ба корзорҳои минтақай кард. Ин пирӯзии ҷонибдорони ҳукумати Аббосӣ бар чиниён дар каронаи рӯди Тироз дастоварди муҳим дар истиқрори ҳукумати аббосихоҳон ва баёнгари бартарии низомии онон бар чиниён дар ин сарзамин буд ва он асрҳо марзи Чину ҷаҳони исломро муайян кард. Аммо барҷастатарин ҳосили ин пирӯзӣ бар чиниён он буд, ки ба Абумуслим қудрати онро дод, то тавонад нуғузи ҳукумати ҳудро дар ин ҷо устувор созад.

Ба василаи муборизоти Абумуслим ва ҷонибдоронаш ҳукумати Аббосӣ дар Варорӯд пойдор гашта, аз таҳдиди чиниён вораст ва Абумуслим

¹ Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). С.593.

фармонравоёни вобастай хешро ба ин чо гуморид. Бо ин ҳама дастовардҳо ҳукумати онон дар ин қисмати Хуросони Бузург таъмиқ наёфт ва замон то замон дар баробари ҳукумати Аббосиҳо нофармонихо ва саркашиҳои саҳт падидор мегашт.

Табарӣ аз ҳаводиси дар соли 134 ҳ.к./751-752 руҳдода дар Хуросони Бузург аз лашкаркашии Абумуслим ба ҷониби Варорӯд ёд мекунад ва менависад, ки «Абдувуд Ҳолид ибни Иброҳим ба ғазои мардуми Кеш рафт, Иҳрид подшоҳи он ҷоро бикушт» ва идома медиҳад, ки аз мардуми Кеш «микдори фаровони зуруфи чинии нақшдори муталлои бемонанд ва зинҳои чинӣ ва дигар колои Чин аз дебову ғайри дебо ва ғайра ва тухфаҳои чинӣ аз онҳо гирифт ва ҳамаро пеши Абумуслим фиристод, ки ба Самарқанд буд...Абумуслим аз он пас, ки аз мардуми Суғду Бухоро қуштор кард ва бигуфт, то девори Самарқандро бунён қунанд ва Зиёд ибни Солехро бар Суғд ва бар мардуми Бухоро гумошт ва он гоҳ ба Марв бозгашт».¹ Ин ҳабарро Ибни Асир низ зикр кардааст.²

Соли 135 ҳ.к./752-753 гумоштаи Абумуслим Зиёд ибни Солех дар Варорӯд даст ба шӯриш зад ва аз фармонбардории Абумуслим рӯй бартофт. Зиёд муддай буд, ки номае аз ҳалифаи Аббосӣ ба ў расида ва ўро омили Хуросон сохтааст. Бино ба аҳбори манобеи таъриҳӣ Абулаббоси Саффоҳ ба сӯи Зиёд ибни Солех шахсеро бо номи Сабоъ ибни Нуъмони Аздӣ, ки миёни ҳалифаи Аббосӣ ва Зиёд миёнчигарӣ мекард, фиристода, фармудаш, агар фурсати муносиб даст дихад, ба Абумуслим битозад ва хунашро бирезад. Абумуслим аз ин кор огоҳ шуда, фармон дод Сабоъро дар Омул ба зиндон афкананд ва худ раҳсипори Бухоро гашт.

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4121.

² Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3318.

Шуморе аз фармондөхони сипохи Зиёд ба Абумуслим таслим гардиданд ва Зиёд ибни Солеҳ күшта шуд.¹

Кутайба ибни Муслими араб барои Умавиён Варорӯдро горат кардаву ба хун кашида буд, пас дарднок аст бигӯем, ки Абумуслими Хуросонӣ низ ин рисолатро ичро кард, аммо барои фарохонӣ ба хонадони дигари араб – Аббосиён, ки билохира қурбони тазвир, найранг ва дасисаи онон гардид. Ибни Халдун нуктаи ҷолиберо зикр мекунад, ки дар охир Абумуслим «аз ҷинояте, ки дар қиём ба даъват барои ин хонадон (Аббосиён) муртакиб шуда, тавба намуда буд».²

Аъроб дар рӯзгори ҳалифаи севум, Усмон ибни Аффон (644-656) ба ҳадафи тасхири Хуросон вориди ин сарзамин шуданд ва ҳудуди камтар аз як сада баъд аз ишғоли араб мардуми Хуросон ҳуруҷ карданд ва дар барандохтани давлати Умавиён ва таъсиси давлати Аббосӣ нақши калидӣ бозиданд. Давлати Аббосӣ ҳосили ранҷу муборизоти озодагони Хуросон буд, аммо Аббосиён аз ин муборизони ҷонғидои хеш қадрдонӣ накарданد ва дар нигаҳдории давлати хеш аз реҳтани хуни ҷонибдорони вафодори ҳуд даст барнадоштанд. Ҳақиқат он аст, ки тамоми он ҳуросониёнро, ки дар таъсиси давлати онҳо ғидокориҳо намуданд, ба ҳиёнат ҳалок карданд. Абумуслим, ки аз муассисони давлати Аббосӣ ва ин давлат парварда ва овардаи ў буд, аз бадгумонӣ, бадсиголӣ ва баддилии Аббосиён дар амон намонд. Аз ў нақли қавл шудааст, ки гуфта буд: «Аҳтарҳои дудмони Умавиро ҳомӯш кардам ва оташи Аббосиёнро барафрӯҳтам. Инак бояд аз сӯхтан аз шуълаҳои он парҳез кунам». Аммо чандон нагузашт, ки

¹Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4122-4123; Иzzуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3321-3322.

² Ибни Халдун. Таърихи Ибни Халдун. Ч.2. С.337.

ӯ чун қофиласолори шўрбахтон падидор шуд.¹ Хонадони Бармакӣ низ гирифтори чунин сарнавишти ғамангез гардид, ки таърихи онҳо баъдан гуфта хоҳад шуд.

Марги Абумуслим роҳеро ба халифаи Аббосӣ, Мансур ва ҳамкоронаш барои аз миён бардоштани хурросониён – нерӯе, ки ироддашро ба Аббосиён таҳмил мекард, ҳамвор соҳт. Бино ба гуфтаи муаллифи «Муруҷу-з-заҳаб» замоне ки Мансур Абумуслимро ба қатл расонид, Ҷаъфар ибни Ҳанзала, ки яке аз рақибони Абумуслим буд, ба назди Мансур омад ва Мансур бад-ӯ гуфт: «Дар бораи кори Абумуслим чӣ мегӯй?» Гуфт: «Эй амири мӯъминон, агар як мӯйи сари ӯро гирифтӣ, ҷоナш бигир, ҷонаш бигир». Мансур гуфт: «Худоят тавғиқ дихад, инак дар ин фарш аст» ва чун ӯро кушта дид, гуфт: «Эй амири мӯъминон, имрӯзро оғози хилофати хеш маҳсуб дор».²

Ҳадафи худмухтории Ҳурросон, ки шояд онро Абумуслим ва ҳавоҳоҳони ӯ дар дил мепарвариданд, аз миён рафт. Марги ӯ вокуниши номатлубе аз ҷониби дастаҳои ҷонибдори Абумуслим барои Аббосиён оғарид ва ин гурӯҳҳо барои дастёбӣ ба имтиёзоти сиёсӣ аз ҳар фурсате баҳра мечустанд. Абумуслимро онҳо ба гунаи шахси ба ноҳақ кушташуда ва шаҳид ҷилва медоданд ва ноҳушнудии хешро ба сурати хуруҷхое, ки гоҳу гузоре хилофати Аббосиро такон медод, намудор месоҳтанд. Аммо он хурросониёне, ки дар Ироқ дар хидмати халифа ва сипоҳи ӯ буданд, ин дигаргуниро чун як амири зарурӣ пазируфтанд, ба халифаи Аббосӣ вафодор монданд ва дар амири ташаккули ҳукумати марказии хилофат мусоидат намуданд.

¹ Elton L.Daniel. Таърихи сиёсӣ ва иҷтимоии Ҳурросон дар замони ҳукумати Аббосиён. Мутарҷим М.Раҷабниё. Техрон, 1368. С.114.

² Масъудӣ. Муруҷу-з-заҳаб. Ч.2. С.295-296.

ХУНБАҲОИ АБУМУСЛИМ – БАҲОНАЕ ДАР МУБОРИЗАҲОИ ЗИДДИ АРАБҲО. ИСЁНИ СИНБОДИ МУҒ

Бо вучуди ин ки хуручи Абумуслим оҳанги озодибахш надошт, аммо Абумуслим бо барандохтани хилофати бани Умия дар Хурросон ба пайкари худкомагии нажоди араб зарбаи сангин ворид соҳт ва бартарихоҳии ононро дар ҳукумат кардан зери суол бурд. Марги фочиабори ўсарогози муборизаҳои байдӣ дар Хурросони Бузург алайҳи аъроб гардид. Хунбаҳои Абумуслим баҳонаи аксари шӯришҳои ин замон дар Хурросони Бузург ба ҳисоб мерафт ва зимнан ҳамаи ин саркашиҳо дорои гароише ба афкори хатарнок нисбат ба ислом буд. Дар тақвияти ин ҳарфҳо муаллифи «Таърихи Табаристон» мегӯяд: «Ба куштани Абумуслим аз Мансур аҳли олам ҳисоби азим гирифтанд ва хавфе ва сиёсате аз ў ба дилҳо қарор гирифт».¹

Бояд зикр кард, ки фирқаҳои нохушнуд аз араб дар Хурросони Бузург муддатҳо пештар аз қатли Абумуслим дар ин сарзамин фаъолият мекарданд. Абумуслим бо онҳо робитай дугона дошт: он ҷо ки барояш судманӣ буд, ба онҳо аз дари муғоҳима ва мусолиҳа ворид мешуд ва он ҷо ки бими таҷовуз аз ҳудуди андешаҳои мазҳабӣ ва густоҳии онҳо мерафт, онҳоро зери фишор қарор медод. Дар ҳабар аст, ки ҳатто бисёре аз ононро мекушт. Онон низ аксуламал нишон медоданд ва ба ҷонаш қасд мекарданд. Бино ба иттилои «Муҷмалу-т-таворих» «Абумуслимро заҳр дода буданд, чунон-к мӯй ва пӯст боз гузошт».²

Наҳустин намоди яъс ва безории ҳамагонӣ аз қатли Абумуслим, ки боризтарин эҳсоси нохушнудӣ аз сиёсатҳои ҳукумати Аббосиён буд, дар шӯриши Синбоди

¹ Баҳоуддин ибни Исфандиёри Котиб. Таърихи Табаристон. Ч.1. С.186.

² Муҷмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.329.

Муғ (сокини дехи Оҳани Нишопур) падидор гардид, ки ду моҳ пас аз марги Абумуслим рух дод¹ ва он яқинан чанбаи динӣ дошт.

Дар ин ҷо мо ба вазъияти фавқулоддае рӯ ба рӯ мешавем, ки дар он як рӯҳонии зардуштӣ (ҳатто агар ахирان мусулмон шуда бошад ҳам) чун интиқомҷӯйи як раҳбари мусулмон амал мекунад. Зоҳирон эрониасл будани Абумуслим ва ширкати төъдоди зиёде аз мардуми Эрону Хурросон дар қиём ба раҳбарии ў ва орзуи раҳой аз султаи араб сабаби эҷоди намоде аз тақаддус дар атрофии шаҳсияти ў гардид.²

Оғози хуручи Синбодро, ки Балъамӣ ду моҳ баъд аз қатли Абумуслим гуфтааст, метавон нимаи аввали моҳи апрели соли 755 донист.

Яъқубӣ бар он аст, ки Синбодро гурӯҳе аз пайравони Абумуслим, ки пас аз қатли ў ба Хурросон ғурехта буданд, барангехтанд: «Гурӯҳе аз ҳамраҳони Абумуслим ба Хурросон рафтанд ва ба Синбод, ки дар Нишопур буд, пайвастанд ва чун Синбод аз кушта шудани Абумуслим ҳабар ёфт, сар ба нофармонӣ баланд кард ва ба хунҳоҳии вай хуруҷ намуд».³

Бино ба аҳбори Табарӣ Синбод⁴ аз парвардагони Абумуслим,⁵ ба гуфтаи Балъамӣ муғе аз Нишопур, ки «Абумуслим ўро некӯ доштӣ»⁶ ва ба қавли Хоҷа Низомулмулк раиси зардуштиёни Нишопур буд, ки «бо Абумуслим ҳаққи сӯҳбати қадим дошт ва ўро ба сипаҳсолорӣ расонид».⁷

¹ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. 2001. С.1454.

² Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). С.600.

³ Аҳмад ибни Исҳоқи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.356-357.

⁴ Табарӣ Синбоди маҷус зикр мекунад

⁵ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4159.

⁶ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. 2001. С.1454.

⁷ Хоҷа Низомулмулк. Сиёсатнома. С.274.

Ривоятҳои осори таърихӣ ба ин қароранд, ки Синбод ба хизонае, ки Абумуслим дар Рай бар чой гузошта буд, даст ёфт. Аз гуфтаҳои муаллифи «Таърихи Табаристон», ки «Синбод ном ноибе буд ӯро бо хизона ва амволи барӣ фурӯ дошт»,¹ метавон чунин бардошт кард, ки Синбод аз фармондехони сипоҳи Абумуслим буд ва дур аз ҳақиқат нест, ки Абумуслим ӯро дар ҳифозати хизонаи хеш баргуморида бошад.

Балъамӣ менависад, ки Синбод баъд аз дарёфти хабари қатли Абумуслим гуфт: «Ҳақки Бумуслим бар ман воҷиб аст, ки ман ин хостаро ҳама ба талаби хуни Бумуслим ҳарҷ кунам. Ва ҷун ҳоста намонад, ҷон бидиҳам».² Пас ӯ ба интиқомҷӯйии Абумуслим бархоста, шаст ҳазор марди ҷангӣ пиромуни хеш гирд оварда³, ба ҳуд номи Фирӯзи Испаҳбуд гирифта, шаҳрҳои Нишопур, Қумис ва Райро ба даст оварда, беш аз ҳафтод рӯз⁴ бо аъроб мубориза кард.

Сабаби ин пешрафту пирӯзӣ дар он буд, ки пиромуни Синбод на танҳо пайравони дини зартуштӣ, инчунин он ғурӯҳҳои мусулмони ноҳушнуд аз Аббосиён низ гирди ҳам омаданд.⁵

Ба суръати шигифтангез густариш ёфтани шӯриши Синбод Мансури Аббосиро ғофилгир кард ва ҳар чи ҷониборони Мансур талош бар фурӯ нишонидани

¹ Баҳоуддин ибни Исфандиёри Котиб. Таърихи Табаристон. Ч.1. С.186.

² Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. 2001. С.1454.

³ Ҳамон ҷо. С.1454.

⁴ Ибни Асир низ инро тасдиқ мекунад: «Миёни ҳезиш ва ҷон бохтани Синбод ҳафтод рӯз буд»: Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3351; Ҳоҷа Низомулмулк менависад, ки Мансур ҳафт сол баъд Ҷаҳвари Иҷлиро ба набарди Синбод фиристод, ки дур аз ҳақиқат аст: Ҳоҷа Низомулмулк. Сиёсатнома. С.275.

⁵ Р.Н.Фрай. Асри заррини фарҳанги Эрон. Тарҷумаи М.Раҷабниён. Чопи дувум. Техрон: Суруш, 1363. С.144.

шўриши Синбодро карданد, аммо шикаст ёфтанд. Мансур худ ба тадбирчўй пардоҳт ва Абуҷаъфар Ҷаҳвар ибни Маррори Ичлиро (Ҳавоғӣ ўро Ҷумхур ибни Маррори Ичлӣ мегӯяд¹) бо сипоҳи даҳҳазора ба набарди Синбод фиристод, ки миёни Ҳамадон ва Рай бо ҳам ба ҷанг шуданд. Дар ин пайкор, ки ҷаҳор рӯз давом кард,² Синбод ва муборизонаш шикаст ҳӯрданд ва пешвои шўришиён дар мобайни Табаристону Қумис кушта шуд.³

Бино ба ҳабари Балъамӣ он ҳама ҳазинаҳо ва хостаҳои Абумуслим ба дасти Ҷаҳвар афтоданд ва аз тарси он ки ин ҳама ганҷро Мансур биситонад, ў ба назди халифа нарафта, дар Ҳамадон таваққуф кард. Мансур Муҳаммад ибни Ашъас ал-Хузоиро ба набарди ў фиристод ва Ҷаҳвар ба Озарбочон фирор кард ва Ҳузой ҳазинаҳои Абумуслимро ба Мансур фиристод, ки ин воқеа ба соли 140 ҳ.қ./757-758 буд.⁴

Ибни Асир сабаби шикасти Синбодро дар он тадбири номуваффаки низомие мебинад, ки фикр мекард тавассути он пирӯз мешавад. Ў занону қӯдакони асиргаштаи мусулмононро бар шутурон дар пешопеши лашкари худ мисли сипар гузошт⁵ ва чун шутурон фарёдҳои бисёр баланди ҷангиёни мусулмононро шуниданд, тарсида, ба шиддат ақиб гаштанд ва төъдоди зиёде аз сипоҳиёни Синбодро зери пойи худ куштанд. Аз муборизони Синбод (Ибни Асир онҳоро габр ном мебарад) шаст ҳазор кас дар набард бо аъроб кушта

¹ Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ҷилди аввал, Техрон, 1386. С.236.

² Ҳоҷа Низомулмулк. Сиёсатнома. С.275.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4159.

⁴ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. 2001. С.1454-1455.

⁵ Ба ҳангоми ҳӯҷуми мугул ба Мовароуннаҳр лашкари мугул мардуми асирафтодаи як шаҳрро дар ҷилави сипоҳи худ қарор дода, ба ишғоли шаҳри дигар мерафтанд, ки он мардуми чун сипар ба мугулон хидматкардаро «ҳашарӣ» мегуфтанд.

шуда, занону кўдакони онҳо ба асорат афтоданд. Чун Синбод шикасти худро эҳсос кард, ба ҷониби Табаристон ақиб нишааст ва ба испаҳбуни он паноҳ бурд. Испаҳбуни Табаристон шахсеро аз коргузорони худ бо номи Тус ба пешвози ўғиристод. Синбод «бар ўғарданфарозӣ кард. Тус ўро кушт ва барои Мансур навишт, ки Синбодро кушта ва дороиҳои ўро гирифта аст. Мансур барои испаҳбуни Табаристон нома навишт ва ҳоҳони дороиҳо гашт. Ўғуфт чизе ба даст надорад. Мансур сипоҳон бар сари ўғиристод ва испаҳбуд ба Дайлам гурехт».¹

Воқеаи шўриши Синбодро Табарӣ (839-943), ки 84 сол пас аз он таваллуд шудааст ва ҳанӯз афсонаву қиссаҳо ва ҷаълу таассуб зевари он нагашта буданд, муҳтасар ва бидуни эҳсосот навишта. Аммо баёни нависандагони баъдӣ, ба ҳусус пас аз Сомониён роҷеъ ба ин шўриш аз ҷаълу таассуб холӣ нест. Ин замон дини ислом миёни мардуми Эрон ва Ҳурросони Бузург аз бегонагии худ коста, дар андешаву афкори мардум ҷойгузини динҳои қаблиашон гардида буд. Ба ин далел тамоми ин ҳуруҷҳо аз зери айнаки таассуби дини навазирифташуда тафсир мегашт. Барои мисол Ҳоча Низомулмулк, ки дар муборизоти мазҳабӣ аз душманони сарсаҳти шиа, бавижа исмоилиён буд, дар баёни исёни Синбод афсонаву ривоятҳои дар замонаш шаклгирифтаро ба он пайвандида, менависад, ки Синбод «нахуст Убайдай Ҳанафиро, ки аз қабли Мансур ҳокими Рай буда, бикушт ва хизонаҳо, ки Абумуслим ба Рай ниҳода буд бардошт».² Чун қавиҳол гашт, талаби

¹ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3351-3352.

² Ибни Асир пиромуни ганҷҳои Абумуслим менависад: «Абумуслим онҳоро ба ҳангоми равона шудан ба назди Абулаббос бар ҷой ҳишта (гузошта) буд»: Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3351.

хуни Абумуслим кард ва даъвӣ кард, ки ў расули Абумуслим аст ва мардумони Ироқу Хуросонро гуфт, ки «Абумуслимро накуштаанд, валекин қасд кард Мансур ба қатли ў ва ў номи меҳини худои таоло бихонд, кабӯтаре гашт сафед ва аз миёни ҳар ду дasti ў бипарид ва акнун дар ҳисоре аст аз мис карда ва бо Маҳдӣ ва Маздак нишаста аст ва инак ҳар се берун меоянд ва муқаддам Абумуслим хоҳад буд ва Маздак вазираш ва номай Абумуслим ба ман омадааст»¹ ва дар идома чунин зикр мекунад, ки Синбод «ҳар гоҳ бо габрон хилват кардӣ, гуфтӣ, ки «давлат араб шуд, ки дар китобе ёфтаам аз кутуби бани Сосон ва ман боз нагардам то Каъбаро вайрон накунам»², ки ўро бадали офтоб бар пой кардаанд ва мо ҳамчунон қиблии хеш офтоб кунем, чунон ки дар қадим будааст».³

Аз хилоли суханони Хоча Низомулмулк ва Ибни Асир метавон хулоса кард, ки Синбод ба баҳонаи хунбаҳои Абумуслим дар муборизааш масъалаи эҳёи дини аҷдодиашро матраҳ мекунад. Аз дидгоҳи таърихнависони зикршуда ин шӯриш ҳам зидди арабӣ ва ҳам зиди исломӣ буд. Синбод, ки аз зардуштиёни Рай ва Табаристон дарҳости ёрӣ кард, барои баланд бардоштани рӯҳияи муборизаи онҳо поёни давлати Аббосиёнро дар Хуросон пешгӯй мекард.

Аҳамияти шӯриши Синбод на танҳо дар он хулоса мешавад, ки нахустин аксуламали хуросониён алайхи Аббосиён барои қатли Абумуслим буд, инчунин дар он зоҳир мешавад, ки ин шӯриш ба созмонёбии мавчи мухолифат бо Аббосиён ва падидор шудани андешаи

¹ Хоча Низомулмулк. Сиёсатнома. С.275.

² Дар зимн Ибни Асир мегӯяд: «Чунин фаро намуд, ки оҳангӣ Каъба дорад, то онро вайрон кунад»: Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3351.

³ Хоча Низомулмулк. Сиёсатнома. С. 275.

зидди хилофати Аббосӣ ва густурдагии мавчи эътиroz дар хориҷ az Xurosон мусоидат кард.

Бо вучуди ин ки симои Синбоди муғро муаллифони манобеи таъриҳӣ шахси фурсатталаб чилвагар кардаанд, ки ба ин васила меҳост мақоме ва ҷойгоҳе дар ҷомеаи замонаш ба даст оварад ва низ ўро ба горат кардани тавонгарон ва ҷамъ намудани сарват айбор менамоянд, аммо воқеият ин аст, ки агар бо горати сарватмандон ҷизе ҳам ба даст оварда бошад, ҳамаи онро сарфи созмон додан ва фармондории шӯриш намуд ва дар ин роҳ ҷони хешро аз даст дод.

Хуручи Синбод сарчашма аз муҳолифат бо давлати навтаъсиси худкомаи Аббосиён ва бо баҳрагирӣ аз андешаҳои пуртакайюли фирқаҳои мазҳабии зидди арабӣ ва зидди исломӣ ва натоиҷи бадастомада аз ҷунбиш ва сарнавишти фоҷиабори Абумуслим мегирифт, ки дар оянда роҳеро барои ин гуна нахзатҳо фароҳтар боз кард.

Бо баҳрагирӣ аз хуручи Синбоди муғ, ки навоҳӣ ва шаҳрҳои гарбии Хурӯсонро фаро гирифта буд, ғурӯҳҳои дигар ин шӯришҳоро ба баҳши аъзами Хурӯсони Бузург (то Варорӯд) густариш доданд, ки ин сарзамин ба пинҳонгоҳи муҳолифони сиёсӣ, иҷтимоӣ ва динии Умавиён ва баъдан Аббосиён мубаддал гардида буд.

Бисёре аз ҳаводорони мутаассиби Абумуслим ва фирқаҳои фурсатталаби зидди арабӣ ин замон фаъолияти хешро дар Хурӯсони Бузург доман заданд. Ҳатари густариши бештари ин фаъолиятҳо Мансури Аббосиро бар он дошт, ки то қуштани вобастагони ин фирқаҳоро раво эълон кунад ва ҳар гуна бурузи ноҳушнудиҳоро бар сари қатли Абумуслим бераҳмона фурӯ нишонад.¹

Фирқаҳои вобаста ба Абумуслимро ровандия² меҳонданд. Ин фирмка аз асҳоби Абдуллоҳи Ровандӣ

¹ Муҷмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.329.

² Ин фирмка аз аҳли Хурӯсон буданд, ки афкори Абумуслимро дунбол мекарданд.

мебошад, ки аббосия низ ном дорад, имоматро ҳаққи фарзандони Аббос, амаки пайғамбари ислом медонист, ки саранчом фарзандони Мұхаммад ибни Алӣ ибни Абдуллоҳ ибни Аббос ибни Абдулмуталлибро ба хилофат расониданд. Ин чамоат, ки аксарашон аз дәхқонон ва начибзодагони хурросонӣ буданд, бо сарварии Абумуслими Хурросонӣ Умавиёнро дар Хурросон барандохтанд. Онҳо касоне буданд, ки мепиндоштанд имомат аз Иброҳим ба Абумуслим расидааст. Ровандиён ба се даста қисмат мешуданд. Яке аз онҳо ризомия хонда мешуд, ки ба номи пешвои он Ризом ибни Собиқ, ки аз табори эронӣ буд ва ба күшта нашудани Абумуслим ва рӯхулваҳӣ - ҳулули рӯҳи худованд дар ў ақида доштанд. Ҳаводорони он эътиқод ё ба қавли Ҳавоғӣ мазҳаби таносух доштанд¹ ва мепиндоштанд, ки рӯҳи муқаддаси Абумуслим пас аз марги ў ба пайкари ҷойнишинони барҳаққи ў даромада аст.

Гурӯҳи дигаре дар Ҳироту Марв, ки фирмайтундрав буда, бо номи абумуслимия ё баркукия иштиҳор ёфтанд, чунин мепиндоштанд, ки Мансури Аббосӣ тавони Абумуслимро қатл кардан надошт, бинобар ин ў Абумуслимро накүшта, балки шайтонеро шабеҳи Абумуслим күшта ва Абумуслим ҳанӯз зинда аст. Фирқаи абумуслимия, ки мұътакид ба имомати Абумуслими Хурросонӣ ва ҳаёти ҷовиди ў буданд, шуъбае аз ровандия маҳсуб мешаванд.

Фирқаи сеюм бо номи ҳаририя иштиҳор дошт, ки аз асҳоби Абухарираи Ровандӣ буданд ва ба имоматии Аббос – амаки паёмбар ва Абумуслим эътиқод доштанд.

Ин фирмако намояндаи як гурӯҳи хоси ҷомеа набуданд, балки аз қиширҳое буданд, ки аз сиёсати Аббосиён ноҳушнуд гардида, мепиндоштанд, ки

¹ Ғасеҳи Ҳавоғӣ. Мұчмали Ғасеҳӣ. Ҷилди аввал. Техрон, 1386. С.238.

мушкили онҳо он замон рафъ хоҳад гардид, ки дастгохи хилофат иваз шавад.

Бино ба ахбори Хавоғӣ ҳалифаи Аббосӣ Абучаъфари Мансур соли 141 ҳ.к./758-759 лашкари хешро алайҳи ровандиён ба ҷанг фиристод, ки шашсад тан аз онҳо ба қатл расид.¹

¹ Фасехи Хавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ҷилди аввал. Текрон, 1386. С.238.

Хуручи Устоз Сис

Бояд иқрор шуд, ки ин замон на ҳамаи исёнҳо дар Хурросон пайванде бо андешаи хунҳоҳии Абумуслим ва ё қоил шудан ба маснади имоматӣ ва ё осмонии ў пайвастагӣ дошт. Аз наҳзати Синбод беш аз дувоздаҳ сол нагузашта ва ҳанӯз ёди он аз хотираи мардум зудуда нашуда буд, ки соли 150 ҳ.қ. мусодиф ба 767-768 бино ба аҳбори Табарӣ Устоз Сис бо сесад ҳазор¹ мардони ҷангии Ҳироту Бодғис ва Систону дигар вилоятҳои Хурросон ба қиём барҳост.²

Қиёми Устоз Сис дар Хурросон, чуноне ки зикр шуд, бо хунҳоҳии Абумуслим иртибот надошт. Баҳонаи ин хуруҷ, бино ба ишораи Яъқубӣ, напазируфтан ва эътиroz кардани Устоз Сис аз валиаҳдии Маҳдӣ мебошад, ки моҳи рабеъу-л-аввали соли 146 ҳ.қ. /майи соли 763 Мансур ўро ҳокими Хурросон таъйин карда буд. Ин манбаъ Устоз Сисро ба унвони фармондех зикр мекунад ва менависад: «Маҳдӣ дар он мавқеъ (валиаҳд эълон шудан) дар Хурросон буд ва номаҳои падара什 ҳокӣ аз байъати валиаҳдии ў расид ва ҳамроҳонаш аз фармондехон ва мардуми Хурросон ҳамагӣ байъат карданд, ҷуз Бодғис, ки Устод Сис дар он мухолифат варзид ва муддаии паёмбарӣ шуд ва мардуми бисёр бо вай ҳамроҳ ва ҳамдостон шуданд».³

Табарӣ, ки беш аз дигар таърихнависон ин қиёмро тавзех медиҳад, зикр мекунад, ки ҳалифаи Аббосӣ, Мансур лашкаре барои фурӯ нишонидани ин қиём фиристод, ки ҳафтод ҳазор аз ҷонибдорони Устоз Сис кушта ва ҷаҳордаҳ ҳазор асир гаштанд. Устоз Сис бо микдори каме аз ёронаш ба кӯҳе паноҳ мебарад, ки ин

¹ Муболига ба назар мерасад, аммо шӯриши саросарӣ дар минтаҳа будааст.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4360.

³ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.373.

фирорро Табарӣ ба соли 151 ҳ.қ./768 мусодиф медонад. Баъди чанде Устоз Сис ва ёронашро муҳосира мекунанд ва дар асари сардӣ ва барфрезии бештар дар кӯҳистони паноҳчуста онҳо маҷбур ба таслим мегарданд. Ба дастури яке аз фармондехони лашкари араб Хозим ибни Хузайма Устоз Сис, писаронаш ва аҳли хонаводаашро бандҳои оҳанин бар пой мениҳанд ва боқимондаро, ки сӣ ҳазор кас буданд, озод мекунанд.¹

Дар «Таърихи Систон» аз воқеаи соли 150 ҳ.қ./767 дар Буст руҳдода зикре шудааст, ки «он ҷо (дар Буст) марде барҳост... номи вай Муҳаммад ибни Шаддод ва Озарӯя ал-Мачусӣ ва Марзбон ал-Мачусӣ бо гурӯҳи бузург бад-ӯй пайвастанд. Ҷун қавӣ шуданд, қасди Систон карданд».² Донишманди шаҳири Эрон Маликушшуаро Баҳор, ки ин рисоларо тасҳҳ намуда, баъзе матолиби онро тавзех дода аст, менависад: «Дар тавориҳе, ки дастраси ман буд, зикре аз хуручи Муҳаммади Шаддод ва Озарӯя ва Марзбон нест, ҷуз ин ки дар санаи 150 ҳ.қ дар Хурасон ва ҳудуди Ҳироту Қаҳистон марде аз эрониён маъруф ба Устоз Сис ва муовини ў маъруф ба Ҳариши Систонӣ бар араб хуруч карданд ва Хурасонро гирифтанд ва роёти араб бишкаст, то боз Мансур Хозим ибни Ҳазимаро ба ҷанги онон фиристод ва Хозим ба ҷангӯ гурез ва ҳилаву найранг баъд аз як сол сипоҳи мазбурро шикаст».³

Табарӣ аз сарнавишти баъдии Устоз Сис ахборе намедиҳад. Бо иттико ба ин иттилои Табарӣ, ки Хозим «он ғоҳ фатҳро, ки Ҳудой насибаш карда буд ва душманашро ба ҳалокат дода буд, ба Маҳдӣ навишт ва Маҳдӣ низ онро ба амири муъминон Мансур навишт»,⁴ метавон хулоса

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4360-4363.

² Таърихи Систон. С.161.

³ Ҳамон ҷо. С.161. Тавзехи 5.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4363.

кард, ки пас аз таслим шудан Устоз Сисро ба қатл расонидаанд. Ин матлабро Яъкубӣ ба сароҳат менависад: «Пас Маҳдӣ Хозим ибни Ҳазимаи Тамимиро ба сарварӣ фиристод, то бо ў набард кард ва сипоҳиёнашро дарҳам шикаст ва худашро асири гирифт ва назди Абуҷаъфар ба Бағдод фиристод, то ўро кушт».¹ Гардезӣ менависад, ки «гурӯҳе чунин гӯянд, ки Марочал, духтари Устоз Сис буд, ки модари Маъмун буд»,² яъне ҳамсари Ҳорунуррашид.

Ба назар мерасад, ки Устоз Сис ва пайравонаш дар оғоз аз ҳомиёни Аббосиён дар Ҳурсон будаанд ва бо ин хонадон муддате ҳамкориҳо кардаанд. Баҳонаи хуруҷ аз қавли Яъкубӣ барои мо маълум шуд, вале ба чӣ сабабе Устод Сис тасмим гирифт, ки алайҳи Аббосиён хуруҷ кунад? Гардезӣ то ҳадде ба ин масъала равшаний меандозад. Дар ахбори Гардезӣ омадааст, ки гурӯҳе аз пайравони фирқаи Беҳофарида дар Бодғис хостори пазириши ислом ба дасти Маҳдӣ шуданд: «Беҳофаридиёни бодғисӣ сӯи Маҳдӣ нома карданд, ки: «Мо мусулмон шудем бар дasti ту, моро тақдире кун».³ Дар посух Маҳдӣ ба онҳо иҷозат дод, то дар тоҳтан ба Кобул ҳамроҳи яке аз фармондоронаш ба исми Ҷӯҳаммад Саъид ширкат кунанд ва ғаниматҳо ба даст оваранд. Онҳо пас аз горати Кобул ва ба даст овардани ғаниматҳо, ба қавли Гардезӣ «ба ҳонаҳои худ боз шуданд ва муртад гаштанд ва Устоз Сис берун омад».⁴

Роҷеъ ба ҷунбиши Беҳофарида, писари Моҳфарвазин ва ҷонибдоронаш инро бояд гуфт, ки он дар оғози давлати Аббосиён рӯй намуд⁵ ва то ба

¹ Ибни Возехи Яъкубӣ. Таърихи Яъкубӣ. Ч.2. С.373.

² Гардезӣ. Зайну-л-ахбор. Б. 145.

³ Ҳамон ҷо. Б. 145.

⁴ Ҳамон ҷо. Б. 145.

⁵ Муҳаммад Исҳоқ ибни Надим. Ал-Феҳраст. Тарҷумаи М. Таҷаддуд. Техрон, 1381. С.614.

шүриши воқеј шакл нагирифт. Бехофарид, ки Ибни Надим «ақидаи маҷусиён (яъне зардуштиён)-ро дошт», - мегӯяд¹, бархоста аз дехи Зузан, ки порае аз Хавофи Нишопур аст², буда, «Абумуслим (-и Хуресонӣ) Шабиб ибни Доҳ ва Абдуллоҳ ибни Саъидро назди ў (ба Нишопур) фиристод ва исломро бар ў арза доштанд».³

Бехофарид меҳост пайванди оштӣ миёни ойини зардуштӣ ва ислом андозад ва барои ин маросим ва сунани номатлуби ойини зардуштиро аз миён бардошта, ислоҳоти иҷтимоӣ намояд. Дар аҳбори Берунӣ омада аст, ки «ӯ бо маҷус дар аксари умур муҳолифат кард, Зардуштро тасдиқ намуд». ⁴ Китобе барои пайравонаш ба порсӣ таълиф кард ва «камрашон намуд, ки бар якзонуӣ ба сӯи ҷашмаи хуршед намоз бихонанд. Ва дар ҳар ҷойе, ки бошанд, таваҷҷуҳ ба сӯи Офтоб кунанд». ⁵ Бино ба ҳабари Ибни Надим намозро «бе саҷда дар ҳоле ки ба самти чапи қиблა таваҷҷуҳ мекард, адо намуда, фолгӯиҳо дошт». ⁶ Дар зимн Гардезӣ мегӯяд, ки «ҳафт намози фариза кардӣ сӯи офтоб, ҳар ҷой, ки бошад. Аз ин намозҳо яке андар тавҳиди Ҳудои аззу ҷал, ду дигар андар оғаридани осмону замин ва савум андар оғариниши ҷонварону рӯзихои эшон ва ҷаҳорум андар марг ва панҷум андар растворӣ ва шашум андар биҳишту дӯзах ва ҳафтум андар тамҳид ва сипосдории биҳиштиён».⁷

Дар ҳабар аст, ки чун Абумуслим ибтидои соли 748 ба Нишопур омад, мубадони зардуштӣ назди ў аз Бехофарид шикоят бурданд, ки ў дини зардуштӣ ва

¹ Ибни Надим. Ал-Феҳраст. С.615.

² Гардезӣ. Зайну-л-аҳбор. Б. 141.

³ Ибни Надим. Ал-Феҳраст. С.615.

⁴ Абурайҳон Берунӣ. Осору-л-бокия. Душанбе, 1990. С.225.

⁵ Ҳамон ҷо. С. 225-226.

⁶ Ибни Надим. Ал-Феҳраст. С.615.

⁷ Гардезӣ. Зайну-л-аҳбор. Б. 141.

исломро табоҳ мекунад.¹ Абумуслим, ки ин замон масруфи даъват ба Аббосиён дар Ҳурносон буд, намехост бо ин қишири чомеаи ҳурносонӣ, ки ҳанӯз ба ойини зардуштӣ эътиқод доштанд, мушкил дошта бошад ва онҳоро аз худ нохушнуд созад. Абумуслим Абдуллоҳ ибни Шаъбаро барои гирифтани Бехофарида фиристод, ки ўро дар кӯҳҳои Бодғис пайдо кард.² «Пас Абумуслим мар Бехофарида бигирифту бар дор кард ва қавмеро, ки бад-ӯ бигаравида буданд, бикушт».³ Аммо марги Бехофарида мониае дар роҳи густариши ойини ў эҷод накард. Кӯшише, ки ў барои коҳиши қудрати мубадони зардуштӣ намуд ва тарҳи пайвандидан ва оmezиши ойини зардуштӣ ва ислом, ки рехта буд, боиси ривоҷи ойини ў дар миёни мардуми бумӣ гардид. Ин фирмқаҳо, ки ба Бехофарида гаравиданд ва дар ҳабари Берунӣ ба «бехофарида» маъруф гаштанд ва садсолаҳо баъд аз марги ў низ фаъол буданд. Ибни Надим, ки солҳои 987-988 китоби «Ал-Фехраст»-и хешро навишт, мегӯяд, ки «то ин замон пайравони ў дар Ҳурносон зиёд ҳастанд».⁴

Бино ба ҳабари Балъамӣ Устоз Сис аз хориҷиёни⁵ Систон буд, ки баъдан ба фирмқаи бехофаридаиёни Бодғис пайваста, мардумро пиromуни худ гирд овард ва алайхи Аббосиён қиём кард.⁶ Пас маълум мешавад, ки миёни фирмқаи ҳавориҷи Систон ва бехофаридаиёни Бодғис робита ва ҳусни тафоҳум барқарор будааст.

Ин шӯриш пойгоҳи пахновар дар миёни рустоиён ва унсурҳои сипоҳии буими шаҳрҳои Ҳироту Систон ва сокинони кӯҳистони Бодғис дошта, пуштибонӣ аз ин

¹ Берунӣ. Осору-л-боқия. С. 226.

² Ҳамон ҷо. С. 226.

³ Гардезӣ. Зайну-л-аҳбор. Б. 141.

⁴ Ибни Надим. Ал-Фехраст. С.615.

⁵ Гурӯҳе аз ҷонидорони Алӣ ибни Абитолиб, ки ба ў хурӯҷ карда буданд ва баъдан дар саросари хилофат пароканданд.

⁶ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. 2001. С.1493.

шүриш چанбаи қавмӣ ба худ гирифта буд. Аз матолиби ироашуда аз манобеи таърихӣ маълум гардид, ки хориҷиёни Систон бо фирмәи беҳофаридиёни Бодғис ҳампаймон шуданд. Чуноне ки аз аҳбори «Таърихи Систон» маълум шуд, ба гурӯҳи хориҷиён мачусиён мепайванданд. Душвор нест пай барем, ки ин иттиҳод омили қавмӣ дошт, зеро хориҷиёни хуросонӣ бар хилофи шеваи мусулмони ростин бо зартуштиёни ин сарзамин ҳамкорӣ карданд. Дар зимн метавон бо Р.Фрай ҳамназар буд, ки пиromуни хуручи Устоз Сис мефармояд: «Аз манобеъ чунин бармеояд, ки раҳбарони ин саркашиҳо даромехтае аз эътиқодоти зартуштӣ ва исломро дастовезе барои муҳолифат бо хулафои Аббосӣ қарор медоданд. Бе гумон зартуштиёни мусулмонон дар натиҷаи ин шӯришҳо ба даромехтани ақоиди хеш раҳнамун мешуданд ва ин намудориест аз таъсироти мутақобили ин ду дин, ки дар он ҳангом ҳар ду дар марҳилаи таҳаввул буданд».¹

Қиёми Устоз Сис ба худ چанбаи динӣ ва сиёсӣ низ гирифта, дар он талоше барои эҳёи дубораи ойини зардуштӣ карда шуд.² Ин ки навиштаанд, ки ў даъвии нубуват мекард ва ёронаш ошкоро «куфру фисқ» меварзианд, баёнгари он аст, ки дар хуручи Устоз Сис омили дини зардуштӣ қавитарин нерӯ будааст.³

Марги Устоз Сис ба ошӯби Бодғис поён набахшид ва он то ҳудуди соли 153 ҳ.к./770, ки Маҳдӣ бист ҳазор ошӯбгарро ба қатл расонд, идома дошт.⁴

Варорӯд-бахшे аз Хуросони Бузург, ки дар каронаи шимолу шарқи сарзаминҳои ишғолии аъроб ҷойгир буд, бо вучуди ин ки дар аҳди Ӯмавиён зери

¹ Р.Фрай. Асри заррини фарҳанги Эрон. С.145.

² Зарринқӯб А. Ду қарн сукут. С.143.

³ Ҳамон ҷо. С.146.

⁴ Elton L.Daniel. Таърихи сиёсӣ ва иҷтимоии Хуросон. С.146.

нигини фармони онҳо рафт, аммо аз нуфузи бештар ва таъсири густурдатари дину фарҳанги аъроб то ҳадде масун монда, муддате чун маҳди муборизаҳо алайҳи ишғолгарони араб нақш бозид. Бинобар ин горатзадагон ва ситамдидагони форсу хурросонӣ ҷашми умде ба ин сарзамин барои имдод ва раҳой аз ишғоли тозиён дӯхта, ҳамеша дар интизории ҳабари хуше аз он сӯи Ому буданд. Зоро медонистанд, ки завлонаи бардагӣ ба пойи фарзандони Спидамон ва Деваштич ба осонӣ зада намешавад. «Аҷам» пиндоштани сарзамини аҳуруй ва «маволӣ» шуморидани озодагони он аз ҷониби аъроб бояд мояи таҳқир, ҳашму норизоятии онҳо мегашт, ки ба яқин тӯфонзо буд. Варорӯдиён, ки зоҳирان бо зуҳури Абумуслим ҷанде дар дилҳояшон умде рӯй намуда буд, ки бори юги асорати аъробро аз гардан дур андозанд, баъди садоқатмандона дар хидмати ҳалифаҳои Аббосӣ қарор гирифтани ў ин умедҳо нақше дар об шуд. Аммо бо хиёнат ва расвой қатл намудани Абумуслим, ки дар дарозои ҳукумати бани Аббос шеваи хоси давлатдории онон нисбат ба сарсупурдагони давлаташон дар Хурросони Бузург буд, бе паёмад намонд. Ин буд, ки зери дирафши ҳар ҳодисаҷуҷе, ки ба муборизаи зидди аъроб меҳонд ва муҳим набуд ба чи даъват меқунад, мардум гирди ҳам меомаданд. Ба ин мазмун Варорӯд обистани ҳаводиси ҳуручи Муқаннаъ гашт.

ХУРУЧИ САПЕДЧОМАГОН БО САРВАРИЙ МУҚАННАЬ

Чуноне ки қаблан зикр шуд, Варорӯд дар ин замон пойгохे буд, ки дар он динҳои гуногун, мисли зартуштия, масехият, яхудият, буддоия, ойини шаманий аз қабл фаъолият мекарданд, инчунин фирмәҳои дини ростин ва илҳодии (инкори Худованд) исломӣ падидор гашта, ривоҷ доштанд. Чунин төъдоди зиёди ойинҳои гуногун дар Варорӯд муциби мудорои мардум дар баробари ақоиди динии ҳамдигар гардид. Бинобар ин сокинони сарзамини Варорӯд собиқаи таҳаммулпазирий дар баробари динҳои муҳталиф доштанд ва ин боис мегардид, то пешвоёни ойинҳои нопазируфта ва радшуда дар ин чо паноҳ бибараанд. Муқаннаъ аз шумори чунин паноҳбурдагон ба Варорӯд буд. Муқаннаъ номи мустаори Ҳошим ибни Ҳаким аст, ки ба сабаби ҳамвора ҷеҳраи хешро бо ниқоби абрешиими сабз ё заррин¹ пӯшонидан, бад-ӯ нисбат дода буданд.

Муқаннаъ, аз сарҳангони Абумуслим ин воқеиятро дарк карда, ба баҳонаи кинҳоҳии Абумуслим дар Ҳурасон даст ба шӯриш зада, баъдан ба маҳди муборизаҳои зидди арабӣ, ба Варорӯд омад, то бо истифода аз душманиҳои сокинони ин сарзамин нисбат ба аъроб истифода кунад ва ҷабҳаи муборизаи саросариро, ки асосан ҷанбаи мазҳабӣ дошт, аз ин чо алайҳи ишғолгарони биёбонҳои Араб созмон дихад.

Воқеаи хуручи Муқаннаъро дар Ҳурасон Табарӣ дар ҳаводиси соли соли 161 ҳ.қ. /777-778 зикр мекунад.² Аммо падид омадани ғурӯҳи сапедчомагони Муқаннаъро муаллифи «Таърихи Бухоро» соли 159 ҳ.қ./775-776 медонад,

¹ Иzzuddin ibni Asir. Таърихи комил. Ч.8. Тарҷумаи X.Рӯҳонӣ ва X. Ожир. Техрон, 1380. С.3551; Ибни Ҳалдун. Таърихи Ибни Ҳалдун. Ч.2. С.378.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4490.

ки онон ба дехи Нумчикати Бухоро рафтанд «ва шаб ба масцид андар омаданд ва муаззинро бо понздаҳ тан бикуштанд ва ҳамаи аҳли дехаро бикуштанд»¹ ва ҳамин манбаъ пас аз ин воқеа зикр мекунад, ки ин хабар ба Бухоро расид ва амири Бухоро Ҳусайн ибни Муоз бо сипоҳи худ ва бо ҳамроҳии қозии Бухоро Омир ибни Йимрон ва сокинони шаҳр ба набарди онҳо берун омаданд ва дар моҳи раҷаби соли 159 ҳ.к. / апрел-майи соли 776 ба дехи Наршах омада, дар муқобили сапедҷомагон лашкаргоҳ заданд.²

Балъамӣ дар тарҷумаи «Таърихи Табарӣ» пас аз зикри вафоти халифаи Аббосӣ Мансур, ки 6 зулҳичҷаи соли 158 ҳ.к./7 октябри соли 775 (Табарӣ ин таърихро 7 зулҳичҷаи соли 158 ҳ.к./8 октябри соли 775 зикр мекунад³) рӯҳ дод, бидуни зикри сана дар баёни «Аҳбори Муқаннаъ» мепардозад⁴ ва ҳадс зада мешавад, ки чун Балъамӣ оғози хуручи Муқаннаъро пас аз вафоти Мансур меорад, пас мантиқан бо санаи «Таърихи Бухоро» муғойират надорад.

Дар «Муҷмалу-т-таворих» омада аст, ки чун халифа Маҳдӣ андар соли 162 ҳ.к./778-79 аз ҳаҷ боз гашт, Муқаннаъ хуруҷ кард.⁵

Ибни Асир ҳамраъи муаллифи «Таърихи Бухоро» буда, хуручи Муқаннаъро дар Ҳурисон дар вақоئи соли 159 ҳ.к. баён кардааст.⁶

Фасехи Ҳавоғӣ хуручи Муқаннаъро, ки мегӯяд «даъвии худоӣ кард ва ба воситай он ки як ҷашми ўқӯр буд, бурқаъ мегузошт, ўро бурқай гуфтанд», марбути соли 166 ҳ.к./782-783 медонад.⁷

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.129.

² Ҳамон ҷо. С.129.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4390.

⁴ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. 2001. С.1498-1504.

⁵ Муҷмалу-т-таворих. С.334.

⁶ Ибни Асир. Таърихи комил. Ч.8. С.3551.

⁷ Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ч.1. С.261.

Бо дарназардошти ин ки муаллифи «Таърихи Бухоро» Наршахӣ ва тарҷумаи «Таърихи Табарӣ» Бальзамӣ парвардаи Бухоростанд ва бидуни тардид таърихи ин сарзамин барояшон бештар ошност, ба ин далел санаи зикркардаи онҳо дар робита бо хуручи Муқаннаъ ба ҳақиқат бештар наздик аст.

Ба далели ин ки қиссаву ривоятҳое роҷеъ ба ин марди ниқобдор, ки зиндагии ўро фаро гирифтаанд ва ағлаб аз таассубу гараз орӣ нестанд, ба мушкил метавон аз миёни ин ҳама гуфтаҳои дар таърихномаҳо сабтшуда симои воқеии онро шинохт. Табарӣ аз қиёми Муқаннаъ дар дехқадае аз Марв (ин деха дар «Таърихи Бухоро» Коза¹ ва дар «Осору-л-боқия» Ковакаимардон² зикр шудааст) ёд мекунад ва менависад, ки Муқаннаъ «қоил ба таносуҳи арвоҳ буд, ки ба ҷои хеш бозмегардад³ ва мардуми бисёрро гумроҳ кард ва нерӯ гирифт ва сӯи Мовароуннаҳр рафт. Маҳдӣ (халифаи Аббосӣ) теъзоде аз сардорони хешро ба набарди вай фиристод, ки Муоз ибни Муслим, ки дар он вақт омили Ҳурросон буд, аз он чумла буд».⁴

Дар «Таърихи Бухоро» омадааст, ки марди арабе аз Марв ба номи Абдуллоҳ ибни Амр нахуст пайрави Муқаннаъ шуд ва Муқаннаъ духтари худро ба вай ба занӣ дод. «Ва ин Абдуллоҳ аз Ҷайхун бигузашт ва ба

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.125.

² Берунӣ. Осору-л-боқия. С.226.

³ Ба ақидаи фирқае, ки онро таносуҳия мегуфтанд, рӯҳи инсони накукор пас аз мурдан дар бадани инсони оқил ва хушёре дохил мешавад, ки дар дунё лаззат барад ва хуш бигзаронад ва баръакс рӯҳи инсони бадкор дар ҷисми ҳайвоне дохил мешавад, ки бор бикашад ва ранҷ бибарад.

⁴ Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. Бо таҳрир, тасхеҳи Н.Амиршоҳӣ. Душанбе:Муассисаи давлатии сарредаксияи илмии энсиклопедияи миллии тоҷик, 2014. С.4490-4491.

Нахшабу ба Кеш омад ва ҳар чой халқро даъват кардī ба дини Муқаннаъ. Ва халқи бисёрро аз роҳ бибурд. Ва андар Кешу рустои Кеш бештар буданд ва нахустин дехе, ки ба дини Муқаннаъ даромаданд ва дини ўзохир карданд, дехе буд дар Кеш, номи он деха Сӯбаҳ ва меҳтари эшон Умари Сӯбаҳӣ буд... Ва андар Суғд ағлаб дехаҳо ба дини Муқаннаъ даромаданд».¹

Муқаннаъ, ки аз ин гаравишҳои мардуми Варорӯд ба ойини хеш хабар ёфт, бо ҳамроҳии сию шаш тан аз пайравони хеш аз Амударё гузашт ва ба Кеш омад. Пас аз расидан ба Кеш, ки дар ин ҷо пайравонаш хеле зиёд буданд, ба дижҳои кӯҳистонӣ дар канори дараҳои Зарафшону Кушқдарё паноҳ бурд. Маъруфтарини ин дижҳо, дики Саном (Наршахӣ онро Сом ном бурда аст²) аст, ки дар он обҳои ҷорӣ, багу киштзорҳо мавҷуд буданд. Гардезӣ менависад, ки «қалъаи Саном, ки андар рустои Кеш аст, башкарда (омода намуда) ва он қалъаро хисор соҳтанд».³

Дар ин диж, ки шароити хубе барои зиндагӣ фароҳам шуда буд, фармондехони сипоҳ, вобастагон ва ҳаводорони Муқаннаъ ба сар мебурданд. Ба дастури Муқаннаъ дар дохили ҳисори дики Саном диге аз он устувортар бо пораи замини паҳновар бар фарози теппае соҳтанд, ки гирдогирди онро девор фаро гирифта буд. Дар ин диж Муқаннаъ мезист ва тарҳи барномаҳои хешро мекашид. Ҳеч касе иҷозати дохил шудан ба дики даруниро надошт, ба ҷуз наздикини Муқаннаъ. Бо вучуди ин ки чунин дижҳо дар Варорӯд зиёд буданд, таърихнигорон аз дижҳои Муқаннаъ тавсифҳои игроқомезе кардаанд ва онҳо мавзӯъҳои таҳайюлотие барои осори онон гардидаанд.

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.127.

² Ҳамон ҷо. С.128.

³ Гардезӣ. Зайну-л-аҳбор. Барги 146.

Пайравони Муқаннаъ илова ба шамшер кашидан ба муқобили хукумати Аббосӣ дар Варорӯд, душмани хешро бо ин хонадон бо пӯшиданӣ ҷомаҳои сафед, алорағми ҷомаҳои сиёҳи Аббосиён низ баён мекарданд. Ба ин далел ҳуручи онон бо номи Сапедҷомагон маъруф гардид.

Сапедҷомагон ончунон ҳаросе дар Варорӯд падидор соҳтанд, ки бисёре аз қасони алоқаманд ба хукумати Аббосӣ аз ин ҷо фирорӣ шуда, ба назди Маҳдии Аббосӣ ба Бағдод омада, ҳабар доданд, ки агар тадбира дар ин сарзамин барои пойдории хукумати хеш ва ислом наандешад, ба яқин хукумати ў ва ислом аз миён ҳоҳад рафт ва ойини Муқаннаъ ҷаҳонгир шавад. Дар зимн Наршахӣ менависад: «Ва Сафедҷомагон бисёр шуданд ва мусулмонон андар кори эшон очиз шуданд. Ва нағир ба Бағдод расид. Ва ҳалифа Маҳдӣ буд андар он рӯзгор, тангдил шуд. Ва бисёр лашкарҳо фиристод ба ҳарби вай ва ба охир ҳуд омад ба Нишопур ба дағъи он фитна. Ва метарсид ва бими он буд, ки ислом ҳароб шавад ва дини Муқаннаъ ҳама ҷаҳон бигирад».¹

Чун сарони хукумати Аббосии Варорӯд аз саркӯбии Сапедҷомагон очиз монданд ва ба қавли Гардезӣ «ҳама ба ҳазимат боз гаштанд»,² Маҳдӣ ҳуд даст ба кор шуда, сипоҳе ба ҷонги Муқаннаъ фиристод, вале муваффақ ба пирӯзӣ нашуд. Пас аз нокомиҳо дар набард бо Муқаннаъ Маҳдӣ тасмим гирифт фармондехии сипоҳро ба Ҷабраил ибни Яҳё, ки соли 159 ҳ.к./775-76 ҳокими Самарқанд таъйин шуда буд (Наршахӣ аз ў чун вазири Маҳдӣ ном мебарад³), voguzor кунад, ки фармондехи озмуда буд ва дар пайкор бо Устоз Сис ҳам ширкат дошт.

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.128.

² Гардезӣ. Зайну-л-аҳбор. Барги 146.

³ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.130.

Бино ба ахбори манобеи таърихӣ набардҳо миёни Сапедчомагон ва сипоҳи Аббосиён бо фармондехии Ҷабраил ибни Яҳӯ дар ҳаволии Бухоро сурат мегиранд, зоро чуноне ки Наршахӣ менависад: «Аз дехаҳои Бухоро бисёр кофар шуданд».¹

Пас аз ҷаҳор моҳи² ҷангҳои бенатиҷа Ҷабраил ибни Яҳӯ ба найранг даст зад ва ба Молик ибни Форим, ки дар манобеи таърихӣ шаҳсияташ ношиноҳта монд, дастур медиҳад, ки нақбе кананд ва деворҳои дижро инфиҷор диханд, ки дар натиҷаи ин амал деворҳои диж фурӯр рехт ва Ҷабраил вориди шаҳри Бухоро гардид. Пас аз сукути Наршах, ки мақари Сапедчомагон ба ҳисоб мерафт, иддаи зиёде аз онҳо ба қатл мерасанд ва төъодди дигари бозмондааш ба Кеш, ба назди Муқаннаъ фирор мекунад. Ҷабраил баъди ин пирӯзӣ ба ҷониби Самарқанд меравад ва шаҳрро аз дasti Сапедчомагон берун меорад. Муқаннаъ сипоҳе аз пайравонаш ба ҷониби Самарқанд фиристод, то дубора шаҳрро ба даст оваранд. Вале онҳоро лашкари Уқба ибни Муслим, ки аз Марв ба кумаки Ҷабраил омада буд, ба ақибнишӣ мачбур мекунад. Сапедчомагон аз хабари дурӯғини кӯшта шудани Ҷабраил бо номае ба Уқба иттилоъ медиҳанд. Ӯ бовар карда, меҳоҳад ба Марв баргардад. Ин замон Сапедчомагон Ҷабраилро дар Самарқанд ба муҳосира мегиранд ва дастаи дигари онҳо роҳро бар Уқба ибни Муслим ва сипоҳаш бастанд, то натавонад аз Тирмиз ба Ҷабраил ёрӣ расонад. Муқаннаъ дастаи дигари Сапедчомагонро ба Наршах фиристод, вале онҳоро рустоиён ва дехқонони ин мавзезъ, ки намехостанд дигар даргири ҷанг бо Аббосиён гарданд, шикаст доданд. Муқаннаъ худ бо тадбире Ҷабраилро ба мавзее қашонд ва бар онон ҳуҷум овард, ки дар натиҷа бародари Ҷабраил, Язид аз заҳмҳое, ки бардошт, ҷон дод.

Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.127.

² Ибни Халдун. Таърихи Ибни Халдун. Ч.2. С.379.

Бино ба ахбори сарчашмаҳои таърихӣ дар набардҳо бо Аббосиён Муқаннаъ аз туркон имдод хост: «Ба хоқон коғазе навишт ва ўро ба қӯмак хост»;¹ «Ва аз Туркистон лашкарҳои бисёр ба тамаи горат биёмаданд...»;² «Халухи Хоқон биёмад ва ҳама яке шуданд»;³ «Туркони кофар низ ҷиҳати горати амволи мусулмонон аз сарзамини худ биёмаданд».⁴

Дар моҳи ҷумодиу-л-аввали соли 161 ҳ.қ./феврали соли 778 Муоз ибни Муслим волии Ҳурносон таъйин шуд, ки дар ин вазифа Абуавн Абдулмалик ибни Язидро иваз кард. Муоз пас аз танзими корҳои Ҳурносон худ ба ҷанги Муқаннаъ рафт, vale ҷирӯзии ниҳоӣ дур аз дастрасии Муоз менамуд. Нахуст ин ки Сапедчомагон ба дижи Саном ақибнишинӣ карданд, ки омодаи пойдорӣ дар муҳосира буд. Дувум ин ки рақибони Муоз ба ҳалифаи Аббосӣ Маҳдӣ аз белаёқатии ў хабар медоданд.⁵ Наршахӣ мегӯяд, ки Муоз пас аз ду соли пайкори бенатиҷа дарҳости дасткашидан аз хидмат кард ва дар таърихи ҷумодиу-л-аввали соли 163 ҳ.қ./январ-феврали 780 волии навтаъйиншудаи Ҳурносон Мусайяб ибни Зуҳайр аз-Заббӣ ба Марв омад.⁶

Ҳалифаи Аббосӣ Саъиди Ҳараширо дар набарди Муқаннаъ баргузид ва саранҷом Саъид тавонист Сапедчомагонро дар дижи Саном дар миён бигирад ва бо мушкил шудани шароити муҳосира гурӯҳи зиёде аз тарафдорони Муқаннаъ (Балъамӣ «се ҳазор мард ва сесад мард», Ибни Асир «сӣ ҳазор тан Муқаннаъро раҳо

¹ Берунӣ. Осору-л-боқия. С.226.

² Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.128.

³ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. 2001. С.1500.

⁴ Ибни Халдун. Таърихи Ибни Халдун. Ч.2. С.379.

⁵ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. 2001. С.1503; Ибни Асир. Таърихи комил. Ч.8. С.3563.

⁶ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.134.

кардан» гуфтаанд¹) бо сарварии Сархама, ки дижи беруниро муҳофизат мекарданд, дархости сулҳ карданд ва Саъид пазируфт², аммо төйдоди дигари Сапедчомагон ҳамчунон бо Муқаннаъ вафодор монда, ба дижи даруний паноҳ бурданд. Муқаннаъ дарёфт, ки пойдорӣ дар дижи даруний ба дарозо намекашад ва роҳи гурезе низ мавҷуд набуд, бар он шуд, то худкушӣ қунад. Бино ба бâзé ривоятҳо оташи бузург барафрӯҳт ва эълом дошт, ки ҳар кас меҳоҳад ба биҳишт равад, ҳамроҳи ў худро ба оташ афканад. Дар натиҷа ҳонавода ва наздиқонаш худро ба оташ афканданд ва Муқаннаъ низ чунин кард. Чун сипоҳиёни Саъид Ҳарашӣ дижи даруниро гирифтанд, онро тиҳӣ аз одамон ёфтанд.³ Дар зимн ривояти Берунист, ки мегӯяд: «Ва чун яқин пайдо кард, ки қушта ҳоҳад шуд, ҳешро ба танӯр андоҳт, ки аз ҳам пароканда шавад... Ва ўро дар танӯр биёфтанду сарашро буриданд ва ба назди Маҳдӣ фиристоданд».⁴

Пиромуни санаи қушта шудани Муқаннаъ манобеи таъриҳӣ аҳбори муҳталиф додаанд. Наршахӣ ду санаи қушта шудани Муқаннаъро гуфтааст, ки миёни ҳам 6 сол ихтилоф доранд: дар оғози баёни хуручи Муқаннаъ ҳалоки ўро соли 167 ҳ.к. /783-784 зикр карда⁵, дар зерфасли «Сабаби ҳалок шудани Муқаннаъ» менависад, ки «чаҳордаҳ сол бар ин кори вай баромад».⁶ Агар соли 159 ҳ.к.-ро оғози хуручи Муқаннаъ, чуноне худи Наршахӣ зикр кардааст, донем, пас соли қушта шудани ў мусодиф ба 173 ҳ.к./789-90 мешавад.

¹ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. 2001. С.1503; Ибни Асир. Таърихи комил. Ч.8. С.3563.

² Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. 2001. С.1503.

³ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.137-138; Ибни Асир. Таърихи комил. Ч.8. С.3564.

⁴ Беруний. Осору-л-боқия. С.227.

⁵ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.125.

⁶ Ҳамон ҷо. С.137.

Табарӣ, ки худуди 140 сол баъд аз ин воқеа, қиёми Муқаннаъро ба иҷмол сабти китоби худ кардааст, анҷоми кори ин пешвои сафедпӯшони Варорӯдо дар зикри ҳаводиси соли 163 ҳ.к./779-780 бидуни ривоёту афсонаҳо, ки шояд ин замон шакл нагирифта буданд, муҳтасар чунин менависад: «Аз ҷумлаи ҳаводиси ин сол ҳалокати Муқаннаъ буд, ки Саъиди Ҳараший вайро дар Кеш муҳосира кард ва ҳисор бар ў саҳт шуд. Ва ҷун ҳалокатро наздиқ дид, заҳр ҳӯрд ва занону қасони хешро низ заҳр ҳӯронид ва бимурд ва ҷунон ки гуфтаанд, онҳо низ ҳамагӣ бимурданд, пас аз он мусулмонон вориди қалъаи вай шуданд ва сарашро буриданд ва онро пеши Маҳдӣ фиристоданд, ки дар Ҳалаб буд».¹

Дар аҳбори Балъамӣ санаи ҳалокати Муқаннаъ зикр нашудааст, аммо ў аз шикасти Сапедҷомагон дар Самарқанд ёд мекунад ва менависад, ки «пас Муқаннаъ қасон ҳама марду зан бигирифт ва ба қалъа кард ва даҳ сол буд, то он ҷо таому алаф гирд ҳамекард».²

Берунӣ аз муборизоти Муқаннаъ ба иҷмол сухан гуфта, аз ҷаҳордаҳ сол истило доштан дар баъзе вилоятҳои Варорӯд ва дар соли 169 ҳ.к./785-86 муҳосира ва қушта шудани ў ҳабар медиҳад.³

Ибни Асир дар зерфасли китобаш «Чигунагии аз миён рафтани Муқаннаъ» менависад, ки Саъиди Ҳараший сари буридаи Муқаннаъро соли 163 ҳ.к./779-80 ба Маҳдӣ фиристод, ки дар Ҳалаб масруфи пайкор буд.⁴

Ибни Ҳалдун низ таърихи қушта шудани Муқаннаъро соли 163 ҳ.к. зикр мекунад.⁵

Фасехи Ҳавоғӣ дар руҳоди соли 168 ҳ.к./784-785 аз асир афтодани Муқаннаъ ба дasti ҳокими Ҳурросон

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4499.

² Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ҷ.2. 2001. С.1502.

³ Берунӣ. Осору-л-бокия. С.226-227.

⁴ Ибни Асир. Таърихи комил. Ҷ.8. С.3564.

⁵ Ибни Ҳалдун. Таърихи ибни Ҳалдун.. Ҷ.2. С.379.

Муоз ибни Муслим ва күшта шудани ў хабар медиҳад.¹ Бояд гуфт, ки Муқаннаъ ба дасти Муоз ибни Муслим наметавонист дар ин сол күшта шавад, зеро дар мохи чумодиу-л-аввали соли 163 ҳ.к./ январ-феврали 780 Мусайяб ибни Зухайр аз-Заббӣ, ки ба ҷои Муоз ибни Муслим волии Ҳурносон таъйин шуда буд, ба Марв омада, бо Муқаннаъ вориди пайкор гашт.

Агар ахбори Наршахиро, ки хуручи Муқаннаъро ба соли 159 ҳ.к. гуфта ва Балъамиро, ки аз 10 сол қалъадорӣ намудани ў хабар медиҳад, ба инобат гирем, пас күшта шудани ў дар соли 169 ҳ.к., ки Берунӣ зикр мекунад, бештар воқеяят дорад.

Дар «Таърихи Бухоро» хуручи Муқаннаъ тавзехи бештар ёфтааст, ки аз он дар матолиби ироашудаи қаблӣ нақли қавл кардем.² Бояд гуфт, ки Муҳаммади Наршахӣ «Таърихи Бухоро»-ро, ки соли 332 ҳ.к./943-944 ба номи Нӯҳ ибни Насри Сомонӣ (331-343 ҳ.к./942-954) ба забони арабӣ навишт, воқеоти таърихии то соли 943 фаро мегирифт. То ба имрӯз нусхай аслии он номаълум монда ва тарҷумаи форсии он, ки дар шакли хеле муҳтасар соли 1128 аз тарафи Абунаср Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Наср ал-Қубовӣ анҷом дода шуда буд, то замони мо расида аст. Қубовӣ сабаби тарҷума ва муҳтасар кардани китобро чунин менависад: «Ва чун бештари кас ба хондани китоби арабӣ рағбат нанамояд, дӯston az ман дарҳост карданд, ки «ин китобро ба порсӣ тарҷума кун». Фақир дарҳости эшон иҷобат кардам ва ин китобро ба порсӣ тарҷума кардам, дар ҷумодиу-л-аввали санаи иснайн ва ишрин ва ҳамсумиа» (522 ҳ.к./май-июни соли 1128). Дар идома менависад, ки чун баъзе ахбори он дилгиру бехуда менамуданд, ба иҷмол тарҷума шуд ва хабар медиҳад, ки аз сарчашмаҳои дигар

¹ Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ч.1. С.263-264.

² Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.125-140.

маълумоти изофиро ба он ворид сохтааст.¹ Соли 574 х.к./1178-1179 Муҳаммад ибни Зуфар ибни Умар тарчумай муҳтасари Қубовиро боз ҳам муҳтасартар намуда, онро ба номи Абдулазиз ибни Бурҳониддин, муфтии Бухоро таълиф кард. Ба китоби хулосашудаи Муҳаммад ибни Зуфар ибни Умар шахси дигаре даст бурдааст ва ҳаводиси замонро то ғалабаи муғул ва тасарруфи Бухоро тавассути Чингизхон бар он изофа кардааст, ки ба ҳамин шакл ба замони мо расидааст.

Кубовӣ роҷеъ ба аҳбори хуручи Муқаннаъ дар «Таърихи Бухоро» менависад, ки Муҳаммади Наршахӣ фасли «Зикри хуручи Муқаннаъ ва атбои ў аз Сафедчомагон»-ро овардааст, лекин нотамом ва бо истифода аз кутуби «Аҳбори Муқаннаъ»-и Иброҳим ва «Таъриху-р-русули ва-л-мулук»-и Табарӣ онро бештар тавзех медиҳад.² Он чи Табарӣ роҷеъ ба хуручи Муқаннаъ гуфта аст, зикр кардем. Вале аз китоби «Аҳбори Муқаннаъ»-и Иброҳим дар манобеи таърихии маъруф ва дастрас дар бораи ин муаллиф ва асараи ҳеч иттилое нест.

Суоле матраҳ мешавад, ки то чи андоза аҳбори Наршахӣ, чуноне ки Кубовӣ зикр мекунад, дар бораи Муқаннаъ нотамом аст? Ҳадс зада мешавад, ки Наршахӣ он маълумотеро дар бораи Муқаннаъ дар «Таърихи Бухоро» оварда аст, ки барои ў дастрас буд ва шояд аз баёни ривоёту афсонаҳо пиромуни хуручи Муқаннаъ, ки барои Наршахӣ қобили эътимод набуданд, сарфи назар карда бошад. Бо тақозои замон Кубовӣ аз «Аҳбори Муқаннаъ» тамоми афсонаву қиссаҳои бофташуда, ки симои Муқаннаъро нобашарӣ гардонида, онро чун як инсони дадманиш тарсим кардаанд, интихоб карда, аз қавли худ шомилии «Таърихи Бухоро» кардааст. Аммо

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.22-23.

² Ҳамон ҷо. С.125.

шакке нест, ки китоби «Ахбори Муқаннаъ», ки Кубовӣ аз он иттилооти аз диди таассуби мазҳабӣ рангу бор гирифта ва чехраи Муқаннаъро миёни навмусулмонони Варорӯд манфур соҳтаро баргузида аст, баъд аз замони Наршахӣ оварида шудааст.

Пешвои наҳзати Сапедҷомагон - Муқаннаъ ба яқин шахси тасодуфӣ набуд. Ӯро чунин сутудаанд, ки «ба илм омӯхтан машғул шудӣ ва аз ҳар чинсे илм ҳосил кард...зирак буд ва китобҳои бисёр аз илми пешиниён хонда буд».¹ Муқаннаъ лаёқати фармондехии низомӣ ва истеъододи сиёсатмадорӣ дошт, ки дар рӯзгори Абумуслими Хуросонӣ аз сарҳангони Хуросон буда, баъдан вазири волии араби Хуросон Абдуҷаббори Аздӣ (140-142 ҳ.к./757-758–759-760) таъйин шуд.² Аз ин сифоти Муқаннаъ чунин дарки маънӣ мешавад, ки ў маҳорати беназир дар қасби дошиш дошта аст, ки тавассути он ба мақомҳои сарҳангӣ ва вазирӣ расидааст. Пас ин суханҳо, ки Ӯро «Муқаннаъ бад-он хонданд, ки сару рӯи хеш пӯшида доштӣ», аз он ки бағоят зишт буд ва сараш қал буд ва як ҷашмаш қӯр буд ва пайваста мақнаъи сабз бар сару рӯи худ доштӣ»,³ оё воқеяят дошт? Агар чунин буд, пас шахсе, ки илова бар маълумӣ, зишт низ тасвир шудааст, метавонист ба сарҳангии Абумуслим ва вазирии волии Хуросон баргузида шавад ва баъдан пешвои наҳзати Сапедҷомагон гардад?

Манобеи таърихӣ хуручи Муқаннаъро ончунон маҷҳул кардаанд, ки наметавон ба сухулат даъвии Ӯро аз миёни ин ҳама афсонаҳои бофта мушаҳҳас кард. Табарӣ, чуноне ки зикр шуд, аз даъвии нубувват ва худой кардани Муқаннаъ чизе намегӯяд ва иктиро ба ин ҳарфҳо мекунад, ки ў «қоил ба таносуҳи арвоҳ буд, ки ба ҷои хеш

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.125.

² Ҳамон ҷо. С.126.

³ Ҳамон ҷо. С.125-126.

бозмегардад». Аммо дар «Таърихи Бухоро» омадааст, ки ба чурми даъвии нубувват кардан Муқаннаъро аз Марв ба Бағдод оварда, зиндонӣ карданд. Солҳо баъд аз зиндон раҳо ёфта, ба Марв омад ва даъвии худой кард.¹ Бино ба қавли Берунӣ Муқаннаъ «иддиои худой карду гуфт: «Барои он ба ҷисм даромадам, ки пеш аз он касе наметавонист ба ман бингарад».²

Хоча Низомулмулки Тусӣ хуручи Муқаннаъро хеле муҳтасар бо бадбинии тамом ёд мекунад: «Муқаннаи Марғазӣ дар билоди Мовароуннаҳр хуруҷ кард... Чун мардумони он вилоятро аз доираи шариат ва мусулмонӣ берун бурд ва кораш қавӣ шуд, даъвии худой кард».³ Ибни Асир ба ин маънӣ зикр мекунад, ки «ӯ худро худо ҳонд, vale ҳуд худохонии хеш барои ҳама ёронаш ошкор накард»⁴ ва баъдан менависад, ки «ӯро бовар ҷунин буд, ки Абумуслим аз паёмбар (с) бартар аст».⁵ Дар аҳбори Ибни Ҳалдун омада, ки «ҳалқи касире аз ӯ пайравӣ карданд, ки ҳама дар баробари ӯ саҷда менамуданд».⁶

Манобеи таърихие, ки аҳбори хуручи Муқаннаъро ба паймонаҳои муҳталиф инъикос додаанд, ба ҷуз аз Табарӣ ва Балъамӣ, матолиби зидду нақизе аз даъвии худовандӣ кардани Муқаннаъ баён мекунанд. Дар «Таърихи Бухоро» омада аст: «Мардум гуфтанд: «Дигарон даъвии пайғамбарӣ карданд, ту даъвии худой мекунӣ?» Гуфт: «Эшон нағсонӣ буданд, ман рӯҳониям, ки андар эшон будам ва маро он қудрат ҳаст, ки худро ба ҳар сурат, ки ҳоҳам бинамоям».⁷ Ибни Асир менависад: «Худро худо ҳондӣ, vale ҳуд худохонии хеш

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.126.

² Берунӣ. Осору-л-боқия. С.226.

³ Хоча Низомулмулки Тусӣ. Сиёсатнома. С.301.

⁴ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.8. С.3551.

⁵ Ҳамон ҷо. С.3552.

⁶ Ибни Ҳалдун. Таърихи Ибни Ҳалдун. Ч.2. С.379.

⁷ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.126.

барои ҳамаи ёронаш ошкор накард».¹ Аз ин ду иқтибоси манобеи таърихӣ мебинем, ки чӣ ихтилофҳое роҷеъ ба даъвии худоӣ кардани Муқаннаъ вуҷуд доштааст.

Аз қавли Муқаннаъ муарриҳони аҳди исломӣ навиштаанд, ки мегуфт: Худо Одамро оғарида ва ба ҷехраи Ӯ ва он гоҳ ба ҷехраи Нӯҳ ва он гоҳ ба ҷехраи дигарон даромад то ба Абумуслими Ҳурносонӣ расид, сипас ба ҷехраи Муқаннаъ даромад. Ба ин далел никобе аз зар ва ё аз паранди сабз бар рӯй дошт, то рӯйи ӯ касе натавонад бинад. Наздикон ва пайравонаш далели ҷехрапӯшии ӯро аз он медонистанд, ки бидуни никоб шаъшааи талъати ӯ дидагони ҳалқро хира месозад.

Аммо ҳақ ба ҷониби Р.Фрай ҳаст, ки мегӯяд: «Бисёре аз нависандагони мусулмон истилоҳи таносухро барои тоҳтанд ба пайравони ин ҷунбишҳо ба кор бурдаанд, ҳоҳ бад-он эътиқод доштанд ё надоштанд. Бинобар ин таъйини ҳақиқати ин иттиҳомот душвор аст».²

Ба шаҳодати «Таърихи Бухоро» Муқаннаъ шахси зирак ва оқиле буд ва медонист, ки ҳама ақшори васеи ҷомеа наметавонанд ҳамкеши ӯ бошанд ва баъид нест, ки бо истифода аз андешаи интиқоли рӯҳ, яъне таносух хост пиromуни номи Абумуслими Ҳурносонӣ тамоми ақшори норизо аз дин ва давлати арабҳоро гирди ҳам биёварад. Дар зимн Ибни Ҳалдун менависад: «Бо он ки ҳама бо ӯ ҳамраъӣ набуданд, вале ба ёриаш барҳостанд».³

Сокинони Варорӯд, ки ба аркoni адёни бостонӣ, мисли зардуштия, масҳият, яҳудият ва буддоия шиносой доштанд ва аз онҳо пайравӣ мекарданд, ба яқин наметавонистанд дар симои Муқаннаъ Ҳудоро бубинанд. Агар ҷунин намебуд, пас сокинони Суғд ва шаҳрҳои марказии он думболи даъвии худоӣ кардани

¹ Ибни Асир. Таърихи комил. Ч.8. С.3551.

² Фрай Р. Асри заррини фарҳангӣ Эрон. С.145.

³ Ибни Ҳалдун. Таърихи Ибни Ҳалдун. Ч.2. С.379.

Муқаннаъ мерафтанд. Ба назар мерасад чун Муқаннаъ аз ёрон ва сарҳангони Абумуслим буд, баъид нест, ки хотираи ин пешвои мазлум ва гумрохи сиёҳчомагони Хурсон, ки баъди қатл маҳбубияташ миёни мардум афзуда буд, дар андеша ва ақоиди ў чунон ошкоро инъикос ёфт, ки мақоми Абумуслимро аз ҳама кас бартар шумурд ва симои ўро дар баъзе манобеи таърихӣ ҳамсони имоми ғоиби мусулмонон – Маҳдӣ тасвир кардаанд. Дар ин робита метавон нигоштаҳои Масъудиро иқтибос овард, ки аз гурӯҳхое ёд мекунад, баъд аз марги Абумуслим сар баланд карданд: «Инҳо гурӯҳе буданд, ки муслимия унвон доштанд ва қоил ба имомати Абумуслим буданд ва пас аз вафоти вай дар ин боб ихтилоф карданд. Баъзе аз онҳо мегуфтанд Абумуслим намурда ва наҳоҳад мурд, то зоҳир шавад ва заминро пур аз адолат қунад, фирқаи дигаре марги ўро муҳаққақ шумурданд ва ба имомати Фотима, духтараш қоил шуданд ва инон фотимия унвон ёфтанд».¹

Ҳадс зада мешавад, ки Муқаннаъ ойини худро дар пояи андешаи интиқоли рӯҳи Абумуслим, яъне таносух ба тани хеш на чун Худо, балки чун пешворо таблиғ мекард. Чунин усули мубориза, ки ҳадафи асосии он иборат аз эҳёи ойин ва ба даст овардани истиқлоли ҳувияти гузаштаи хеш буд, бисёр муассир афтод. «Ин воқеият, ки пайравонаш пас аз марги ў ҳамчунон вучуд доштанд, нишониест аз ин ки чунбиши ў бештар ҷанбаи динӣ дошт, то сиёсӣ».²

Дар муддати қӯтоҳе, чуноне ки нақли қавл аз манобеи таърихӣ кардем, мардуми Суғд, сокинони Бухоро, Нахшаб ва Кеш ойини Муқаннаъро пазируфтанд. Бо он ки Муқаннаъ дар муборизаи худ муваффақ нагардид, аммо ёди ў ва наҳзати Сапедҷомагон дар Суғд: дар Кешу

¹ Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. С.297.

² Фрай Р. Асри заррини фарҳангӣ Эрон. С.145.

Нахшаб ва Бухоро, ки ба ойини ў вафодор монданд, бо гузашти асрҳо бар чой монд. Кубовӣ, ки 353 сол баъд аз хуручи Муқаннаъ, соли 1128 китоби Наршахиро ба форсӣ тарҷума кард, аз қавли худ менависад: «Ҳанӯз он қавм мондаанд дар вилояти Кешу Нахшаб ва баъзе аз деҳаҳои Бухоро, чун: Кӯшки Умар ва Кӯшки Кохиштувон ва деҳаи Размоз. Ва эшон худ аз Муқаннаъ ҳеч хабар надоранд ва бар ҳамон дини ваянд. Ва мазҳаби эшон он аст, ки намоз нағузоранд ва рӯза надоранд ва гул аз ҷанобат нақунанд, валекин ба амонат бошанд. Ва ин ҳама аҳвол аз мусулмонон пинҳон доранд ва даъвои мусулмонӣ кунанд».¹

Аъроб, ки ба ҳадафи куллан нест кардан динҳову парастишгоҳҳои ғайри исломӣ дар қаламрави мамолики тасхиршуда барҳоста буданд, дар ибтидо то андозае муваффақ шуданд, ки дини исломро чун дини пирӯзгаштагон ба номусулмонон таҳмил кунанд. Аммо ба якборагӣ мардумон аз дину ойини худ дар қаламрави зери нуфузи ислом даст накашидаанд. Ибтидо мардум агар дар ботин ҳам набошад, дар зоҳир аз ислом ба хотири амнияти хеш пазироӣ карданд, vale ошкоро ҳам агар набуд, ағлаб пинҳонӣ одобу русуми дини аҷдодии хешро ба ҷо меоварданд. Дар зимн Наршайӣ аз Тугшодаи буҳорхудот² зикр мекунад, ки «дар дasti Қутайба имон оварда буд ва баъди ў то ба рӯзгори Насри Сайёр сию ду сол мулки Бухоро дар дasti ў буд».³ Ҳангоми дар Самарқанд будани Наср ибни Сайёр бо Тугшодаи буҳорхудот дидор ва сұхбат кард. Бино ба

¹ Наршайӣ. Таърихи Бухоро. С.138-139.

² Писари Бедун буҳорхудот-подшоҳи Суғд, ки худуди соли 682 аз ҷониби Салм ибни Зиёд кушта шуд ва ҳамсарааш Ҳутак хотун то соли 693, ки маргаш фаро расид, ба ҷои шавҳарааш подшоҳӣ кард ва дар ин сол писарааш Тугшода ба таҳти Бухоро нишааст.

³ Наршайӣ. Таърихи Бухоро. С.34.

ахбори Наршахӣ баъд аз сухбат, Наср ибни Сайёр «ба намоз бархост ва иқомат кард ва имоматӣ кард ва намоз бигузорид. Ва бухорхудот бар курсӣ нишаста буд, намоз нагузорид ва ҳанӯз кофир буд дар сирр»¹ ва идома медиҳад, ки баъд аз он ки Тугшода аз ҷониби ду дехқони (ашрофи) Бухоро ба гуноҳи ғасб кардани дехаҳои онҳо дар ҳузури Наср ибни Сайёр қушта мешавад, Наршахӣ менависад, ки «чокарони ў даромаданд ва гӯшт аз вай ҷудо карданд ва устуҳонҳои ўро ба Бухоро оварданд».² Бояд зикр кард, ки ин замон арабҳо аз тундрравии хеш дар амри татбиқи дини ислом дар Ҳуросони Бузург накоҳида буданд ва таҳаммули намоз нагузоридани Тугшода ҳамроҳи Сайёр ва риояи русуми зардуштиён дар тадфини Тугшода, яъне гӯшти фавтидаро аз устуҳон ҷудо кардан то замин дар асари гандидани он қасиф нашавад, шояд аз эҳтироми Сайёд нисбат ба шахсияти Тугшода буд. Аммо ин саодат писарони Тугшода - Кутайба ибни Тугшода ва Байнот ибни Тугшодаро насиб накард ва онҳоро Абумуслими Ҳуросонӣ ҷуноне ки дар «Таърихи Бухоро» омадааст, «ба сабаби риддат овардан» ба қатл расонид.³

Мухталиф будани вазъи иҷтимоию сиёсӣ, шароити ноҳамгуни иқтисодии кишварҳои тасхиршуда, гуногуни таҷаддуни фарҳанг, тафовути одобу русум, анъанаҳо ва суннатҳо, сатҳи рушди аҳлоқӣ ва маънавӣ дирафшбардорони исломро ба ин андеша водор намуд, ки усулҳои гуногуни татбиқи дини хешро дар сарзаминҳои ишғолӣ бичӯянд, то бо шароит ва авзои мардум мутобиқ бошад. Ин буд, ки дар натиҷаи густариши ислом дар аксар мавриҷҳо арабҳо бо сокинони маҳаллӣ оmezish ёфтанд ва дар ҳамсоягии онҳо

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.118.

² Ҳамон ҷо. С.118-119.

³ Ҳамон ҷо. С.35.

сукунат ихтиёр намуда, андак-андак усул ва аркони асо-
сии имони исломии худро баргардонида, русуму одобу
афкори сокинони сарзаминҳои ишғолкардаашонро
қабул карданд.

«БАРМАКИЁН АЗ ЗЕБОИХОИ ИН ҶАҲОН БУДАНД...»

Бармакиён аз нацибзодагон ва хонадони бошарафи Балх, ки бо фазлу карам ва муруввату ҷавонмардӣ аз нодираҳои айём буданд, ба воситаи кордонӣ, лаёқат ва кифояти хеш ба мақоми баланди идораи вазорат ва ҳукумати вилоятҳо дар хилофати бани Аббос расиданд. Аммо он тавре ки шоиста бошад, таърихи ин дудмон ба ваҷҳи аҳсан таҳқиқ нашуда, аз баррасиҳои муҳаққиқони таърихи ватанӣ дар канор мондааст. Чуноне ки Аббосиён дар ниҳояти бешарафӣ ба подоши ҳадамоти беназири ин дудмон дар умури идории хилофат ба онҳо зулмро раво диданд, мутаассифона пажӯҳандагони таърих низ ба таърихи оли Бармак бетаваҷҷӯҳӣ нишон дода, онро дар хилоли баррасиҳои таърихии хеш муҳтасар ва хеле сатҳӣ баён доштаанд. Ба ин сабаб донандагон ва хонандагони таърихи ниёкон аз шиносой бо таърих ва маноқиби ин хонаводай кариму қадим маҳрум мондаанд. То ҳанӯз шарҳи аҳволи ин дудмон маҷҳул монда ва имрӯз зарурати омӯзиши густурда ва бунёдии таърихи Бармакиён пеш омадааст. Зоро шинохтани аҳволи бузургон ва давлатмардони гузашта, ки дар ҳар асрӯ замон мучиботи сарбаландӣ ва ифтиҳори миллати моро фароҳам намудаанд, моро аз баландии мақом ва хиради сокинони марзу буми ниёкон оғоҳ месозад ва миллати моро дар пеши назари насли давронсози тоҷик боз бузургтар ҷилва медиҳад.

Бармакиён, ки аз шумори бузургон ва давлатмардони тоҷиканд, бодароят ва хиради хеш дар умури идории хилофати Аббосӣ на танҳо собит карданд, ки насли аҷдоди онҳо наметавонад маволӣ бошад, балки бо мусоидат ва дастгирии онон иддаи зиёде аз ашрофи маҳаллӣ, аз ҷумла Тоҳириён дар ҳукумати Ҳурросон рӯи кор омаданд.

Баъд аз ғуруби ситораи тобони дудмони Бармакӣ, пиромуни онҳо шеърҳову достонҳо ва қиссаву афсонаҳое

дар таърихномаҳо ва адабиёти араб ва форс-точик ба вучуд омад, ки ҳама сухани васфу ситоиши онон буд. Ин ҳама гуфтори нек баъдан бо номи «Таърихи Баромака»¹ ба забони арабӣ таълиф ва тадвин шуд. Нависандай ин асар бар хилофи одат ва суннати нависандагон ва муаллифони гузашта дар муқаддимаи он номи худ ва таърихи таълифи онро муайян намекунад ва аз оғози китоб ба зикри ахбори Бармакиён ва ҳикоёти марбут ба онҳо мепардозад. Дар садаҳои чаҳорум ва оғози панҷуми ҳичрӣ (Х-ХІ) се нафар ба тарҷумаи «Таърихи Баромака» аз арабӣ ба форсӣ иқдом кардаанд. Аввалин касе, ки «Таърихи Баромака»-ро ба форсӣ тарҷума кардааст, Муҳаммад ибни Ҳусайн ибни Умарӣ Ҳиравист, ки шояд онро дар замони Сомониён анҷом дода бошад. Дувумин тарҷумаи «Таърихи Баромака» ба қалами Абумуҳаммад Абдуллоҳ ибни Муҳаммади Лобарӣ тааллук дорад, ки дар замони Маҳмуди Фазнавӣ иҷро шудааст. Тарҷумони севум муаллифи китоби «Муҷмалу-т-таворих ва-л-қисас» аст, ки дар ин китоб ишора ба таълифи «Таърихи Баромака» меқунад: «Ахбори Баромака бисёр аст аз аҳди Бармак то охири давлат ва ман онро китобе муфрад соҳтаам ва тартибе ниҳода рӯзгори давлати эшонро ва он чи кардаанд дар ҳаққи мардум...ва он чи бар сари эшон омад».² Чун муаллифи китоби «Муҷмалу-т-таворих ва-л-қисас» номи худро дар муқаддимаи китоб зикр намекунад, дар «Таърихи Баромака» низ номе аз худ намебарад.

Бори нахуст китоби «Таърихи Баромака» бо пешгуфтори муфассал (270 саҳифа), ки аз ҷониби таҳиякунандай он Мирзоабдулазимхони Гургонӣ «Ахбори Баромака» унвон гирифта, саҳифаҳои

¹ Таърихи Баромака. Муқаддима: Ахбори Баромака. Чопи аввал. Ба эҳтимом ва тасҳех ва муқаддимаи таърихӣ ва адабии Мирзоабдулазимхони Гургонӣ, Техрон, 1313 х.х/1934.

² Муҷмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.343.

пешгуфтор бо ҳуруфи абҷад ниҳода шудаанд, соли 1313 ҳ.қ./1934 дар Техрон ба табъ расид. «Таърихи Баромака» аз ҷониби Абулқосими Фассон аз кутуб ва ахбори мухталифи таърихи Бармакиён, ки ба форсӣ тарҷума гардидааст, гирдоварӣ шудааст. Мирзоабдулазимхони Гургонӣ дар натиҷаи муқобилаи нусахи ҳаттии тарҷумаи «Таърихи Баромака» ба ин назар аст, ки ин китоб мутааллиқ ба Муҳаммад ибни Ҳусайн ибни Умарӣ Ҳиравист.¹

Дар баёни таърихи Бармакиён дар ин боб аз «Таърихи Баромака» ва дигар рисолаҳои таърихӣ истифода шудааст.

Бармакиён қабл аз ислом соҳиби маъбади Навбаҳори Балх буданд ва ойину кеши онҳо парастиши бутҳо маҳсуб мегашт. Роҷеъ ба маъбади Навбаҳор дар манобеи таърихӣ изҳори назарҳои мухталиф вуҷуд дорад. Баъзе таърихнигорон онро буткада ё маъбади Буддо² ва барҳеи дигар оташкада³ навиштаанд.

Абумансур Муҳаммад ибни Аҳмади Тусӣ маъруф ба Дақиқӣ (пас аз соли 320 ҳ.қ.-367-369 ҳ.қ.) аз нахустин қасоне буд, ки пеш аз Фирдавсӣ талош кард достонҳои ҳамосии эрониёнро бо шеър сарояд. Дақиқӣ ба ташвиқи

¹ Таърихи Баромака. Муқаддима: Ахбори Баромака. С. رس.

² Сюань-цзан. Записки о Западных странах (эпохи) Великой Тан (Да Тан си юй ӯзи). Введение, перевод с китайского и комментарий Н.В. Александровой. Москва: Из-во Восточная литература, 2012. С.46.; Абулғазӣ Муҳаммад ибни Ҳусайн Байҳақӣ. Таърихи Байҳақӣ. Нашри чаҳорум. Тахияи. Ҳ.Хатиб Роҳбар. Ҷ.1. Техрон: Маҳтоб, 1374. С.349.

³ Таърихи Баромака. С.3; Низамулмулк. Сиасет-наме. Перевод, введение в изучение памятника и примечания профессора Б.Н.Заходера. Москва-Ленинград: Из-во АН СССР, 1949. С.174.; Муҷмалу-т-таворих ва-л-қисас. Тахияи М.Баҳор. Нашри дувум. Техрон, 1318. С.51; Ҳондамир. Таърихи Ҳабибу-с-сияр. Ҷ.2. Нашри чаҳорум. Техрон, 1380. С. 232.

Нұхи дувуми Сомоній ба назм даровардани «Шоқнома»-и Абумансуриро оғоз кард, аммо пеш аз он ки онро ба поён расонад, ба дасти гуломи турки худ күшта шуд. Пас аз он Фирдавсій кори Дақиқиро идома дода, «Шоқнома»-и Абумансуриро ба назм даровард. Фирдавсій достони зиндагии Дақиқиро мұхтасар баён карда, ҳазор байт аз Дақиқій вориди «Шоқнома»-и хеш карда, бад-ин васила он ашъорро аз нобудій эмин нигаҳ дошт. Қисмате аз баҳшқои «Шоқнома»-и Фирдавсій, бавижа оғози он аз сурудахой Дақиқист, ки Фирдавсій онҳоро бо зикри номи Дақиқій дар асари хеш гүнчонидааст. Дақиқій дар достони марбут ба Гүштосб овардааст, ки дар замони Лұхросб шахри Балх аз марказхой мұхими диній буда, дар он қо оташкадае сохта буданд мусаммо ба Навбаҳор:

*Чу Гүштоспро дод Лұхросп таҳт,
Фуруд омад аз таҳту барбаст раҳт.
Ба Балх гузин шуд бад-он Навбаҳор,
Ки яздонпарастон бад- он рұзгор.
Мар он хонаро доштандій чунон,
Ки мар Маккаро тозиён ин замон.
Бад-он хона шуд шохи яздонпараст,
Фуруд омад аз қойгоҳ нишаст.¹*

Дар Авесто, ба хусус дар ғотқо аз Гүштосп ёд шуда, ки подшоҳи ноҳияҳои шарқи Эрон аст. Зардұшт дар соли сиоми подшоҳии вай ба пайғамбарй мерасад² ва үро ба дини хеш меҳонад, ки дар аввал намепазираид ва сипас Гүштосп ва вазири хирадмандаш Җомосп ба ойини Зардұшт мегараванд «ва китоби вайро, ки вахй

¹ Фирдавсій. Шоқнома. Җ.VI. Ба чоп омодакунандағон К.Айній, З.Ахрорй, Б.Сирус. Душанбе, 1965. С.83.

² Мұхаммад ибни Җарири Табарій. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 1. С.447.

мепиндошт», мепазиранд.¹ «Подшоҳони Пешдодӣ, - менависад Берунӣ,- ва баъзе аз Каён, ки Балхро ҷойгоҳи худ қарор дода буданд, Офтобу Моҳ ва қавоқибу қуллиёти аносирро то замони пайдоиши Зардушт, дар соли сиом аз салтанати Гуштосп, мепарастиданд».²

Гардезӣ менависад, ки «Ба рӯзгори ў (Гуштосп) Зардушт ибни Пуршасп ибни Фидросп берун омад (яъне зухур кард) ва аз мардумони Озарбойҷон, аз шаҳри Муқон... ва чун вай биёmad китоби Асто (Авесто) овард³... ва Гуштосп дини ў пазирифт ва бифармуд то он китоби Асторо бар пӯстҳои гов пироста ба зар навиштанд⁴ ва ба ҳисори Истаҳр (дар ҷойе бо номи Даznabiшт⁵) биниҳоданд андар ҳазинаи мулукӣ Аҷам ва сио панҷ сол Зардушт андар миёни эшон буд. Ва умри ў ҳафтоду ҳафт сол буд. Охир ўро марде бикушт, ки ўро Баротарвакраш гуфтандӣ ва чун Зардушт қушта шуд, Гуштосп Ҷомоспро ба ҷойи ў бинишонд, ўро мубади мубадон ном кард».⁶ Ба тасдиқи таърихнигорони мұйтабар замони ин рӯйдод 6500 сол пеш аз валодати Исои Масеҳ будааст.

Нуктаи муҳим ин аст, ки Навбаҳор баъдҳо ба яке аз марокизи дини буддой мубаддал мегардад. Ин суол матраҳ аст, ки ҷаро маъбади буддой дар шаҳри Балх ба вучуд омад ва то ҳанӯз соҳибназарон ба ин нукта ба

¹ Мұхаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 1. С.447.

² Абурайхон Берунӣ. Осору-л-боқия. Душанбе: Ирфон, 1990. С.215.

³ Табарӣ менависад, ки Гуштосп «таълими онро (Авесторо) ба омма мамнӯй дошт»: Мұхаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 1. С.447.

⁴ Төйдоди пӯстҳои говро Табарӣ 12 ҳазор зикр кардааст: Мұхаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 1. С.447.

⁵ Мұхаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 1. С.447.

⁶ Гардезӣ. Зайну-л-аҳбор. Барги 43.

таври комил равшаний наандохтаанд. Иддае бар онанд, ки баъд аз инқизози шоҳаншоҳии Ҳахоманиший байни Бохтар ва Ҳинд иртиботи наздиктаре барқарор гашт ва мубаллигини буддой барои тарвичи ин дин ба Балх рафту омад доштанд.

Он чи мусаллам аст, ин аст, ки маъбади Навбаҳор дар замони Сосониён буткада будааст.

Масъудӣ дар «Муруҷу-з-заҳаб» менависад, ки Навбаҳорро «Манучехр дар шаҳри Балхи Ҳурӯсон бино кард ва касе, ки пардадории ин хонаро ба уҳда дошт, ба назди мулуки он ноҳия муҳтарам буд ва дастури вайро мепазирифтанд ва ҳукми ўро гардан мениҳоданд ва моли фаровон медоданд, хона низ вакғҳо дошт ва пардадор (ходим)-и он «бармак» ном дошт ва ин унвони ҳар касе буд, ки уҳдадори пардадорӣ мешуд ва Бармакиён низ ном аз ин ҷо доштанд, зеро Ҳолид ибни Бармак аз фарзандони мутаваллии ин хона буд».¹

Муаллифи китоби «Осору-л-билод ва аҳбору-л-ибод» Зикриё ибни Муҳаммад ибни Маҳмуди Қазвииӣ (таваллуд 1203-04) дар бораи маъбади Навбаҳор менависад: «Дар даврони садри ислом шаҳриёрони Ҳурӯсон, ки аз Бармакиён буданд, шуниданд, ки мусулмонон Каъба доранд ва Каъбаро бисёр муҳтарам мешуморанд, ба ҳамчашмӣ барҳостанд. Буткадаеро соҳтанд, ки...онро Навбаҳор номиданд. Берун-даруни онро бо дебо ва порчаҳои ҳарире ва абрешиме ва зеварҳои гаронбаҳо аз ҷавоҳирот ва зарру сим оростанд. Ва дар ҳар гӯшае аз он буте аз бутҳои худро пушт ба девор наасб карданд».²

Бармакиён яке пас аз дигаре ба хидмат ва раёсати маъбади Навбаҳор мансуб мешуданд. Шоҳони Ҳинд,

¹ Масъудӣ Абулҳасан Алӣ ибни Ҳусейн. Муруҷу-з-заҳаб. Ч.1. Техрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 1357. С.589.

² Зикриё ибни Муҳаммад ибни Маҳмуди Қазвииӣ. Осору-л-билод ва аҳбору-л-ибод. Тарҷумаи А.Шарафқандӣ. Техрон, 1366. С.102.

ҳокимони Кобул ва хоқони Чин ба зиёрати маъбади Навбаҳор меомаданд.¹

Дар замони хилофати Усмон ибни Аффон Хуросон ба тасарруфи арабҳо гузашт ва дар ин ҳангом ҳодими маъбади Навбаҳор ба уҳдаи Бармак падари Холид ва ҷадди Яхё, вазири ботадбири Хоруни Аббосӣ voguzor буд. Ин Бармак ба назди Усмон ибни Аффон рафт, номи ҳудро бо амри ҳалифа ба Абдуллоҳ иваз кард² ва «Бармак ба ислом гаравид ва дар муқобили маблағи бисёр ҳангуфт az заррӯ сим имоннома барои шаҳри хеш овард».³ Пас аз бозгашт мардуми Балҳ бар зидди ў барҳостанд ва яке аз писаронашро ба унвони ҳодими маъбади Навбаҳор баргузиданд. Низаки Тархон ҳокими ин вилоят номае навишта, ўро ба тарки дини ҷадид ва рӯчӯй ба дини аҷдодӣ даъват кард. Аммо Бармак дар номаи ҷавобӣ ин пешниҳоди Низакро напазиruft. Низак ба ҳашм омада, ба ҷониби Балҳ лашкар қашида, аҳли хонадони Бармакро ба қатл расонид. Дар ин миён қӯдаке аз ин дудмон ба саломат монд ва ҳамроҳи модараш ба Кашимир паноҳ бурд. Бармак дар вилояти Кашимир парвариш ёфт, илми тиббу нуҷумро омӯҳт ва пайрави дини аҷдодии ҳуд буд. Аз қазо вилояти Балҳро вабо ва тоун фаро гирифт ва мардум сабаби онро дар тарки дини аҷдодӣ дониста, аз Бармак даъват ба амал оварданд, ки ба Балҳ биёд ва мардумро наҷот диҳад. Бармак ба Балҳ омад ва мардум ўро хуш пазиrufta, дар маъбади Навбаҳор ба ҷойи падаронаш нишонданд. Ў ба духтари ҳокими Ҷағониён издивоҷ кард, ки аз вай се

¹ Таърихи Баромака. Муқаддима: Аҳбори Баромака. С. ۱۰۲.

² Зикриё ибни Муҳаммад ибни Маҳмуди Қазвинӣ. Осору-л-билод ва аҳбору-л-ибод. С. 102; Таърихи Баромака. Муқаддима: Аҳбори Баромака. С. ۱۰۲.

³ Зикриё ибни Муҳаммад ибни Маҳмуди Қазвинӣ. Осору-л-билод ва аҳбору-л-ибод. С. 102.

писар ва як духтар бо номҳои: Ҳасан, Холид, Умар ва Умми Холид ба дунё омаданд. Бармакро ба чуз ин зан ду зани дигар аз аҳли Бухоро буд, ки аз яке Сулаймон ибни Бармак ва аз дигаре писаре бо номи ибни Бармак ва духтаре бо номи Уммуқосим мутаваллид шуданд.¹

Дар аҳди хилофати Муовия (661-680) Абдуллоҳ ибни Омир замоне ки Хурросонро гирифт, Ахнаф ибни Қайсро маъмур намуд, то маъбади Навбаҳорро вайрон созад.² Бино ба ахбори Балозурӣ Ахнаф ибни Қайс ин корро ба дасти Ато ибни Соиб анҷом дод.³

Дар «Таърихи Баромака» омада аст, ки «чун ислом ошкор шуд ва давлат аз хонаи маликони Аҷам бирафт, (Бармакиён) ҳамон ҷо (Балх) бимонданд ва вазорат эшонро маврус аст ва китобҳост эшонро дар байни тартиби вазорат, ки таълиф кардаанд. Чун фарзандони эшон ҳатту адаб ва дабирӣ биёмӯҳтандӣ, он гоҳ ин китоб бад-эшон додандӣ, то онро бихондандӣ ва ёд гирифтандӣ ва бад-он сират писарони эшон ҳамчун падарон будӣ дар ҳама маонӣ».⁴ Дар идома муаллиф аз иртибот пайдо кардани Бармак бо Сулаймон ибни Абдулмалики Умавиро (715-718) зикр мекунад, ки шомили қиссаҳои ациб ва шигифтангезу боварнакарданист. Аммо бо вучуди ин маълум мешавад, ки Бармакиён дар аҳди Умавиён бо хилофат робита мегиранд ва баъдан дар муборизаҳои Умавиён ва Аббосиён барои хилофат Ҳолид ибни Бармак - сарсилсилаи ҳонадони Бармакиён ба Абулаббоси Саффоҳи Аббосӣ мепайвандад.

¹ Таърихи Баромака. Муқаддима: Ахбори Баромака. С. ۵ - ۶

² Аҳмад ибни Яҳё ал-Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. Тарҷумаи О.Озарнӯш. Техрон: Интишороти Бунёди фарҳангӣ Эрон, 1346. С.293; Зикриё ибни Муҳаммад ибни Маҳмуди Қазвинӣ. Осору-л-билод ва ахбору-л-ибод. С.102.

³ Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. 1346. С.293.

⁴ Таърихи Баромака. С.3.

Дар муборизаҳои Абумуслим дар Хурросон алайҳи ҳокимони Умавӣ Ҳолид ибни Бармак дар шумори фармондехони сипохи Абумуслим буд ва дар ағлаби пайкорҳо бо Умавиён ширкат намуда, дар барандохтани Умавиён нақш бозида аст. Аз ҷумла, Табарӣ дар баёни руҳдодҳои соли 130 ҳ.к. /747-48 менависад, ки дар ҷанги Қаҳтаба ибни Шабиб (аз ёрони Абумуслим) бо Тамим ибни Наср ва Набӣ ибни Сувайд аз омилони Марвони Умавӣ, Қаҳтаба Муқотил ибни Ҳакими Ақкиро бо ҳазор қас ва Ҳолид ибни Бармакро низ бо ҳазор қас фиристод, ки дар ин набард Муқотил ва Ҳолиди Бармакӣ шикаст ҳӯрданд ва Қаҳтаба ба ёрмандии онон омад ва пириз шуданд.¹

Табарӣ дар руҳдодҳои ҳамин сол зикр мекунад, ки Қаҳтаба дар моҳи зулқаъдаи ҳамин сол (июли соли 748) ба Гургон рафт, ки Ҳолид ибни Бармак ҳамроҳаш буд.²

Ибни Асир дар вақоئи соли 130 ҳ.к./747-748 менигород, ки чун Абумуслим бар Хурросон тасаллут ёфт, коргузорони хешро ба вилоятҳои ин сарзамин равона кард, аз ҷумла Сабоъ ибни Нуъмони Аздиро бар Самарқанд, Абудовуд Ҳолид ибни Иброҳимро бар Тахористон... гуморид, аз ин миён Абуавн Абдулмалик ибни Язид, Ҳолид ибни Бармак ва иддаи дигаре ҳамроҳи вай буданд.³

Дар баёни руҳдодҳои соли 131 ҳ.к. / 748-749 Табарӣ аз набарди Қаҳтаба бо Омир ибни Зубора, аз сардорони маъруфи бани Умия дар наздикии Исфаҳон ёд мекунад, ки дар ин пайкор Ҳолид ибни Бармак низ ширкат дошт.⁴

Табарӣ менависад, ки ҳангоме Абумуслим дар соли 132 ҳ.к./749-750 омили Хурросон буд, Ҳолид ибни Бармак девони хироҷро ба зимма дошт.⁵

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4034-35.

² Ҳамон ҷо. С.4035.

³ Ибни Асир. Таърихи комил. Ч.7. С.3246.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. С.4049.

⁵ Ҳамон ҷо. С.4116.

Пас аз фурӯпошии хилофати Умавиён, ки дар ин амр нақши Абумуслим ва ёронаш, аз ҷумла Холиди Бармакӣ хеле зиёд буд, Холид ба хидмати Абдуллоҳи Саффоҳи Аббосӣ пайваст, мақоми босазое дар хилофат ба даст овард ва аз ин замон ба баъд офтоби иқболи ин хонадон пайваста нурафшон буд, то замони Ҳорунуррашид, ки намояндагони ин хонадон ба дараҷаи баланди эътибор расиданд. Саффоҳи Аббосӣ замоне ки вазири хеш Абусаламаро, ки рағбат ба алавиён дошт, қатл намуд, умури вазоратро ба Холиди Бармакӣ супорид. Дар руҳдодҳои соли 133 ҳ.к./750-751 Ҳавоғӣ менависад, ки Абдуллоҳи Саффоҳ вазорат ба Холиди Бармакӣ дод.¹ Холиди Бармакӣ агарчи расман номи вазириро надошт, аммо амалан уҳдадори корҳои вазорат буд. Саффоҳ Холиди Бармакиро баъдан раёсати девони хироҷ дод.²

Дар ҳабар аст, ки Мансури Аббосӣ соли 148 ҳ.к./766 Холиди Бармакиро ҳокими Мавсил таъйин мекунад ва сабабшро Ибни Асир ҷунин тавзех медиҳад: «Ангезаи ин кори ин буд, ки ба вай (Мансур) гузориш доданд: курдон сарзаминашон парокандаанд ва он чоро ба табоҳӣ қашонданд. Пурсид: «Чӣ касе ин кори гарон аз пеш тавонад бардошт?» Гуфтанд: «Мусайяб ибни Зухайр, Аммора ибни Амра». Гуфт: «Чун кори гарон пеш ояд, онро марде монанди Холиди Бармак мебояд». Мансур ӯро баргуморид ва равонаи он паҳна соҳт, ки бад-он сомон шуд».³ Ибни Асир дар идомаи ин ҳабар менависад, ки «ҳафт рӯз монда ба зулҳичча (9 февраляи соли 766) Фазл ибни Яҳё ибни Холид ибни Бармак бизод ва ин ҳафт рӯз пеш аз ҷашм кушудани Рашид ибни Маҳдӣ (Ҳорунуррашид) ба ин гетӣ буд. Ӯро Ҳайзурон,

¹ Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ҷилди аввал. Техрон: Асотир, 1386. С.231.

² Таърихи Баромака. Муқаддима: Аҳбори Баромака. С. ۵

³ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.8. С.3476-77

моми Рашид бо шири писараш парвард ва аз ин рӯ Фазл ибни Яхё бародаршири Ҳорун гашт».¹

Табарӣ менависад, ки Ҳорунуррашид се рӯз монда аз зулҳичҷаи соли 145 ҳ.к/18 марта соли 763 аз канизи ямонии ҷурашӣ бо номи Ҳайзурон дар Рай таваллуд шуд ва дар идома зикр меқунад, ки «аммо Бармакиён, ҷунон қи гӯянд, пиндоштаанд, ки Рашид аввалини рӯзи муҳаррами соли 149 (ҳ.к.) таваллуд ёфт. Фазл ибни Яхё ҳафт рӯз пеш аз ў таваллуд ёфта буд, ки таваллуди Фазл ҳафт рӯз монда аз зулҳичҷаи соли саду ҷиҳилу ҳаштум буд. Модари Фазл Зайнаб духтари Мунир дояи Рашид шуд аз шири Фазл. Ва Ҳайзурон Фазлро аз шири Рашид шир дод».² Балъамӣ низ мегӯяд, ки модари Фазл Рашидро шир дода буд.³

Холиди Бармакӣ ҷанд муддат раиси девони расоили хилофат буд ва баъдан Мансури Аббосӣ ўро ҳокими Форс таъйин кард, ки муддате ў дар ин вилоят иқомат гузид ва ҳукumat кард. Бо вучуди бадғӯиҳои душманон Мансур ба Холид эътиmod мекард ва баъдан ўро ба ҳукумати Рай ва Табаристону Дамованд мансуб намуд. Писараш Яхё дар вилояти Рай ҷойнишини падар буд.⁴

Ҳеч кас аз фарзандонаш дар раъю илм ба мартабаи Холид нарасиданд. Замоне ки Мансури Аббосӣ шаҳри Бағదодро бино мекард, ба ў маслиҳат доданд, ки Айвони Касроро⁵ вайрон қунад ва масолехи онро сарфи иморати Бағдод намояд. Мансур бо Холиди

¹ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.8. С.3477.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4598.

³ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1536.

⁴ Таърихи Баромака. Муқаддима: Аҳбори Баромака. С. ۷۱-۷۲

⁵ Арабҳо ҳар як аз шоҳони Сосониро Касро ё Кисро мегуфтанд. Айвони Касро, ки бо номи Айвони Мадоин низ маъруф аст, аз қоҳҳои маъруфи Сосониён аст, ки дар шаҳри Испонбор, дар соҳили ҳоварии дарёи Даҷча мавҷуд буд, ки дар аҳди Шопури аввал бино гашта аст. Бақоёи ин коҳ ҳанӯз дар кишвари Ироқ мавҷуд аст.

Бармакӣ машварат кард ва ў дар ин амр ба ў раъй надод ва гуфт, ки харчи вайрон кардани он бештар аз фоидане он хоҳад буд. Мансур ба ў гуфт, ки таваҷҷуҳи ту ба Аҷам монеъ гардид, ки ин раъйро бипазирӣ ва фармон ба вайрон кардани Айвони Касроро дод. Чун ба ин кор шурӯъ карданд, дарёфтанд, ки Ҳолид дуруст мегӯяд ва Мансур амр кард, то Айвони Касроро ба ҳоли худ гузоранд.¹

Чуғрофиёдени садаи сенздаҳум Муҳаммади Бакрон дар аҳди хеш аз Айвони Касро чунин ёд мекунад: «Айвони Касро дар Мадоин ба наздикии аҷаб биное аст ва он суфхаест азим бузург, тӯли ў сад газ ва арз панҷоҳ газ ва иртифои ў ҳам сад газ. Ва акнун бештар ҳароб шудаасту андаке монда».²

Вафоти Ҳолиди Бармакиро муаллифи «Муҷмали Фасехӣ» дар соли 157 ҳ.қ./773-774 медонад.³ Аммо Саидмуҳаммад Ноҷии Насрободӣ, ки «Муҷмали Фасехӣ»-ро таҳқиқ карда, дар поварақиҳои он тавзеҳоте додааст, дар зимн менависад, ки дар соли вафоти Ҳолиди Бармакӣ дар манобеи таърихӣ ихтилоф аст. Аз ҷумла Зириклий онро соли 163 ҳ.қ./779-780 зикр кардааст.⁴

Дар аҳди хилофати Маҳдӣ (775-786) ва Ҳорунуррашид (787-810) писари Ҳолид - Яҳё ибни Ҳолид ва писаронаш Фазл ва Ҷаъфар дар умури идории хилофат соҳиби ҷойгоҳи баланде буданд. Муаллифи «Муруҷу-з-захаб» мегӯяд, ки «фарзандони Ҳолид ибни Бармак - Яҳё бо тадбиру ақли бисёраш ва Фазл бо бахшишу маҳораташ ва Ҷаъфар ибни Яҳё бо дабирӣ ва фасоҳаташ ва Муҳаммад ибни Яҳё бо бузургӣ ва ҳимматаш ва Мусо ибни Яҳё бо далериву часораташ ҳеч

¹ Таърихи Баромака. Муқаддима: Аҳбори Баромака. С. ۱۵- ۱۷.

² Муҳаммад ибни Наҷиби Бакрон. Ҷаҳоннома. С.134.

³ Фасехӣ Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ч.1. С.252.

⁴ Ҳамон ҷо. Эзоҳи 1.

кадом дар ҳусни раъй ва шуҷоат ва дигар сифот чун Ҳолид набуданд».¹

Табарӣ дар баёни руҳдодҳои соли 163 ҳ.қ./779-780 менависад: «Дар ин сол Маҳдӣ писари хеш Ҳорунро вилоятдори ҳама Мағриб ва Озарбойҷону Армения кард ва Собит ибни Мусоро дабири вай кард, дабири номаҳои вай дар кори хироҷ Яҳё ибни Ҳолид ибни Бармак буд».²

Баъд аз вафоти Маҳдӣ писараши Ҳодӣ (786-787) муддати кӯтоҳе ҳукумат кард ва хост писарашибори вориси хилофат кунад. Аммо Яҳёи Бармакӣ дар ин масъала бо ў муҳолифат карда, ба ҷонибдории Ҳорунуррашид барҳост. Зоро Яҳёи Бармакӣ дар тарбияти Ҳорун ширкат дошт ва ба ин сабаб Ҳорун ўро падар ном мебурд.³ Иловатан, писарони Яҳёи Бармакӣ – Фазл, Мусо, Ҷаъфар ва Муҳаммад дӯстони Ҳорунуррашид буданд. Ҳодӣ Яҳёи Бармакиро ба зиндан андоҳт. Баъд аз ба хилофат расидани Ҳорунуррашид дар соли 787 Яҳёи Бармакиро аз зиндан озод карда, ўро вазири хеш таъиин намуд.⁴ Муаллифи «Мучмали Фасехӣ» вазорат додани Ҳорун Яҳёи Бармакиро дар соли 172 ҳ.қ./788-789 зикр мекунад.⁵

Табарӣ зикре аз Яҳё ва фарзандонаш намуда, менигород: «Яҳё ибни Ҳолидро ҷаҳор писар буд: Фазл ва Ҷаъфар ва Мусо ва Муҳаммад. Ва ин Фазл ва Ҷаъфар

¹ Масъудӣ Абулҳасан Алӣ ибни Ҳусейн. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. Техрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 1357. С.370.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4505.

³ Абулғазл ибни Муҳаммад ибни Ҳусайнӣ Байҳақии Дабир. Таърихи Байҳақӣ. Тасҳеҳи А. Файёз. Ба эҳтимоми М. Ёҳақӣ. Машҳад: Дошишгоҳи Фирдавсии Машҳад, 1383. С.393.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4598; А. Ализаде. Хроника мусульманских государств I-VII веков хиджры. Москва: УММА, 2004 (-445 с.). С.151.

⁵ Фасехӣ Ҳавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ч.1. С.267.

вазирон буданд, халифиёни падар, ки падарашон пир шуда буд. Ва гоҳ Фазл халифа будӣ ва гоҳ Ҷаъфар, чунон ки Рашид хостӣ. Ва Мусову Муҳаммад вазир набуданд, чи амир буданд... Ва Яҳёро низ писарони амм буданд – ҳама амирон. Ва ҳама оли Бармак ба сояи Яҳё андар бузург буданд».¹

Хорунуррашиди Аббосӣ ба воситай қӯшишу заҳматҳо, ҷидду ҷаҳд ва мусоидати Яҳёи Бармакӣ ба мақоми хилофат расид. Агар ин талошҳои Яҳёи Бармакӣ набуд, ўз аз валиаҳдӣ маъзул мегардид. Илова ба истеъоди баланди вазорат доштан, Масъудӣ дар сифоти Яҳёи Бармакӣ мегӯяд, ки «Яҳё ибни Холид аҳли баҳсу назар буд ва анҷумане дошт, ки аҳли қалом аз мусулмон ва гайримусулмон аз пайравони ақоид ва оро дар он фароҳам мешуданд».²

Дар аҳди ҳукумати Хорунуррашид дар натиҷаи ҳадамоти бузурги Бармакиён хилофати Аббосиён ба иқтидору тараққӣ расид ва «Бармакиён мулки ўро устувор карданд», -менависад Масъудӣ.³ Дар ин замон хилофат асосан тавассути Бармакиён идора мешуд. Дар ин иртибот суханони муаллифи «Мучмалу-т-таворих» ҷолиб ба назар мерасанд: «Ҷаъфар вазир гашт ва дасти ҳама барbast ва ҷаҳон ҷумла ба дасту қалам ва фармони Баромака андар буд ва кори мамлакат ба низом ҳамедоштанд ба тегу қалам».⁴ Фасехи Ҳавоғӣ мансаби вазорат додани Ҳорун Ҷаъфари Бармакиро ба рӯҳдодҳои соли 174 ҳ.к./790-791 марбут медонад.⁵

Чун Яҳёи Бармакӣ бар маснади вазорат нишаст, писараш Фазлро ҷойнишини хеш намуд. Фазл бузургтар аз

¹ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1536.

² Масъудӣ. Муруҷу-з-заҳаб. Ч.2. С.372.

³ Ҳамон ҷо. С. 372.

⁴ Мучмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.343.

⁵ Фасехи Ҳавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ч.1. С.269.

Чаъфар буд ва мардуму дарбори хилофат ўро бар Чাъфар тарчех дода, вазири кеҳтар меҳонданд. Аммо Ҳорунуррашид ба Чаъфар бештар таваҷҷуҳ мекард: «Ҳорунуррашид аз ҳама Чаъфарро дўст доштй»¹ ва бар он шуд, ки Фазлро аз Бағдод дур кунад ва ба чойи дигар фиристад. Ин буд, ки Ҳорунуррашид Фазли Бармакиро ба фармонравои Ҳурсон баргузид, аммо муддате нагузашта, бародари модари худ Гитриф ибни Аторо ба чойи Фазли Бармакӣ таъйин кард. Роҷеъ ба сол ва муддати фармонравои Фазли Бармакӣ дар Ҳурсон дар манобеи таърихӣ ихтилофи назар аст, ки баъдан зикр ҳоҳад шуд.

Соли 176 ҳ.қ./792-93 Ҳорунуррашид Мусо ибни Исоро аз фармонравои Миср канор андоҳт ва ба чойи ў Ҷаъфари Бармакиро фармонравои Анбор то шимоли Африқо таъйин кард. Ангезаи барканории Мусо ибни Исо он буд, ки ба Ҳорунуррашид гузориш расид, ки Мусо нияти аз хилофат барандоҳтани ўро дорад.²

Бармакиён дар истиқори хилофати Ҳорун, инчунин дар фурӯ нишондани ошӯбҳо дар хилофат саҳми фаъол доштанд. Дар руҳдодҳои соли 176 ҳ.қ./792-93 Табарӣ аз исёни Яҳё ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан, ки дар дигар манобеъ бо номи Яҳёи Алавӣ низ зикр мешавад, дар Дайlam алайхи Ҳорун ёд мекунад,³ ки бино ба аҳбори Ибни Асир «нерӯҳояш пуршумор гашт ва мардум аз шаҳристонҳо рӯй сӯйи ў оварданд. Рашидро аз ин рӯйдод андӯҳ ба дил нишаст. Ў Фазл ибни Яҳёро бо панҷоҳ ҳазор неру роҳӣ кард».⁴ Фазл бо дароят тавонист роҳбари шӯришиёнро ба сулҳ моил кунад ва хатти амони ўро аз Ҳорунуррашид бигирад. Муаллифи «Мучмали Фасехӣ» дар зимн менависад, ки Фазли Бармакӣ «аҳднома ба

¹ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1536.

² Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.8. С.3648.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4609.

⁴ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.8. С.3647.

дастхати Ҳорунуррашид бад-ӯ дод ва ў эътимод бар аҳдномае, ки ба дастхати Ҳорунуррашид дид, кард ва ба Бағдод омад», vale Ҳорун ба ваъда вафо накарда, Яҳё ибни Абдуллоҳро ба ҳабс гирифт.¹

Бино ба ахбори Балъамӣ «Рашид бад-он фатҳ шод гашт, ки бе ҳарб баромад. Ва шоирон бар ин Фазлро бисёр бисутуданд»² ва баъд аз ин Ҳорунуррашид ба Фазли Бармакӣ на танҳо фармондории Хуросон, инчунин Қумису Табаристон, Рай ва Наҳованду Ҳамадон, Қаҳистон ва Армениювузарбойчон то марзи Ирекро низ дод.³ Балъамӣ дар идомаи ин ҳабар менигород, ки «Фазл ба Хуросон омад ба соли саду ҳафтоду ҳашт (794-95) ва ба Мовароуннаҳр омад ба Ушрусана шуд. Ва андар Хуросон адлу дод кард. Ва ҳафт сол ба Хуросон буд».⁴

Дар баёни ошӯби Яҳёи Алавӣ Байҳақӣ менависад, ки «марди алавие хурӯҷ кард ва Гургону Табаристон бигирифт ва ҷумлаи кӯҳҳои Гелон ва кораш саҳт қавӣ шуд» ва идома медиҳад, ки Ҳорунуррашид Яҳёи Бармакиро назди худ даъват мекунад ва мегӯяд, ки барои фурӯ нишонидани ин ошӯб «ё маро бояд рафт, ё туро, ё писаре аз они ту Фазл ё Ҷаъфар».⁵ Дар посух Яҳё мегӯяд, ки «раво нест ба ҳеч ҳол ки амиралмуъминин ба ҳар ноҷамъие, ки пайдо ояд, ҳаракат кунад» ва мувофиқа мекунанд, ки писари қалонии Яҳё, Фазл бояд ба Хуросон равад.⁶ Яҳё ин тасмими гирифтаро ба Фазл мерасонад ва Балъамӣ ҷунин нуктаи ҷолибро аз номи Яҳё ба Фазл мегӯяд: «Ҷуз фармонбардорӣ рӯй нест, ки

¹ Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ч.1. С.270.

² Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1533.

³ Ҳамон ҷо. С.1532.

⁴ Ҳамон ҷо. С.1533.

⁵ Абулғазли Байҳақӣ. Таърихи Байҳақӣ. С.393.

⁶ Ҳамон ҷо. С.393.

душманони бисёр дорем ва муттаҳам ба алавиёнем, то аз чашми ин худованд наяфтем».¹ Аз ин хабари Байҳақӣ чунин хулоса мешавад, ки дар ин замони авчи шуҳрати хонадони Бармакӣ онҳо аз ҷониби душманонашон назди ҳалифа ба ҷонибдорӣ аз алавиён гунахкор мешудаанд.

Табарӣ таъйин кардани Фазли Бармакиро ба ҳукуматдории Ҳурӯсӣ ва дигар вилоятҳо дар руҳдодҳои соли 177 ҳ.к./793-94 зикр карда,² менависад, ки соли 178 ҳ.к./794-95 Фазл ба вилоятдорӣ ба Ҳурӯсӣ омад ва «ба газои Мовароуннаҳр рафт, ки Ҳороҳура шоҳи Ашрусанӣ, ки аз итоат бирафта буд, сӯи вай омад».³ Муаллифи «Мӯҷмали Фасеҳӣ» низ дар соли 178 ҳ.к. ба Мовароуннаҳр рафтани Фазлро зикр карда, менависад, ки «Ҳороҳура, малики Ӯсрӯшана, ки ҳаргиз пешӣ ҳеч касе нарафта буд ва дар тоат наёмада», назди Фазл рафт.⁴

Ба набарди Мовароуннаҳр рафтани Фазли Бармакиро Ибни Ҳалдун ба соли 180 ҳ.к./796-97 медонад, ки сахех нест.⁵ Зеро, ҷуноне ки қаблан зикр кардем, Фазл аз роҳи мусолиҳа ҳурӯчи Яҳёи Алавиро ором кард ва пас аз он, бино ба иттилои Байҳақӣ, ду сол дар Ҳурӯсӣ бимонд ва баъдан аз Ҳорунуррашид истеъфо хост ва иҷозаи ин истеъфоро гирифта, ба Бағдод омад.⁶ Табарӣ низ рафтани Фазл ибни Яҳёро аз Ҳурӯсӣ ба ҳаводиси соли 179 ҳ.к./795-96 шомил карда, менависад, ки дар ин сол Рашид Мансур ибни Язида Ҳимяриро вилоятдори Ҳурӯсӣ кард.⁷

Ин ки Табарӣ ва Байҳақӣ менависанд, ки Фазл ду сол дар Ҳурӯсӣ буд, ба ҳақиқат наздик аст. Аммо

¹ Абулғазли Байҳақӣ. Таърихи Байҳақӣ. С.393.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4625.

³ Ҳамон ҷо. С.4626.

⁴ Фасеҳи Ҳавоғӣ. Мӯҷмали Фасеҳӣ. Ч.1. С.272.

⁵ Ибни Ҳалдун. Таърихи Ибни Ҳалдун. Ч.2. С.404.

⁶ Абулғазли Байҳақӣ. Таърихи Байҳақӣ. С.393.

⁷ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4632.

хабари Балъамӣ дар бораи ҳафт сол дар Хурросон мондани Фазл сахех ба назар намерасад. Худ Балъамӣ низ инро дар чойи дигар зери суол мебарад ва фурӯ нишонидани фитна дар Шом, ба Бағдод омадани Ҷаъфари Бармакӣ ва баъд аз он вилоятдори Хурросону Шом таъйин шудани ўро дар соли 179 х.қ. медонад.¹

Ҳангоми вилоятдорӣ дар Хурросон Фазли Бармакӣ сипоҳе аз мардуми силаҳшӯри Хурросон гирдиҳам овард, ки онҳоро «аббосия» ном дод ва «шуморашон понсад ҳазор мард шуд, ки бист ҳазорашон ба Бағдод омаданд ва боқимона... дар Хурросон бимонданд».²

Дар ин соли ба Хурросон рафтани Фазли Бармакӣ Ҳорунуррашид масъулияти анҷоми ҳамаи корҳои хилофатро ба Яҳёи Бармакӣ супурд.³

Аз корҳои мондагори Фазли Бармакӣ ба ҳангоми амири Хурросон буданаш муаллифи «Таърихи Бухоро» ба некӣ ёд карда, менависад, ки чун Фазл амири Хурросон шуд, «мардумони Бухоро ҷамъ шуданд ва иттифоқ карданд ва поргини ҳисор бино карданд... Ва ҳеч қасро дар иморати масҷиди бузург (дар Бухоро) он асар набуд, ки Фазл ибни Яҳёи Бармакиро. Ва вай бисёр мол ҳарҷ кард. Ва баъд аз он ҳар қасе зиёdat мекарданд, то ба рӯзгори амир Исмоили Сомонӣ, раҳимаҳу-л-Лоҳ. Вай бисёр ҳонаҳо ҳарид ва ба миқдори сулсе аз масҷиди ҷомеъ зиёdatӣ кард. Ва нахустин қасе, ки моҳи рамазон ба масҷидҳо қандилҳо фармуд, ин Фазл ибни Яҳёи Бармакӣ буд».⁴

Дар аҳбори Табарӣ омадааст, ки соли 180 х.қ./796-97 дар Шом нооромӣ рух дод. Ҳорунуррашид Ҷаъфари Бармакиро ба он сарзamin фиристод ва вилоятдори

¹ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1534.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4626.

³ Ҳамон ҷо. С. 4626.

⁴ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.98.

Шом кард.¹ «Ў бирафт,-менависад Хавоғӣ,- ва он кор ба ислоҳ овард».²

Дар фурӯ нишонидани фитна дар Шом Ҳорунуррашид фармондехони маъруфи лашкари хилофат чун Муҳаммад ибни ал-Мусайиб ибни Зухайр, Шабиб ибни Қаҳтаба ва Ҳумайд ибни Қаҳтабаро бо Ҷаъфари Бармакӣ ҳамроҳ намуд.³

Дар идомаи баёни ҳаводиси соли 180 ҳ.қ. Табарӣ менависад, ки «дар ин сол Рашид мухрро аз Ҷаъфар ибни Яҳё гирифт ва ба падари вай Яҳё ибни Ҳолид дод...ва Ҷаъфар ибни Яҳё вилоятдори Ҳурасон ва Систон шуд...ва вилоятдории Ҷаъфар ибни Яҳё бист рӯз буд».⁴ Дар ҳабари Хавоғӣ низ омадааст, ки соли 180 ҳ.қ./796-797 «Ҳорунуррашид Ҳурасон ва Систонро боз ба Ҷаъфар ибни Яҳё ибни Ҳолид баъд аз он ки аз Шом муроҷиат намуд», дод.⁵

Чӣ боис гардид, ки халифаи Аббосӣ нисбат ба Бармакиён бадбин шуд, поси хидматҳои ононро надонист, зулму тааддӣ раво дид ва ба бадтарин шева оли Бармакро бино ба аҳбори Табарӣ дар аввали моҳи сафари соли 187 ҳ.қ./28 ба 29 январи соли 803⁶ гирифтори гирифтори сарнавишти фоҷеабор кард?⁷ Дар манобеи таъриҳӣ сабаб ва ангезаҳои муҳталифе роҷеъ ба ин масъала баён шудааст ва Яъқубӣ низ мегӯяд, ки: «Бештари мардумро дар асбоби ҳашми Ҳорун бар онон

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4633.

² Фасехи Хавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ҷ.1. С.274.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4633; Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ҷ.2. С.1534.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4637.

⁵ Фасехи Хавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ҷ.1. С.274.

⁶ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4665.

⁷ Яъқубӣ ин фоҷеаро мутобиқ ба моҳи сафари соли 188 ҳ.қ./январ-феврали соли 804 медонад, ки сахҳ нест: Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ҷ.2. С.430.

ихтилоф аст».¹

Бино ба ахбори Яъқубӣ Ҳорун ҳанӯз чаҳор сол пеш аз воқеаи фочеабори хонадони Бармакӣ, яъне соли 183 ҳ.к./799-800 ба роздораш Иброҳим ибни Сабех гуфта буд: «Тасмим дорам хонадони Бармакро чунон уқубат кунам, ки аҳадеро уқубат накардаам ва достони ононро то поёни рӯзгор ибрати дигаро қарор дижам». ²

Нахустин марҳилаи тағиири вазъи хонадони Бармакиён назди Ҳорун, бино ба ахбори манобеи таъриҳӣ дар он буд, ки Муҳаммади Лайс, ки «аз аҳли байти илм, чунон ки оммаро панд додӣ ва илм гуфтӣ ва порсову некмард буд...ва бо илмаш дабир буд» ва az Яҳёи Бармакӣ озурдахотир,³ ба Ҳорун нома навишт ва вайро андарз гуфт, ки «Яҳё ибни Холид ба назди Худо коре барои ту наҳоҳад соҳт, ки вайро миёни хештан ва Худо ниҳодай».⁴ Балъамӣ менависад, ки Муҳаммади Лайс Яҳёи Бармакиро ба зандиқ будан муттаҳам мекунад: «Яҳё ибни Холидро ва фарзандон ва аҳли байти ўро бар гардани мусулмонон баргумоштӣ ва кори мусулмонон бад-ӯ супурдӣ. Ва ў зандиқ аст ва мазҳаби занодика дорад аз пинҳон. Ва фарзандони ў ва аҳли байти ў ҳама бад-ин мазҳабанд».⁵

Чун Ҳорун хабар ёфт, ки Яҳёи Бармакӣ аз нома воқиф гашта аст, ўро назди хеш хонд ва аз Муҳаммади Лайс пурсон шуд. Яҳёи Бармакӣ гуфт, ки «мусулмонии ў машкук аст»⁶ ва «бадмунофиқ ва баддин» аст⁷. Чун қасони зиёд аз Яҳёи Бармакӣ ва хонаводааш назди Ҳорун бадгӯихои зиёд карданд, Ҳорун ба суханони

¹ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.430.

² Ҳамон ҷо. С.431.

³ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1537.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4655.

⁵ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1537.

⁶ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4656.

⁷ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1537.

Мұхаммади Лайс эътимод кард ва муносибати халифаи Аббосй ба ин хонадон ба бадй тағиyr хұрд.¹

Халифаи Аббосй тасмим гирифт ихтиёри ҳукумати Хуросонро ба Алй ибни Исо ибни Моҳон дихад ва дар зимн назари Яхёи Бармакиро пурсон шуд. «Яхё гуфт: «Алй марде қаббор ва ситамгор аст».² Чун ин замон «халал ба ҳоли оли Бармак роҳ ёфта буд», - менависад Байҳақй,³ Хорунуррашид бори нахуст алорагми назари вазираш - Яхёи Бармакй амал карда, Алй ибни Исо ибни Моҳонро ҳокими Хуросон фиристод, ки бино ба ахбори Ибни Халдун бист сол (дар замони Ҳорун ва писараش Маъмун (813-833) дар Хуросон бимонд.⁴ Алй ибни Исо дар Хуросон даст ба зулму ситам зад ва «мол ба ифrott барситондан гирифт ва касро захра набуд, ки» ба халифа ҳабар дихад.⁵ «Алй,- менависад Байҳақй,- Хуросону Мовароуннахр ва Рай ва Ҷибол ва Гургону Табаристон ва Кирмону Сипоҳон ва Хоразму Нимрӯз ва Систон биканду бисўхт...ва пас аз он мол ҳадияе соҳт Рашидро, ки пеш аз вай қасе насохта буд...ва он ҳадия наздики Бағдод расид ва нахуст бар Рашид арза кардан, сахт шод шуд».⁶ Дар ҳабар аст, ки замоне ин ҳама моли ба яғмо бурда аз мардуми Хуросон аз назари Хорунуррашид мегузашт, ү рўй ҷониби Яхёи Бармакй намуда, аз ү пурсид: «Ин чизҳо кучо буд дар рўзгори писарат Фазл?» Яхё гуфт: «Ин чизҳо дар рўзгори аморати писарам дар хонаҳои худовандони ин чизҳо буд».⁷ Дар ин иртибот Фасехи Ҳавоғий матлабе дорад ба ин мазмун, ки масъули хироҷи Систон Иброҳим ибни

¹ Табарй. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4656.

² Абулғазли Байҳақй. Таърихи Байҳақй. С.394.

³ Ҳамон чо. С.394.

⁴ Ибни Халдун. Таърихи Ибни Халдун. Җ.2. С.404.

⁵ Абулғазли Байҳақй. Таърихи Байҳақй. С.394.

⁶ Ҳамон чо. С.394-395.

⁷ Ҳамон чо. С.396.

Ҷабраил хирочи ин вилоятро назди Фазл овард ва Фазл «он мол ба тамом ба Иброҳим ибни Ҷабраил бахшид ва понсад ҳазор дирам изофаи он бад-ӯ дод ва ӯро ба Кобул фиристод ва ҳафт бор ҳазор, ҳазор дирам бад-ӯ расид ва чаҳор бор ҳазор, ҳазор дирам аз молу хироҷ назди ӯ буд. Фазл ибни Яхёро меҳмонӣ кард ва молҳое, ки бад-ӯ дода буд ва он чи зи Кобул оварда буд ва ҳар чи дошт батамом пеши ӯ қашид. Фазл гуфт: «Ман ба хонаи ту ҷиҳати он наёмадаам, то моли ту бистонам. Ӯ гуфт, ки ин чаҳор бор ҳазор, ҳазор дирам аз хироҷу моли Кобул овардаам». Гуфт: «Он низ ба ту бахшидам» ва ҳеч чиз ба гайр аз як тозиёна нагирифт».¹

Байҳақӣ дар идомаи сухани худ зикр мекунад, ки писарони Яҳёи Бармакӣ, Фазлу Ҷаъфар бо узрҳоҳӣ аз падар гуфтанд, ки он суханоне, ки ба ҳалифа гуфтӣ, бояд бо нармигу андеша мегуфтӣ. Яҳёи Бармакӣ, ки ба яқин эҳсоси фоҷеабор будани сарнавишти хонадони худро мекард, дар посух ҷавоб дод, ки «кори мо ба охир омада аст,... то барҷоем сухани ҳақ ночор бигӯем ва ба тамаллуқу зарқ машғул нашавем».²

Соли 181 ҳ.қ./октябр-ноябри 797 Ҳорун маросими ҳаҷро адо кард ва ба пойтаҳт бармегашт. Яҳё ибни Ҳолид низ дар ин маросим ҳамроҳи ӯ буд ва аз ӯ ҳоҳиши аз кор озод карданро намуд ва Ҳорун низ ҳоҳиши ӯро пазируфт. Яҳё муҳрро ба ӯ дода, иҷозат хост дар Макка иқомат кунад.³

Чуноне ки зикр шуд, Ҳорун бо Фазли Бармакӣ бародаршир буд ва ба қавли Балъами онҳо то ҷое ба ҳам наздик буданд, ки «Фазл бо Рашид ба шароб нишастӣ. Ва Рашид шароб ба маҷлиси занон хурдӣ...ва Фазл ба

¹ Фасехӣ Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ч.1. С.272-273

² Абулғазли Байҳақӣ. Таърихи Байҳақӣ. С.396.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4638-39.

саҳтӣ андар будӣ ба чашм нигоҳ доштан аз канизакон»,¹ аммо Фазл дар ин маҷлисҳо бо вай майхорагӣ намекард, ки боиси итоби Рашид бар Фазл мегардид. Ба қавли Табарӣ Ҳорун ба ин далел аз ҳузури вай дар чунин маҳфилҳои айшу нӯш хуш надошт ва «Фазл мегуфт: «Агар медонистам, ки об низ аз муруввати ман мекоҳад, онро наменӯшидам. Вай дилбастаи самоъ буд».²

Дар баёни руҳдодҳои соли 180 ҳ.к./796-97 Табарӣ ҳабар медиҳад, ки Фазли Бармакӣ аз ҳукумати Табаристону Рӯён маъзул шуд.³ Соли 183 ҳ.к./799-800 Ҳорун ҳашму газаби ҳудро бар вай ошкоро зоҳир мекард. Фазл ба хотири ҷилавгирӣ аз душмании бештари Ҳорун модараш Зубайда дуҳтари Мунирро ба Раққа назди ў бурд ва Ҳорун зоҳирان аз ҳашму газаби ҳуд кост ва тарбияти писараш Муҳаммад Аминро ба уҳдаи ў вогузошт.⁴

Аммо Ҳорунуррашид Ҷаъфарро дар тамоми корҳои хеш иҷозати даҳолат медод ва дар маҷлиси айшу тараби хеш ҳозир месоҳт. Падараш Яхёи Бармакӣ аз ин кор ҳушнуд набуд ва Ҷаъфарро мавриди таңбех қарор медод, зеро аз оқибати он бимнок буд. «Яхё мукаррар ба Ҳорун мегуфт: «Ман аз даҳолати Ҷаъфар дар корҳои ҳусусии халифа кароҳат дорам, мутмаин ва эмин нестам, ки вуболу ваҳомати оқибати он ба ман боз нагардад. Агар вайро аз ин гуна умур маъзур дорӣ ва ба ҳамон умури расмӣ иктиifo кунӣ дар назди ман басе маҳбубтар ва писандидатар ва ба фазлу раҳмати халифа сазовортар ва ба саломату амони ман наздиктар аст».⁵

Табарӣ аз сабаби дигаре, ки боиси бадбин шудани

¹ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ҷ.2. С.1536.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4663.

³ Ҳамон ҷо. С.4637.

⁴ Таърихи Баромака. Муқаддима: Аҳбори Баромака. С.46

⁵ Ҳамон ҷо. С. ۲۰۷

Хорун аз аҳли хонадони Бармакӣ гашта аст, ёд мекунад. Алӣ ибни Исо ибни Моҳон, ки зикраш дар боло рафт, назди Хорун аз писари дигари Яҳёи Бармакӣ, Мусо ибни Яҳё бадгӯй мекунад, ки «мардуми Ҳурисон мутеи ваянд ва ўро дӯст доранд ва бо онҳо мукотиба дорад ва меҳоҳад ниҳонӣ сӯи онҳо равад ва ба кӯмаки онҳо бар зидди Рашид кор кунад. Ва ин хотири Рашидро ба саҳти аз вай озурда буд ва аз ў бимнок шуда буд, ки Мусо аз ҷумлаи яккасаворони далер буд...ва Рашид ўро дар Қуфа ба назди Аббос ибни Мусо бидошт ва ин нахустин рахнае буд, ки дар кори Бармакиён афтод».¹

Роҷеъ ба сабаби кушта шудани Ҷаъфари Бармакӣ, ки мучиби шиканҷаву зулм ба дигар намояндағони хонадони Бармакӣ гардид, манобеи таъриҳӣ ду ривоят мекунанд. Ривояти аввалро, ки пиromunaш баъдан ибрози назар ҳоҳем кард, муфассал аз «Таърихи Баромака» иқтибос мекунем: «Нахустсабабе, ки ҳоли Ҷаъфар ибни Яҳё ба наздики Ҳорунуррашид бигардонид ва тадбири куштани ўкард, он буд, ки халифа ҳоҳари хеш Аббосаро саҳт дӯст доштӣ ва чун ба маҷлиси лаҳв биншастӣ, на аз ў сабр тавонистӣ кард ва на аз Ҷаъфар. Рӯзе (Ҳорун) Ҷаъфарро гуфт...тадбир он аст, ки вайро ба ту дихам ба занӣ, ба гувоҳии ду кас аз маволиёни мо, бар он шарт, ки шумо яқдигарро ҷуз андар маҷлиси ман набинед ва миённатон зану шавҳарӣ набошад. Ҷаъфар чун бишнид, андар монд, донист, ки на савоб аст, ки халифа мегӯяд, вале ҷизе натавонист гуфтан, ҳомӯш гашт...Халифа Аббосаро ба Ҷаъфар дод ва хутба хонд ва чун рӯзгор баромад ва Аббоса он ҷамоли Ҷаъфар дид ва он камолу адаб ва фасоҳат ва ширинсуханини вай ҳеч гуна сабр надид...андар тадбири он истод, ки чун кунад, то ба хилват бо Ҷаъфар битавонад буд...Аббоса ҳар сол 10 рӯз халифаро меҳмон кардӣ...ва Ҷаъфар бадон ҷо шудӣ...ҳар

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4663.

шабе, ки халифа бихуфтӣ, Аббоса як канизаки хубрӯй ба наздики вай фиристодӣ...шаби севум гуфт: «Ё амиралмуъминин, ман ҳамеандешам, ки Ҷаъфар тангдил шавад, ки чандин рӯз аз қасон ва қанизакони хеш гоиб монад, агар дастуре дихӣ, то ҳар шаб қанизаке бар ў фиристам»...Халифа гуфт: «Саҳт неку гуфтӣ»... Чун халифа бихуфт ва Ҷаъфар ба ҷойгоҳи хештан боз шуд, Аббоса хештанро орост ва ба наздики Ҷаъфар шуд. Чун ҷашми Ҷаъфар бар вай афтод, бар ҳуд биларзид...Оқибат мастии ҷавонӣ ва мастии набид андар ў кор кард ва бо ў гирд омад ва рӯзгоре бар ин баромад ва пинҳон бо яқдигар ҳамебуданд. Охир ҳодимон огоҳ шуданд ва роз берун омад ва ба гӯши Зубайда (бинти Ҷаъфар - ҳамсари Ҳорун) афтод ва ў бар Аббоса ҳасад кардӣ...ва андар ҳилаи қуштани вай (Ҷаъфар) истод, то он вакт, ки фурсат ёфт вайро биқушт ва гӯянд Аббоса аз Ҷаъфар ду писар дошт ва пинҳон ба Мадина фиристода буд».¹

Табарӣ, Масъудӣ ва Балъамӣ ин ривоятро бо ҷанде дигаргунӣ меоранд ва аз як писари Ҷаъфар ва Аббоса ёд мекунанд, ки на ба Мадина, балки ба Макка фиристод.²

Маросими ақди никоҳи Аббоса ва Ҷаъфари Бармакӣ бо дастури Ҳорунуррашидро Ҳавоғӣ ба рӯҳдодҳои соли 185 ҳ.к. /801 марбут дониста, аз шарти Ҳорун менависад, ки Аббоса ва Ҷаъфар «ба яқдигар нарасанд ва мубошират накунанд»³ ва дар идома сабаби барандохтани ҳонадони Бармакиён аз ҳукumat ва қушта шудани Ҷаъфари Бармакиро «ба воситаи он ки (Ҳорун) ҳамшираи ҳуд Аббосаро ба Ҷаъфари мазкур ақд карда буд, ба шарти он ки ба яқдигар нарасанд ва миёни эшон

¹ Таърихи Баромака. С 66-68.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4664; Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ҷ.2. С.377-380; Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ҷ.2. С.1538.

³ Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ҷ.1. С.277.

мубошират набошад ва эшон дар пинҳон ба ҳам сохта буданд ва эшонро ду писар шуда буд ва ба Маккан муборак писаронро фиристода буданд, ки кас иттилоъ ва вуқуф бар ин сир наёбад ва ин маънӣ ба ў (Ҳорун) равшан шуд»¹, медонад.

Сабаби дуюми кушта шудани Ҷаъфари Бармакиро Табарӣ аз қавли Абумуҳаммади Язидӣ, ки ба гуфтаи Табарӣ аз ахбори Бармакиён муталлеътар буд, дар озодии Яҳё ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан аз банди Ҷаъфари Бармакӣ медонад. Гӯянд, ки Яҳё ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан, ки бо Ҳорун душманӣ дошт, дар Табаристон алайхи ў исён бардошт. Ҳорун Фазли Бармакиро ба Табаристон фиристод, то исёни Яҳё ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасанро хомӯш кунад ва ўро ба банд гирифта, ба Бағдод биёварад. Фазл чунин кард ва Ҳорун ҳифозати ўро дар Бағдод ба Ҷаъфари Бармакӣ эътиимод намуд. Ҷаъфари Бармакӣ баъди чанде сухбат бо Яҳё ибни Абдуллоҳ бе иҷозати Ҳорун ўро озод кард ва Ҳорун баъд аз ин ба ў хашм гирифт.²

Бино ба ахбори Балъамӣ ба дастури Ҳорун Алӣ ибни Исо ибни Моҳон Яҳё ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасанро, ки дар Хурросон паноҳ бурда буд, пайдо кард ва сӯи Ҳорун, ки дар Раққа буд фиристод. Ҳорун ўро биқушт ва «аз вай эмин шуд ва он вақт ба кори Баромака пардохт».³

Ҳорун баъд аз адои маносики ҳаҷчи соли 186 ҳ.к./октябр-ноябри соли 802 чун аз Макка бозгашт, моҳи муҳаррами соли 187 ҳ.к./январи соли 803 ба Ҳира расид ва аз он ҷо ба ноҳияи Анбор ба Умр омад ва шаби шанбеи охири муҳаррам (28 ба 29 январ) Ҳорун фармон

¹ Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ч.1. С.280.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4657-4659; Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1537.

³ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1538-39.

дод то Яҳёи Бармакӣ ва ҳамаи фарзандони ў ва гуломону вобастагонашонро, ки дар ин ноҳия ҳамроҳаш буданд, маҳбус кунанд ва ба Масрури Ходим дастур дод, то Ҷаъфари Бармакиро «гарданашро бизанад ва Масрур чунон кард».¹ Табарӣ дар чойи дигар менависад, ки шаби шанбе аввали моҳи сафари соли 187 х.к./28 ба 29 январи соли 803 Ҷаъфар кушта шуд, ки сиyo ҳафт сол дошт ва 17 сол вазорат дар дасти онҳо буд.²

Дар айёми рӯи кор омадани Яҳёи Бармакӣ дар дарбори Аббосиён Ҳорун номаero ба имзо расонид, ки бино ба ахбори «Мұчмалу-т-таворих» ҳеч гоҳ ба озори хонадони Бармакӣ напардозад: «Гүянд Ҳорун дастхате дода буд Яҳёро ва савғанди он ба Мұсқаф (Куръон)-у мұғаллазҳо ҳұрда, ки ҳаргиз ба Яҳё ва хона ва фарзандонаш бад накунад ва нағармояд ва аз хонадони хилофат құмла бузургони Оли Аббос гувохӣ навишта буданд ва ҳамон шаб, ки эшонро қабз карданд, Масрурро фармуд, то он хат аз хазинаҳои Баромака боз чуст ва биёвард, Рашид бидарид».³

Ба фармони Ҳорун часади Ҷаъфари Бармакиро ба Бағдод оварда, ду ним карданد ва бар сари пул биёвехтанд. Ин часад то замоне ки Ҳорун меҳост сўи Ҳуресон равад, ҳамчунон бар сари пул овезон буд, то онро баъд аз баргаштани Ҳорун аз Ҳуресон (наздики чаҳор моҳ дар Рай буд) ба Бағдод, ки мусодиф ба 26 ноябрини соли 804 аст, ба дастури ў сўзониданд.⁴

Дар хабар аст, ки бо фармони Ҳорун Яҳёи Бармакӣ ва писаронаш Фазл, Мұхаммаду Мусо ва домодаш

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4665.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4670-71; Таърихи Баромака. Муқаддима: Ахбори Баромака. С.ҷ

³ Мұчмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.347.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4666-69, 4689; Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.436.

Абулмаҳдиро ба Раққа оварданد ва дар дайри Қоим ба зиндон андохтанд. Ҳорун ба ҳамаи омилони вилоятҳо номаҳо фиристод, ки амволи Бармакиёнро бигиранд ва намояндагонашонро дастгир кунанд ва ихтор дод, ки ҳар кӣ Бармакиёнро паноҳ диҳад, амон надорад.¹

Масрури Ҳодим, он касе, ки Ҷаъфарро ба катл расонид, раиси муҳофизони зинدونи Бармакиён буд. Ҳамсари Яҳёи Бармакӣ - Зубайда духтари Мунир ва тане чанд аз ходимону қанизонро ба наздашон ҷой доданд ва «корашон ҳамчунон осон буд, -менависад Табарӣ,-то вақте ки Рашид бар Абдулмалик ибни Солех (гӯё бо қабилаҳои араби Шому Ҷазира мукотиба намуда, Ҳорунро барандохтани шуда, даъвии хилофат карда бошад²) ҳашм овард ва бо онҳо низ саҳт гирифт. Ва Абдулмалику Бармакиён аз нав муттаҳам шуданд ва ба тангно афгоданд».³

Бино ба ҳабари Табарӣ Ҳорун ба назди Яҳёи Бармакӣ ба зиндон қас фиристод ва то дар бораи Абдулмалик ибни Солех ба ў маълумот диҳад. «Абдулмалик ибни Солех,-менависад аз қавли Ҳорун Табарӣ,- ба Яҳёи Бармакӣ,- оҳанги он дорад, ки қиём кунад ва дар кори мулк бо ман ба низоъ бархезад, ту низ онро донистай, ба ман бигӯй дар бораи ў чӣ медонӣ, агар ба ман рост гуфтӣ, туро ба ҳоле ки будай, бозмебарам».⁴

Аммо Яҳёи Бармакӣ ҷавоб медиҳад, ки дар бораи Абдулмалик ҷизе намедонад ва агар медонист, чорае меандешид. Ҳорун ба ҳарфҳои Яҳёи Бармакӣ бовар накарда, ўро таҳдид менамояд, ки агар ҷизе бар зидди Абдулмалик ибни Солех нагӯяд, Фазл, писарашро мекушад. Табарӣ иттилоъ медиҳад, ки Ҳорун се рӯз дар

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4666-67.

² Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.434.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4667.

⁴ Ҳамон ҷо. С.4678.

миёни онҳо тафриқа андохт ва чун чизе аз он боб пеши Яҳёи Бармакӣ пайдо накард, онҳоро дар зиндан ба ҳоли худ гузошт, аммо дар идомаи сухан зикр мекунад, ки «ва чунон буд, ки аз ҷониби Рашид паёмҳои саҳт ба онҳо мерасид, ба сабаби тухматҳо, ки душманонашон мезаданд».¹

Ҳамин тавр ба ҷуз аз Муҳаммад ибни Холид – бародари Яҳёи Бармакӣ ва фарзандону атрофиёни вай, ки Ҳорун «Муҳаммадро некҳоҳи хеш шинохта буд»², дигар Бармакиён бақияи умри худро бо ҳазорон азобу машаққат дар зиндан сипарӣ карданд. Дар сифоти Муҳаммад ибни Холид Ҳавоғӣ менигород, ки «марде зоҳид ва обид буд ва ҳаргиз дар ҳеч амири дуняви мадҳал накард ва инқитое дошт» ва аммо роҷеъ ба марги ў ин ҳабарро медиҳад, ки «баъзе бар онанд, ки ўро пештар аз ин воқеа (яъне барандохтани Бармакиён) вафот расида буд».³ Аммо ҳамин муаллиф дар руҳдодҳои соли 200 ҳ.к./815-816 аз вафоти Муҳаммад ибни Яҳё ибни Холид ибни Бармак дар моҳи ҷумодиу-л-аввал (декабри 815 - январи 816) дар Бағдод ҳабар медиҳад, ки дар оромгоҳи ҳонаводагии Бармакиён дағн шудааст.⁴

Дар ҳабар аст, ки Яҳёи Бармакӣ аз зиндан ба Ҳорун нома навишт, «то ўро бар сари меҳр оварад ва ҳурмату ҳаққи тарбияти худро дар он ёдоварӣ кард»,⁵ аммо Ҳорун тасмими худро иваз нанамуд. Яҳёи Бармакӣ бино ба ҳабари Масъудӣ соли 189 ҳ.к./804-805 дар зиндани Раққа падруди ҳаёт гуфт⁶, ки ҳафтодсола буд.⁷ Аммо Ибни Ҳалдун марги Яҳёи Бармакиро дар зинданни

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4678-79.

² Ҳамон ҷо. С.4667.

³ Фасехӣ Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ч.1. С.280.

⁴ Ҳамон ҷо.С.303.

⁵ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.432.

⁶ Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. С.387.

⁷ Муҷмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.347.

Куфа ба соли 190 ҳ.к./805-806 медонад.¹ Фазли Бармакӣ дар моҳи муҳаррами соли 193 ҳ.к./ октябр-ноябри соли 808 пас аз беморие, ки дар асари он фалаҷ шуд, дар синни чиҳилупанҷсолагӣ, панҷ моҳ пеш аз вафоти Ҳорун, дар зиндони Раққа даргузашт.² Ибни Асир мегӯяд, ки бародаронаш, ки бо ў дар зиндон буданд, бар наъши Фазл намоз гузориданд. Он гоҳ ки наъши Фазро аз зиндон берун оварданд, «мардум бар ў намоз гузориданд ва гиребонҳо барои ў дариданд».³

Муаллифи «Мучмалу-т-таворих» ривояти дигареро роҷеъ ба Фазли Бармакӣ зикр мекунад, ки дар дигар манобеи таърихӣ ба назар намерасад. Бино бар ин ривоят, Ҳорун баъди барандохтани хонадони Бармакӣ, ки сабаби нооромиҳо дар хилофат шуд, Фазл ибни Рабеъро, ки дар бадгӯҳои душманони Бармакӣ дар ҷилав қарор дошт ва билохира соли 188 ҳ.к./803-804 соҳиби вазорат шуд,⁴ дашном дода, ўро дар бекифоятӣ дар корҳои вазорат айбдор намуда, дастур медиҳад, ки Фазли Бармакиро аз зиндон наздаш ҳозир кунад, ки «маро, -мегӯяд Ҳорун, -ғами изтироби вилоят бемор кардааст, то маро аз ин дилмашгулиҳо кифоят кунад».⁵ «Фазл ибни Рабеъ,- менависад муаллифи «Мучмалу-т-таворих», -молҳо базл кард, то пеш аз ҳалос ўро (Фазли Бармакиро) дар зиндон заҳр доданд ва бимурд дар моҳи рамазони соли 192 ҳ.к. (июн-июли соли 808)».⁶

Дар аҳбори Балъамӣ омадааст, ки ба дастури Ҳорун «Фазл, Муҳаммад ва Мусоро – писарони Яҳёро биёварданд ва пеши ў гулӯ бибуриданд ва Яҳёро ва ҳама

¹ Ибни Халдун. Таърихи Ибни Халдун. Ч.2. С.410.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4712; Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.8. С.3739.

³ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.8. С.3739.

⁴ Фасехӣ Хавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ч.1. С.282.

⁵ Мучмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.348.

⁶ Ҳамон ҷо. С.348.

аҳли байти ўро, ки бо ў гирд омада буданд, ҳамаро бикушт. Ва аз оли Бармака кас намонд, магар Муҳаммад ибни Холид».¹ Ин хабари Балъамӣ сахех нест. Дар аксари таърихномаҳо, ки ахбори дудмони Бармакиён ба паймонаҳои муҳталиф баён шудааст, танҳо аз қатли Ҷаъфар хабар медиҳанд.

Бо баррасии ахбори манобеи таърихӣ чунин хулоса мешавад, ки гӯё ҳадиси Аббоса ва Ҷаъфари Бармакӣ боис гардид, то Ҳорун аз Бармакиён бадбин шавад ва бар ҳалоки онҳо иқдом кунад. Аммо ба яқин достони Аббоса ва Ҷаъфари Бармакӣ баҳона ва василае буд, то Ҳорун дар барандохтани дудмони Бармакиён тасмим гирифт.

Се сабаби ба сарнавишти фочеабор гирифтор шудани Бармакиёнро Балъамӣ дар:

- бадгӯии Муҳаммад ибни Лайс нисбат ба Бармакиён;

- достони раҳоии Яҳё ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан аз тарафи Ҷаъфари Бармакӣ

- қиссаи Аббоса ва Ҷаъфари Бармакӣ медонад, ки воқеяят доранд.²

Масъудӣ сабаби барандохтани Бармакиёнро дар он мебинад, ки чун Ҳорун вазорат ба Бармакиён дод, «онон амволи давлатро ба тасарруфи хеш гирифтанд, то он ҷо ки Рашид муҳточи каме пул мешуд, ба даст намеовард» ва баъдан илова мекунад, ки «дар бораи иллати он ихтилоф аст».³ Дар тафсири ин матлаб ҷойи таъкид аст, ки тамоми манобеи ин давр ва баъди он дар баргузории маҳофили айшу нӯш ва шаробу кабоб аз ҷониби Ҳорун назари воҳид доранд. Шояд Яҳёи Бармакӣ ва писаронаш аз баргузории чунин маҳофили

¹ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1540.

² Ҳамон ҷо. С.1536-38.

³ Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. С.370.

пурхарч чилавгирӣ мекарданд ва чун масъули вазорат дasti Ҳорунро дар ҳарчи bemavridi хазина кӯтоҳ медоштанд. Ба яқин ин амал барои душманони Бармакиён заминаҳои дигареро барои бадгӯй az ин хонадон дар назди Ҳорун ба вучуд меовард.

Муаллифи «Мучмалу-т-таворих» сабабҳои ба ҳашми Ҳорун гирифтор шудани Бармакиёнро чунин бармешуморад:

- бадгӯии душманони онҳо чун Фазл ибни Рабеъ (баъдан вазир шуд) ва дигарон;

- ҳадиси Абдулмалик ибни Солех ал-Ҳошимӣ;

- раҳоии Яҳё ибни Абдуллоҳ ибни Ҳасан;

- достони ишқи Аббоса ва Ҷаъфари Бармакӣ.¹

Илова бар ин гуфтаҳо сабабҳои дигаре, ки муҳимтар ба назар мерасанд ва зери розҳои Ҳорун пинҳон мондаанд, мавҷуд буданд, ки халифаи Аббосӣ тасмим ба нобудии хонадони Бармакӣ гирифт ва онҳо дар матолиби зерин хулоса мешаванд:

Яҳёи Бармакӣ az бад шудани муносибати Ҳорун нисбат ба хонаводааш бештар нигарон гашт ва тасмим гирифт назди яке az дӯстони хонадони Ҳошимии худ равад ва машварат кунад. Ӯ гуфт, ки Ҳорун ба ҷамъи молу андӯхтани ганчи дунё майл дорад ва фарзандони бисёре az ӯ ба воя расидаанд (бино ба аҳбори Табарӣ az Ҳорунуррашид 11 писар² ва 14 духтар az занони ақдӣ ва қанизакон ба дунё омада буданд³) ва онҳоро манзилҳои ободу заминҳои зироатии ҳосилхез зарурат аст. Барои ин ки ту ва хонаводаат az озори халифа дар амон бошӣ, заминҳову амволи хешро ба фарзандони Ҳорун бояд

¹ Мучмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.345.

² Яъқубӣ az 12 писари Ҳорун хабар медиҳад: Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.443.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4734-35.

вогузорӣ.¹ Дар зимн бояд гуфт, ки дар манобеи таърихӣ аз дороиҳо ва заминҳои ободу хосилхези ин хонадон зиёда ва гоҳе ба иғроқ гуфтаанд. Аз ҳақиқат дур нест, ки Ҳорун ба ин дороиҳо ҷашм дӯхта буд ва ин воқеият дорад, ки Ҳорун пас аз қатли Ҷаъфар ва ба зиндон андохтани Яҳё ва Фазли Бармакӣ ва дигар аҳли ин дудмон, тамоми сарвату дороиҳо ва амлоказонҳо ба манфиати хеш мусодира кард.² Бармакиён, ки дар хилофат дар авчи сарвату неъмат буданд, дар зиндон ба қосаи обе ва ниманоне муҳтоҷ гаштанд ва ба ин маънӣ дар «Мұчмали Фасехӣ» ин пора шеър омадааст:

*Эй тифли даҳр, гар ту зи пистони ҳирсу ком,
Рӯзе ду шири давлати иқбол бармакӣ.
Дар маҳди умр гарра машав аз камоли хеш,
Ёд овар аз заволи каримони Бармакӣ.³*

Бармакиён чуноне ки гуфта омад, бо мурури замон дар тӯли вазоратдорӣ ҳамаи корҳои хилофатро ба даст гирифтанд, ки аз Ҳорун ҷуз номи халифа будан дигаре ҷизе намонда буд. «Дар авоили хилофати Рашид, - менависад Яъқубӣ,- бештар Яҳё ибни Бармак ва писаронаш, Ҷаъфар ва Фазл кори Рашидро ба даст доштанд, чунон ки бо вучуди онҳо дигар ҳуд ўро амру наҳӣе набуд ва 17 сол ба ҳамон ҳол монданд ва корҳои кишвар ба дasti эшон буд».⁴ Масъудӣ муддати давлат ва иззати Бармакиёнро 17 солу 7 моҳу 15 рӯз⁵ ва Ҳавоғӣ 19 солу 12 рӯз⁶ гуфтаанд.

Яҳё ва писаронаш Фазлу Ҷаъфар дар дарбори Аббосиён ончунон нуфузеро қасб карданд, ки ҳеч кас

¹ Таърихи Баромака. Муқаддима: Аҳбори Баромака. С. ۴۵- عو; Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. С.384.

² Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.430.

³ Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ч.1. С.280.

⁴ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.441-42.

⁵ Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. С.382.

⁶ Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ч.1. С.280.

дар дастгоҳи хилофат бо онҳо рақобат ва ҳамчашмӣ кардан наметавонист. Дар ин робита Балъамӣ менигорад, ки «ҳаргиз кас нагӯяд, ки андар ҷаҳон аз мулуки Аҷам ва хулафои ислом вазирӣ бо малике бад-он расид, ки Яхӯ расид бар аҳли байти ў бо Рашид».¹ Ибни Халдун дар тақвияти ин ҳарфҳо менависад: «Бармакиён дар ҳамаи корҳо осори нек падид меоварданд. Сипас қудраташон афзун ва афзунтар шуд, чунон ки бар давлати Аббосӣ муставлӣ гаштанд ва ҳасади мухолифонро барангехтанд ва душманон аз ҳар сӯ забон ба сиоят гушуданд, то он ҷо ки Рашид аз Ҷаъфар саҳт кина ба дил гирифт».²

Бино ба ривояти «Таърихи Баромака» рӯзе Ҳорун бори ом дод ва фармуд то ҳалоикро, ки шикояте доранд, пеш оранд ва додҳоҳон то ҳазору дусад шикояте доданд. Ҳорун Ҷаъфари Бармакиро фармуд то ҷавоби ҳар якero дихад. «Дар он рӯз ҷумлаи фузалои Бағдод эътироф намуданд, ки монанди Ҷаъфар дар балогату фасоҳат ва дабириву ҳунармандӣ касе нест. Дар он рӯз ҳудовандони таҷриба ва аҳли раъӣ ва бузургону ашроф мегуфтанд, ки аҷаб бошад, ки агар оли Бармакиро ҷашм нарасад ва ҳалифа ва тамоми бани Ҳошим барояшон ғайрат нақунанд ва ҳад наварзанд ва эшонро қалъу қамъ нанамоянд, чи онон камоли суварӣ ва маънавиро ба сарҳади камол расонидаанд ва номи эшон тамоми ҷаҳонро фурӯ гирифта ва муҳаббати онон дар қулуб нақш гардида».³

Ин қудрат ва шуҳрат, ки Бармакиёни хурросонӣ дар хилофати Ҳорун ба даст оварданд, на танҳо ҳашму ғазаб ва рашки дарбориёни ҳамнажоди Ҳорунро барангехт, балки онҳоро ба ҳарос афканд. Аз миёни онҳо Яъқубӣ исми ду нафар - Фазл ибни Рабеъ ва Исмоил ибни

¹ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1536.

² Ибни Халдун. Таърихи Ибни Халдун. Ч.2. С.408.

³ Таърихи Баромака. Муқаддима: Аҳбори Баромака. С. ف - فا

Сабехро зикр мекунад, ки «дар Ҳорун нуфуз ёфтанд».¹ Бадхоҳон ва ҳасудони Бармакиён дар дарбори хилофат ошкоро Яҳё ва писаронаш Фазлу Ҷаъфарро муттаҳам ба қуфру илҳод ва түгён алайҳи Ҳорун намуда, рӯз ба рӯз алайҳи Бармакиён густоҳтар мешуданд. Ҳорун низ ба мушоҳида гирифт, ки Бармакиён беш аз халифа ба умури идории хилофат тасаллут доранд ва худро дар баробари қудрату азамати онҳо ночиз мединд. Ин буд, ки ба қавли муаллифи «Таърихи Баромака»: «Ҳорун бар эшон мутагайир шуда, Ҷаъфарро бикушт ва дигаронро маҳбус намуд ва беху табори онон баровард ва балки давлати худро аз беху бунёд барканд».²

Дар он соле, ки Ҳорун ба ҳаҷ рафт (186 ҳ.к) касфиристод, то писари Ҷаъфар ва Аббосаро, ки дар Макка буд, бо парасторонаш ба наздаш оранд. Чун кӯдакро ба наздаш оварданд, хост ўро қушад, он гоҳ аз ин кор иҷтииноб кард.³ Бальамӣ дар зимн менависад: «Чун (Ҳорун) ҳаҷ бикард, писари Аббосаро пеш хост ва ўро дид саҳт неку ва монанда ба Аббоса ва ҳам ба Ҷаъфар, хост, ки бикушадаш. Пас гуфт: «Инро чӣ гуноҳ аст?»⁴ Иҷтииноб варзидан аз қатли ин писар шояд ба ин сабаб буд, ки Ҳорун хоҳараш Аббосаро хеле дӯст медошт ва ҳангоми муборизаҳо барои валиаҳдӣ Аббоса аз Ҳорун ҷонибдорӣ карда буд. Бинобар ин ў дар тарҳи барномаи аз миён бардоштани дудмони Бармакӣ шуд.

Ба назар мерасад, ки Ҳорун Ҷаъфари Бармакиро пеш аз ҳама барои он ба қатл маҳкум кард, ки писари ў аз Аббоса метавонист чун меросбар аз тарафи модарӣ дар умури идории хилофат ширкат кунад ва бо он нуфузе, ки Бармакиён дар хилофат касб карда буданд,

¹ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ҷ.2. С.442.

² Таърихи Баромака. Муқаддима: Аҳбори Баромака. С. ف - ف

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4664.

⁴ Бальамӣ. Таърихи Табарӣ. Ҷ.2. С.1539.

имкон дошт ин писар чойгузини халифаи Аббосӣ гардида, бо ҳамин хилофати ин хонадонро ба поён бибарад. Огоҳиҳои Ҳорун ба Ҷаъфар, ки Аббосаро ба занӣ медиҳам ба ту, машрут ба ин ки ба Аббоса даст назаний ва чизе аз он муносибот, ки мард бо ҳамсари хеш дорад, аз ў сар назанад,¹ ба ин андеша мебарад, ки Ҳорун дар пайдо шудани меросбари хилофат аз хонадони Бармакиён саҳт нигарон буд.

Аббосиён бо шевай дерина ва озмудашудаи худ он чи ки бо Абумуслим карданд, онро ба Бармакиён низ раво диданд, қадри ҳадамот ва иқдомотеро, ки ин хонадон барои пешрафт ва тараққии хилофати Аббосӣ намуд, бо носипосӣ, ки шевай хоси онҳо буд, надонистанд. Ҳорун ҳаққи хидмати Бармакиёнро нашноҳт ва бо камоли бераҳмӣ ва зулму ситам ба онон рафткор намуда, аз озору азият ва қатлу горати Бармакиён фурӯ нагзошта, ин хонадони наҷибзодаро барандоҳт. Ҳорун дастур дод то Ҷаъфари Бармакӣ, вазири ботадбирро кушанд, часадашро ду пора карда, ба пули Бағдод биёвезданд. Яхё ва Фазли Бармакиро ба зинدونи зулму ситами хеш маҳбус карда, дучори шиканҷаву азият намуд, ки билохира дар зиндон фавтиданд. Фасехи Ҳавоғӣ мегӯяд, ки Ҳорунуррашид ҳукм фармуд, ки «ҳар кас, ки номи неки оли Бармак ба забон ронад, ўро қатл кунанд ва касеро заҳра набуд, ки номи эшон ба некӣ бар забон ронад».²

Ҳорун наздикон ва бозмондагони ин хонадонро гирифтори ҳазорҳо бало карда, бо ин амали нангину гайриинсонӣ дар таъриҳ номашро ба бадӣ сабт намуд. Насле, ки аз хонадони Бармакиён пас аз воқеаи сарнавиштсӯзи басарашономада зинда монд, аз фарзандон ва наберагони Муҳаммад ибни Ҳолид

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4664.

² Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ч.1. С.281.

буданд, ки «ба воситаи хусни маوش ва адами ихтилот дар умури хулафо зинда монданд».¹

Пас аз фочеаи хонадони Бармакӣ, -менависад Балъамӣ,- Ҳорунро айб карданд, ки ин тадбири гирифтаи ӯ роҷеъ ба Бармакиён «на аз они худовандони хирад будааст ва (на) русуми мулук», ки баъдан «ҳама корҳои Рашид музтариб шуд ва фитнаҳо барҳост ва ҳар шаҳре берун омад ва Рашид аз нигоҳ доштани мамлакат очиз» ва аз барандохтани Бармакиён пушаймон шуд.²

Сарнавишти фочиабор ва сӯкути хонадони тавонгар ва мukтадири Бармакиёни Ҳуросонӣ дар саросари гетӣ шуҳрати ғамангез ба ҳуд гирифт. Ин ҳодиса муҷиб шуд, то таъриҳнигорон, достоннависон ва қиссагӯён ба навиштан ва сароидани қиссаҳои латифу диловези Бармакиён пардозанд. Намунаи боризи он қиссаҳои «Ҳазору як шаб» аст, ки симои Ҷаъфари Бармакӣ чун шахси хирадманд дар ин қиссаҳо ҷилва мекунад, ки тамоми корҳои дастгоҳи хилофат ба дasti ин вазири бонуфузи ҳуросонист.

Аз Бармакиён, -мегӯяд муаллифи «Мучмалу-т-таворих ва-л-қисас», -дигар касе ба давлат нарасид, аммо аз онон ба ҷаҳон номи некӯ монд ва «Баромакаро бисёр марсияҳо гуфтанд шуаро ва гуфтаанд, ки марсияти эшон низ тафоҳур дорад бар дигар марсияҳо».³

Шоирон ва адібони арабзабон чун Язид ар-Раққошӣ, Абунувос, Сайф ибни Иброҳим, Ибни Абикурайма, Абулатоия, Абуабдурраҳмони Атавӣ ва дигарон дар маросими фочеаи Бармакиён шеърҳои зиёде оғариданд. Аз ҷумла, Абуабдурраҳмони Атавӣ баъди кушта шудани Ҷаъфари Бармакӣ ва гирифтори фочеа гаштани оли Бармак шеъре бо забони арабӣ ба ин мазмун дар васфи онон гуфтааст:

¹ Фасехи Ҳавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ч.1. С.282.

² Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1541.

³ Мучмалу-т-таворих ва-л-қисас. С.348.

Ба Худо, агар гуфтаи суханчин набуд,
Ва чашми халифа, ки ба хоб намеравад,
Ба даври дори ту тавоф мебурдем
Ва бар он бӯса мезадем
Чунон ки касон ҳаҷарро бӯса мезананд.
Бар дунё ва ҳама мардуми он
Ва давлати Оли Бармак дуруд бод!¹
Масъудӣ аз қавли шоирони араб Салми Ҳосир ва
Мансури Умарӣ мутаносибан мегӯяд: «Аз паси
Бармакиён ситораи қарам бенур шуд ва дасти бахшиш
шал шуд ва дарёи ҷавонмардӣ фурӯ рафт»; «Дар азои
Бармакиён барои дунёе, ки дар ҳар гӯша аз ғами эшон
гирия мекунад, нола кун, муддате дунё ба вучуди эшон
арӯс буд ва акнун азодор аст».²

Фасли Бармакиёнро бо суханони Ибни Ҳалдун, ки
хеле самимӣ дар бораи онҳо баён доштааст, ба поён
мебарем: «Бармакиён аз зебоихои ин ҷаҳон буданд ва
давлаташон аз бузургтарин давлатҳо».³

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4672-73.

² Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. С.382.

³ Ибни Ҳалдун. Таърихи Ибни Ҳалдун. Ч.2. С.410.

ШҮРИШИ РОФЕЙ ИБНИ ЛАЙС

Хилофат дар замони Аббосихо марзҳои худро густариш надод, танҳо бархе аз манотики мушкилгузар, мисли Табаристон, Усрушана ва Кобулистон, ки қаблан ба таври расмӣ вобаста буданд, дар ниҳоят вориди ҳайати хилофат шуданд.

Дар охири садаи IX нишонаҳои нахустини фурӯпошии хилофати Аббосихо падидор гашт. Соли 172 ҳ.к./788-789 aberai Алӣ, Идрис баъд аз шикасти шӯришаши дар Макка, ба гарби дури хилофат - Марокаш фирор намуда, дар ин сарзамин ҳукумати ҳонадони Идрисиҳоро поя гузошт. Баъди чанде аз итоати Аббосихо музофоти Африқо берун омад ва ҳокими ин сарзамин Иброҳим ибни Ағлаб, ки дар идораи он дорои ваколатҳои зиёде буд, амалан мустақил шуд.¹

Аз ҷумлаи нобасомониҳои он рӯзгорон низ ин буд, ки шоҳи Рум Никифор нақзи муоҳидаи сулҳ бо Аббосиён кард, ки дар натиҷа миёни аъроб ва румиён дар соли 188 ҳ.к./803-804 ҷанг афтод. Соли 190 ҳ.к./805-806 Сайфи ҳориҷӣ дар Айнаннурा исён бардошт. Дар ин сол мардуми Ҷибрис бо Аббосиён паймон шикастанд. Соли 191 ҳ.к./806-807 Абунидо дар Шом қиём кард. Соли 192 ҳ.к./807-808 дар ҳаволии кӯҳҳои Толиш ҳуррамдиниён даст ба исён заданд, ки он баъдан тамоми вилояти Озарбойҷонро фаро гирифт.

Ағлаби таъриҳнависони асрҳои миёна ба ин назаранд, ки хилофати Аббосихо, бавижа Ҳорун баъд аз барандохтани Бармакиён дастхушӣ нооромиҳо ва нофармониҳо гардид. Аз ҷумла, Гарdezӣ менигород, ки: «Чун эшон (Бармакиён) ҳама нест гаштанд, ҳалалҳо андар кори мамлакат роҳ ёфт ва кас набуд, ки онро ба

¹ История Востока. Т.2. Восток в средние века. Москва: Восточная литература РАН. 2000. С.128.

салоҳ овардӣ ва ё андар он тадбир кардӣ ва ҳоли дахли байтулмол рӯй ба нуқсон ниҳод ва Ҳорун аз карда пушаймон шуд ва суд надошт ва кор аз даст бишуда буд».¹

Маъруфтарин шӯриш баъд аз барандохтани Бармакиён дар қаламрави хилофати шарқӣ, ин шӯриши Рофеъ ибни Лайс дар Самарқанд буд.

Соли 190 ҳ.к. /805-806 шӯриш бо сарварии Рофеъ ибни Лайс², ки худ араб буд ва ба қавли Ибни Халдун аз бузургони сипоҳ дар Мовароуннаҳр маҳсуб мешуд,³ дар Самарқанд оғоз гардида, дар замони ниҳоят кӯтоҳе шаҳру вилоёти Варорӯdro фаро гирифт. «Рофеъ, - менависад Яъқубӣ,- лашкари азим фароҳам сохта ва мардуми Чочу Фаргона ва Ҳучанда ва Усрушана ва Ҷагониёну Бухоро ва Ҳоразму Ҳуттал ва шаҳристонҳои дигари Балху Тахористон ва Суғду Мовароуннаҳр ва туркону мардуми ҳарлуҳихо... ва сипоҳиёни Тибет ва ҷуз ононро бо ҳеш ҳамроҳ сохта буд ва дар ҷанг бо халифаи мусулмонон аз онон кумак мегирифт».⁴

Дар ҳабар аст, ки замоне ки Ҳорун Алӣ ибни Исо ибни Моҳонро ба ҷойи Мансур ибни Язид ибни Мансури Ҳумайрӣ ба ҳукумати Ҳуросон мансуб кард, соли 189 ҳ.к./804-805 ғурӯҳе аз фармондехон, аз ҷумла Рофеъ ибни Лайс ибни Наср ибни Сайёрро бо ӯ ҳамроҳ соҳт ва дастур дод, ки Рофеъро ба шаҳрҳои дурдасти Ҳуросон ҳукумат надиҳад.⁵ Зеро Рофеъ аз наберагони Наср ибни Сайёр, аз охирин ҳокимони Ӯмавии Ҳуросон буд. Алӣ ибни Исо ҳукумати Самарқандро ба Рофеъ ибни Лайс дод. Аз таъйини Рофеъ ибни Лайс ба ҳукумати Самарқанд соле

¹ Гардезӣ. Зайну-л-аҳбор. Барги 98.

² Фасеҳи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасеҳӣ. Ҷ.1. С.287.

³ Ибни Халдун. Таърихи Ибни Халдун. Ҷ.2. С.417.

⁴ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ҷ.2. С.450.

⁵ Ҳамон ҷо. С.436.

нагузашта буд, ки ў алайҳи Аббосиён сар баланд кард. Ҳорун ин шўриши Лайсро аз барномаҳои қаблан тархрезишудаи Алӣ ибни Исо донист.¹

Дар ахбори Табарӣ ва Ибни Ҳалдун сабаби хуручи Рофеъ аз ин қарор омада аст, ки Яҳё ибни Ашъаси Тойӣ ҳангоми дар Самарқанд буданаш зани сарватмандеро ба никоҳи худ овард. Чун Яҳё ибни Ашъас ба Бағдод рафт, Рофеъ ибни Лайс бо ин зани сарватманд ғайри шаръӣ издивоҷ меқунад. Яҳё ибни Ашъас аз ин қазия ҳабар ёфта, шикоят пеши Ҳорун бурд. Ҳорун ба вилоятдори Ҳуресон Алӣ ибни Исо дастур дод, ки миёни ин зан ва Рофеъ чудоӣ орад, «Рофеъро уқубат кунад ва савори ҳар дар шаҳри Самарқанд бигардонад, то ибрати дигарон шавад».²

Балъамӣ илова бар ин матлаб менависад, ки мардуми Самарқанд аз ситамҳои Алӣ ибни Исо ва кордорони ў ба сутух омада, бо Рофеъ як шуда, даст ба шўриш заданд.³ Ин нукта дар пажӯхишҳои таъриҳӣ низ ба ин мазмун таъйид шудааст, ки шўриши Рофеъ ибни Лайсро ақшори васеи норозии мардуми Мовароуннаҳр ба хотири зулму тамаъҷӯии ҳокими аббосии Ҳуресон Алӣ ибни Исо ҳимоят карданд.⁴ Аммо Гардезӣ сабаби шўриши Рофеъро дар он мебинад, ки вилоятдори Ҳуресон аз ў моли зиёде талаб кард ва Рофеъ ин мол надоду даст ба исён зад.⁵

Достони ин зан боис шуд, то Сулаймон ибни Ҳумайди Аздӣ - омили Алӣ ибни Исо дар Самарқанд Рофеъ ибни Лайсро ба зиндан афканад. Аммо ў тавонист аз зиндан фирор намояд ва ба Балх назди Алӣ ибни Исо

¹ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.436.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4691.

³ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1544.

⁴ История Востока. Т.2. Восток в средние века. С.128.

⁵ Гардезӣ. Зайну-л-ахбор. Барги 98.

омада, аз ў амон хост. Алӣ ибни Исо бо пойдармиёни писарааш Исо ба ў амон дод ва Рофеъ ибни Лайс ичозати ба Самарқад бозгаштанро гирифт. Чун ба Самарқанд омад, ба Сулаймон ибни Ҳумайди Аздӣ хучум оварда, ўро кушт. Алӣ ибни Исо писарааш Исоро ба муқобили Рофеъ фиристод, ки дар натиҷа Исо шикаст хўрд. Баъдан вилоятдори Ҳурносон Алӣ ибни Исо ба набарди Рофеъ омад, ў низ шикаст хўрда, ба Марв омада, ба Ҳорун нома навишта, аз густариши шўриши Рофеъ хабар дода, дар зимн дарҳости кумак намуд.¹ Табарӣ мегўяд, ки пас аз ин шикасти вилоятдори Ҳурносон дар Самарқанд «Рофеъро ба солорӣ бардоштанд ва бо вай байъат карданд. Мардуми Мовароуннаҳр низ бо вай мувофиқат карданд».²

Балъамӣ дар зимн аз номаи соҳиби бариди Ҳурносон ба Ҳорун хабар медиҳад. Дар номааш соҳиби бариди Ҳурносон аз шикасти Алӣ ибни Исо дар Самарқанд ва ба Марв омадани ў, шўриданি мардуми Балх ва форат шудани хонаи Алӣ ибни Исо ва писарааш Исо ибни Алӣ аз ҷониби балхиён ва ҳазинаҳои пинҳонкардаи ўро гирифтани мардум иттилоъ дода, дар идома таъкид мекунад, ки Алӣ ибни Исо сипоҳ ва хостай бисёр гирд кардааст ва ўро бояд бо нармӣ боз хонд, то алайҳи халифа ҳуруҷ нақунад.³

Баъд аз он ки шўриши Рофеъ соли 191 ҳ.к./806-807 шаҳрҳои дигари Варорӯдро фаро гирифт, Ҳорун Алӣ ибни Исоро аз вилоятдории Ҳурносон маъзул намуда, Ҳарсама ибни Аъянро ба ҳукумати Ҳурносон мансуб карда, ўро бо лашкари зиёде барои фурӯ нишонидани шўриши Рофеъ ба Ҳурносон фиристод. Ҳарсама ибни Аъян бо дастури Ҳорун дар Марв Алӣ ибни Исоро ба

¹ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1544.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4691.

³ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1544.

банд қашида, амволу ҳазоини ўро, ки бо горати ҳурносониён ва варорудиён ба даст оварда буд, барои Ҳорун мусодира кард ва ҳатто зевари занонашро гирифт, ки бино ба хабари Табарӣ дар маҷмӯъ ин ҳама як ҳазору панҷсад шутур бор буд.¹ Дар ин иртибот Ҳавоғӣ низ менависад, ки моли Алий ибни Исо ибни Моҳон, ки аз Ҳурносон Бузург ҷамъ карда буд, «маблағи нақди ҳаштод бор ҳазор, ҳазор дирам буд ва ҳазонаҳои ўз аз нақду ҷинс бар ҳазору панҷсад шутур бор карда, пеши Ҳорунуррашид оварданд».²

Бино ба хабари Яъқубӣ дар набард бо фиристодаи Ҳорун – Ҳарсама ибни Аъян Рофеъ ибни Лайс аз Ҷайғуяи Ҳарлухӣ (пешвои қарлуқҳо) ёрӣ хост ва ў, ки ислом оварда буд, «бо Ҳарсама фиребкорӣ мекард ва ҷунон нишон медод, ки бо ўст, бо ин ки Рофеъро кумак мекард ва тарафдори вай буд. Сипас (Ҷайғуяи Ҳарлухӣ) ноғармонӣ ва носозиро ошкор соҳт ва кори Рофеъ ба воситай ў боло гирифт».³

Рофеъ ибни Лайс лашкари Ҳарсама ибни Аъянро дар наздикии Самарқанд шикаст дод. Чун ин хабар ба Ҳорун расид, худ раҳсипори Ҳурносон гашт. Дар моҳи сафари соли 193 ҳ.қ./моҳи ноябр-декабри соли 808 Ҳорун ба Гургон омад. Дар ин ҷо ҳизонаҳои гораткардаи Алий ибни Исоро ба назди вай оварданд, ҷуноне ки гуфта шуд, як ҳазору панҷсад шутур бор буд.

Чун Ҳорун аз Ҳарсама ибни Аъян бадгумон шуд, 23 рӯз пеш аз вафот писарааш Маъмунро ба Марв фиристод⁴ ва «Маъмун ба кори Ҳурносон ва навоҳии он то Рай, ки (Ҳорун) бад-ӯ супурда буд, мепардоҳт».⁵

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4695.

² Фасехӣ Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ҷ. 1. С.288.

³ Ибни Возехӣ Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ҷ.2. С.450.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4712.

⁵ Ҳамон ҷо. С.4750.

Хорун дар Гургон гирифтори беморӣ гашт ва дар ҳоли беморӣ ба сӯи Тус ҳаракат намуда, сеюми ҷумодиул-оҳари соли 193 ҳ.қ./24 марта соли 809¹ дар дехе ба номи Санободи Тус даргузашт ва ин ҷо ба хок рафт.

Дар бораи фурӯ нишастани ҳуручи Рофеъ ибни Лайс Табарӣ, Яъқубӣ ва Гардезӣ се нуқтаи назарро, агарчанде дар ихтилоф ҳам набошанд, менависанд. Дар ҳабар аст, ки «вақте Рофеъ ибни Лайс аз ҳусни рафткор ва накӯкории Маъмун дар бораи мардуми вилояти ҳеш ҳабар ёфт, кас фиристод ва барои ҳештан амон ҳост...Рофеъ биёmad ва ба Маъмун пайваст».² Табарӣ ин руҳдодро шомили ҳаводиси соли 194 ҳ.қ./809-810 мекунад. Дар иртиботи сулҳ ҳостани Рофеъ ибни Лайс Яъқубӣ менависад, ки Ҳарсама арсаи муборизаро чунон бо Рофеъ ибни Лайс танг кард, ки «Рофеъ ба зорӣ афтод ва ҳостори амон шуд. Ҳарсама ӯро амон дод ва Рофеъ бо фарзандону ҳонадон ва амволи ҳуд ба назди вай омад ва ин дар муҳаррами соли 194 (октябр-ноябри соли 809) буд».³ Аммо Гардезӣ мегӯяд, ки Ҳарсама ба дастури Маъмун бо Рофеъ ҳостори сулҳ шуд ва Самарқандро тарқ кард.

Ибни Асир ва Ибни Ҳалдун ба ин назаранд, ки дар набардҳо Ҳарсама бар Рофеъ пирӯз шуд, Бухорову Самарқандро аз дasti ӯ берун овард, бародари Рофеъ – Баширро асир гирифт ва ба ҷониби Ҳорун фиристод, ки ба дастури Ҳорун ба қатл расид.⁴ Аммо дар ҷойи дигар Ибни Ҳалдун сабаби пирӯзии Ҳарсамаро дар он мебинад, ки гурӯҳе аз сардорони сипохи Рофеъ аз ӯ чудо шуда, ба Ҳарсама пайвастанд. Илова бар ин, менигород

¹ Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ч. 1. С.289.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4752.

³ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.450.

⁴ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.8. С.3739, 3741; .Ибни Ҳалдун. Таърихи Ибни Ҳалдун. Ч.2. С.417-419.

Ибни Халдун, турконе (Яъкубӣ чуноне ки дар боло зикр шуд, харлухон гуфта аст), ки ба ёрии Рофеъ омада буданд, бозгаштанд ва кори Рофеъ рӯ ба заъф ниҳод ва Рофеъ «чун аз ҳусни сирати Маъмун огоҳ шуд, амон талабид ва назди Маъмун омад. Маъмун амонаш дод».¹

Ба назар мерасад, ки хабари Гардезӣ сиҳати бештар дорад ва онро ба нахве Ибни Халдун тайид мекунад. Зеро пас аз вафоти Ҳорун хилофат дастхуши муборизаҳо барои қудрат гардид. Ҳорун дар замони зиндагияш писари хурдияш Муҳаммад ал-Амин ва баъд аз ў Абдуллоҳ ал-Маъмун ва баъд аз ў Қосимро вориси хилофат эълон карда, дар зимн байъати дарбориён ва намояндагони дигари хонадони Аббосиро гирифта буд. Тибқи васиятномаи Ҳорун пас аз ба хилофат расидани Муҳаммад ал-Амин бояд ба Маъмун ваколатҳои зиёде дода мешуд ва ў ҳокими Ҳурросону Рай таъйин мегардид ва Муҳаммад ал-Амин ҳуқуқи мудохила ба корҳои ўро надошт. Аммо Муҳаммад ал-Амин зери таъсири вазираш Фазл ибни Рабеъ, оне, ки дар бадгӯии Бармакиён назди Ҳорун саҳми фаъол дошт ва бо Маъмун душманӣ меварзид, хилофи васиятномаи Ҳорун амал карда, вориси хилофат писари хеш Мусоро эълон намуда, ба қавли Гардезӣ Маъмунро аз молу ҳазинаи падар маҳрум соҳт.² Ба яқин Маъмун аз чунин сурат гирифтани масъалаи меросбарӣ дар хилофат дар ҳоли мушкил қарор гирифта, даст аз мубориза бо Рофеъ ибни Лайс кашид ва ба Ҳарсама дастури сулҳ кардан бо Рофеъро медиҳад. Зеро Маъмун меҳост пеш аз мубориза бо бародараш барои қасби қудрати хилофат ақибгоҳи нируманд ва ороме мисли Ҳурросони Бузург дошта бошад.

¹ Ибни Халдун. Таърихи Ибни Халдун. Ч.2. С.423.

² Гардезӣ. Зайну-л-ахбор. Барги 99.

Хуручи БОБАКИ ХУРРАМДИН

Чунбиши Бобаки Хуррамдин идомаи мантиқии пайкорҳои зидди арабии қаблан руҳдода дар Ҳурросони Бузург буда, обишҳӯри он андешаҳои истиқлолҳоҳи мардумони сарзамини густурдаи Эрону Ҳурросони Бузург маҳсуб мешаванд. Чун ин хуруҷ дар қаламрави Озарбойҷони Эрон шиддати бештар дошт, ба ин сабаб дар таърихнигории мо «бегона» шинохта шуда, роҷеъ ба Бобак ва наҳзати мардумии хуррамдиниён ё бобакиён дар пажӯҳишҳои бунёдие, мисли асарҳои Б.Ғафуров,¹ асарҳои академии дастҷамъии “История таджикского народа” дар се ҷилд ва панҷ катоб (ҷилди дувум, китоби якум²), “История таджикского народа” дар шаш ҷилд (ҷилди дувум³) матолибе ироа нашудааст.

Наҳуст роҷеъ ба кеши хуррамдинӣ. Иттилоот дар мавриди таълимоти иҷтимоӣ ва аҳлоқии бобакиён дар манобеи таъриҳӣ андак аст, агарчи равшан аст, ки онон ҷазби аносари кеши маздакӣ шудаанд.⁴ Ин кеш мисли ҳар ойину тариқати дигар бардоштҳое аз андешаҳои динии қобили дастрас, мисли маздакиён ва монавиён буд, ки дар ҷаҳорҷӯби шароити таърихии садри ислом дар партави заруратҳо падид омада, дар ҷараёни

¹ Ғафуров Б. Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик. Столинобод, 1947. Ҷ.1. -384 с.; Ҳамин муаллиф. История Таджикского народа в кратком изложении. Москва, 1952. -503 с.; Ҳамин муаллиф. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав. Душанбе: Нашриёти муосир, 2020. -976 с.

² История таджикского народа. Т.II. Книга первая. Возникновение и развитие феодального строя (VI-XVI вв.). Под редакцией Б.Гафурова и А.М.Беленицкого. Москва: Наука, 1964. -492 с.

³ История таджикского народа. Т.II. Эпоха формирования таджикского народа. Под редакцией академика Н.Негматова. Душанбе, 1999. -791 с.

⁴ Юнусов А.С. Восстание Бабека // Вопросы истории. -№12, Москва: Издательство «Правда», 1989. С.137.

рухдодҳои таърихӣ ва заминаҳои иҷтимоӣ таҳаввул карда, шаклҳои хосе ба худ гирифтааст. Ҳуррамдиниён ба вучуди ду мабдъ: нурӯ зулмот ва хайру шар муътакид буданд ва ситаму бедодгариро оғаридаи аҳриман пиндошта, мубориза бо неруи бадиро лозиму зарурӣ медонистанд.

Пиромуни муассис ва замони арзи вучуди ин ойин миёни пажӯҳандагони таърих иттифоқи назар вучуд надорад. Ин ки кеши ҳуррамдиниён пеш аз Бобак низ мавҷуд будааст, ба он шакке вучуд надорад. Ҳуррамдиниён замони хилофати Мехдии Аббосӣ, ба ҳусус дар аҳди хилофати Ҳорунуррашид сар баланд карданд ва монанди соири муборизон талош намуданд ҳунбаҳои Абумуслимро баҳонаи муқовиматҳои хеш алайҳи аъроб намоянд.¹

Гурӯҳе ба ин назаранд, ки ҳуррамдиниён ононе ҳастанд, ки дар садаи дувуми ҳичрӣ дар Эрон падидор гаштанд. Шояд онҳо маздакиёнे бошанд, ки дар замони Сосониён ба таври пинҳон дар ноҳияҳои дурафтода, дар қӯҳистонҳои марказ ва шимолу гарби Эрон сукунат доштанд ва дар аҳди ислом дини худро ошкор сохта, эҳтимолан дар равиши Маздак ислоҳоте ба вучуд овардаанд.² Бояд гуфт, ки Ҳусрави Анӯшервони Сосонӣ (531-579) дар аҳди подшоҳии хеш маздакиёнро ба шиддат таъқиб намуда, амволашонро миёни мустамандон тақсим кард³ ва аз он ба байд маздакиён ба таври пинҳон дар гӯшаву канори Эрон сукунат менамуданд.

¹ Ҳоҷа Низомулмулк. Сиярулмулук (Сиёсатнома). Ба эҳтимоми Hubert Darke. Техрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб, 1347. С.312-313.

² Абдулазими Ризоӣ. Таърихи даҳҳазорсолаи Эрон. Ч.2. Техрон, 1368. С.234-235.

³ Мухаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 1. С.588, 589.

Гурӯҳи дигар ба ин боваранд, ки баъд аз марги Маздак ҳамсараш, ки ба номи Хуррама буд, пайравони шавҳарашро гирд оварда, ба таблиги андешаҳои маздакия пардохт. Ба ҳамин сабаб пайравони Бобак, ки худро мубаллиги андешаҳои Маздак медонистанд, ба хуррамдиёниён машҳур гаштанд.¹ Баъзе донишмандон ба ин назаранд, ки хуррамдинӣ тақлиде аз дини зардуштӣ будааст.²

Ба яқин Бобак кеши хуррамдиниро тақвият ва густариш дод ва яке аз руҳдодҳои муҳим дар таърихи хуррамдиниён ин қиёми пуршӯрашон бар зидди хилофати араб бо сарварии Бобаки Хуррамдин дар соли 201 ҳ.қ./816-817 аст, ки аз дики Баз оғоз шуда,³ 22 сол ба дарозо қашид. Табарӣ менависад, ки дар ин сол Бобаки Хуррамдин даъво кард, ки рӯҳи Ҷовидон писари Саҳл – фармонравои дики Баз дар ў даромадааст ва даст ба қиём зад.⁴ «Маъмунро аз нахустин солҳои хилофати худ муборизаи сахте бо ҷунбиши навмаздакии хуррамӣ дар Озарбойҷон ба раҳбарии Бобак пеш омад, ки ҷиҳатгирии зидди исломӣ дошт. Зоҳирон ормони Бобак монанди Муқаннаъ эҳёи демократияи иштирокӣ дар асоси ақоиди тоисломӣ буд».⁵

Бобак дар авчи қудрати низомӣ на танҳо тамоми Озарбойҷон, инчунин қисме аз Ҳурросонро низ ба даст овард, қиёмаш ба Форсу Кӯҳистон қашида шуд ва баҳше аз Арманистону Арон низ шерозаи сарзаминҳои зери тасарруфи ў гардиданд. Бо вучуди ин ки дар сипоҳи

¹ Абдулазими Ризой. Таърихи даҳҳазорсолаи Эрон. Ч.2. С.235.

² Саъид Нафисӣ. Бобаки Хуррамдин. Техрон:Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоби порса, 1398.С.37.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5066.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4946; Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ч.1. С.305.

⁵ История Востока. Т.2. Восток в средние века. Москва: Восточная литература РАН. 2000. С.129.

Бобак дастаҳои саворанизом низ буданд, аммо лашкари асосии ўро пиёданизом ташкил медод, зеро неруи асосии ин чунбиш аз шумори кишоварзон ба вучуд омада буд. Вале бештари лашкари халифа саворанизом буданд. Аз ин рӯ Бобак, ки дар кӯҳистон эҳсоси амнияти бештаре мекард, тарҷех медод пойи душманро ба ин кӯҳистонҳои барояшон ноошно бикашад, онҳоро муҳосира ва нобуд кунад. Бобак дар амалиётҳои низомии худ ҳадамоти қашшофиро хуб ба роҳ монда буд. Қашшофони ўҳатто ба пойгоҳҳои дурафтодаи лашкари арабҳо нуфуз карда, иттилооти низомии заруриро ба даст меоварданд. Бобак пас аз таҳлили ин иттилооти бадастомада тасмими худро мегирифт. Амалиётҳои бомуваффақи ҷангии Бобакро бо тағири созмони низомии ҳуррамихо ва эҷоди сипоҳи омодаи разму боинтизом, ки бар асоси ташкили низоми даҳнафарии дастаҳо, ки дар Ҳовари Наздик ва Миёна тасаллут дошт, низ метавон тавзех дод. Ҳар даста дирафши маҳсуси худро дошт ва дирафши асосӣ назди Бобак нигаҳдорӣ мешуд, ки ҳамаи онҳо мисли либоси шӯришиён дорои ранги сурх буданд. Бинобар ин, муаллифони осори таъриҳӣ наҳзати бобакиёнро наҳзати «сурхпӯшон» ё «сурхалам» низ номидаанд. Ҳуррамдинихо дар таъриҳ аввалин қасоне буданд, ки ранги сурхро ба унвони намоди муборизаи озодиҳоҳона истифода карданд.¹

Халифаи Аббосӣ – Маъмун соли 204 ҳ.к./819-820 Яҳё ибни Муозро ба набарди Бобак фиристод, ки ҳеч коре дар муқобили неруи Бобак натавонист анҷом дидад. Соли 205 ҳ.к./820-821 Исо ибни Муҳаммадро Маъмуни Аббосӣ вилоятдори Арманистони Озарбойҷон таъйин намуда, дастур дод, то наҳзати Бобакро фурӯ нишонад. Аммо соли 206 ҳ.к./821-822 дар набард бо Бобак Исо ибни Муҳаммад кушта шуд. Соли 209 ҳ.к./824-

¹ Юнусов А.С. Восстание Бабека. С. 139.

825 Садақа ибни Алӣ маъруф ба Зурайқ аз ҷониби Маъмун ба набарди Бобак ба Арманистону Ozarboychon фиристода мешавад, ки ин сипаҳсолори халифа ба асорати Бобак меафтад. Соли 212 ҳ.к. /827-828 Маъмун лашкари хилофатро бо фармондехии Мухаммад ибни Ҳумайди Тусӣ аз роҳи Мавсил ба сӯи Бобак фиристод, ки 25 моҳи рабеъулаввали соли 214 ҳ.к./ 2 июни соли 829 ин лашкаркаш ва төйдоди зиёде аз сипохиёнаш дар ҷонги Бобак кушта мешаванд.¹

Ҳамин тавр то вилоятдори Ҷибол таъйин шудани Афшини Ҳайдар дар 28 ҷумодиулахиро соли 220 ҳ.к./ 29 июни соли 835 ва ўро ба пайкори Бобак равон кардани халифа², дигар фармондехони лашкари араб, мисли Иброҳим ибни Лайс ва Аҳмад ибни Ҷунайд низ аз Бобак шикаст мейбанд ва Аҳмад асир меафтад. Ҷуноне ки дида шуд, Бобак дар муддати 22 соли муборизааш ҳама сарлашкарони маъруфи арабро, ки ба масофаши омада буданд, мардона шикаст дод. «Ҷамъи қасоне, ки Бобак дар муддати бист сол (аз шумори лашкари хилофат ва ҷонидорони ў) кушта буд, -менависад Табарӣ, -дувишт ҳазору панҷоҳу панҷ ҳазору понсад кас буд». ³ Ин рақами овардаи Табарӣ албатта иғроқомез аст, аммо баёнгари мизони муборизоти озодихоҳонаи ҳуррамдиниҳо бо сарварии Бобак алайҳи хилофати араб аст.

Сипас навбати набарди Бобак бо ҳамнажодаш – Афшини Ҳайдари Усрушанӣ фаро мерасад. Афшин аз халифаи Аббосӣ ба ҷуз гирифтани муқаррариҳо, озуқа ва кумакҳо, ҳар рӯз 10 ҳазор дирҳам дар сурати ҷанг бо ҳуррамиҳо ва панҷ ҳазор дирҳам дар ҳолати истироҳати

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4965, 4970-4971, 4991, 5009, 5011

² Абумуҳаммад Аъсам ал-Куфи. Книга завоеваний. Часть II. Перевод З.М.Буниятова. Баку, 1981. С.347.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5114.

сипоҳиёнаш дарёфт мекард.¹ Ин Афшин аст, ки билохира бо хилаву тарфанд баъд аз ду сол Бобакро ба доми найранги хеш меафканад.

Аввалин набарди Бобак бо Афшин дар мавзее бо номи Аршак, дар 7 фарсахии шаҳри Ардабил рух дод, ки бино ба ахбори Куфӣ Бобак ба ҷониби дижи Баз ақибнишини мекунад.²

Бобак пас аз солҳои муқовимат бо душмани қавии замони хеш – хилофати араб, дар останаи суқути конуни муборизааш дижи Баз ба қӯҳистони Арманистон омад ва дар садади рафтан ба Рум ва дарёftи кумак аз он ҷо буд, ки ин номаро ба шоҳи Рум Феофил навишт: «шоҳи араб сипоҳиёну ҷангварони хешро (ба зидди ман) равон карда, то он ҷо ки ҳайёти хеш (яъне Ҷаъфар ибни Динор) ва таббоҳи хеш (яъне Итоҳ)-ро фиристода ва бар дари вай қас намонда. Агар қасди рафтан сӯи вай дорӣ, бидон, ки дар муқобили ту қас нест, ки монеат шавад».³

Баъд аз берун рафтани Бобак ва бародараш аз дижи Баз, ин замон буд, ки Афшини Ҳайдар ин дижро бе ҷанг 20 рамазони соли 222 ҳ.к./26 августи соли 837 ба даст оварда, онро ба горат қашид.⁴ «Афшин қасоне аз ёрони Бобакро, ки аз вай амон ҳоста буданд ва як писари бузурги Бобак, ки бузургтари фарзандонаш буд, аз он ҷумла буд, пеш ҳонд» ва гуфт, ки ман умед надоштам, ки ҳалифа Бобакро мебахшида бошад, аммо ҳалифа ҳатти амонии ӯро фиристодааст ва суол кард, ки ин номаро кӣ ба назди ӯ мебарад? Аммо ҳеч қас чуръат накард ва ҳозир нашуд, ки ин корро анҷом дихад. Зоро медонистанд, ки ин кори онҳо аз тарафи Бобак нобахшуданист. Он гоҳ ду қас ба шарти тазмини муқаррароти зиндагии хонаводаашон ҳозир

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5114.

² Абумухаммад Аъсам ал-Куфи. Книга завоеваний. Часть II. С.346.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5115.

⁴ Ҳамон ҷо. С.5086.

шуданд, он номаро ба Бобак расонанд. Ҳамроҳи номаи амонии халифа писари Бобак низ ба падараши нома навишт ва аз ўхист, ки «ба амон дарояд, ки барои вай нектар аст ва ба саломат наздиктар».¹

Бобак нахуст номаи писарашибро мутолиа кард ва пас аз ошнӣ бо муҳтавои нома, ба он касе, ки ин номаро ҳамроҳ дошт, гуфт: «...эй писари зани бадкора, чӣ гуна бар ин ҷуръат овардӣ, ки аз назди он писари зани бадкора (манзур писари худаш) ба назди ман оӣ? Ва ўро гирифт ва гарданашро бизад ва нома (-и халифа)-ро ҳамчунон муҳрзада ба синааш баст ва накушуд.

Он гоҳ ба он дигар гуфт: «Бирав ва ба он писари бадкора – мақсадаш писари худаш буд, ки ба ман менависад, бигӯ». Ва бад-ӯ навишт: «Агар ба ман пайваста будӣ ва даъвати хешро дунбон карда будӣ, то рӯзе кор ба ту расад, писари ман будӣ, аммо акнун ба назди ман ба дурустӣ пайваст, ки модари бадкораат ҳароб буда. Эй писари зани бадкора! Шояд, ки ман пас аз ин зинда бимонам, ман унвони солорӣ доштаам ва дар кучо бошам ёдам қунанд, шоҳ бошам, аммо ту аз тухмае ҳастӣ, ки хайре дар он нест. Шаҳодат медиҳам, ки писари ман най. Як рӯз, ки зинда бошӣ ва солор бошӣ, аз он бехтар, ки ҷиҳил сол зинда бошӣ ва банде бошӣ забун».²

Роҷеъ ба асир афтодани Бобак ба дasti Афшини Ҳайдар дар таърихномаҳо ду ривоят маъруф аст. Ривояти аввал, бино ба қавли Қуфӣ ин аст, ки Бобак ба ҳангоми берун омадан аз дижи Баз, табдили либос менамояд, то ўро нашносанд ва ба мавзее бо номи Казоҷ (дар ҳудуди Озарбойҷони қунунӣ) мерасад. Чанде аз сокинони ин қалъа ба манзури горати Бобак ва ҳамроҳонаш, ки 20 нафар буданд, ба онҳо ҳуҷум мекунанд. Бобак ба дифоъ барҳоста, горатгаронро шикаст медиҳад. Овозаи ин

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5102.

² Ҳамон ҷо. С.5102-5103.

шахомати Бобак то ба ҳокими ин қалъа Саҳл ибни Сумбот¹ (Табарӣ ўро Синбот ном мебарад²) мерасад. Сумбот бо афродаш он чо ба дидани Бобак рафт ва ўро шинохт. Мутаваҷҷеҳ шуд, ки Бобак тазоҳур мекунад. Сумбот вонамуд кард, ки аз ў итоат менамояд ва Бобак аз рафтори ў хушаш омада, даъвати ўро пазирафта, ба қалъаи Сумбот омад. Сумбот Бобакро хуб пазирой карда, шароби зиёде ба ў нӯшонид. Вақте ки аз шароб Бобак сархуш шуд, Сумбот дастур дод то ўро занчир зананд ва дasti росташро ба гарданаш банданд. Бо ин ҳол Бобакро Сумбот ба Афшини Ҳайдар таслим кард.³

Ривояти дигар аз қавли Табарӣ ин аст, ки Бобак дар кӯҳистони Арманистон ба дидбонгоҳе расид, ки солори он Саҳл ибни Сунбот буд ва аз муборизоти Бобак бар зидди хилофати араб зиёд шунида буд. Саҳл манзили худро ба Бобак чун паногоҳ пешниҳод кард ва пинҳонӣ ба Афшини Ҳайдар хабар дод, ки Бобак назди ўст. Табарӣ менависад, ки Саҳл намехост Бобакро аз манзилаш таслими сипоҳиёни Афшин кунад, аз ин рӯ даст ба тадбир зада, Бобакро ба шикор даъват намуд. Ба ҳангоми шикор Бобак асири сипоҳиёни Афшин гардид. Дар идома Табарӣ зикр мекунад, ки Бобак «сар ба сӯи писари Синбот бардошт ва ўро дашном доду гуфт: «Маро ба чизи андак ба яхудон фурӯҳтӣ, агар мол хоста будӣ ва талаб карда будӣ, туро бештар аз он дода будам, ки инонат медиҳанд».⁴ Ҳавоғӣ менависад, ки барои кумак ба дастгирии Бобак «халифа фармуд то ҷиҳати Саҳл ибни Синбот ҳазор-ҳазор дирам ва камаре мурассасъ ба ҷавоҳири алвон ва тоҷе фиристоданд».⁵

¹ Абумухаммад Аъсам ал-Куфи. Книга завоеваний. Часть II. С.347.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5104.

³ Абумухаммад Аъсам ал-Куфи. Книга завоеваний. Часть II. С.347.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5108.

⁵ Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ч.1. С.332.

Куфӣ ривоят мекунад, ки Афшини Ҳайдар ба Саҳл барои таслими Бобак таҳоифе ирсол мекунад, ки арзиши як миллион дирҳамро дошт.¹ Ба иттилои ҳамин манбаъ арзиши тоҷе, ки халифаи Аббосӣ Муътасим ба Саҳл эҳдо кард, 500 ҳазор дирҳам буд.²

Вақте хабари дастгирии Бобак ба Бағдод – пойтахти хилофат расид, чанд рӯзе табли шодиву суур заданд, зеро касе ба асорат афтод, ки бо муқовимати бистудусолааш сипоҳи хилофатро ба зону зада, вазъи иҷтимоиро дар қаламрави хилофат буғранҷ соҳта буд. Халифаи Аббосӣ замоне дар Сомарро дарёфт, ки Бобаки Ҳуррамдинро савор ба пешгоҳаш меоваранд, аз касрати ҳушӣ сару пои бараҳна аз қаср берун омада, ба пешвози Бобак рафт, то мардери бо ҷашми сар аз наздик бубинад, ки бо пайкораш бистуду сол ларза дар аркони қудрати хилофат андохта буд. З сафари соли 223 ҳ.қ./4 январи соли 838 Бобак ҳамроҳи Афшин вориди Сомарро шуд ва то вақте ки Афшин ба Сомарро расид «Муътасим ҳар рӯз асб ва хилъате сӯи вай мефиристод».³

Ба ифтиҳори асорати Бобак шоирони зиёди араб дар мадҳи Муътасим ва васфи Афшини Ҳайдар шеър гуфтанд ва шоире ба исми Муҳаммад ибни Абдулмалиқ ба таҳқир дар шеъраш Бобакро «шайтони Ҳурросон»⁴ ном бурд ба ин маънӣ, ки Ҳурросон миёни сарзaminҳои истилошудаи араб ҳамеша чун конуни муқовимат ҷило додааст. Теъоди зиёди ашъори мадҳия нишон аз он ваҳшати бузурге мекард, ки вобастагону хайрҳоҳони дастгоҳи хилофат аз хезиши Бобак гирифтор ба он шуда буданд.

Бино ба хабари Табарӣ халифаи Аббосӣ Муътасим ба ҷаллод «дастур дод, ки ду дасту пои Бобакро қатъ

¹ Абумуҳаммад Аъсам ал-Куфи. Книга завоеваний. Часть II. С.347.

² Ҳамон ҷо. С.347.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5110.

⁴ Ҳамон ҷо. С.5111.

кунад. Онро қатъ кард ва Бобак бияфтод. Амири муъминон ба якешон гуфт, то сарашро бибурад ва шикамашро бидарад. Сарашро ба Хурросон фиристод ва пайкарашро дар Сомарро ба назди Гардана биёвехт, ки маҳалли дори вай (Бобак) шухра аст».¹

Аксари таърихнигорони садаҳои миёна чунбиши Бобакро як чунбиши бединӣ, бадмазҳабӣ, зандиқӣ ва аҳли фасод дониста, теъдоди андаке бо ҳама мавзесъгирии гайримунсифона дар баробари хуручи Бобак, онро чунбиши зидди арабӣ ном ниҳода, натавонистанд аз баёни ҷонибдории густурдаи ў ва маҳбубияташ миёни мардум дар хилоли бархе аз матолиби хеш даргузараанд. Чунончи Табарӣ менависад, ки замоне Бобакро асир карда, аз миёни мардум мебурданд, «занону қӯдаконе, ки дар ҷойгах буданд, ўро бидиданд, ба ҷеҳраи хеш заданд ва бонг заданд ва гиристанд, ҷандон ки садоҳояшон баланд шуд». Ба саволи Афшин, ки «чаро мегирянд?», ҷавоб доданд, ки «Ба мо некӣ мекард».²

Масъудӣ аз маҳбубияте, ки Бобак миёни мардум дошт, менависад: «...аҳамият ва азамати кори вай ва қасрати сипоҳаш, ки наздик буд ҳилофатро аз пеш бардорад ва мусулмониро тағиیر дихад, дар дилҳо саҳт нуфуз карда буд».³

Ҷойи таъкид аст, ки ҳар қасеро, ки он замон алайҳи ҳалифаи араб дар сарзамиҳои ишғолии онҳо барҳостааст, ба исмаш муҳри зандиқу мулҳид, кофару баддин ва аҳли фасод зада, ба шаҳси ў туҳмат раво дида, таърихнигорони садаҳои миёна дар осори хеш номи ўро ба бадӣ сабт кардаанд. Ислим Бобаки Ҳуррамдин низ аз ин «муҳрзаданҳо» истисно набуд. Чунбиши Бобак дар моҳияти амр як ҳези мардумӣ алайҳи бедодгариҳои на

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5112.

² Ҳамон ҷо. С.5109.

³ Масъудӣ. Муруҷ-у-заҳаб. Ч.2. С.471.

танҳо тозиён, инчунин ҳокимони дастнишондаи маҳаллии онҳо низ буд. Ақвом ва табақоти муҳталифи чомеа аз ин ҷунбиши Бобак тарафдорӣ намуда, төъдоди касире ба он пайвастанд, ки шумори ононро Низомулмулк беш аз сад ҳазор гуфтааст.¹

Бобак билохира маргеро интихоб кард, ки аз бузургтарин ҳамосаҳост. Ривоятҳое аз Бобак дар остонаи қатлаш дар таърихномаҳо нақл шудааст, ки ҳама баёнгаре аз қаҳрамонӣ, оштинопазирий ва вафодорӣ ба ормони раҳой аз юғи араб аст, ки Бобак баргузида буд. Бобак дар дами марг на мисли Абумуслим аз халифаи араб узр хост, на чун Мозиёр барои начоти хеш бетобӣ кард ва на мисли Афшини Ҳайдар дар остонаи марг забунӣ аз ҳад гузаронд. Бобак коре кард, ки касе пеш аз ӯ ва дар рӯзгораш накарда буд. Ин ҷо матлабе аз саҳнаи қатли Бобакро аз қавли Низомулмулк, ки кинаи шадиде ба Бобаку ҳуррамдиниён дошт, меорем ва мутақоид мешавем, ки ҳатто душманони ақидатии Бобак ба шаҳомату матонати ӯ қоиланд: «...чун як даст (-и Бобак) буриданд, дasti дигар дар хун зад ва дар рӯй молид ва ҳама рӯйро аз хун сурх кард. Мұтасим гуфт: «Эй саг, ин чӣ илм аст?» Гуфт: «Дар ин ҳикматест». Гуфтанд: «Охир бигӯ, чӣ ҳикматест?» Гуфт: «Шумо ҳар ду дасту пои ман бихоҳед буридан ва гунаи мардум аз хун сурх бошад ва чун хун аз тан биравад, рӯй зард шавад...Ман рӯйи хеш ба хун сурх кардам, то чун хун аз танам берун шавад, нагӯянд, ки аз биму тарс рӯяш зард шуд».²

Дар ин замон, ки халифапарастӣ дар бойгонии таърих афтодааст ва ба назари огоҳонаю дидай таҳқиқ ба таърихи миллати хеш менигарем, ба вазоҳат ошкор мешавад, ки Бобаки Ҳуррамдин дар сар ба ҷуз андешаи раҳои кишвару ҳалқаш аз асорати бегонагон чизи

¹ Хоча Низомулмулк. Сиярулмулук. С.313.

² Ҳамон ҷо. С.317.

дигареро намепарварид. Агарчи ин ҳама талошҳои хастагинопазири ниёгони муборизи мо дар мисоли Бобаки Хуррамдин дар асрҳои аввали ишғоли арабҳо сарзамини Эрон ва Хурасони Бузургро зиёда муассир набуда, онро аз ишғоли бегонагон раҳоӣ набахшид, аммо бар абас нарафт. Зоро он пояҳои хилофатро ба ларза оварда, ба фурӯпошии он дар оянда суръат бахшид ва ба ин тартиб ба раҳоии теъдоде аз мардуми Шарқ аз юғи арабҳо қумак кард.

РОҲ БА СЎЙИ ОЗОДӢ ВА ИСТИҚЛОЛ

Баъд аз марги Ҳорун, чуноне ки гуфта омад, хилофати араб дастхуши нооромихои сиёсӣ гардид. Халифаи тозабамақомрасида Мұҳаммад ал-Амин ибни Ҳорун (809-813) васиятномаи падари хеш Ҳорунро нодида гирифта, соли 194 ҳ.к./809-810 ба таври ногаҳонӣ бародараш Қосимро аз ҳукумати ал-Ҷазира маъзул кард. Баъдан ба ҳуқуки меросии ба хилофат расидани бародари дигарааш Маъмун дастдарозӣ кард ва писарааш Мусоро лоиқи мақоми халифа баъд аз худ донист. Ҳамин тавр, Мұҳаммад ал-Амин тамоми муоҳидоти дар васиятномаи Ҳорун дарҷшударо, ки дар Макка ҳифз мешуд, нақз намуд. Бо дастури ў васиятномаи Ҳорунро аз Каъба берун оварда, нобуд карданд ва ба ин восита бародаронаш Маъмун ва Қосимро аз ҳаққи ба хилофат расидан маҳрум соҳт. Тамоми ин корҳои носавобро Мұҳаммад ал-Амин бо машварати вазираш Фазл ибни Рабеъ анҷом медод.

Бо расидани хабарҳои ноҳушоянд аз Бағдод, Маъмун, ки аз Марв ҳукумати Хурасону мамолики шарқӣ, то он ҷо ки ислом расида буд, идора мекард, робитаро бо бародараш қатъ намуда, «номи Мұҳаммад Амин дар Хурасон аз хутба ва сикка бияндоҳт»¹ ва ба таҳқими сарҳадоти Хурасон пардоҳт. Рофеъ ибни Лайсро, чуноне ки зикр шуд, бароат дод ва ў дар сафи ҷонидорони Маъмун қарор гирифт. Ба Ҳарсама ибни Аъян, ки қаблан дар Самарқанд алайхи Рофеъ ибни Лайс мечангид, ваколатҳои бештари сипаҳсолорӣ дода, бо ин амалҳо ба нооромихо дар қаламрави Хурасон поён бахшид.

Мұҳаммад Амин аз чунин тадобири гирифтаи Маъмун дар Хурасон, ки мавқеи ўро таҳқим бахшида буд, нигарон гашта, ба назди ў сафиронро паси ҳам барои

¹ Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ч.1. С.293.

музокира мефиристод. Аммо ин музокирот бенатича анчом мейфтанд ва ҳатто яке аз сафирони Мухаммад Амин бо номи Аббос ибни Мусо ҳозир шуд, то ба нафъи Маъмун дар Бағдод корҳои каашшофӣ барад.

Чун усулҳои дипломатӣ барои аз миён бардоштани ихтилоф миёни халифаи Аббосӣ ва бародараш ба нокомӣ анҷомид, Мухаммад Амин тасмим гирифт, то номи бародараш Маъмунро аз хутба биафканд ва аз мақоме, ки падар ба Маъмун дода буд, ўро пойин оварда, аз роҳи ҷанг тобеи худ намояд. Ихтилофҳо миёни бародарон ошкоро сурат мегирифт. Соли 195 ҳ.к./810-11 ба дастури Мухаммад Амин дирамҳову динорҳоеро, ки соли 194 ҳ.к./809-810 дар Ҳурӯсон ба номи бародараш Маъмун зарб шуда буданд ва онҳоро «рубоия» мегуфтанд, аз муомилот барандоҳт. Чуноне ки зикр шуд, сабабаш ин буд, ки Маъмун номи ал-Аминро дар ин сиккаҳо наёварда буд.¹

Мухаммад Амин вилоятҳои Ҷибол, Наҳованд, Ҳамадон, Қум ва Исфаҳон, ки зери итоати Маъмун буданд, ба ихтиёри собиқ вилоятдори Ҳурӯсон Алӣ ибни Исо гузошта, баҳонаи ҷангро фароҳам овард ва сипохи хилофатро бо фармондехии ҳокими собиқи Ҳурӯсон Алӣ ибни Исо дар моҳи ҷумодиу-л-оҳири соли 195 ҳ.к./моҳи марта соли 811 барои пайкор бо Маъмун аз Бағдод ба ҷониби Рай фиристод. Маъмун дар набарди Алӣ ибни Исо сипаҳсолори ҷанг Тоҳир ибни Ҳусайн (159-207 ҳ.к.) – поягузори давлати Тоҳириёнро, ки он замон омили Маъмун дар Рай буд, баргузид. Дар ин корзор пирӯзӣ насиби ҳурӯсониён гардида, Алӣ ибни Исо кушта шуд ва лашкари халифа шикаст ёфт.² Ин воқеа дар нимаи моҳи июли соли 811 ба вуқӯй пайваст. Тоҳир аз пирӯзии хеш дар Рай ба Маъмун хабар дод ва Табарӣ менигород, ки

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4767.

² Ҳамон ҷо. С.4768-93.

байд аз ин ба номи Мухаммад Амин дар вилоятҳои Хурросон хутба хонда намешуд.¹

Тоҳириён аз хонадони амирон ва сардорони ноҳияе дар наздики Ҳирот ба номи Пушанг ё Фушанг буданд ва дар муборизоти Абумуслим барои рӯи кор овардани Аббосиён ширкат доштанд. Тоҳир ибни Ҳусайн дар Пушанг зода шуд ва падарааш Ҳусайн ибни Мусъаб ба ҳангоми хилофати Мансур ба Ироқ омад ва Тоҳир он ҷо бузург шуд. Дар замони хилофати Ҳорун падари Тоҳир – Ҳусайн, ки аз бузургони номвари Хурросон буд, идораи ҳукумати Пушангро аз соли 191 ҳ.қ./806-807 ба дӯш дошт ва соли 199 ҳ.қ./814-15 вафот кард.²

Тоҳир низ дар оғози кори худ дар Хурросон буд. Бояд гуфт, ки номи Тоҳир ибни Ҳусайн дар таърихномаҳо аз соли 181 ҳ.қ./797-798, ки 22 сол дошт, ҳангоми ҳукумати Алӣ ибни Исо дар Хурросон чун ҳокими Пушанг зикр мешавад. Тоҳир ибни Ҳусайн ба дастури ин вилоятдори Хурросон ба ҷанги Ҳамзаи хориҷӣ рафта, пирӯз шуда буд.³

Чун падари Тоҳир аз соли 191 ҳ.қ. низ мақоми ҳокими Пушангро доштааст, шояд битавон чунин гуфт, ки гоҳе падар ва замоне писар ҳукмронии Пушангро ба зимма доштаанд.⁴

Табарӣ аз ҳузури Тоҳир ибни Ҳусайн дар ҳаводиси соли 194 ҳ.қ./809-810 дар муҳосираи Рофеъ ибни Лайс дар Самарқанд аз тарафи Ҳарсама ёд меқунад.⁵

Дар ҳабар аст, ки чун Тоҳир ибни Ҳусайн дар набардҳо бо Алӣ ибни Исо бо ҳар ду даст шамшер мезад, Маъмун ӯро «Зуляминайн ва Соҳиби ҳаблу-д-дин» ном дод.⁶

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4793.

² Саъид Нафисӣ. Таърихи хонадон Тоҳирӣ. Техрон, 1335. С.28.

³ Ибни Ҳалдун. Таърихи Ибни Ҳалдун. Ч.2. С.405.

⁴ Саъид Нафисӣ. Таърихи хонадон Тоҳирӣ. С.41.

⁵ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4752.

⁶ Ҳамон ҷо. С.4797.

Мұхаммад Амин аз шикасти лашкараш дар Рай ноумед нашуд ва Абдурраҳмон ибни Җабалаи Абновиро бо лашкаре ба Ҳамадон ба набарди Тоҳир ибни Ҳусайн фиристод. Дар ҳабар омадааст, ки Абдурраҳмон ибни Җабалаи Абновӣ лашқариёнашро ба ҷанги Тоҳир ибни Ҳусайн ташвиқ мекард ва рӯҳияи ҷангии онҳоро болида дошта, мегуфт: «Эй ҳамдамони шамшер, инон аҷамонанд ва аҳли набарду сабурӣ наянд, падару модарам фидоятон, дар муқобили онҳо сабурӣ кунед».¹

Аммо Абдурраҳмон ибни Җабалаи Абновӣ вазъиятро нодида гирифта буд, ки замони аҳли набард набудани ҳурросониён сар омада ва ин ҳама ташвику тарғиб дигар нокора ҳоҳад монд. Тоҳир ибни Ҳусайн арсаро ба Абдурраҳмон ибни Җабалаи Абновӣ ва лашқари ў дар Ҳамадон танг карда, онҳоро ба муҳосира гирифт. Ин сипаҳсолори араб чун дид, ки дар вартаи ҳалок аст ва имкони шӯриданি мардуми Ҳамадон бар зидди онҳо низ вучуд дорад, бинобар ин даст ба тадбир зад ва аз Тоҳир ибни Ҳусайн амон хост. Тоҳир ўро амон дод. Абдурраҳмон ибни Җабалаи Абновӣ чун ба наздики Тоҳир шуд, ба якборагӣ сӯи Тоҳир ва ҷонибдоронаш ҳучум овард. Абдурраҳони Абновӣ «гадр кард, - менависад Ҳавоғӣ,- ва бар Тоҳир шабехун зад ва мардуми бисёр ба қатл овард».² Аммо Тоҳир ва сипоҳиёнаш дар гафлат намонда, онҳоро ба шикаст мувоҷеҳ карданд ва Абдурраҳмон ибни Җабалаи Абновӣ қушта шуд. Баъд аз он ки ҳабари қушта шудани ин сипаҳсолори араб ба Бағдод расид, мардуми пойтахти ҳилофат ба даҳшат афтоданд.

Соли 196 ҳ.қ./811-812 Тоҳир ибни Ҳусайн Ахвозро аз итоати халифаи Аббосӣ берун овард. Ҳамин тавр Тоҳир ибни Ҳусайн шаҳрҳои қаламрави Эронро яке паси дигаре бо ҷанг ва ё бидуни он зери фармони худ мегирифт.

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4796.

² Фасехӣ Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ч.1. С.297.

Ин замон Мұхаммад Амин Абдурраҳмон ибни Солеҳро бо сипоҳе ба Сурия фиристод, то ҳамрайии мардуми ин сарзаминон ба даст биёварад ва сипоҳе аз онон танзим кунад. Аммо ин фиристодаи халифа дар роҳ вафот кард ва сипаҳсолорӣ ба дасти Ҳусайн ибни Алӣ ибни Моҳон гузашт. Ӯ ба Бағдод баргашт ва исёне алайҳи халифа бардошт. Сокинони Бағдод ба ду даста тақсим шуданд: дастае аз халифа ва дастаи дигаре аз Ҳусайн ибни Алӣ ҷонибдорӣ менамуданд. Дар охири кор халифа бар Ҳусайн ибни Алӣ пирӯз шуд ва ӯро асир гирифт. Ба ин пирӯзии муваққатӣ нигоҳ накарда, Мұхаммад Амин дар қаламрави хилофат рӯз ба рӯз мавқеи худро аз даст медод.

Дар моҳи мұхаррами соли 198 ҳ.қ./сентябри соли 813 сипоҳи Маъмун зери фармондехии Тоҳир ибни Ҳусайн ва Ҳарсама ибни Аъян ба Бағдод наздик шуд. Халифаи Аббосӣ ин интизорро надошт, ки фармондехе аз Ҳурросон ба ҷониби ӯ шамшер мекашад ва Масъудӣ аз қавли Мұхаммад Амин дар бораи Тоҳир менигород: «Аз миёни он ҳама марде ба шуҷоат ва тадбир ин мард надидаам, акнун чуръат оварда, оҳанги ман карда ва гурӯҳи азиме сипоҳ ва сардору роҳбари ҷанг ҳамроҳ дорад».¹

Тоҳир ибни Ҳусайн Бағдодро ба мұхосира гирифт, ки дар натиҷа миёни ҷонибдорони Мұхаммад Амин ихтилоф афтод ва гурӯҳе ба тарафи сипоҳи Тоҳир гузаштанд. Бо истифода аз ин вазъ сипоҳи Тоҳир вориди Бағдод гашта, ҷанги шадиде сурат гирифт, ки дар натиҷа Мұхаммад Амин дар қасри худ дар мұхосира қарор гирифт. Масъудӣ дар гузориш аз ин набард менависад, ки шабу рӯз ҷанг идома дошт, ҳама ҷо вайрон шуд, биноҳои қадим фурӯр реҳтанд ва нархҳо гарон шуд, «бародар бародар ва писар падарро бикушт,

¹ Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. С.399.

ки инон муҳаммадӣ ва онон маъмунӣ буданд»¹ ва муддати ҷангро ҷаҳордаҳ моҳ гуфтааст, ки дар натиҷаи шаҳрбанд, гуруснагӣ шаҳрро фаро гирифт, мардум ба ноҳияҳои берун аз Багдод паноҳ мебурданд, «масҷидҳо баста шуданд ва мардум намозро тарқ гуфтанд».² Бино ба ахбори Гардезӣ «андар сарои Амин таом намонд ва ў бимонд бо тане ҷанд аз хоссони хеш ва мутаҳайир шуд. Ва низ шаҳриён ёрӣ надоданд ва на мавлоён».³

Муҳаммад Амин пас аз ҷунин сурат гирифтани вазъ, ноумедӣ аз пирӯзӣ ва ҳарос аз Тоҳир ба Ҳарсама ибни Аъян рӯй овард. Дар назари Амин Ҳарсама мутмаинтарин шаҳс барои таслим гаштан буд. Ў Ҳарсамаро аз маволӣ ва хидматгорони худ ва падараш медонист ва ба вафодориаш итмионон дошт. Бинобар ин дар номае аз Ҳарсама дарҳости кумак кард ва амон ҳост. Дар зимн Ҳарсама ба Амин изҳори итоат ва бандагӣ кард. Ал-Амин дигар роҳи начот наёфта, тасмим гирифт худро ба сипаҳсолори ҳамнажожи худ Ҳарсама ибни Аъян, ки ба ў тазмини амният дода буд, таслим кунад. Амин аз қаср берун рафт ва бар қишиғе, ки барои ў дар соҳили Даҷла омода карда буданд, ки Ҳарсама худ бо он ба истиқболи ў омада буд, савор шуд. Ҳарсама ибни Аъян ҳалифаи шикастхӯрدارо талош намуд аз шаҳр берун орад. Аз ҷунин сурат гирифтани кор Тоҳир ибни Ҳусайн ҳабар ёфт ва ҳалифаи фирорӣ масире напаймуда буд, ки сипоҳиёни Тоҳир аз камингоҳи хеш берун омада, ба сӯи қишиғии ал-Амин сангуштири партоб карданд, то қишиғӣ вожгун гардид. Аммо ба ҳалифа имкон даст дод, то аз гарӯ шудан начот ёбад ва ба саломат ба соҳил бирасад. Ба шӯrbaxtiaш ўро яке аз фармондехони Тоҳир бо номи Муҳаммад ибни Ҳумайд шинохта, асир гирифта, ба манзили Иброҳим ибни

¹ Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ҷ.2. С.401-402.

² Ҳамон ҷо. С.403.

³ Гардезӣ. Зайну-л-аҳбор. Барги 100.

Чаъфари Балхӣ, ки наздики дарвозаи Куфа буд, мефиристад. Иброҳим ибни Чаъфари Балхӣ аз сипоҳиёни бовафои Тоҳир ибни Ҳусайн буд ва Табарӣ менависад, ки «вақте Тоҳир яке аз ёрони хуросонии хешро ба коре мегумошт, касонеро бад-ӯ мепайваст».¹

Бино ба иттилои Табарӣ Тоҳир ибни Ҳусайн аз асир афтодани халифаи Аббосӣ хабар меёбад ва ба яке аз гуломони худ бо номи Қурайши Дандонӣ (Хавоғӣ ўро Фирдавс ном мебарад²) дастури қатли ўро медиҳад. 25 муҳаррами соли 198 ҳ.к./25 сентябри соли 813 халифаи Аббосӣ Муҳаммад Амин ба қатл мерасад, ки замони хилофаташ 4 солу 7 моҳу се рӯз буд.³

Ибни Асир таъкид мекунад, ки кушандагони Муҳаммад Амин гайри тозӣ, яъне араб набуданд ва менависад, ки халифаи Аббосӣ ба ҳангоми қатли хеш болишро сипари худ намуда, ба тазарро мегуфт: «Ман писари амуи пайғамбари Ҳудоям, ман фарзанди Ҳорунам, бародари Маъмунам».⁴ Аммо ин суханон назди кушандагони ўарзише надоштанд, зоро онон ба ҳадафи қатли халифаи Аббосӣ омада буданд: «Онҳо бар сари Амин рехтанд ва аз пушт сарааш буриданд ва онро бардошта сӯи Тоҳир бурданд ва пайкараш ҳамчунон вораҳониданд. Чун бомдод бишуд, пайкари ў баргирифтанд ва дар ҷуволе афканданд ва бурданд. Тоҳир сари ўро бар бурҷе биёвехт ва мардуми Бағдод барои дидани он аз хонаҳо берун шуданд».⁵

Дар намози рӯзи чумъаи 29 муҳаррами соли 198 ҳ.к./29 сентябри соли 813 мардуми Бағдод пушти сари

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4869.

² Фасехи Хавоғӣ. Муҷмали Фасеҳӣ. Ҷ.1. С.298.

³ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4889.

⁴ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Тарҷумаи Ҳ.Ожир. Ҷ.9. Техрон: Асотир, 1370. С.3813

⁵ Ҳамон ҷо. С.3814.

Тохир ибни Ҳусайн намоз гузориданд, ки ў ба номи Маъмун хутба хонд ва Муҳаммад Аминро накӯҳиш кард.¹

Бино ба ахбори Табарӣ Тохир ибни Ҳусайн сари буридаи халифаи Аббосӣ Муҳаммад Аминро тавассути Муҳаммад ибни Ҳасан, ки писари амакаш буд, барои Маъмун бо фатҳномае ба Марв мефиристад. «Ва ин ба Маъмун расид ва саҳт бар ў гарон омад», -менависад Табарӣ.² Ибни Асир мегӯяд, ки «ҳамин ки чашми Маъмун бад-он (сари бурида) афтод, пешонӣ ба хок сойид».³

Дар фатҳномае, ки 26 муҳаррами соли 198 ҳ.қ./26 сентябри соли 813 Тохир ибни Ҳусайн ба Маъмун навишта, ба Марв ирсол кард, сабаби буриданি сари халифа Муҳаммад Аминро аз қарори зайл шарҳ медиҳад: «Яке кушта шудани вайро бовар дошт, яке дурӯғ мепиндошт. Яке шак дошт ва яке яқин дошт. Ва чунон дидам, ки дар бораи кори вай шубҳа аз эшон бардорам, сари вайро бибуридам, ки дар он бинигаранд ва ба муоинаи дуруст дароянд».⁴

Аммо Маъмун ба яқин аз қатли бародара什 розӣ набуд, зеро аз қавли Балъамӣ «Маъмун хост, ки Муҳаммад амир шудӣ ва зинда ба дари ў шудӣ»,⁵ яъне хостаи Маъмун ин буд, ки Муҳаммад Аминро барои корҳои носавобаш дар хидмати хеш бинад.

Фазл ибни Саҳл, ки назди Маъмун мақоми арзишманде дошт (ба хотири он ки Маъмун парчаме бар найзаи душоха барои вай баст ва байраке низ ба ў дода буд, лақабашро Зурраёсатайн мегуфтанд), вақте сари буридаи халифаи Аббосиро дид, бигиристу ба Маъмун

¹ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.9. Техрон: Асотир, 1370. С.3814.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4879.

³ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.9. С.3814.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4881.

⁵ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1562.

гүфт, ки Тохир ибни Ҳусайн «шамшерхову забонҳои мардумонро бар зидди мо ба кор андохт, дастураш дода будем, вайро асир бифиристад ва ўро кушта фиристод».¹

Он замон қобили тасаввур набуд, ки баъд аз ин ҳама шикастҳо дар Ҳурисони Бузург марди бочасорате аз ин сарзамин пайдо шавад ва шамшер ба ҷониби шашумин халифаи Аббосӣ қашад. Тоҳири Ҳурисонӣ бо қатли халифа Муҳаммад Амин саҳифае тозае дар таърихи муносиботи Ҳурисони Бузург ва Араб боз кард ва ба ҳурисониён собит намуд, ки дигар аз арабу ҳалифагонаш қадру манзалате назди онон намондааст. Тоҳир, ки шахсияти якояки Аббосиёнро бо хирад ва фазилати аҷдодӣ шинохта буд, бо қатли халифаи Аббосӣ афсонаҳои мақоми қудсӣ доштани ононро аз зехни мардум ба дур андохт. Ӯ бо қатли халифаи араб ба рӯҳи ҳурисониёне, ки то ба он замон дар сӯги Абумуслиму Бармакиён ва дигар муборизони ин сарзамин навҳа мекарданд, оромиш бахшид.

Ба ин сабаб буд, ки Маъмун нисбат ба Тоҳир бадгумон шуд ва вилоятҳои Ҷибули Форс, Аҳвозу Басра ва Куфаро, ки Тоҳир ибни Ҳусайн бо ҷангҳо аз дасти ҷонибдорони халифа Муҳаммад Амин берун оварда буд, ба Ҳасан ибни Саҳл, бародари Фазл ибни Саҳл дода, ба Тоҳир, ки ин замон муқими Бағдод буд, дастур дод, то ҳама корҳоеро, ки дар ин вилоятҳо дар даст дошт, ба Ҳасан ибни Саҳл супорад ва ба сӯи Раққа, ба набарди Наср ибни Шабас ал-Уқайлӣ, ки дар моҳи рабеу-л-оҳири соли 199 ҳ.қ /ноябр-декабри соли 814 исён бардошта буд, равад.²

Дар ин гирудорҳо буд, ки бино ба ахбори Ҳавоғӣ, соли 199 ҳ.қ./814-815 Ҳусайн ибни Мусъаб, падари Тоҳир

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4892.

² Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1564; Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ч.1. С.298.

дар Ҳирот вафот кард. Ҳалифаи Аббосӣ Маъмун, ки ин замон дар Ҳурисон буд, «ба ҷанозаи ў ҳозир шуд ва бар ў намоз кард ва Фазл ибни Саҳл ўро дар қабр ниҳод».¹

Маъмун вилоятҳои ноороми Мавсилу Ҷазира ва Шому Мағрибро ба Тоҳир дод. Тоҳир аз ин тасмими Маъмун, ки бо машварати Фазл ибни Саҳл гирифта буд, озурдаҳотир шуда,² гуфт, ки «амиралмуъминин дар бораи ман инсоф надорад»,³ аммо ноилоч дар моҳи ҷумодиу-л-аввали соли 199 ҳ.к. / декабри 814-январи 815 ба Раққа омада, Наср ибни Шабасро муҳосира кард ва ба қавли Балъамӣ «ба дари ҳисор бинишаст ҳомӯш, на ҳарб кард ва на ҳеч кор».⁴

Тоҳир ибни Ҳусайнро аз ҳама корҳои хилофат канор заданд ва ў то моҳи сафари соли 204 ҳ.к./июл-августи соли 819 дар Раққа монд, ки онро Табарӣ бо сароҳат менависад: «Тоҳир ибни Ҳусайнро дар ин солҳо, аз ҳангоми кушта шудани Муҳаммад (Амин) дар Раққа ба фаромӯшӣ афканданд».⁵ Дар ин гӯшагирии Тоҳир ибни Ҳусайн нақши Фазл ибни Саҳл қалидӣ буд. Ҷун гурӯҳе аз ҷонидборони Маъмун, ки норизо аз Фазл ибни Саҳл буданд, ўро ба қатл расониданд (бино ба ривояти Ҳавоғӣ ў дар ҳаммоми Сараҳс кушта шуд⁶), барои Тоҳир ибни Ҳусайн низ роҳ ба сӯи Маъмун воз гардид.

Маъмун баъди кушта шудани бародараш дар 25 муҳаррами соли 198 ҳ.к./25 сентябри соли 813 ҷуръати ба Бағдод баргаштанро накард ва то моҳи сафари соли 204 ҳ.к./июл-августи соли 819, ки дар Марв буд, Ҳурисонро тарк гуфта, ба Тоҳир ибни Ҳусайн навишт, ки дар

¹ Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ч.1. С.300.

² Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1564.

³ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.463.

⁴ Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1564.

⁵ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4955.

⁶ Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ч.1. С.306.

Нахравон пеши вай ояд ва Тохир ўро дар ин мавзэй пешвоз гирифт. 16 сафари соли 204 х.к./12 августи соли 819 Маъмун вориди Бағдод гашт.

Тохир ибни Ҳусайн дар муносиботи Маъмун бо худ тағијироте ба мушоҳида гирифт ва ба яқин медонист, ки дилхўрдагии Маъмун аз ў ин қатли бародараш Муҳаммад Амин аст. Муаллифи «Мучмалу-т-таворих» дар ин иртибот менависад: «Маъмун вайро бидидӣ хуни бародараш дар тан бичӯшидӣ ва тағијире зохир шудӣ».¹ Ҳавоғӣ ривоятеро дар замина меорад, ки «рӯзе Тохир пеши Маъмун омад. Маъмун шароб меҳӯрд. Ўро диду бисёр бигирист. Тоҳири мазкур аз муҷиби гиря пурсид. Маъмун ҳеч нағуфт» ва муаллиф идома медиҳад, ки Тоҳир аз хосони Маъмун ҳоҳиш кард, ки сабаби гиряи ўро маълум кунанд. «Эшон (хосон) аз Маъмун суол карданд. Гуфт: «Ҳар гоҳ ки Тоҳир дар назари ман меояд, маро аз қатли бародарам Муҳаммад Амин ёд меояд ва бетаҳаммул мешавам. Ин каррат сархуш будам, худро забт натавонистам кард, бад-он восита гиристам... »² Бинобар ин Тоҳир тасмим гирифт аз Маъмун дурӣ ҷӯяд ва дар ин кор бо муншии Маъмун Аҳмад ибни Абихолид, ки аз дӯстонаш буд, ба машварат нишастан ва ҳадяҳо дод, то дар дурӣ гузидани ў аз Маъмун кумак кунад. Соли 205 х.к./821 Маъмун бо пешниҳоди Аҳмад ибни Абихолид, ба қавли Табарӣ, ҳама вилоятҳоро аз Бағдод то ақсои Машриқ (дар чойи дигар аз Ҳулвон то Хурросон мегӯяд) ба Тоҳир ибни Ҳусайн дод. Ибни Яъқубӣ мегӯяд, ки дар ин тасмимгирии Маъмун муншии ў Аҳмад ибни Абихолид мусоидат карда, ба чойи Фассон ибни Аббод Тоҳирро вилоятдори Хурросон кард.³ 29 зулқаъдаи соли 205 х.к. / 6 майи соли 821 Тоҳир ибни

¹ Мучмалу-т-таворих. С.353.

² Фасехи Ҳавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ч.1. С.310.

³ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.475.

Хусайн Бағдодро тарк гуфт ва сўи Хуросон равон шуд¹ ва писари Тоҳир – Абдуллоҳ ибни Тоҳирро Маъмун вилоятдори Раққа таъйин кард.

Бозгашти Тоҳир ба Хуросон боис шуд, то фурсатҳои дигари канорачӯйӣ аз араб ва истиқлолхоҳӣ барои озодагони ин марзу бүм фаро бирасад. Ашрофи Хуросон бо сарварии дудмони Тоҳириён ончунон қудрат ва ҷалолеро дар хилофати Бағдод ба даст оварда буданд, ки онҳоро мутмаин месоҳт, то дар андешаи давлатсозӣ дар сарзамини аҷдодии хеш бошанд. Ин буд, ки Тоҳир пас аз ду соли ҳукумат дар Хуросон дар хутбаи намоз дар масҷиди чомеи Марв номи халифаи Аббосиро зикр накард, ки дар баёни ин ҳабар тамоми манобеи таъриҳӣ иттифоқӣ назар доранд.²

Аз дигар нишонаҳои истиқлолчӯйии Тоҳир ибни Ҳусайн ҳангоми ҳукумати қўтоҳмуддаташ дар Хуросон ин дар сиккаҳо зарб кардан лақаби худ Зуляминайн ва наовардани номи халифа буд.

Зикр накардан номи Маъмун дар хутба ва зарб нанамудани номи халифа дар сиккаҳо на танҳо шадидтарин эътиroz алайҳи хилофат ва ситезачӯйӣ бар зидди араб маърифат мешуд, инчунин далели итоат накардан аз халифаи Аббосӣ низ ҳисоб меёфт. Бинобар ин дар таърихи миллати мо аввалин ҳукумати мустақил баъд аз ишғоли аъроб дар Хуросони Бузург ҳукумате, ки Тоҳир ибни Ҳусайн поя гузошт ва баъдан бо Тоҳириён маъруф гашт, шинохта шуд. Ҳукмронии қўтоҳмуддати Тоҳир ибни Ҳусайн дар Хуросон бо додгустарӣ, зердастпарварӣ, накукорӣ, ободгарӣ ва раъиятпарварӣ

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4969.

² Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.477; Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4984; Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.9. С.3912; Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехи. Ч.1. С.310. ва гайра.

сабти таърих гашта аст. Ба хусус дар ободии Хурасон бисёр кӯшишҳо карда, корезҳо зиёда бароварда, ки баъди гузашти асрҳо дар миёни мардуми Хурасон он корезҳо бо номи «қаноти Тоҳирӣ» маъруф гаштаанд. Замоне ки Тоҳир дар Хурасон ҳукумат мекард, ин сарзамин дар осоиши комил ва неъмати фаровоне будааст. Тоҳир, ки зодаи Пушанги Ҳирот буд, меҳост ин шаҳр пойтахти Хурасон бошад. Аммо Пушанг гунҷоиши пойтахтбуданро надошт ва ин буд, ки Тоҳир шаҳри Марвро пойтахти хеш интихоб кард ва дар замони ҳукумати писараш Абдуллоҳ пойтахти давлат ба Нишопур интиқол ёфт.¹

Бино ба ахбори Наршахӣ дар замони ҳукумати Тоҳир ибни Ҳусайн намояндагони хонадони Сомонӣ ба ҳукумати вилоёти Хурасону Мовароуннаҳр ҷалб шуданд: «Ва чун Фассон аз Хурасон маъзул шуд, Тоҳир ибни ал-Ҳусайн амири Хурасон шуд ва ин вилоятҳо бар эшон муқаррар дошт: Ва Нӯҳ ибни Асадро, ки бузургтар буд, хильъат дод ва вай ба Самарқанд мебуд, то аз дунё бирафт, бародари хеш – Аҳмад ибни Асадро халифа кард. Ва ин Аҳмад ибни Асад марде буд олиму порсо ва ба Самарқанд мебуд, то аз дунё бирафт, писари хешро халифа кард. Наср ибни Аҳмад ибни Асад чун ба ҷойи падар бинишаст, аз халифа ал-Восиқ биллоҳ маншури аъмоли Мовароуннаҳр бирасид ба номи вай, ба таърихи рӯзи шанбе ғурраи моҳи мубораки рамазон сол бар дувисту панҷоҳу як (26 сентябри 865) буд».²

Дар ин иртибот бояд гуфт, ки Сомониён андаке барвақтар аз ҳукумати Хурасонро гирифтани Тоҳир ибни Ҳусайн, ба идораи баъзе аз вилоёти Хурасон расида буданд. С. Нафисӣ бо иттико ба ахбори «Мұчмалу-т-таворих» менависад, ки вақте Маъмун аз

¹ Нафисӣ. С. Таърихи Тоҳирӣ. С.158.

² Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.142.

Хурросон ба Ироқ омад (августи соли 819), Нұх ибни Асад бо вай буд, баъд аз он вайро Мовароуннахр дод пеш аз Тоҳириён.¹ Ҳамин муаллиф аз «Таърихи алғый» нақли қавл мекунад, ки фарзандони Асад ибни Сомон дар Хурросон дар мулозимати Маъмун буданд ва Маъмун ба Фассон ибни Аббод, ки пеш аз Тоҳир ибни Ҳусайн ҳокими Хурросону Мовароуннахр буд, дастур дода мегүяд, ки: «Эй Фассон, ин чамоат худовандони наасабанд, бояд, ки корҳои бузург бифармой ва Фассон бинобар суфориши Маъмун Нұх ибни Асадро волии Самарқанд гардонид ва Аҳмад ибни Асадро ба ҳукумати Фаргона фиристод ва Шошу Усрушанаро ба Яхё ибни Асад дод ва зимоми ҳукумати Ҳиротро дар кафи кифояти Илёс ибни Асад ниҳод. Баъд аз муддате ки Маъмун Фассонро аз вилояти Хурросон азл намуд, ҳукумати он диёрро ба Тоҳири Зуляминайн дод. Тоҳир оли Сомонро ба ҳоли худ гузошт, балки бештар дар садади тарбияти эшон қўшид ва дар тақвияти онҳо саъй менамуд».²

Яъқубӣ гузориш медиҳад, ки, Маъмун пас аз дарёфти хабари аз хутба дур андохтани номаш аз ҷониби Тоҳир ибни Ҳусайн Аҳмад ибни Абихолидро, ки зикраш дар боло рафт ва дар таъйини Тоҳир ба ҳукумати Хурросон назди Маъмун зомин гашта буд, ба назди хеш хонда, нақӯҳиш мекунад ва ба ў дастури ҷораандешӣ медиҳад. «Ту замон кардай, -менависад Ҳавоғӣ муроҷиати Маъмунро ба Аҳмад ибни Абихолид,-бирав ва Тоҳирро биёвар».³ Аҳмад ибни Абихолид шахсеро бо номи Муҳаммад ибни Фарруҳ Умар Кайро, ки мавриди эътимоди Тоҳир буд ва қаблан Тоҳир дарҳости маъмурияти ўро ба Хурросон карда буд,

¹ Нафисӣ С. Таърихи Тоҳири. С.160.

² Ҳамон ҷо. С.161.

³ Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ҷ.1. С.314.

барои анҷоми суйиқасде ба ҷони Тоҳир ба Ҳурӯсон фиристод. Яъқубӣ менависад, ки Муҳаммад ибни Фарруҳ Умар Кай «моҳе назди Тоҳир намонд, ки даргузашт ва гуфта мешавад, ки бародарзодаи Умар Кай ўро заҳр ҳӯрониду кушт».¹

Ҳавоғӣ аз ду ривояти вафоти Тоҳир менависад. «Яке он ки ўро дар ҷомаи хоб мурда ёфтанд ва дигар он ки ҳамон ҷумъа, ки хутба карда ва дар хутба номи Маъмун набурд, Абусаъид Қулсум ибни Собит ҳикоят кард, ки намози дигар маро Тоҳир талаб дошт, бишудам. Ҷизе бар ҷашмхона ва пилки ў баромада буд, ҳамон соат бимурд...».²

Тоҳир дар ҷумодиу-л-аввали соли 207 ҳ.қ /сентябр-октябри соли 822 дар синни чилуҳаштсолагӣ падрӯди зиндагӣ гуфт.³

Табарӣ ба нақл аз ҳодими Тоҳир менависад, ки ба ҳангоми марг «шунидамаш, ки ба порсӣ сухан мегуфт, ки ҷунин буд: «Дар марг низ мардӣ вояз».⁴

Ибни Асир мегӯяд, ки ҷун хабари марги Тоҳир ибни Ҳусайн ба Маъмун расид, «ду дasti ҳуд боло бурд ва ин сухан бар забон овард: «Сипос Ҳудойро, ки ўро пеш аз мо бибурд».⁵

Иқдомоти сиёсии Тоҳир дар авоҳири давраи ҳаёташ ва натоиҷи ин иқдомот пас аз марги ў боиси эҷоди таҳаввули азим дар сарзаминҳои шарқии ғасбшудаи хилофат – Ҳурӯсони Бузург гардид. Ҳосили ин таҳаввул ҳамчун ёдгоре аз Тоҳир ибни Ҳусайн таъсиси ҳукумати дудмони Тоҳириён дар сарзамини

¹ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.477.

² Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ч.1. С.314.

³ Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.477; Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4985.

⁴ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.4984.

⁵ Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ч.9. С.3912.

ниёконашон пас аз асрҳои бедавлатӣ, сарафкандагӣ ва залилӣ буд. Аммо баъд аз Тоҳир фарзандон ва наберагони ў ба далели надоштани тавонойӣ ва зарфиятҳои Тоҳир дар умури идораи кишвар ва лашкардорӣ, қадаме фаротар аз Тоҳир нагузоштанд, бо халифаи араб мудоро карданд ва бар тибқи сиёсатҳои Бағдод амал намуданд.

Пас аз марги Тоҳир аз ҷониби Маъмун маншури ҳукумати Ҳурӯсон ба писари ў, Талҳа ибни Тоҳир дода шуд, ки ҳафт сол амири Ҳурӯсон буд. Маъмун Аҳмад ибни Абихолидро ҷиҳати зери назар гирифтани корҳои Талҳа равонаи Ҳурӯсон кард. Аҳмад ибни Абихолид баъди расидан ба Ҳурӯсон, рӯй ба Мовароуннаҳр оварда, Ӯсрушанаро фатҳ намуд ва ҳокими он Қовус ва писари ўро асир гирифта, ба назди Маъмун фиристод. Дар ҳабар аст, ки Талҳа барои мусоидат ба умури идории ҳукумати Ҳурӯсон ба Аҳмад ибни Абихолид «се бор ҳазор ҳазор дирам нақд ва ду бор ҳазор ҳазор дирам ачнон бахшид».¹

Маъруфтарин амири Тоҳириён пас аз Тоҳир ибни Ҳусайн Абдуллоҳ ибни Тоҳир аст, ки марде доно ва додгар буд. Бо он ки номи ҳалифаро дар хутбаи намози ҷумъа меовард ва ҳар сол бахшे аз хироҷи Ҳурӯсонро ба дарбори хилофат мефиристод, аммо ба ҳалифа иҷозати даҳолат дар умури дохилии Ҳурӯсонро намедод. Ҳамин тавр, яке паси дигаре аз ин дудмон панҷоҳ сол ҳукумат карданд, то замоне ки Саффориён дар Ҳурӯсон ба қудрат расиданд.

Тоҳириён бо хирад ва дарки воқеяти замон тавонистанд қудратро дар Ҳурӯсон ба даст гиранд ва бо таҳқими пояҳои ҳукумати хеш нақши хилофати арабро дар ин сарзамин камранг созанд. Вазъи ҳоким ба замон аз онҳо тақозо мекард, ки барои бақои ҳукумати хеш

¹ Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ч.1. С.314.

намебоист иштибоҳи муборизони гузаштаро, ки ҳадафашон таҷди迪 давлати Сосонӣ ва эҳёи ойини зардуштӣ буд ва мунҷар ба шикасти онон гардид, такрор қунанд. Онҳо қатъи робита бо хилофати Бағдодро дар раванди давлатдории хеш нагузозта буданд, аммо сайд қарданд пояҳои иҷтимоии давлатро дар робита бо аносирӣ маҳаллӣ ва қишири густурдаи Ҳурӯсониёни навмусулмоншуда устувор намоянд.

Халифаҳои Аббосӣ дар замони панҷоҳ соли ҳукумати Тоҳириён дар Ҳурӯсон ба намояндагони ин ҳонадон маншури ҳукумат медоданд. Ин амал на аз ризоияти Аббосиён нисбат ба Тоҳириён анҷом меёфт, балки онон дар ин амр маҷбур буданд. Зоро баъд аз Тоҳир маъруфтарин намояндаи ин ҳонадон Абдуллоҳ ибни Тоҳир, ки аз ҳуд лаёқати фавқулоддаи фармондехии лашкарро таборуз дода, исёнҳои зиёдеро дар қаламрави хилофат фурӯ нишонда, Ҳурӯсонро комилан ором сохта буд, чун садди маҳкаме барои марзу буми Ҳурӯсон дар баробари Аббосиён қарор дошт. Дар ин маъни Яъқубӣ мегӯяд: «Абдуллоҳ ибни Тоҳир Ҳурӯсонро чунон мунаzzам ва рому ором карда буд, ки ҳеч кас чунон тавфиқе наёфта буд ва ҳамаи билоди Ҳурӯсон ба фармони вай даромада ва беихтилоф ҳукми ўро гардан ниҳоданд».¹

Ба сабаби истиқрори ҳукумат ва ҳарос аз аксуламали Абдуллоҳ ибни Тоҳир халифаи Бағдод иқдомоти душманонае алайҳи Тоҳириён анҷом намедод. Табарӣ ривоят мекунад, ки халифаи Аббосӣ Мұтасим ба ҳангоми марг ба писараш Абуисҳоқи Мұтасим чунин васият кард: «Абдуллоҳ ибни Тоҳирро ба кораш voguzor ва таҳрикаш макун».² Ҳатто талошҳои Афшини Ҳайдари Усрушанӣ, ки назди халифаи Аббосӣ мақому

¹ Ибни Вазехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.508.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5039.

манзалати арчманде дошт ва барои расидан ба ҳукумати Ҳурносон кӯшишҳо мекард, бесамар анҷом ёфтанд.

Афшини Ҳайдари Усрушани. Афшин лақаби ҳокимони Усрушан буд ва дар манобеи таърихие, ки ҳодисаи вуруди арабонро ба Варорӯд танвири мекунанд, ин лақаб асосан пиromуни номи Ҳайдари Усрушани – ашрофзодаи ин мантака мечарҳад.

Афшини Ҳайдар аз амирзодагони Усрушан буд, ки аз рӯзгори ҷавонӣ табъи саркашӣ дошт ва тибқи шаҳодати сарчашмаҳои таъриҳӣ ҷоҳталабиаш боис шуд вилояти Усрушан, ки тозиён натавониста буданд дар ибтидо онро тасхир бикунанд, ба қӯмаки ӯ ин вилоятро ба тасарруфи худ биёваранд.

Чуноне ки гуфта шуд, арабҳо баъд аз ишғоли Ҳурносон рӯй ба Варорӯд оварданд. Варорӯд ба хотири фаровонии об ва вучуди маодини бисёр ободу умрон гашта буд. Таърихнигорон ривоят мекунанд, ки мардуми ин сарзамин бисёр сарватманд будаанд. Ба ҳамин ҷиҳат тозиён барои тасарруфи бақияи Ҳурносони Бузург, яъне Варорӯд таъхир накарданд. Сардорони араб дар зоҳир барои ҷиҳоду нашри дини ислом ва дар асл барои ба даст овардани сарвату заминҳои ҳосилхезу ҷароғоҳҳои густурда ба сӯи Варорӯд сарозер шуданд. Аммо дар тамоми Ҳурносони Бузург мардуми Усрушана буданд, ки ҳозир нашуданд аъробро дар ҳамсоягии худ бипазиранд. Ба ҳамин ҷиҳат тозиён натавонист ба содагӣ ба ин сарзамин тасаллут пайдо кунанд.¹

Тибқи ривояти Балозурӣ «Наср ибни Сайёр (охирин ҳокими Ҳурносон) дар айёми Марвон ибни Муҳаммад - охирин халифаи Ҳурносонӣ барои ишғоли Ушрусанга рафт, лекин натавонист коре аз пеш бибарад».² Балозурӣ изофа мекунад, ки «чун Аббосиён

¹ Ал-Ҷаъқубӣ. Китобу-л-булдон. Техрон, Ч. 2. С.450.

² Балозурӣ. Футуху-л-булдон. С.599.

пўи кор омаданд, ...аз худуд ва навоҳии душман мекостанд (яъне кам-кам қаламрави онҳоро ба тасарруф меоварданд)... Гўянд, чун Маъмун ба хилофат расид, сипоҳиён ба ҷанги Суғд ва Ушрусана ва он гурӯҳ аз аҳли Фаргона, ки нақзи аҳд карда буданд, фиристод».¹

Ҳокими Усрушана Ковус ба Фазл ибни Саҳл, ки вазир ва котиби Маъмун буд, нома навишта, сулҳ хост ба ин қарор, ки «моле адо кунад ва ба ҷанги сарзамин ва қишвари вай нараванд, ин хост иҷобат шуд». Вале ҳангоме ки Маъмун ба Бағдод рафт, Ковус аз вафо ба аҳд худдорӣ кард. Дар ин корзор Ҳайдар ибни Ковус ҳузур пайдо мекунад ва бо падар дар ихтилоф шуда, назди Ҳошим ибни Мехвари Хутталӣ паноҳ мебарад. Ҳайдар ибни Ковус саранҷом ба Бағдод рафт, мусулмон шуд ва дар ҷангҳои хилофат алайҳи душманонаш нақши қалидӣ бозид.² Ба тайиди Балъамӣ «ҳадиси Афшину кори ў назди Мұтасим саҳт бузург буд».³

Агар ахбори таърихнигорони ин аҳдро мавриди баррасӣ қарор диҳем, чуноне ки гуфта омад, дармеёбем, ки яке аз авомили пирӯз шудани аъроб бар сарзамини Эрон, Ҳурросони Бузург бештар хиёнати ашрофи ин сарзаминҳо буд, ки барои аз даст надодани мақом ва сарват ба ҷониби тозиён гузаштанд, чунон ки Афшини Ҳайдар ба сарзамини ниёғони худ хиёнат карду ба дарбори тозиён паноҳ бурд.

Афшини Ҳайдар барои расидан ба ҳукумати Ҳурросон ибтидо хонадони худро қурбон кард ва сипас Бобаки Ҳуррамдинро, ки мояни умеди раҳоии эрониён ва ҳурросониён аз тасаллuti тозиён буд, ба нобудӣ кашонид.

Баъд аз шикаст додани нахзати Бобаки Ҳуррамдин

¹ Балозурӣ. Футуху-л-булдон. С.599.

² Ҳамон ҷо.

³ Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. Техрон, 1380. С.1597.

ва чангҳо дар Рум Афшини Ҳайдар шукӯху азамати фаровоне дар хилофат пайдо кард, то ҳадде ки касе дар дарбори хилофат аз назари қудрату мақом ба пояи ӯ намерасид. Бо истифода аз ин вазъияти хеш Афшини Ҳайдар дар орзуи ба даст овардани ҳукумати Ҳурасон буд. Табарӣ дар ин иртибот мегӯяд: «Вақте Афшин бар Бобак зафар ёфт ва ба назди Мұтасим манзалате ёфт, ки ҳеч кас бар ӯ муқаддам набуд, дар вилоятдории Ҳурасон тамаъ овард».¹

Табиист, ки дар роҳи расидан ба ин ҳадаф бо Тоҳириён, бавижа бо Абдуллоҳ ибни Тоҳир хусумат меварзид. Аммо Абдуллоҳ ибни Тоҳир бо ашрофи дарбори хилофати араб, монанди Аҳмад ибни Абдувуд ва Абдулафи Аҷамӣ, ки аз душманони сарсаҳти Афшини Ҳайдар буданд, дӯстиву қаробат мекард. Саранчом иттиҳоди ҳокими Ҳурасон ва ашрофи дарбори хилофати араб тавонист назари ҳалифаро нисбат ба Афшини Ҳайдар дигар ва бадбин созанд, ки ин матлаб дар манобеи таърихӣ аз қарори зайл шарҳу тафсир ёфта аст:

Ба ҳангоми муборизаҳояш дар фурӯ нишонидани наҳзатҳои муқовиматӣ алайҳи хилофати Аббосиён Афшини Ҳайдар сарвати зиёде ба даст оварда буд ва онро пинҳонӣ ба дasti дӯston ва хешони худ медод, ки ба Усрушана бибаранд. «Ва Афшин ҳар чиз, ки аз вилояти ӯ гирд омадӣ, ба хонаи хеш фиристодӣ ба Усрушана».² Боре чун корвони ҳомили ин сарват аз Ҳурасон мегузашт, Абдуллоҳ ибни Тоҳир аз он огоҳ шуда, онро мусодира кард. Афшин аз ин кор ҳабар ёфт ва ба Абдуллоҳ ибни Тоҳир навишт, ки «моли вай ва моли амири мұъминон якест ва аз ӯ хост, ки он қавмро

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5141.

² Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1597.

раҳо кунад, ки сўи Ушрусана раванд».¹ Аммо Абдуллоҳ ибни Тоҳир корвониёни Афшинро раҳо накарда, ин чараёнро ба халифаи Аббосӣ Муътасим хабар дод. «Ва Абдуллоҳ нома навишта буд ба Муътасим ва аз ин кор огоҳ карда, ки агар амирулмуъминин фармояд, ба ҳоли он баррасам». Муътасим гуфт: «Раво бувад, гар баррасӣ ва маро огоҳ кунӣ». Пас аз бист рӯз панҷоҳ мард ҳамеомаданд бо бист хирвор ва ба работе андар фурӯд омаданд ба Нишопур. Абдуллоҳ ибни Тоҳир эшонро бигирифт ва он борҳо биситад. Эшон гуфтанд, ки ин бори Афшин аст. Ва аз эшон ҳар яке ҳазор динор бар миён доштанд...».² Ин амали Афшин боиси сароғози беътиимодии ў назди халифаи араб гашт ва ҳамчунин сабаби ихтилоф миёни Абдуллоҳ ибни Тоҳир ва Афшини Ҳайдар шуд.

Мавзӯи дигаре, ки мучиби ҳашми Муътасим гардид, ин исёни Мозиёр ибни Қоран дар Табаристон ба соли 224 ҳ.к./838-839 буд, ки ба ривояти таърихнигорон ба таҳрики Афшини Ҳайдар сурат гирифтааст. Дар иртибот ба ин Масъудӣ менависад, ки баъд аз асир афтодани Мозиёр «икорор кард, ки Афшин бо вай дар бораи мазҳаби санавӣ ва маҷус ҳамсухан буда ва ўро ба хуруҷ ва тутӯн водоштааст».³

Бояд гуфт, ки Мозиёр бо хонадони Тоҳириён рақобат дошт ва бо вучуди он ки Табаристон тобеи Абдуллоҳ ибни Тоҳир буд, аммо Мозиёр ба Тоҳириён хироҷ намедод. Ў хироҷи кишварашро мустақиман ба халифаи Аббосӣ мефиристод. Аммо халифаи Аббосӣ Абуисҳоқи Муътасим ба хотири ҳифзи муносиботи ҳасана бо Абдуллоҳ ибни Тоҳир дастур медод, то он хироҷро ба Ҳурросон фиристанд. Афшини Ҳайдар чун аз

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5169.

² Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1597.

³ Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. С.474.

рақобатҳои Мозиёр бо Абдуллоҳ ибни Тоҳир хабар ёфт, умедвор шуд, ки ин боиси канор заданий Абдуллоҳ аз ҳукумати Хуросон ҳоҳад шуд ва ба Мозиёр номаҳо мефиристод, ки халифаи Аббосӣ ўро ваъдаи вилоятдории Хуросон додааст. «Ва ин Мозиёрро бар он дошт, ки ба по хост ва мухолифат овард ва хироҷ надод ва ҷиболи Табаристон ва атрофии онро гирифт. Ва ин аз ҷумлаи ҷизҳо буд, ки Афшинро ҳурсанд мекард ва ба кори вилоятдорӣ умед медод».¹

Ҳамдуллоҳи Муставфӣ менависад, ки Мозиёр ибни Қоран ҳокими Табаристон, ки ба наҳзати Бобаки Ҳуррамдин таваҷҷӯҳ дошту ба ҷонидории ўҷомаҳои сурх ба бар карданд, алайҳи ҳилофати араб исён намуд. Халифаи Аббосӣ Муътасим ҳокими Хуросон Абдуллоҳ ибни Тоҳирро ба ҳарби Мозиёр фиристод, ки дар натиҷа ин наҳзатро фурӯ нишонд ва Мозиёр асир афтоду ба Сомарро интиқол дода шуд. Ўро дар баробари Бобаки Ҳуррамдин баъди шиканҷаи зиёд ба дор овехтанд.²

«Дар хизонаи Мозиёр ибни Қоран, -менависад Қазвийӣ, -номаи Афшин ёфтанд, ки бад-ӯ навишта буд, ки ман дар ин мазҳаби писандида (зардуштия) бо ту муттағиқам. Биё то ба мадади ҳамдигар ин расму дини аъробро барандозем».³

Масъалаи дигаре, ки боис шуд, то халифа ба Афшини Ҳайдар душманий варзад, ин исёни ҳокими Озарбойҷон Манкҷури Үсрӯшаний, бино ба аҳбори Ҳавоғӣ дар соли 224 ҳ.к./838-839⁴ буд, ки баъд аз фурӯ нишонидани наҳзати Бобаки Ҳуррамдин аз тарафи Афшин ҳокими

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5142.

² Ҳамдуллоҳи Муставфии Қазвийӣ. Таърихи гузида. Бо муқобилаи чандин нусха ба замимаи фаҳорис ва ҳавоӣ А.Навоӣ. Техрон: интишороти Амир Қабир, 1387. С.318.

³ Ҳамон ҷо. С.318.

⁴ Фасехи Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ч.1. С.334.

Озарбайчон таъйин шуда буд. Сабаби түгёни ў ин буд, ки ба ҳангоми шикасти Бобаки Хуррамдин дар яке аз манзилҳои ў Манкчури Усрушани моли зиёде ба даст оварда, онро барои хеш пинҳон нигаҳ дошт. Бариди Озарбайчон Абдуллоҳ ибни Абдурраҳмон аз ин кор халифаи Аббосиро огоҳ намуд. Халифа ба Афшин дастур дод, ки Манкчурро аз ҳукумати Озарбайчон маъзул кунад. Манкчур даст ба исён зад ва халифаи Аббосӣ Абуисҳоқи Муътасим донист, ки туғёни Манкчур ба таҳрики Афшини Ҳайдар сурат гирифтааст.¹ Муътасим ба он ҷониб лашкар фиристод, ки дар натиҷа Манкчур ба дasti лашкари араб гирифтор шуд.²

Ҳамин тавр, теъдоди душманони Афшини Ҳайдар дар дарбор рӯз ба рӯз афзунӣ меёфтанд ва ононе, ки то қунун ўро мадҳу ситоиш мекарданд, монанди Абдулмалики Зиёт, аз ў рӯй гардониданд ва ба бадгӯй назди халифа пардохтанд.

Муътасим донист, ки Афшини Ҳайдар дар ботин ба ў бадбин гардида аст ва Афшин ҳам аз ҳашми Муътасим ба худ огоҳ шуд, бинобар ин тасмим гирифт, ки пайравони худро ҷамъ қунад ва ба рӯзе, ки халифа саргарми кор ва солорони ў машгулу ғофил бошад, аз тарики Мавсилу Зоб бигзарад ва ба Арманистон биравад, аз он ҷо роҳи Ҳазар бигираад ва аз билоди турк бигзарад, то ба сарзамини худ Ушрусана бирасад. Вале муваффақ нашуд ва он кор анҷом нағирифт. Пас тасмим гирифт, ки зиёфате барои халифа ва дарбориёнш биороста, дар таоми онҳо заҳр андозаду якоякро бикушад ва аз шаҳр берун равад. Аммо ин сўйқасди Афшин бар ҷони халифа низ аз ҷониби омилони дарбор ифшо шуд ва Муътасим дастур дод, ки Афшинро дар

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5166-67.

² Фасехи Ҳавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ч.1. С.334.

күшк хабс кунанд.¹

Бад-ин тартиб байни халифа Муътасим ва сарлашқараш Афшин душмани рух дод. Бинобар сабабхое, ки дар боло баршумурдем ва дигар омилҳо ба дастури Муътасим Афшинро барои муҳокимаи ошкоро аз зиндон берун оварданд.

Дар манобеи таърихӣ аз муҳокимаи ошкорои Афшин ва муколимаи ў бо қозӣ матолиби зиёде дарҷ шудааст, ки посуҳи Афшин ба суолҳои қозӣ баёнгари часорат ва шуҷоати ўст.

Афроде, ки дар ин муҳокима ҳузур доштанд, ҳама аз душманони сарсаҳти Афшини Ҳайдар буданд. Абдулмалики Зиёт – вазири Муътасим ва марди бисёр бераҳм, ки дар замони қудрати Афшини Ҳайдар ашъоре дар мадҳи ў суруда буд, акнун дар радифи душманони қасамёдкардаи Афшин қарор дошт. Аҳмад ибни Абдувуд – қозиу-л-қузот, ки дар назди Маъмун ва Муътасим мақому манзалати азим дошт ва мушовири Муътасим буд, низ бо Афшин душмани меварзид. Ин душмани ўз он маншаъ гирифта буд, ки Абдувуд замоне аз Афшин хоҳиш ва исрор кард, ки Қосим Абдулафи Аҷамиро бибахшад ва аз қатли ў сарфи назар кунад, Афшин хоҳишҳои ўро рад кард.² Афроди мутанаффизе, мисли Исҳоқ ибни Иброҳим аз хонаводаи Тоҳирӣ ва душмани сарсаҳти дигари Афшин ва низ гурӯҳе аз аъёну ашроф, ки бо Афшин адован меварзиданд, дар ин маҳкама ҳузур пайдо карданд, то Афшинро мавриди маломату саркӯфт қарор диханд.

Табарӣ менависад, ки гӯяд Афшинро ба толори маҳкама оваранд, аммо ҳанӯз дар вазъияти ў чандон бечорагӣ набуд. Муҳаммад ибни Абдулмалики Зиёт бозпурси маҳкама буд ва иттиҳоми Афшинро

¹ Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. С.5170-72.

² Таърих Байҳақӣ. Машҳад, 1360. С.193.

бармешумурд. Тибқи ахбори манобеъ ин бозпурсӣ аз ин қарор буд:

«Муҳаммад ибни Абдулмалик он ду кас (сүғдиён)-ро пеш хонд, ки чомаҳои жанда доштанд. Муҳаммад ибни Абдулмалик ба онҳо гуфт: Қазияи шумо чист?

Пуштҳои хешро бинамуданд, ки гӯшти он рехта буд.

Муҳаммад ба Афшин гуфт: -Ин дуро мешиносӣ?

Гуфт: -Оре, ин як муazzин ва он пешвои намоз, ки дар Ушрусана масcid бунёд карданд ва ман ба ҳар кадомашон ҳазор тозиёна задам. Зеро миёни ман ва шоҳони Суғд паймону шартномае ҳаст, ки ҳар қавмро ба дини худашон ва русумашон voguzoram. Инон ба хонае, ки бутони қавм, яъне мардуми Ушрусана дар он буд, тохтанд ва бутонро берун рехтанд ва онро масcid карданд. Ва ман ба сабаби ин ба ҳар кадомаш ҳазор тозиёна задам, ки тааддӣ карда буданд ва он қавмро аз маъбадашон мамнӯй дошта буданд.

Муҳаммад (хитоб ба Афшин) гуфт: -Он китоб чист, ки ба назди ту ҳаст ва онро бо тиллову гавҳар ва абрешим оростай, ки дар он куфри Худо ҳаст!

Гуфт: -Ин китобест, ки аз падарам ба ирс бурдаам ва дар он чизе аз навиштаҳои Аҷам ҳаст ва куфре, ки ёд кардай. Ман аз навишта баҳра мегирифтаам ва ҷуз онро раҳо мекардаам. Китобро ороста ёфтам ва ҳочатам водор накард, ки зевар аз он баргирам ва онро чунон ки буд, voguzoшtaam, чун китоби «Калила ва Димна» ва китоби Маздак, ки дар манзили ту ҳаст. Гумон надоштам, ки ин аз ислом бурун мебарад.

Гӯянд: Он гоҳ мубад пеш омад ва гуфт: -Ин (Афшин) хафашиударо меҳӯрд ва маро ба хӯрдани он вомедошт ва пиндошт, ки гӯшти он аз забеҳа обдортар аст. Ҳар рӯзи чаҳоршанбе як гӯсфанди сиёҳ мекушт. Васати онро бо шамшер мезад, он гоҳ аз миёни ду нимаи гӯсфанд мегузашт ва онро меҳӯрд. Як рӯз ба ман гуфт:

«Бо ин қавм (арабхο) дар хама чизҳο, ки ноҳушоянд доштам, ҳамроҳ шудам, чандон ки ба хотири онҳο равған ҳӯрдам ва бар шутур нишастам (подшоҳони эронӣ савори шутур шуданро нанг медонистанд) ва наълайн ба по кардам, аммо то кунун як мӯй аз ман наяфтода, яъне нура накашида ва хатна накарда».

Афшин гуфт: -Ба ман бигӯй, ин ки ин сухан мегӯяд, дар дини хеш муътамад аст?

Мубад маҷусие буд, ки ба дasti Мутаваккил мусулмон шуда буд ва бо вай ҳамдамӣ мекард.

Гуфтанд: -На.

Гуфт: -Пас, ба чӣ манзур шаҳодати касеро, ки бад-ӯ эътиимод надоред ва одилаш намедонед, мепазире?

Он гоҳ рӯй ба мубад кард ва гуфт: -Оё миёни манзили ман ва манзили ту дарё ё равзане буд, ки аз он ба ман бингарӣ ва хабарҳои маро аз он ҷо бидонӣ?

Гуфт: -На.

Гуфт: -Магар набуд, ки туро ба назди хеш мепазируфтам ва рози хешро бо ту мегуфтам ва аҷам будан ва рағбатам ба он ва ба мардумаш бо ту сухан мекардам?

Гуфт: -Чаро.

Гуфт: -Бинобар ин на дар дини хеш муътамадӣ ва на дар паймони хеш бузургвор, ки розе, ки бо ту гуфта будам, фош кардӣ.

Гӯянд: Пас мубад ба канор рафт ва Марзбон писари Таркаш (яке аз ҳокимони Суғд) пеш омад.

Ба Марзбон гуфтанд: -Инро мешиносӣ?

Гуфт: -Бале, ин Афшин аст.

Ба Афшин гуфтанд: -Ин Марзбон аст?

Гуфт: -Ин Марзбон аст.

Марзбон бад ӯ гуфт: -Аблаҳ, то кай шоҳ ба шоҳ мепарӣ ва ту дар ту мекунӣ? (яъне сафсата мекунӣ).

Афшин гуфт: -Ришдароз, чӣ мегӯй?

Гуфт: -Мардуми мамлакатат ба ту чӣ гуна менависанд?

Гуфт: Ҳамон гуна ки ба падараму ҷаддам менавиштанд.

Гуфт: -Бигӯ.

Гуфт: -Намегӯям.

Марзбон гуфт: -Магар ба ушрусанӣ (сүғдӣ) чунину чунин наменависанд?

Гуфт: -Чаро.

Гуфт: - Магар тафсири он ба арабӣ ин нест, ки «ба ҳудои ҳудовандон аз бандай вай фалон писари фалон?»

Гуфт: Чаро!

Мухаммад ибни Абдумалик гуфт: - Ва мусулмонон таҳаммул мекунанд, ки ба онҳо чунин гуфта шавад? Пас, барои Фиръавн чӣ монад, ки ба қавми хеш мегуфт: «Ман ҳудои волои шумоям».

Гуфт: -Дар бораи падари ман ва ҷадди ман ин одати қавм буд ва дар бораи ман низ. Аз он пеш, ки ба ислом дароям, хуш надоштам ҳештанро пойинтар аз онҳо ҳиҳам, ки итоати қавм нисбат ба ман табоҳӣ гирад.

Исҳоқ ибни Ироҳим гуфт: -Войи ту, эй Ҳайдар. Чӣ гуна ба назди мо ба номи Ҳудо қасам ёд мекунӣ ва мо қасами туро бовар медорем ва туро ба ҷои мусулмон мебарем, аммо ҳамон даъвӣ дорӣ, ки Фиръавн дошт?

Гуфт: -Эй Абулҳусайн, ин сурاءст, ки Уҷайф бар Алӣ ибни Ҳошим ҳонд ва ту бар ман меҳонӣ. Мунтазир бош, ки фардо кӣ онро бар ту меҳонад?

Гӯянд: Он гоҳ Мозиёр – фармонравои Табаристонро пеш оварданд.

Ба Афшин гуфтанд: -Инро мешиносӣ?

Гуфт: -На.

Ба Мозиёр гуфтанд: -Инро мешиносӣ?

Гуфт: -Оре, ин Афшин аст.

Ба Афшин гуфтанд: -Ин Мозиёр аст.

Гуфт: -Оре, акнун ӯро шинохтам.

Гуфтанд: Оё ба ў (Мозиёр) нома навиштī?

Гуфт: -На.

Ба Мозиёр гуфтанд: -Ба ту нома навишт?

Гуфт: -Оре, бародара什 Хош ба бародари ман Күхёр навишт, ки ин динсапед (зартуштī)-ро касе чуз ману ту ва чуз Бобак ёрӣ намекард. Бобак ба сабаби хумқаш, худашро ба куштан дод ва ман кӯшидам, ки маргро аз ў бигардонам, аммо хумқаш вайро ба ҷойе қашонид, ки дар он афтод. Агар ту (Мозиёр) муҳолифат кунӣ, ин қавм (араб манзур дастгоҳи хилофати Аббосӣ) ба чуз ман касе надоранд, ки ба муқобили ту фиристанд, ки саворону далерон ва ҷанговарон бо мананд. Агар ман сӯи ту оям, касе намонад, ки бо мо набард кунад, чуз се то арабону мағрибиён ва туркон. Араб ҳамсанги саг аст, порае пеши вай андоз ва сарашро бо чумоқ (гурз) бизан. Ин магасон, яъне мағрибиён ҳӯрандагони як саранд (яъне тоби муқовимат ва пойдорӣ надоранд ва дар андак замон пароканда мешаванд). Авлоди шайтонҳо, яъне туркон дар муддати як соат тирҳошон тамом мешавад ва он гоҳ саворон ба онҳо метозанд ва ҳамагишионро нобуд меқунанд ва ин чунон мешавад, ки ба рӯзгори Аҷам буда буд.

Афшин гуфт: -Ин бар зидди бародари хеш ва бар зидди бародари ман даъвое меқунад, ки маро мулзам намекунад, агар ин номаро навишта бошам, ки ўро сӯи хеш қашонам ва аз ҷониби ман итминон ёбад, ҷои эътиroz нест, ки вақте ман халифaro ба дasti хеш ёрӣ меқунам, ҳақ дорам ўро ба ҳила низ ёрӣ диҳам, ки пушти гардани инро бигирам ва пеши халифа орам, ки ба назди вай манзалат ёбад. Чунон ки Абдуллоҳ ibni Тоҳир ба сабаб вай ба назди халифа манзалат ёфтааст.

Он гоҳ Мозиёрро ба канор бурданд.

Вақте Афшин бо Марзбони Таркашӣ чунон сухан кард ва бо Исҳоқ ibni Иброҳим чунон сухан кард (эҳтиромро риоят накард ва густохона сухан гуфт), Ибни Абдуловуд (қозиу-л-кузот) Афшинро сарзаниш кард.

Афшин бад-ӯ гуфт: -Ту, эй Абуабдуллоҳ, бо дasti

хеш абоятро баланд мекунӣ ва ба шонаи хеш намениҳӣ, то вақте ки ба василаи он ҷамъеро ба қуштан дихӣ.

Ибни Абдувуд гуфт: -Ту покиза шудай? (Яъне ҳатна шудай?)

Гуфт: -На.

Гуфт: -Чаро аз ин бозмондӣ, ки сабаби камоли ислом аст ва покӣ аз он начосат?

Гуфт: Магар дар дини ислом эҳтиёт нест?

Гуфт: -Чаро!

Гуфт: -Бим доштам, ки агар ин узви пайкарамро бибурам, бимирам.

Гуфт: -Туро бо найзаву шамшер зарбат мезананд ва ин аз ҳузур дар набард бозат намедорад, аммо аз буриданӣ пӯсте ҳарос дорӣ?

Гуфт: - Он заруратест, ки пеш меояд ва вақте рух диҳад, бар он сабурӣ мекунам, аммо ин ҷизест, ки сӯи хеш мекашам ва эмин нестам, ки ба сабаби он ҷонам дар ояд. Намедонистам, ки тарки он (суннатӣ накардан) муниби бурун шудан аз ислом аст.

Ибни Абдувуд гуфт: -Кори вай (Афшин) барои шумо аён шуд. Эй Буғо (ба Буғои Бузург падари Мусои Турк) бигираш!

Гӯянд: Буғо даст ба камарбанди Афшин андоҳт ва ӯро қашид.

Гуфт: -Ман инро зудтар аз имрӯз аз шумо интизор мебурдам.

Буғо домани қаборо рӯи сараш баргардонид, он гоҳ ба назди гарданаш атрофии қаборо гирифт ва аз дари вазирӣ сӯи бардоштангоҳаш бурд».¹

Дар тамоми манобеи таърихие, ки ба нахве дар бораи Афшини Ҳайдари Ӯсрушанӣ иттилоъ медиҳанд, аз ин мурофиаи ӯ, ки Афшинро шахсияти далеру нотарс чилва медиҳад, низ ҳабар додаанд.

Афшини Ҳайдар ба зоҳир мусулмон шуд, бо хиёнат

¹ Табарӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.7. С. 5172-5177.

ба сарзамини ниёгон ва хонадони худ дар дастгохи хилофат ба тадриҷ масири тараққиро паймуд. Чун аз зиракӣ ва фаросат бархӯрдор буд, сабқатро аз дигарон рабуд ва бо ҷонибдорӣ аз хилофати Аббосӣ, ба ҳалифагони он Маъмуну Мұтасим маншай ҳадамоти фаровоне шуд. Дар ҷангҳои муҳталиф дар Миср, Шом, Рум ва сипас дар Эрон (дар ҷанг бо Бобак) ширкат кард ва пирӯз шуд. Ӯ ҳамаи ин корҳоро барои як ҳадаф, ба даст овардани ҳукумати Ҳурасони Бузург анҷом медод. Аммо дар расидан ба ин ҳадаф рақибони сарсаҳте монанди Тоҳириён садди роҳи ӯ буданд, ки тамоми ҳаракот ва корҳои Афшини Ҳайдарро зери назар доштанд ва мунтазири фурсате буданд, то ӯро нобуд биқунанд. Ин буд, ки рақибони Афшини Ҳайдар бо истифода аз фурсати муносибе, ки ба онҳо даст дод, ӯро, ки рӯз ба рӯз бар қудрату азаматаш афзуда мешуд, ба ҳусус баъд аз пирӯзӣ бар Бобаки Ҳуррамдин ва шикаст додани румиён поягоҳи бисёр азimu бошкуқӯҳ дар хилофати Аббосӣ қасб кард, аз авчи қудрат ба нишеби зиллату ҳорӣ бикашиданд.

Чун Мұтасим медонист, ки наметавонад ошкоро Афшини Ҳайдарро, ки масдари ҳадамоти зиёде барои ӯ ва хилофаташ буд, шабехи Бобаки Ҳуррамдин ва Мозиёр ибни Қоран бо шиканча ба дор занад, бинобар ин тасмим гирифт ӯро зиндонӣ кунад ва масмумаш созад. Байҳақӣ дар ин боб менависад: «Пас Мұтасим бифармуд, то табаке ангур заҳр баркарданду сўи Афшин бурданд. Афшин гумон бурд, ки андар он заҳр аст. Онро наҳӯрд. Ва Мұтасимро бигуфтанд. Фармуд, ки аз ӯ таом бозгиред. Бозгирифтанд, то аз гуруснагӣ бимурд... Ва ин ба соли дувисту бисту шаш (841) буд».¹

¹ Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. С.1598.

Табарӣ марги ӯро дар моҳи шаъбони соли 226 ҳ.қ. мусодиф ба моҳҳои май-июни соли 841 зикр кардааст.¹ Академик В.В.Бартолд ба ин назар аст, ки чун Афшини Ҳайдар ба инҳироф аз ислом гунаҳкор шуд, халифа ӯро маҳкум ба гурӯснагӣ намуд, ки маргаш дар асари он фаро расид.²

Муаллифи таърихи манзуми «Ҳумоюннома» Ҳаким Зачҷоҷӣ, ки дар асри XIII зиндагӣ кардааст, достони пур аз фарозу нишеби зиндагии Афшини Ҳайдарро ба назм оварда, аз чумла дар бораи маргаш менависад:

*Чу монд он сарафroz дур аз таом,
Бимурд андар он ҷой бе ному ком.
Шикам гурсина ҷон ба яздон супурд,
Касе пешӣ ўпорае нон набурд.
Варо мурда бурданду овехтанд
Бар ӯ ҳамгинон хуни дил реҳтанд.*³

Ҷойи таъкид аст, ки Афшини Ҳайдар бо он ҷойгоҳи шомихе, ки дар хилофат дошт, на танҳо бо ирсоли корвонҳои дороиҳо ва амвол, инчунин дар умури муҳимтаре метавонист масдари хадамоти шоистатаре ба қишивар ва мардумаш бошад.

Пас аз марги Афшини Ҳайдар барои расидан ба ҳукумати Ҳурросон барои Тоҳириён дигар рақибе намонда буд. Дигар ин ки халифаҳои Бағдод ин воқеиятро дарк карда буданд, ки сарзамиҳои ғасбшудаи васеи шарқиро аз тарики ирсоли паёпайи лашкар на танҳо идора кардан наметавон, балки

¹ Абуцаъфар Мухаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули вали-мулук. Китоби 8. Мутарҷим Абулқосими Поянда. Бо таҳрир ва тасҳехи Н.Амиршоҳӣ. Душанбе, 2014. С.5197.

² Бартольд В.В. Афшин // Сочинения. Т.II. Часть.2. Москва:Наука, 1964 С.497.

³ Ҳаким Зачҷоҷӣ. Ҳумоюннома. Таърихи манзуми Зачҷоҷӣ Ч.1. Тасҳехи А.Пирниё. Техрон, 1383. С.621.

бефоидა низ ҳаст. Зеро ба Тоҳириён, ки аз нуфуз ва маҳбубияти маҳаллӣ бархӯрдор буданд ва тавоноии идораи ҳукумат ва таъмини аминияти марзҳои Ҳурносонро доштанд, маҳол аст аз роҳи зӯргӯй таҳмили ирова кард. Илова бар ин халифаҳои Бағдод касонеро, ки мисли Тоҳириён тавонист бо онон мудоро кард, суроғ надоштанд. Ин далелҳо боис шуданд, ки халифаи Аббосӣ Маъмун бо вучуди исёни Тоҳир алайҳи ў, пас аз маргаш ҳукумати намояндагони ин дудмонро тайид кунад ва ҳатто яке аз дӯстони Тоҳир Аҳмад ибни Абухолидро, ки дар расидани Тоҳир ба ҳукумати Ҳурносон талош карда буд, барои кумак ба Талҳа ва эҷоди субот дар Ҳурносон ба ин минтақа гусел дорад.

Сабаби дигари таҳамmul кардани ҳукумати Тоҳириён дар Ҳурносон боз дар он буд, ки ин замон дар Озарбойҷон Бобаки Ҳуррамдин исён бардошта, шадидтарин зарбаҳоро ба сутунҳои истиқомати хилофати Аббосӣ ворид мекард. Қиёми Бобаки Ҳуррамдин дар Озарбойҷон ва Мозиёр дар Табаристон алайҳи Аббосиён боис шуд, ки хилофат бештар масруфи ҷанг бо онон бошад ва Тоҳириён дар паймудани масири мустақил бештар комёб гарданд.

Хориҷиён низ бо сарварии Ҳамзази Хориҷӣ дар ноҳияҳои Систон хуруҷ карда буданд. Тоҳириён дар набардҳо бо хориҷиён пирӯз шуда, Систонро зери нигини фармони худ оварда, назму амниятро дар марзҳои давлати хеш барқарор карданد Ин амр халифаи Бағдодро маҷбур месоҳт, ки бо ситезе, ки Тоҳир ба онҳо бархӯрд намуд буд, таҳамmul кунанд ва оромиши пойдореро, ки Тоҳириён дар Ҳурносон барқарор соҳтанд, дучори дигаргунӣ ва ихтилол нанамоянд.

Ба таври қуллӣ метавон гуфт, ки истиқлол ба сурати комил фақат дар поёнии умри Тоҳир ба худ маънӣ қасб кард ва он ҳам ба сабаби шахсият ва

пуштивонаҳои ӯ буд. Аббосиён ба таҷриба дарёфтанд, ки фақат ин хонадон бо нуфузе, ки дар Ҳурӯсон доранд, метавонад дар ин сарзамини саркаш ҳукумат кунанд ва бо вучуди ин ки онҳо гомҳое ба сӯи истиқлол бардоштаанд, робитаро бо хилофат қатъ нанамоянд. Пас аз даргушашти Тоҳир ибни Ҳусайн миёни бозмондагонаш ва халифаҳои Аббосӣ робита бар пояи мудоро ва ниёзмандиҳо бо ҳамдигар барқарор гардид.

Аmmo Яъқуби Лайси Саффорӣ бо расидан ба ҳукумати Ҳурӯсон заминаҳои ҳама гуна мудоро ва муғоҳима бо хилофати Аббосиро аз миён бардошт. Ин замонро, ки бо вазидани боди мурод киштии ҳурӯсениёнро ба соҳили мақсад мерасонд, фарзандони силаҳшӯри он бо нарҳи ҷони хеш дар натиҷаи муборизаҳои тӯлонӣ фароҳам оварданд.

Саффориён барҳоста аз Систонанд ва насаби хешро ба Ҳусрави Парвизи Сосонӣ (590-628), ки пас аз Ҳусрави Анӯшервон номитарин подшоҳи Сосонист, мепайванданд. Ҷуноне ки ба мушоҳида мегирем, тамоми намояндагони ҳукуматҳои маҳаллии баъд аз вуруди ислом дар сарзамини Эрон ва Ҳурӯсони Бузург ташкилшуда, ба нахве худро ба яке аз хонадонҳои маъруфи ҳукуматгари қабл аз исломии Эрон ва Ҳурӯсони Бузург мансуб кардаанд. Сабаби ин интисоб аз як тараф вокуниши мардумони ин сарзаминҳо дар муқобили шовинизми арабӣ ва ба таҳқир «аҷам» гуфтани кишвари онҳо бошад, аз тарафи дигар ба ин тартиб ашрофи маҳаллии ҳукуматҳоҳ тавонистанд аз эҳсоси ватанпарастии онон истифода кунанд ва бо бедор кардани ғурури қавмӣ ва наҷодӣ дар расидан ба аҳдофи хеш аз кумак ва ёрии онҳо баҳраманд гарданд. Ба ин тарик мебинем, ки қудратҳоҳони маҳаллӣ дар сарзамини Эрон ва Ҳурӯсони Бузург аз шумори эронитаборон ва туркон ҳамагӣ насаби худро ба гунае ба хонадони Сосониён мепайвандиданд. Аз сулолаҳои ҳукуматгари турк дар

Хурносон Фазнавиён, ки резахӯрони дастурхони Сомониён буданд, барои машруият баҳшидан ба ҳокимияти худ дар сарзамињҳои тоҷикон, табори худро ба Яздигурди сеюм – охирин шоҳи Сосониён пайвандиданд.¹

Ба сабаби хешпайвандии хонадонҳои ҳукуматгар дар Хурносон Бузург бо Сосониён буд, ки ин дудмон баъд аз гузаштани асрҳои зиёде аз заволи давлаташон ҳеч гоҳе дар Эрон ва Хурносон Бузург фаромӯш нашуданд.

Яъқуби Лайси Саффорӣ, ҷавонмарди аҳли Систон ба далели маҳбубияте, ки миёни мардуми ин вилоят ба хотири ҷангҳо бо хориҷиён ба даст оварда буд, тавонист бо қудрате, ки дошт ба ҳукумати ин вилоят бирасад. Тамоми руҳдоднависони асрҳои миёна дар шуҷоат, далерӣ, боҳушӣ ва сиёсатмадории Яъқуби Лайс иттифоқӣ назар доранд.

Баъд аз даргузашти муқтадиртариҳ ҳокими Тоҳирии Хурносон Абдуллоҳ ибни Тоҳир дар рабеу-л-аввали соли 230 ҳ.к.² /ноябр-декабри 844 уфуқҳои давлатдории Тоҳириён дар Хурносон оҳиста-оҳиста бо расидани намояндагони камистеъдоди онҳо тира мегашт. Чун Тоҳир ибни Абдуллоҳ (Тоҳири дувум, 844-862) вафот кард ва писараш Муҳаммад (862-873), ки ҳанӯз ҷавон буд, ба ҳукумат расид «ҷамоате аз хориҷиён ва ҷуз онон дар Хурносон ҷунбиш карданд ва хориҷиён ҷунон бисёр шуданд, ки наздик буд бар Систон мусаллат шаванд. Пас Яъқуб ибни Лайс, маъруф ба Саффор аз далерон ва паҳлавонон бад-он муҳим қиём кард ва аз Муҳаммад ибни Тоҳир дастуре хост, то довталабонро фароҳам созад ва ба ҷангҳо ҳавориҷ равад. Муҳаммад вайро дар анҷоми он изн дод ва раҳсипори Систон шуд ва ҳавориҷи он ҷоро ронд ва сипас ба сӯи Кирмон пеш

¹ Камол Ҳ. Насабшиносӣ. Душанбе, 2017. С.23.

² Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. С.488.

рафт ва чунон кард то он ки шаҳрҳоро аз онон пок гардонид ва манзалати бузург ёфт ва пас Мустайн (халифаи Аббосӣ 862-866) ба Муҳаммад навишт, ки ӯро волии Кирмон қунад ва Яъқуб дар Кирмон бар сари кор монд ва дар он билод асари неку дошт».¹

Аз замони халифаи Аббосӣ Мунтасир (861-862) хилофат дастхуши буҳрони шадиди сиёсӣ гардида, то омадани Саффориён ба ҳукумат, яъне то соли 873 чаҳор халифа: Мустайн (862-866), Муътаз (866-869), Муҳтадӣ (869-870) ва Муътамид (870-892) яке паси дигаре иваз мешаванд.

Яъқуби Саффорӣ дар андешаи тавсеаи марзҳои қаламрави ҳукумати хеш афтод ва дар ибтидо ба Кирмону Шероз лашкар қашид ва ин вилоятҳоро тобеи ҳуд соҳт. Дар моҳи шаъбони соли 257 ҳ.қ./июн-июли соли 871 халифаи Аббосӣ вилоятдории Балху Тахористон ва вилоятҳои мучовири он чун Кирмон, Систон ва Синдро ба Яъқуби Лайси Саффорӣ дод.²

Халифаи Аббосӣ аз густариши сарзаминҳои зери итоати Яъқуби Лайс дар Хурросон ноҳушнуд ва бо вуҷуди он ки ӯ мӯтаризи ворид шудани Якуби Лайс ба Нишопур – пойтаҳти Тоҳириён буд, аммо бо баҳонаи таъқиби рақибонаш, писарони Солеҳи Сичзӣ – Абдуллоҳ, Фазл ва Аҳмад 4 шавволи соли 259 ҳ.қ. / 4 июли соли 873 Яъқуби Лайс вориди ин шаҳр шуд ва оҳирин ҳокими Хурросон аз дудмони Тоҳириён – Муҳаммад ибни Тоҳир ва ахли хонаводаашро боздошт карда,³ ба ҳукумати Тоҳириён поён баҳшид.

Дар ҳабар аст, ки ба Яъқуби Лайс гуфтанд: мардуми Нишопур мегӯянд, ки Яъқуб маншури халифаро надорад ва хориҷист. Яъқуб мунодиро дастур

¹ Ибни Вазехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. С.526.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 8. С.5562.

³ Ҳамон ҷо. С.5589.

дод, ки бузургон ва уламову фуқаҳои Нишопурро даъват қунад, то маншури халифаро барояшон арза дорад. Бомдоди рӯзи дигар бузургони Нишопур ба даргоҳ омаданд ва Яъқуб ҳочибро фармуд то маншури халифаро ба ҳозирин нишон дихад. Ҳочиб аз дастори мисрӣ теги ямониро, ки андар он печида буданд, берун овард ва пеши Яъқуб ниҳод. Яъқуб гуфт: «Тег на аз баҳри он овардам, ки ба ҷони касе қасде дорам, аммо шумо шикоят кардед, ки Яъқуб аҳди амиралмуъминин надорад. Ҳостам, ки бидонед, ки дорам! Боз гуфт: «Амиралмуъмининро ба Бағдод на ин тег нишондааст?» Гуфтанд: «Бале». Гуфт: «Маро бад-ин ҷойгоҳ низ ҳамин тег нишонд. Аҳди ману они амиралмуъминин якест».¹

Аз ин ахбори таърихӣ маълум мешавад, ки Яъқуби Лайс дар тайиди ҳукумати хеш дар Ҳурносон ба маншури халифаи Бағдод арзише қоил намешавад. Ин амал бидуни тардид баёнгари аз миён рафтани нуфузи сиёсию низомии хилофати Бағдод дар Ҳурносон аст. Аммо халифаи Аббосӣ барои ҳифзи робита бо Ҳурносон маншури рамзии ҳудро ба Яъқуби Лайс мефиристад. Бино ба ахбори Табарӣ халифаи Аббосӣ Мұйтамид дастур дод, то Ҳурносону Табаристон ва Гургону Рай ва Форс ва нигаҳбонии Бағдод ба Яъқуби Лайс voguzor шавад.²

Ин шермардро, ки дар конуни устураҳои паҳлавонӣ – Систон зода ва бузург шуда буд, халифаи араб меҳост бо voguzor кардани як ҳукумати маҳдуде розӣ созад ва баъдан бо макр, ки тору пуди зиндагияшон бо он бофта шуда буд, аз миён бардорад.

Яъқуби Лайс хуб медонист, ки истиқтоли Ҳурносонро касе ба ў эҳдо накардааст ва ба даст овардани ҳукумати Ҳурносонро мадюни нерӯи бозу ва

¹ Таърихи Систон. С.224-225.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 8. С.5596.

шучоати хеш, инчунин далерии сипохиёнаш медонад.

Дар хабар аст, ки Яъқуби Лайс пеш аз он ки Хуросонро аз қайди ҳукумати хулафои Аббосӣ раҳой бахшад, рӯзе дар Систон бо ҷавонони ҳамсоли худ нишаста буд. Аз ҳар дар сухан мерафт ва аз зароифу латоифи чизҳо гуфта мешуд. «Яке гуфт: «Некутарин ҷома он аст, ки атлас бад-ӯ занад». Дигаре гуфт: «Беҳтарин қулоҳ он аст, ки аз дебои румӣ бисозанд». Севумӣ гуфт: «Хуштарин манзараи бӯstonҳои пургулу райҳон ва назифтарин сояҳо сояи беду дилнавозтарин нағмаҳо овози булбул аст». Чун навбат ба Яъқуб расид, гуфтанд: «Ту низ сухане бигӯ». Гуфт: «Ҷомаи некутарин аз раҳ ва қулоҳи беҳтарин аз худ ва манзараи хуштар аз майдони набард алайҳи золимон ва сояи назифтар аз сояи найза ва овози дилнавозтар аз шиҳаи асп нест».¹

Бо ин хисоли размҷӯй ва истиқлолҳоҳӣ, ки Яъқуби Лайс дар ниҳоди хеш дошт, вогузор кардани сарзамиҳои зикршуда аз ҷониби ҳалифа, ки ин ҳамаро ӯ бо шамшер фатҳ карда буд, ин сафшикани систониро дилхуш намедошт. Яъқуби Лайс ҳамеша орзу мекард рӯзе ҳукумати бани Аббосро дар маҳдаш сарнагун созад. Ба ин мақсад дар баҳори соли 876 ба ҷониби Бағдод лашкар қашида, Ҳузистонро тасхир кард ва озими Бағдод гардид. Ҳалифаи Аббосӣ ба назди Яъқуби Лайс расули хешро фиристод ва ба ӯ навишт, ки: «Ту ба Бағдод ҳеч коре надорӣ, ҳамон савобтар, ки Кӯҳистон ва Ҳурсон ва Ирокро нигоҳ медорӣ ва мутолеат мекунӣ, то ҳалал ва дилмашгулӣ таваллуд накунад».² Аммо ин нома дар «Таърихи Систон» комилан ба муҳтавои дигар аст, ки овардани онро савоб медонем. Ҳалифа «сӯи Яқуб номае кард, ки фазл қунад ва бипояд, то дидоре қунанд ва ҷаҳон

¹ Дорад садаф гуҳар ба лабу. С.73.

² Ҳоҷа Низомулмулк. Сиёсатнома. С.46.

ба ту супорем, то ту чаҳонбон бошӣ, ки ҳама чаҳон мутобеи ту бошанд ва мо он чи фармон дихӣ, бар он ҷумла биравем ва бидонӣ, ки мо ба хутба басандар кардаем, ки мо аз аҳли байти Мустафоем ва ту ҳаме қуввати дини ў кунӣ. Ва ба дорулкуфр туро газзот бисёр будааст, ба Ҳинд андар бишудӣ бо Сарандеб ба аксои дарёи Муҳит ва ба Чину Мочин андар омадӣ ва ба Туркистон берун омадӣ...Ҳаққи ту бар ҳама ислом воҷиб гашт ва мо фармон бад-он додем, то туро ба Ҳарамайн ҳаме хутба кунанд, ки ҷунин осори хайр аст туро андар олам ва қасеро андар ислом пас аз Абубакр ва Умар он осори хайру адл набудааст, к-андар рӯзгори ту буд. Акнун мо ва ҳама мусулмонон муъини туем, то ҷаҳон ҳама бар дasti ту ба як дин, ки он дини ислом аст, бозгардад».¹

Яъқуби Лайс, ҷуноне ки Масъудӣ менависад, ҳеч қасро дар машварати тадбири умури ҳуд даҳолат намедод, то ҳадафи ў ошкор гардад.² Бинобар ин, рисолати лашкаркашии ҳешро пинҷон дошта, агар мактуби халифа, ки муаллифи «Таърихи Систон» овардааст, ҳатто агар воқеяят дошт, тазвир пиндошта, ба халифа навишт, ки маро орзу он аст, ки ба даргоҳ оям ва расми хидмат ба ҷой орам.³ Аммо халифа Муътамид ба садоқати Яъқуби Лайс шак овард ва ба дарбориёнash гуфт, ки Яъқуби Лайс «сар аз ҷанбари итоати мо берун кардааст ва ба ҳиёнат ин ҷо меояд».⁴ Халифа дастури омодабоши ҷанг ба лашкар дод. Ҷун Яъқуби Лайс ба Бағдод наздик шуд, дар баробари лашкаргоҳи халифа ҳайма зад ва исёни ҳудро ошкор кард. Яъқуби Лайс ба назди халифа сафири ҳудро фиристода, ба ў пешниҳод кард, ки Бағдодро тарқ гӯяд. Халифа Муътамид ду моҳ

¹ Таърихи Систон. С.232.

² Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ҷ.2. С.603.

³ Ҳоҷа Низомулмулк. Сиёсатнома. С.46.

⁴ Ҳамон ҷо. С.47.

замон хост, аммо Яъқуби Лайс ризоят надод. Халифаи Аббосӣ даст ба тадбир зад ва гумоштагонашро ба лашкаргоҳи Яъқуб фиристод, то миёни фармондехони ўалайҳи Яъқуб ба ин мазмун таблиғ кунанд: «Яъқуб осӣ шудааст ва бад-он омадааст, то хонадони Аббос барканад ва муҳолифи ўро аз Маҳдия¹ биёварад ва ба чойи вай биншонад ва суннат бардорад ва бидъат ошкор кунад».² Ин таблиғ муассир афтод ва дар ҷанг бо халифаи Аббосӣ офтоби пирӯзӣ ба рӯйи Яъқуби Лайс тулӯй накард, зеро теъдоди зиёди амирони лашкараш фирефтаи суханони мубаллиғони Муътасим шуда, ўро дар майдони ҷанг, ки дар моҳи раҷаби соли 262 ҳ.к./ апрели соли 876³ (Ҳавоғӣ рӯзи баргузории набардро мушахас 5 раҷаби соли 262 ҳ.к. /4 апрели соли 876 зикр кардааст⁴) дар маҳалле дар васати Бағдод ва Восит бо номи Азтарбад миёни сипоҳи Яъқуби Лайс ва халифаи Бағдод рӯх дод, тарқ гуфта, ба лашкари халифа пайвастанд.

Чуноне ки гуфта омад, ҳадафи ҳудро ошкор нагуфтани Яъқуби Лайс, ба танҳоӣ тасмим гирифтани маҷварат нанамудан бо фармондехони сипоҳаш аз иштибоҳоти сангини ў буд, ки душманаш аз он сӯйистифода намуд ва он боиси шикасташ гардид.

Иловатан, дар ин набард халифаи Аббосӣ Муътамид даст ба тадбиру ҳиллаи дигар зад. Бино ба аҳбори Масъудӣ дар ҷойи фурӯд омадаи Яъқуби Лайс наҳре бо

¹ Маҳдия- шаҳрест дар шимоли Африқо, ки пойтахти Фотимиён буд, ки рақиби хулафои Бағдод ба шумор меомад ва дар сарзамини Тунис воқеъ аст. Бино ба аҳбори Носири Ҳусрав ин шаҳр аз ҷониби шаҳсе бо номи Маҳдӣ, ки аз бастагони Ҳусейн ибни Алӣ – писари Алӣ ибни Абутолиб буд, пас аз ишғоли Мағриб ва Андалусия аз ҷониби арабҳо соҳта шудааст. Насир-и Ҳусрау. Сафар-намэ. Перевод и вступительная статья. Е. Э. Бертельса. М.-Л., 1933. С. 102.

² Ҳоҷа Низомулмулк. Сиёсатнома. С.48.

³ Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. С.600.

⁴ Фасехӣ Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Ч.1. С.385.

номи Сайб буд, ки лашкари халифа мачрои онро ба тарафи лашкари ў гардонид ва оби ин нахр сахоро гирифт. Ин хабарро «Таърихи Систон» низ тасбит мекунад.¹ Дар натиҷаи ин амал пойи аспон ва шутурони лашкари Яъқуби Лайс дар гил дармонда, ҷанг кардан барои онҳо мушкил афтод, ки он сабаби шикасти лашкари ҳуросониён гашта,² дар ин набард Яъқуби Лайс заҳмӣ шуд. «Се тир, -менависад Табарӣ, -ба гулӯ ва дасти Яъқуб расид... Яъқуб бо ҳаввоси ёрони хеш поймардӣ кард, то бирафтанд ва аз набардгоҳ чудо шуданд».³

Носири Ҳусрав моҳи шавволи соли 443 ҳ.к./февраль-марти соли 1052 аз Басра ба ҷониби шарқ ҳаракат карда, аз тариқи шаҳрҳои Убулла ва Уббодон ба шаҳри Мехрубон, ки дар шимолу шарқи Ҳаличи Форс ҷойгир аст, мерасад. Дар иртибот ба ин шаҳр дар «Сафарнома»-и хеш ҷунин зикре дорад: «Ва дар масҷиди одинаи он ҷо (шаҳри Мехрубон) бар минбар номи Яъқуби Лайс дидам навишта. Пурсидам аз яке, ки ин ҳол ҷи гуна будааст? Гуфт, ки Яъқуби Лайс то ин шаҳр гирифта буд, валекин дигар ҳеч амири Ҳуросонро он қувват набудааст».⁴ Дар идома ин муаллиф менависад, ки «Ва дар ин таъриҳ (моҳи шавволи 443 ҳ.к.), ки ман ин ҷо расидам, ин шаҳр ба дасти писарони Абоколинҷор буд, ки малики Порс буд».⁵

Яъқуби Лайс дар авоҳири умр дубора бо лашкари ҳуд Ҳузистонро ба даст овард ва тасмим гирифт бо халифаи Аббосӣ дубора вориди набард гардад. Халифаи Аббосӣ ҳабар ёфт, ки Яъқуби Лайс дар Ҳузистон омодагӣ ба ҷанги халифа мегирад ва ба назди ўқосиде

¹ Таърихи Систон. С.232.

² Масъудӣ. Муруҷу-з-заҳаб. Ч.2. С.600-602.

³ Табарӣ. Таъриҳу-р-русули ва-л-мулук. Китоби 8. С.5598.

⁴ Носири Ҳусрав. Сафарнома // Қуллиёт. Ч.II. Тахия ва тадвини А.Девонакулов, А.Алимардонов, С.Сулаймонов ва диг. Душанбе: Ирфон, 2003. С.755.

⁵ Носири Ҳусрав. Сафарнома. С.755.

бо номае фиристод, ки паёми халифа ба Яъқубро Низомулмулк аз қарори зайл зикр меқунад: «Моро маълум гашт, ки ту марде содадилӣ ва ба сухани мухолифон фирефта шудӣ ва оқибати корро нигоҳ накардӣ...Акнун донам, ки бедор гаштай ва аз ин карда пушаймонӣ. Ва аморати Ироку Хурросонро ҳеч кас аз ту шоистатар нест... ва туро хидмат бисёр аст наздики мо....Чун мо аз сари ин ваҳшат даргузаштем ва кардаи ўро нокарда ангоштем, бояд ки ў низ аз сари ин ҳадис даргузараҷ ва бархезаду ҳар чи зудтар ба Ироку Хурросон равад...»¹

Низомулмулк дар идома менависад: «Чун Яъқуб номаи халифа бихонд, ҳеч гуна дилаш нарм нашуд ва бар он карда пушаймон набуд. Бифармуд то тара² ва моҳӣ ва пиёзе чанд бар табаке чӯбин ниҳоданд ва пешӣ вай оварданд. Он гах бифармуд то расули халифаро дароваранд ва биншонанд. Рӯй сӯи расул карду гуфт: «Бираvu халифаро бигӯ, ки ман марди рӯйгарзодаам³ ва аз падар рӯйгарӣ омӯхтаам ва хӯрдании ман нони ҷавин ва моҳӣ ва тараву пиёз будааст. Ва ин подшоҳӣ ва ганҷ ва хоста аз сари айёри ва шермардӣ ба даст овардаам, на аз падар мерос дорам ва на аз ту ёфтаам. Аз пой наншинам, то сари ту ба Маҳдия нафиристам ва хонадони туро вайрон накунам. Ё он чи гуфтаам бикунам ё ҳам ба сари нони ҷавин ва моҳиву тара боз шавам. Ва инак ганҷҳоро дар боз кардам ва лашкарҳоро бихондам».⁴

Баъд аз ин Яъқуби Лайс дигар фиристодагони халифаро, ки мукаррар назди ў меомаданд, қабул накард. Аммо ба тирадӯзии озодагони Хурросон Яъқуби

¹Хоча Низомулмулк. Сиёсатнома. С.49.

²Навъи сабзачоти хуроқӣ.

³Рӯйгар – мисгар

⁴Хоча Низомулмулк. Сиёсатнома. С.49-50.

Лайс дар Гунди Шопур гирифтори бемории қулинҷ шуда,¹ бино ба ахбори Масъудӣ 23 шавволи соли 265 х.қ./18 июня соли 879,² тибқи иттилои «Таърихи Систон» 20 шавволи 265х.қ/ 15 июня соли 879³ ва мувофиқи хабари Хавоғӣ 14 шавволи 265 х.қ./ 9 июня соли 879⁴ дунёро падруд гуфт. Табарӣ бидуни зикри моҳ соли вафоти Яъқуби Лайсро 265 х.қ.⁵ зикр мекунад, аммо дар «Мучмалу-т-таворих» соли вафоти ў 266 х.қ. омадааст, ки иштибоҳ аст.⁶

Дар «Таърихи Систон» омада аст, ки Яъқуби Лайс 17 солу 9 моҳ амирӣ карда, Хурносону Систон, Кобулу Синд, Ҳиндӯ Форс ва Кирмон зери фармони вай буданд ва 7 сол дар Ҳарамайн дар хутба номаш зикр мешуд.⁷ Аммо Хавоғӣ муддати ҳукумати ўро «понздаҳ солу панҷ моҳ буд», -мегӯяд.⁸

Баъд аз марги ў бародараш Амр ибни Лайс фармонравои Кирмон ва Систон шуда, дар ибтидои ҳукумат бо халифаи Аббосӣ байъат кард ва халифаи Аббосӣ маншури ҳукумати Форсу Исфаҳон, Систону Кирмон, Синду қисме аз Хурносонро ба ў дод,⁹ машрут ба ин ки ҳар сол халифаро «бист бор ҳазор – ҳазор дирам фиристад».¹⁰ «Кори ў,-менависад Хавоғӣ,- ба мартабае расид, ки дар Бағдод баъд аз халифа хутба ба

¹Хоча Низомулмулк. Сиёсатнома. С.50; Фасехӣ Хавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ч.1. С.387.

²Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. С.600.

³Таърихи Систон. С.233.

⁴Фасехӣ Хавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ч.1. С.387.

⁵Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 8. С.5622.

⁶Мучмалу-т-таворих. С.365.

⁷Таърихи Систон. С.233.

⁸Фасехӣ Хавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ч.1. С.387.

⁹Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 8. С.5622; Фасехӣ Хавоғӣ. Мучмали Фасехӣ. Ч.1. С.388.

¹⁰Таърихи Систон. С.234.

номи ў кардан».¹

Баъди чанде Амр ҳукумати тамоми Хуросони Бузургро аз халифаи Аббосӣ талаб кард. Дар зимн Гардезӣ менигорад: «Ба рӯзгори Амр ибни Лайс Мовароуннаҳр Исмоил ибни Аҳмад дошт. Ва Амр вилояти Мовароуннаҳр аз Муътазид бихост».²

Халифаи Аббосӣ нигарониҳое аз Амр дошт ва ҳарос мекард, ки бо соҳиб шудан ба Хуросони Бузург мабодо ба роҳи бародар равад, зоро ба қавли Давлатшоҳи Самарқандӣ ин замон «сесад ҳазор савор лашкар дошт».³ Дар ин иртибот Низомулмулк менависад, ки «ҳарчанд Амр ин эътиқод (яъне сарпечӣ аз хилофат) надошт, vale ҳалифа аз ин маънӣ андеша ҳамекард».⁴ Бинобар ин тадбирае дар ин роҳ андешид ва дар посуҳи ин талаби Амр гуфт, ки агар дар ҷанг бо амир Исмоили Сомонӣ пирӯз шавад, ҳукумати Хуросон ба дasti ў ҳоҳад буд. Ба назди Исмоили Сомонӣ ба Бухоро низ қосиде фиристод ва навишт, ки «хуруҷ кун бар Амири Лайс ва лашкар бикаш ва мулук аз дasti вай берун кун, ки ту ҳақтарӣ аморати Хуросон ва Ироқро, ки ин мулук солҳои бисёр падарони туро будааст».⁵

Халифаи Аббосӣ бо таҳрики ҳар ду ҷониб ба ҷанг, хост аз нуғузи фазояндаи Саффориён бикоҳад ва дар навбати худ Саффориён ва Сомониёнро масруфи ҷангҳои дохилӣ дошта, ба ин васила ҳузури хилофатро, ки дар Хуросони Бузург камранг шуда буд, ҳифз кунад. Халифаи Аббосӣ дар амалий соҳтани тадбiri худ то андозае муваффақ гашт. Чуноне ки маълум аст, тайи

¹Фасехӣ Ҳавоғӣ. Мұчмали Фасехӣ. Ҷ.1. С.387.

² Гардезӣ. Зайну-л-ахбор. Барги 105.

³ Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуаро. Тажияи М.Нуруллоева. Ҳучанд: Ношир, 2015. С.117.

⁴ Ҳоҷа Низомулмулк. Сиёсатнома. С.50.

⁵ Ҳамон ҷо. С.50.

чангхое Амр аз Исмоили Сомонӣ шикаст хӯрд, асир афтод ва ба Бағдод фиристода шуд, ки дар он ҷо ба қатл расид. Аммо ба гуфтаи Давлатшоҳи Самарқандӣ Амри Саффорӣ «дар банду ҳабси ал-Муътазиз – ҳалифаи Бағдод аз гуруснагӣ бимурд».¹

Муаллифони манобеи таърихии мавҷуд, ҷо онҳое, ки ба арабӣ ва ҷиҳо касоне, ки ба форсӣ асарҳои худро навиштаанд, бо назардошти он ки бештари онон бо таваҷҷӯҳи ҳос бозтобдиҳандай муҳити сиёсӣ ва иҷтимоии хилофати Аббосӣ буданд, бинобар ин куллан бо Саффориён ҳусумат меварзанд. Ин мурриҳон ба насаби Саффориён бо дидаи ҳақорат менигаранд ва ононро исёнгароне медонанд, ки бар зидди ҳулафои Аббосӣ барҳоста буданд ва дар назари онҳо Саффориён беш аз роҳзанон касони дигаре набудаанд. Масалан, Табарӣ аз мактубе ёд мекунад, ки ба ҳангоми лашкаркашии аввали Яъкуби Лайс ба ҷониби Бағдод ба таърихи 11 раҷаби соли 262 ҳ.к./ 10 апрели соли 876 иншо гардида, ба мардум ҳонда мешавад. Дар ин мактуб Яъкуби Лайсро «малъуни буруншуда аз дин» ном мебаранд.²

Амирони аввали Саффорӣ чун Яъқуб ва Амр дар эҳсосоти мазҳабии хеш таассуб надоштанд. Бо вучуди ин муарриҳон борҳо ононро ба роғизӣ ва муҳимтар аз ҳама ба ҳамдилӣ бо ҳавориҷ муттаҳам кардаанд. Зоро фирқаи ҳориҷӣ назар ба дигар нуқоти сарзаминҳои шарқӣ дар Систон муддати тӯлонӣ фаъолият кардааст. Низомулмулк Яъкуби Лайсро ҳатто исмоилий медонад: «Доиён мар ўро бифирефтанд ва дар сир дар байати исмоилиён шуд ва бар ҳалифаи Бағдод дил бад кард».³

Нависандагони вобаста ба дастгоҳи хилофати Аббосӣ иттиҳоми ҳамдилии Саффориён бо ҳавориҷ ва

¹ Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуаро. 2015. С.117.

² Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 8. С.5598-99.

³ Хоча Низомулмулк. Сиёсатнома. С.46.

истифодаи онон аз сипохи хоричиро борҳо гуфтаанд. Ин ки Саффориён дорои эътиқоди фирмай хоричӣ доштанд, чойи тардид аст, аммо наметавонем инкор кунем, ки дар суфуфи сипохи Яъқуби Лайс размандагони фирмай хоричии Систон набуда бошанд.

Дар навиштаҳои Масъудӣ қобилиятҳои сипаҳсолории Яъқуби Лайс ва низоми саҳт дар сипохи ў, ки сабаби асосии пирӯзихояш буд, мушғиқона арзёбӣ мешавад. Ин муаллиф, аз ҷумла мегӯяд: «Сиёсати Яъқуб ибни Лайс бо сипохи худ ва вафодориву суботашон дар роҳи итоати ў, ки натиҷаи некии бисёр ва фарти муҳобати ў буд, аз ҳеч як аз мулуки ақвоми гузашта, аз эронӣ ва ғайра, аз салаф ва ҳалаф шунида нашуда буд. Аз ҷумлаи намунаҳои тоати эшон яке ин буд, ки ...яке аз сардорони мутътабари ўро дида буданд, ки зиреҳи оҳанин ба тан дошт ва зери он ҷома надошт. Аз ў сабаб пурсиданд. Гуфт: «Ҷорҷии амир ҷор зад, ки силоҳ бипӯshed ва ман бараҳна будам... ва фурсат набуд, ки аз пӯшидани силоҳ ба либос бардорам».¹

Дар «Таърихи Систон», ки онро муаллифи номаълум дар садаи ёздаҳум навишта аст, ба пирӯзихои Яъқуб ва Амр, ки вилояти дурдасти Систонро маркази давлатдории хеш карда, бар ҳулафои Аббосӣ тарс андохтаанд, бо ғурур ва дидаи ихлос менигарад. «Таърихи Систон» ончунон аз дудмони Саффориён ба тафсил сухан мегӯяд, ки ангор ин таърих мунҳасир ба Саффориён бошад.

Аксари муаллифони осори таърихии садаҳои миёна, чуноне ки зикраш рафт, Саффориёнро роҳзаноне медонанд, ки дароздастиҳои онон дудмони маҳбубе чун Тоҳириёнро дар Ҳурросон барандоҳт, бунёди қудрати хилофат дар ҷанубу шарқи Эронро сусту ларзон кард. Гароиш ва таваҷҷуҳи нависандай ношиноҳтаи «Таърихи

¹ Масъудӣ. Муруҷу-з-захаб. Ч.2. С.602.

Систон» ба Саффориён нигариши душманонаи тақрибан ҳамай манобеи таърихро бепоя меқунад.

Саффориён тавонистанд барои муддати кӯтоҳе густурдаи сарзаминҳои зери фармони хешро аз Кобул дар шарқ, то марзҳои Ирок дар гарб бирасонанд. Муаллифи «Таърихи Систон» Саффориёнро таҷассуми ғурур ва ватанпаратӣ мебинад, ки онон дар Хурӯсон дар оғози эҳёи фарҳангӣ ҳалқи тоҷик баъд аз ишғоли аъроб меистоданд.

Баъд аз ишғоли Эрон ва Хурӯсони Бузург аз ҷониби аъроб забони арабӣ забони расмӣ ва девондорӣ пазируфта шуд. Чун Яъқуби Лайси Саффорӣ дар Хурӯсон бо эҳсоси истиқлолҷӯй ва ватанпаратӣ ба ҳукumat расид, ба муҳолифати фарҳангӣ забони арабӣ, ки ба мардум ва кишвараш таҳмил шуда буд, барҳост. Бино ба аҳбори «Таърихи Систон» чун Яъқуб аз фатҳи Ҳироту Пушант фориг шуд, пас шуаро ба тозӣ дар васфи ўшъер гуфтанд. «Пас Яъқуб гуфт: «Чизе, ки ман андар наёбам, ҷаро бояд гуфт?»¹ Бо шунидани ин сухан Муҳаммад ибни Васиф, ки идораи умури девони Яъқуби Саффорӣ дар ихтиёраш буд, қасидае ба забони модарии Яъқуб дар мадҳаш суруд ва ин қасида оғози сурудани шеъри дарборӣ ба забони тоҷикии форсӣ гардид:

Эй амире, ки амирони ҷаҳон хосаву ом,

Бандаву чокару мавлову сагонанду гулом.

Азали ҳаззе вар лавҳ, ки мулке бидиҳад,

Бе² Абиюсуфи Яъқуб ибн ал-Лайси ҳумом...³

Ин иқдоми неки Яъқуби Лайс ба сурудани шеъри тоҷикии форсӣ таҳаррук баҳшид ва оғози он суннате

¹ Таърихи Систон. С.215.

² Ин «бе» боқимондаи имлои асли китоб аст ва маънни он «ба» мебошад, ки дар қадим бо ӯнавишта мешуд, монанди ӯ «ки» ва ӯҷӣ «чи». Таърихи Систон. С.215.

³ Таърихи Систон. С.215.

гашт, ки Сомониён ин пешравони ростини растрохези фарҳангу адаби тоҷикӣ форсӣ онро баргирифта, густариш дода, ба авчи шуҳрат расониданд.

Бо вуҷуди ғуруби офтоби давлати Саффориён дар Ҳурисон, аммо баъдан низ дар вилояти Систон аз бастагони ин хонадон ба ҳукумат мерасиданд. Аммо Давлатшоҳи Самарқандӣ, ки дар нимаи дувуми садаи XV зиндагӣ кардааст, менависад, ки «ва мулуки Систон хонадони бузурги қадим буданд ва дар ин рӯзгор ҷоҳу мансаби эшон бар қоида намонда. Ва эшон аз насли Яъқуб ибни Лайси Саффоранд, ки аввал касе, ки аз Аҷам бар халифаи бани Аббос хуруҷ кард, ў буд».¹

¹ Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуаро. 2015. С.117.

ХУЛОСА

Агар ахбори таърихнигорони садаҳои миёнаро мавриди баррасӣ қарор дихем, дармеёбем, ки яке аз авомили пирӯз шудани аъроб дар сарзаминҳои Эрон, Хуросони Бузург бештар хиёнати ашрофи он буд, ки барои аз даст надодани мақом ва сарвати хеш ба ҷониби тозиён гузаштанд ва бо камоли сарафкандагӣ дар хидмати онон қарор гирифтанд. Сабаби дигари пирӯзии аъроб дар ин сарзаминҳо ин буд, ки бархе аз ҳокимони шаҳрҳо миёни ҳамдигар душманий меварзиданд ва барои барандохтани ҳамдигар ба тозиён дasti қӯмак дароз мекарданд, то дар мақоми худ боқӣ бимонанд. Масалан, дар ҳабар аст, ки Абдуллоҳ ибни Омир соли 31 ҳ.қ. (651-52) ба Нишопур лашкар қашид ва ҳокими Нишопур - Асвор далерона муқовимат кард. Абдуллоҳ ибни Омир ноҳияҳои атрофи Нишопурро горат намуда, мардумони бисёрро ба шадидтарин ваҷҳ мекушт ва муслех¹ мекард. Ҷун муҳосираи Нишопур ба тӯл анҷомид, ҳокими Тус ба хидмати Абдуллоҳ ибни Омир омад ва дар фатҳи Нишопур ба ў кумак кард. Ба шарти он ки ў дар мақоми худ боқӣ бимонад. Абдуллоҳ ибни Омир дарҳости ўро қабул кард. Ҳокими Нишопур саранҷом таҳти шароите бо Абдуллоҳ ибни Омир сулҳ кард ва дарвозаи шаҳрро кушуд. Аммо сардори араб бар хилоғи қавли худ мардуми Нишопурро қатли ом намуда, қӯдакон ва занонро барда соҳт.² Дар ҳақиқат агар ҳокими Тус хиёнат намекард, аъроб муваффақ намешуданд, ки ба осонӣ Нишопурро фатҳ кунанд.

Аъроб дар Хуросони Бузург беҳадду ҳисоб бедод карданд, ба дasti онон қатлу қушторҳои фаровоне сурат гирифт, аҳли илму дониш аз байн рафтанд, китобҳо

¹ Буриданӣ аъзоӣ бадан.

² Табарӣ М. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби.З. С.1961.

нобуд шуданд ва мардумони бисёрро ба асорат гирифтанд. Иктифо ба як мисол аз «Таърихи Бухоро» мекунем, ки ба ҳангоми ишғоли Самарқанд Саъид ибни Усмон (писари халифаи севуми мусулмонон) сӣ ҳазор мардум аз ин шаҳр ба асорат гирифт ва барда кард ва моли фаровон ба горат бурд.¹

Абурайхон Берунӣ аз қатли ом, куштори донишмандону мубадони зардуштӣ ва низ нобудии китобҳо ва осори фарҳангии Хоразм ба дасти Қутайба ибни Муслим ахборе ба даст медиҳад, ки бисёр ғамангез аст. Албатта ин чиноят мунҳасар ба Хоразм нест, балки он дар мавриди тамоми сарзамини Ҳурисони Бузург ва Эрон иртибот мегирад. Берунӣ менависад: «Қутайба ибни Муслим ҳар қасро, ки ҳати ҳоразмӣ медонист, аз дами шамшер гузаронид. Ва онон, ки аз ахбору иттилоот миёни худ тадрис мекарданд, эшонро низ ба дастай пешин мулҳақ соҳт. Бад-ин сабаб ахбори Хоразм тавре пӯшида монд, ки пас аз ислом намешавад онҳоро донист»² ва дар идома ин муаллиф таъкид мекунад: «Иллати ин ки мо аз ин ахбор (хатту забону фарҳангӣ гузаштагон) бе ҳабар мондаем, ин аст, ки Қутайба ибни Муслими Боҳилӣ нависандагон ва ҳирбадони Хоразмро аз дами шамшер гузаронид. Ва он чи мактубот аз китобу дафтар доштанд, ҳамаро тӯъмаи оташ кард. Ва аз он вақт ҳоразмиён омӣ ва бесавод монданд ва танҳо эътиимидаи эшон дар ниёзмандиҳои таъриҳ ба нерӯи ҳофиза аст. Ва чун замон тӯлонӣ шуд, мавриди ихтилофи ҳудро фаромӯш карданд ва ин чиро ҳамагӣ бар он буданд, дар хотираҳо бимонд».³

Лашкариёни араб барои ба даст овардани ҳукumat дар Ҳурисони Бузур бо ҳамдигар дар рақобат буданд,

¹ Наршахӣ. Таърихи Бухоро. С.85.

² Берунӣ. Осору-л-боқия. С.56.

³ Ҳамон ҷо. С.71.

зеро Хуресони Бузург аз мухимтарин ва сарватмандтарин қаламрав дар минтақа буд. Ҳар касе, ки бештар мардуми ин сарзаминро горат мекарду мебурд ва амволи фаровоне ба халифа медод, мавқеяти бештаре меёфт. Бинобар ин марҳилаи аввали юриши арабҳо ба Хуресони Бузург на барои густариши ислом, балки барои горату сарватманд шудан буд. Сабаби дигаре, ки боис шуд, ки бархе аз мардуми Хуресони Бузург зуд ба ислом рӯй оварданد, пардохт накардан чазия буд. Дар ахбор аст, ки вақте мардуми Самарқанд ва атрофи он хабар ёфтанд, ки ҳар кас ба ислом рӯй оварад, аз ӯ ҷазия бардошта мешавад, мардуми Самарқанд бошитоб ба ислом рӯй оварданд.

Дар натиҷаи ҷангҳои тӯлонии горатгаронаи аъроб дар аҳди Умавиён дар Хуресони Бузург кишоварзон ва ҳунармандон аз шароити зиндагии одӣ ва корҳои маъмули зироатӣ ва косибӣ маҳрум шуданд, нерӯяшон коҳид ва айёме барои ноумедиҳои саросарӣ ба вучуд омад. Аъроб пас истиқор дар шаҳрҳо ва рустоҳо ба заминҳои сарсабзу ҳосилхези он диёр ва ҷоҳрои обёрий ва рӯдхонаҳо ҷанг андохтанду соҳибӣ карданд. Бинобар ин сабаб сокинони Хуресони Бузург, ба ҳусус мардуми қиширҳои васатӣ ва пойин ҳоҳони дигаргунӣ дар авзоъ, аҳволи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ буданд. Ба ҳамин сабаб буд, ки мардуми ин сарзамин мақдами Абу муслими Хуресониро гиромӣ доштанд ва алайҳи ҳокими Умавии Хуресони Бузург ба ӯ пайвастанд. Исёни Абу муслим алайҳи Умавиён мардуми Хуресонро басич соҳт.

Давлати Аббосиён, ки бо талошҳо ва пайкорҳои хуресониён таъсис ёфт, бо ғадру ҳилла қасонеро, ки аз ақвоми ғайри араб дар дастгоҳи хилофат пешрафт мекарданд, баъд аз авчи қудрат онҳоро ба нахве нобуд месохтанд. Аббосиён он ҳиёнатеро, ки дар мавриди

Абумуслим раво диданд, Бармакиёро низ ба ҳамин сарнавишт дучор карданد. Ин хиёнати Аббосиён мучиб шуд, то дар гӯшаву канори Хурросони Бузург мардум алайҳи онон исён кунанд. Аббосиён бо истифода аз нерӯҳои вафодори худ, наҳзатҳои муқовиматиро дар маконҳои хуручи онҳо шикаст медоданд. Аммо бо шикасти хуручу исёнҳое, монанди шӯришҳо бо сарварии Синбоди Муғ, Устод Сис, Муқаннаъ ва ғайра муборизаи хурросониён ва варорӯдиён бар зидди ишғолгарони араб мусалламан хотима намепазирифт. Дар садаи нухум қиёмҳо ва ҷунбишҳо фузунӣ мегиранд. Ҷунончи дар ибтидои ин аср Бобаки Ҳуррамдин дар Озарбойҷони Эрон сарварии ҷунбиши мардумиеро ба зима гирифт, ки беш аз бист сол ба тӯл анҷомид. Қиёми Мозиёр дар Табаристон ҳама дар авоили ин аср воқеъ шуданд. Ин исёнҳо ва наҳзатҳои муқовиматӣ сабаб шуданд, ки солҳо дастгоҳи хилофати Аббосӣ дучори нооромиҳо гардад ва то ҳудуде онро ба заъфу инҳитот қашонад.

Гарчи ҷунбишҳои мардумӣ дар гӯшаву канори Хурросони Бузург ба шиддат саркӯб мешуданд, аммо муборизаи мардуми маҳаллӣ алайҳи фотеҳони араб ва ҳудсариҳои ҳокимони онҳо бе натиҷа анҷом намеёфт. Дар ибтидои садаи IX фурӯпошии ҳукумати хилофати араб дар шарқ оғоз мешавад, ки боис шуд дар уфуки Хурросони Бузург равшаний озодӣ аз ишғоли беш аз дусадсолаи бадавиён падид ояд. Қудрати сиёсӣ дар Хурросони Бузург аз ин замон ба баъд ба дasti намояндагони ашрофи маҳаллӣ ҷун Тоҳириён ва Саффориён интиқол меёбад, ки дар натиҷа роҳ ба сӯи истиқлол воз мегардад. Истиқлоли воқеии давлатдорӣ ба исми дудмони ашрофи тоҷик - Сомониён муҳр зада мешавад. Аз он ҷо ки амирон ва вазирони Сомонӣ аз ҳонадонҳои қадими маъруфи тоҷик буданд, бинобар ин бо роҳу русум ва усули давлатдорӣ ошноии комил

доштанд, ба тавре ки Хуросони Бузург дар бештарин даврони ҳукумати онҳо аз мудохилаи халифаҳои араб бар канор монд. Онҳо агарчи дар зоҳир нисбат ба халифаҳои Аббосӣ изҳори итоат мекарданд, vale ҳеч гоҳ чунон ки расм буд, бочу хироҷе ба халифа надоданд ва сипоҳе ба Бағдод нафиристоданд. Иқболи баланди мардуми тоҷик дар он буд, ки хонадоне зимоми идораи давлатро дар Хуросони Бузург гирифт, ки дорои ифтихороти миллӣ буд.

Сомониён чунон бунёди илмии устуворро барпо намуданд, ки дар аҳди онон шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, Урганҷ, Марв, Балх, Нишобур, Тус ва гайра аз марказҳои муҳими илмии ҷаҳон ба шумор омаданд.

Давлати Сомониён дар муддати кӯтоҳи таъриҳӣ ба як империяи бузург табдил ёфт. Таҷрибаи давлатдории Сомониён баъди садаи ёздаҳ дар сарзамини Хуросони Бузург ба таври густурда истифода гардид. Аз ҷумла, Низомулмулк - вазири бузурги Салҷуқиён тамоми таҷрибаи давлатдории Сомониёнро дар умури идории давлати Салҷуқиён мавриди истифода қарор додааст. Аз низоми давлатдории Сомониён бо баъзе тағиирот дар давлатҳои Осиёи Марказӣ, Шарқи Миёна ва Наздик, ҳамчунин дар аморати Бухорои замони Аштархониён ва манғитиён баҳрабардорӣ кардаанд.

МАНОБЕИ ТАЪРИХӢ ВА АДАБИЁТИ ИЛМӢ

1. Абдулазими Ризой. Таърихи даҳҳазорсолаи Эрон. Ч.2. Чопи дуюм, Техрон, 1368. -358 с.
2. Абдурраҳмон ибни Муҳаммад ибни Халдун. Муқаддимаи ибни Халдун. Ч.1. Мутарҷим М.Гунободӣ. Баргардонанда аз форсӣ Н.Амиршоҳӣ. Душанбе, 2019. - 688 с.
3. Абдурраҳмон ибни Муҳаммад ибни Халдун. Таърихи Ибни Халдун. Ч.2. Тарҷумаи А.Оятӣ. Техрон, 1383 х.ш./2004. -966 с.
4. Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Аҳмади Муқаддасӣ. Ахсану-т-тақосим фӣ маърифату-л-ақолим. Ч.1. Тарҷумаи А. Мунзавӣ. Техрон, чопи аввал, 1361 х.ш.
5. Абуалӣ Муҳаммад ибни Муҳаммади Балъамӣ. Таърихи Табарӣ. Ч.2. Бо мӯқаддима ва тавзехоти М.Умаров ва Ф.Бобоев. Техрон, 1380 х.ш./2001. -1632 с.
6. Абуалӣ Балъамӣ. Таърихи Балъамӣ. Тасҳеҳӣ М.Баҳор. Чопи дуюм, Техрон, 1353.
7. Абуалӣ Балъамӣ. Таърихи Балъамӣ (тарҷумаи Таърихи Табарӣ). Ч.2. Техрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 1368 х.ш. С.818-1632.
8. Абуалӣ Балъамӣ. Таърихномаи Табарӣ. Ч.5. Тасҳеҳӣ М.Равшан. Техрон, 1387. С.1323-1629.
9. Абубакр Муҳаммад ибни Ҷаъғари Наршахӣ. Таърихи Бухоро. Душанбе: Пайванд, 2012. -736 с.
10. Абуисҳоқ Иброҳими Истаҳрӣ. Масолик ва мамолик. Ба кӯшиши Э.Афшор. Техрон, 1340 х.ш./1961. -334 с.
11. Абулқосим Убайдуллоҳ ибни Абдуллоҳ ибни Хурдодбех. Китоб ал-масолик ва-л-мамолик. Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main. 1992. -308 с.
12. Абулҳасан Алӣ Масъудӣ. Китаб ат-танбех ва-л-ишроф. Тарҷумаи А. Поянда. Техрон, 1349.
13. Абулҳусайн Зарринкӯб. Рӯзгорон. Таърихи Эрон аз оғоз то сукути салтанати Паҳлавӣ. Чопи панҷум. Техрон, 1383.-1014 с.
14. Абулғазл ибни Муҳаммад ибни Ҳусайнӣ Байҳақии Дабир. Таърихи Байҳақӣ. Тасҳеҳӣ А. Файёз. Ба эҳтимоми М. Ёҳақӣ. Машҳад: Донишгоҳи Фирдавсии Машҳад, 1383

х.ш. -814 с.

15. Абулфазл Мұхаммад ибни Ҳусайн Байҳақай. Таърихи Байҳақай. Нашри чаҳорум. Тахияи. X.Хатиб Роҳбар. Ч.1. Техрон: Маҳтоб, 1374.-391 с.
16. Абумухаммад Аъсам ал-Куфи. Книга завоеваний. Часть II. Перевод З.М.Буняитова. Баку, 1981.
17. Абучаъфар Мұхаммад Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 1. Мутарчим Абулқосими Поянда. Бо таҳрир ва тасҳеҳи Н.Амиршоҳӣ. Душанбе, 2014. -756 с.
18. Абучаъфар Мұхаммад Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 3. Душанбе: Муассисай давлатии сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик, 2014. -758 с.
19. Абучаъфар Мұхаммад Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 4. Душанбе: Муассисай давлатии сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик, 2014. -738 с.
20. Абучаъфар Мұхаммад Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 5. Душанбе: Муассисай давлатии сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик, 2014. -726 с.
21. Абучаъфар Мұхаммад Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 6. Мутарчим А.Поянда. Бо таҳрир, тасҳеҳ ва таҳқиқи Н.Амиршоҳӣ. Душанбе: Муассисай давлатии сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик, 2014. -712 с.
22. Абучаъфар Мұхаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 7. Бо таҳрир, тасҳеҳи Н.Амиршоҳӣ. Душанбе: Муассисай давлатии сарредаксияи илмии энциклопедияи миллии тоҷик, 2014.-726 с.
23. Абучаъфар Мұхаммад ибни Ҷарири Табарӣ. Таъриху-р-русули ва-л-мулук. Китоби 8. Мутарчим Абулқосими Поянда. Бо таҳрир ва тасҳеҳи Н.Амиршоҳӣ. Душанбе, 2014. -824 с.
24. Абумансур Абдулмалик ибни Мұхаммади Саолибии Нишопурӣ. Таърихи гуруру-с-сияр маъруф ба «Шоҳнома»-и Саолибӣ. Тарҷума аз арабӣ ба форсӣ С.

- Рӯҳонӣ. Баргардон ба расмулхати тоҷикӣ Н.Зоҳидов. Душанбе: Бухоро, 2014. -444 с.
25. Абурайхон Берунӣ. Осору-л-боқия. Таҳияи А.Девонакулов, М.Исо ва диг. Душанбе: Ирфон, 1990. -432 с.
26. Абусаъид Абулҳай ибни Захҳок ибни Маҳмуди Гардезӣ. Зайну-л-аҳбор. Таҳия ва нашри электроник Алиризо Каёни. Мунташиршуда дар торнамои [www.TARIKHFA.COM](http://WWW.TARIKHFA.COM).
27. аз-Зириклий. Ал-Аълом. Лубнон. Ч.5, чопи 12, 1997.
28. Али-заде. А. Хроника мусульманских государств I-VII веков хиджры. Москва: УММА, 2004. -445 с.
29. Аҳмад ибни Исҳоқи Яъқубӣ (Ибни Возехи Яъқубӣ). Таърихи Яъқубӣ. Ч.2. Мутарҷим М.Оятӣ. Техрон. 1382 ҳ.ш. -644 с.
30. Аҳмад ибни Муҳаммади Мисквейҳ. Таҷорибу-л-умам. Тарҷумаи А.Имомӣ. Техрон, 1369.
31. Аҳмад ибни Яҳё ал-Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. Тарҷумаи Озарнӯш О. Техрон: Интишороти Бунёди фарҳангӣ Эрон, 1346. -467 с.
32. Аҳмад ибни Яҳё Балозурӣ. Футӯҳу-л-булдон. Тарҷумаи Муҳаммади Тавакқул. Техрон, 1337. Таҳия ва нашри электроник Алиризо Каёни. Мунташиршуда дар торнамои WWW. TARIKHFA. COM.
33. Балозурӣ. Китаби футуҳу-л-булдон. Техрон: Интишороти илмию фарҳангӣ. 1371 ш.
34. Баҳоуддин Муҳаммад ибни Ҳасан ибни Исфандиёри Котиб. Таърихи Табаристон. Ч.1. Тасҳехи Аббос Иқболи Оштиёни. Табаристон, 1386 ҳ.ш./2007. -327 с.
35. Бартолд В.В. Статьи из «Энциклопедии ислама». Фергана // Сочинения. Т.3. Москва: Наука, 1965. С.527-538.
36. Бартолд В.В. Туркистан в эпоху монгольскогонашествия. Глава I. Географический очерк Мавераннахра // Сочинения. Т.1. Москва: Издательство восточной литературы, 1963. С.114-237.
37. Бартольд В.В. Афшин // Сочинения. Т.II. Часть.2. Москва:Наука, 1964. С.497.
38. Бертолд Шпuler. Таърихи Эрон дар қуруни нахустини исломӣ. Ч.1. Тарҷумаи Ч.Фалотурӣ ва М.Мираҳмадӣ.

- Чопи чаҳорум. Техрон, 1373 ш.-510 с.
39. Большаков. О.Г. История халифата. Т.2. Эпоха великих завоеваний. М.1993.
 40. Большаков. О.Г.История Халифата. Т.4: Апогей и падение. Москва: Восточная литература РАН, 2010.
 41. Большаков О.Г. Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII-VIII вв.). Москва, 2016. -672 с.
 42. Васильев. А.И. Согдийский замок на горе Муг // Согдийский сборник. Сборник статей о памятниках согдийского языка и культуры, найденных на горе Муг в Таджикской ССР. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1934. С.18-32.
 43. Гардезӣ А. Зайну-л-ахбор. Техрон: Интишороти Дунё, 1367 ш.
 44. Гардезӣ. Зайну-л-ахбор. Мунташиршуда дар торнамои www.TARIKHFA.COM.
 45. Гафуров Б. История Таджикского народа в кратком изложении. Москва, 1952. -503 с.
 46. Гоибов Г. Ранние походы арабов в Среднюю Азию (644-704 гг.). Душанбе: Дониш, 1989. -144 с.
 47. Грантовский Э.А., Дандамаев М.А., Кошеленко Г.А. Таърихи Эрон аз замони бостон то имрӯз. Тарҷума ба форсӣ К.Кишварзӣ. Техрон: Пӯиш, 1359.-654 с.
 - 48.Faфуров Б. Таърихи муҳтасари ҳалқи тоҷик. Сталинобод, 1947. Ч.1. -384 с.
 49. Faфуров Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав. Душанбе: Нашриёти мусоир, 2020. -976 с.
 50. Faфуров Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав. Китоби 1,2. Душанбе: Ирфон, 1998. -416 с.
 51. Гуломхусайнӣ Юсуфӣ. Абумуслим-сардори Ҳурросон. Чопи севум. Техрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 1378. -250 с.
 52. Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкирату-ш-шуаро. Тахияи М.Нуруллоева. Ҳуҷанд: Ношир, 2015. -544 с.
 53. Девони одамушшуаро Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ. Душанбе, 2000.-189 с.
 54. Деххудо. Лугатнома. Ч.2.Техрон, 1325 ҳ.ш.

55. Дорад садаф гуҳар ба лабу... Баргузидаҳо аз манобеи таърихӣ. Вероиши Ҳ.Камол. Душанбе, 2000. -107 с.
56. Зарринкӯб А. Ду қарн сукут. Нашри электронӣ. Техрон, 1389.
57. Зикриё ибни Муҳаммад ибни Маҳмуди Қазвииӣ. Осору-л-билод ва аҳбору-л-ибод. Тарҷумаи А.Шарафқандӣ. Техрон, 1366 ҳ.ш. -271 с.
58. Ибни Баттута. Сафарнома. Ҷилди аввал. Тарҷумаи Муҳаммадалии Муваҳҳид. Чопи шашум. Техрон. 1376.- 639 с.
59. Ибни Возехи Яъқубӣ. Ал-булдон. Техрон: Интишороти илмии Фарҳангӣ, 1356.
60. Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ҷ.2. Тарҷумаи М.Оятӣ. Техрон: Ширкати интишороти илмӣ ва фарҳангӣ, 1382 ш. -644 с.
61. Ибни Возехи Яъқубӣ. Таърихи Яъқубӣ. Ҷ.2. Техрон: Интишороти илмию фарҳангӣ, 1356.
62. Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ҷ.7. Чопи сеюм. Тарҷумаи С.Рӯҳонӣ. Техрон: Асотир, 1383 ҳ.ш. С.2841-3353.
63. Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Ҷ.8. Тарҷумаи Ҳ.Рӯҳонӣ ва Ҳ. Ожир. Техрон, 1380 ҳ.ш. С.3355-3776.
64. Иззуддин ибни Асир. Таърихи комил. Тарҷумаи Ҳ.Ожир. Ҷ.9. Техрон: Асотир, 1370 ҳ.ш. С.3777-4184.
65. Иззуддин ибни Асир. Таърихи комили ислом ва Эрон. Тарҷумаи А.Халили ва А.Ҳолат. Ҷ.13. Техрон: Муассисаи матбуоти илмӣ, 1371 ш. -312 с.
66. История Востока. Т.2. Восток в средние века. Москва: Восточная литература РАН. 2000. -716 с.
67. История таджикского народа. Т.II. Книга первая. Возникновение и развитие феодального строя (VI-XVI вв.). Под редакцией Б.Гафурова и А.М.Беленицкого. Москва: Наука, 1964. -492 с.
68. История таджикского народа. Т.II. Эпоха формирования таджикского народа. Под редакцией академика Н.Негматова. Душанбе, 1999. -791 с.
69. Йозеф фон Гаммер-Пургштал (Joseph von Hammer-Purgstall). Таърихи императории Усмонӣ. Ҷ.I. Тарҷума ба форсӣ Мирзозакии Алиободии Мозандаронӣ. Ба эҳтимоли Комрони Фонӣ. Техрон, 1367 ҳ.ш. -793 с.
70. Камол Ҳ. Насабшиносӣ. Душанбе, 2017. -213 с.

71. Камол X. Бозтоби таърихи ба хукумат расидани намоянданагони дудмони Сосонӣ то сӯкути давлати онҳо дар манобеи таърихии садаҳои IX-X // Муарриҳ. -№1 (25), 2021. С.46-61.
72. Камол X. Мазорҳои Шимоли Тоҷикистон. Душанбе: Деваштич, 2004. -192 с.
73. Колесников А.И. Завоевание Ирана арабами. Москва: Наука, 1982. -268 с.
74. Крачковский И.Ю. и В.А.Крачковская. Древнейший арабский документ из Средней Азии //Согдийский сборник. Сборник статей о памятниках согдийского языка и культуры, найденных на горе Муг в Таджикской ССР. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1934. С.52-90.
75. Қаршӣ Ҷамол. Мулҳақоту-с-Суроҳ. Чопи факсимилий. Тарҷума аз арабӣ ба русӣ ва тавзехоти А.Саидов. Душанбе: Ирфон, 2006. -266 с.
76. Ле Стренч Ҷуғрофиёи таърихии сарзаминҳои хилофати шарқӣ. Тарҷумаи Маҳмуди Ирфон. Чопи севум. Техрон, 1367 ҳ.ш.
77. Лившиц В.А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. -414 с.
78. Масъудӣ Абулҳасан Алӣ ибни Ҳусейн. Муруҷу-з-захаб. Ҷ.1. Техрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 1357 ҳ.ш. -785 с.
79. Масъудӣ Абулҳасан Алӣ ибни Ҳусейн. Муруҷу-з-захаб. Ҷ.2. Техрон: Илмӣ ва фарҳангӣ, 1357 ҳ.ш. -772 с.
80. Материалы по истории туркмен и Туркмении // Труды Института востоковедения АН СССР.-Т.І.-Москва, 1939.
81. Мұчмалу-т-таворих ۋا-ل-қисас. Ба тасҳехи Маликушшуаро Баҳор. Техрон. 1318 ҳ.ш. -537 с.
82. Мухаммад ибни Нациби Бакрон. Ҷаҳоннома. Муқаддима, таҳия ва таълиқот ва феҳристи Ф.Қодирова. Ҳуҷанд: Ҳурросон. -192 с.
83. Муҳаммад Исҳоқ ибни Надим. Ал-Феҳраст. Тарҷумаи М. Таҷаддуд. Техрон, 1381 ҳ.ш. -851 с.
84. Муҳаммади Наршахӣ. Таърихи Бухоро. Мураттибон F.Ғойбов, K.Олимов ва N.Амиршоҳӣ. Душанбе: Пайванд, 2012. -736 с.

85. Мухтаров А.Дильшод и ее место в истории общественной мысли в XIX-начале XX вв. Душанбе, 1969.
86. Насир-и Хусрау. Сафар-намэ. Перевод и вступительная статья. Е. Э. Бертельса. М.-Л., 1933. -207 с.
87. Нафисӣ С. Бобаки Хуррамдин. Техрон:Бунгохи тарҷума ва нашри китоби порса, 1398. -212 с.
88. Нафисӣ С. Таърихи хонадони Тоҳирӣ. Техрон, 1335. -420 с.
89. Низамулмулк. Сиасет-наме. Перевод, введение в изучение памятника и примечания профессора Б.Н.Заходера. Москва-Ленинград: Из-во АН СССР, 1949.- 379 с.
90. Носири Ҳусрав. Сафарнома // Куллиёт. Ҷ.II. Тахия ва тадвини А.Девонакулов, А.Алимарданов, С.Сулаймонов ва диг. Душанбе: Ирфон, 2003. С.671-778.
91. Порча аз «Ашколу-л-олам»-и Ҷайхонӣ. Тахияи А.Мухторов //Сомониён ва эҳёи тамаддуни форсии тоҷикӣ. Душанбе, 1998. С.151-191.
92. Поляков А.С. Китайские рукописи, найденные в 1933 в Таджикистане // Согдийский сборник. Сборник статей о памятниках согдийского языка и культуры, найденных на горе Муг в Таджикской ССР. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1934. С.91-117.
93. Согдийские документы с горы Муг. Вып.I. Описание, публикации и исследование документов с горы Муг. Чтение, перевод и комментарии А.А.Фреймана. Выпуск I. Москва: Издательство восточной литературы. 1962. -92 с.
94. Согдийские документы с горы Муг. Вып. II. Юридические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии В.А.Лившица. Москва: Издательство восточной литературы, 1962. -222 с.
95. Согдийские документы с горы Муг. Вып. III. Хозяйственные документы. Чтение, перевод и комментарии М.Н.Боголюбова и О.И.Смирновой. Москва: Издательство восточной литературы, 1963. -131 с.
96. Семёнов А.А. Материальные памятники арийской культуры // Таджикистан. Сб.Статей. Ташкент, 1925.
97. Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. Москва:

- Наука, 1976. -287 с.
98. Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане. Ташкент, 1960.
99. Сюань-цзан. Записки о Западных странах (эпохи Великой Тан (Да Тан си юй йзи). Введение, перевод с китайского и комментарий Н.В. Александровой. Москва: Из-во Восточная литература, 2012.-463 с.
100. Таърихи Баромака. Муқаддима: Ахбори Баромака. - 270 с. Чопи аввал. Ба эҳтимом ва тасҳех ва муқаддимаи таъриҳӣ ва адабии Мирзоабдулазимхони Гургонӣ. Техрон, 1313 ҳ.ҳ/1934. -98 с.
101. Таърихи Систон. Ба тасҳехи Муҳаммадтақӣ Баҳор. Техрон: Муъин, 1381 ҳ.ш. -436 с.
102. Фасехи Ҳавоғӣ. Муҷмали Фасехӣ. Муқаддима, тасҳех ва таҳқиқи Муҳсин Ноҷи Насрободӣ. Ҷилди аввал. Техрон: Асотир, 1386. -436 с.
103. Фирдавсӣ А. Шоҳнома. Ҷ.VI. Ба чоп омодакунандагон К.Айнӣ, З.Аҳрорӣ, Б.Сирус. Душанбе, 1965.
104. Фирдавсӣ А. Шоҳнома. Таҳияи матн ва лугату тавзеҳот аз К.Айнӣ ва З.Аҳрорӣ. Душанбе: Адиб, 2010.
105. Фрай Р.Н. Асири заррини фарҳангӣ Эрон. Тарҷумай М.Раҷабниён. Чопи дувум. Техрон: Суруш, 1363 ҳ.ш. -317 с.
106. Фрейман А.А. Находка согдийских рукописей и памятников материальной культуры в Таджикистане // Согдийский сборник. Сборник статей о памятниках согдийского языка и культуры, найденных на горе Муг в Таджикской ССР. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1934. С.7-17.
107. Фрейман А.А. Опись рукописных документов извлеченных из развалин здания на горе Муг в Захматабадском районе Таджикской ССР около селения Хайрабад и собранных таджикистанской базой Академии наук СССР // Согдийский сборник. Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1934. С.33-51.
108. Ҳондамир. Таърихи Ҳабибу-с-сияр. Ҷ.2. Нашри чаҳорум. Техрон, 1380.-824 с.
109. Ҳоҷа Низомулмулк. Сиёсатнома. Бозшиносӣ, накду таҳлил ва вероиши матн, тавзеҳот ва феҳрастҳо М.Истеъломӣ. Техрон, 1390 ҳ.ш. -335 с.

110. Хоча Низомулмулк. Сиярулмулук (Сиёсатнома). Ба эҳтимоми Hubert Darke. Техрон: Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб, 1347.-372 с.
111. Ҳаким Зачоҷӣ. Ҳумоюннома. Таърихи манзуми Зачоҷӣ Ҷ.1. Тасҳеҳи А.Пирниё. Техрон, 1383. -670 с.
112. Ҳамдуллоҳи Муставфии Қазвинӣ. Таърихи гузидা. Бо муқобилаи чандин нусха ба замимаи фаҳорис ва ҳавошӣ А.Навоӣ. Техрон: интишороти Амир Кабир, 1387 ҳ.ш. -816 с.
113. Шиҳобуддин Абуабдуллоҳ Ёкут ибни Абдуллоҳи Ҳамавӣ. Муъзаму-л-булдон. Ҷ.4. Бейрут, 1397 ҳ. /1977. - 501 с.
114. Юнусов А.С. Восстание Бабека // Вопросы истории. - №12, Москва: Издательство «Правда», 1989. С.134-144.
115. Якубовский Ю.А. Завоевание арабами Средней Азии // История Узбекской ССР. Ташкет, 1967. Т.1.
116. Elton L.Daniel. Таърихи сиёсӣ ва иҷтимоии Ҳурӯсон дар замони ҳукумати Аббосиён. Мутарҷим М.Раҷабниё. Техрон, 1368 ҳ.ш. -229 с.

ФЕХРИСТИ НОМИ АШХОС

- Аббоса, 208, 209, 215,
216, 219
Аббосиён, 16, 17, 18, 19,
61, 120, 123, 125, 126,
130, 132, 135, 142, 145,
146, 147, 149, 150, 151,
153, 156, 157, 158, 162,
164, 171, 172, 173, 185,
192, 198, 211, 217, 220,
223, 225, 244, 258, 259,
261, 273, 274, 291, 302
Аббосӣ, 6, 16, 17, 18, 19,
120, 122, 123, 124, 131,
133, 134, 147, 148, 149,
150, 157, 158, 159, 160,
165, 166, 168, 169, 171,
173, 185, 191, 192, 194,
195, 203, 205, 216, 218,
220, 231, 233, 234, 238,
243, 245, 246, 248, 249,
250, 251, 253, 258, 262,
263, 264, 269, 271, 273,
274, 276, 277, 278, 280,
281, 283, 284, 285, 286,
292, 293
Абдулазиз ибни
Бурхониддин, 177
Абдуллоҳ ал-Маъмун,
229
Абдуллоҳ ибни Алӣ, 134
Абдуллоҳ ибни Амр, 169
Абдуллоҳ ибни Омир,
46, 47, 48, 49, 50, 53, 62,
192, 289
Абдуллоҳ ибни Саъид,
163
Абдуллоҳ ибни Тоҳир,
253, 257, 258, 261, 262,
263, 269, 275
Абдуллоҳ ибни Усмон,
57, 62
Абдуллоҳ ибни Усмони
Сақфӣ, 62
Абдуллоҳ ибни Хозим,
46, 49, 62
Абдуллоҳи Ровандӣ, 157
Абдулмалик ибни
Марвон, 63
Абдулмалик ибни
Ҳарсама, 143
Абдулмалик ибни Солех,
212, 216
Абдулмалики Зиёт, 264,
265
Абдулҳамид Пӯлодӣ, 97
Абдулҳасани Навоӣ, 133
Абдуҷаббори Азди, 178
Абдураҳмон ибни
Нуайми Касрӣ, 89
Абдурраҳмон ибни

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|---|
| Абдуллоҳ, 116 | | Абдуловуд Ҳолид ибни Иброҳим, 135, 139, 146, 148, 193 |
| Абдурраҳмон | ибни | Абдуловуд Ҳолид ибни Иброҳим аз-Заҳлӣ, 135, 139 |
| Абзӣ, 51 | | |
| Абдурраҳмон | ибни | Абузайди Балхӣ, 21 |
| Ҷабалаи Абновӣ, 245 | | Абуисҳоқ Иброҳим ибни |
| Абдурраҳмон | ибни | Муҳаммад ал Форисӣ ал-Истаҳрӣ, 27 |
| Муслим, 121 | | Абуисҳоқ Иброҳими |
| Абдурраҳмон | ибни | Истаҳрӣ, 23 |
| Нуайм, 93, 116 | | Абуисҳоқи Муътасим, 258, 262, 264 |
| Абдурраҳмон | ибни | Абулаббоси Марвазӣ, 28 |
| Ҳабзӣ, 51 | | Абулаббоси Сафғоҳ, 18, 126, 130, 133, 148, 192 |
| Абдурраҳмон | ибни | Абулатоия, 221 |
| Солеҳ, 246 | | Абулқосим Убайдуллоҳ |
| Абдурраҳмон | ибни | ибни Абдуллоҳ ибни |
| Халдун, 40 | | Хурдодбех, 12, 294 |
| Абоколинчор, 281 | | Абулқосими Фассон, 187 |
| Абуабдуллоҳ Муҳаммад | | Абулқосими Поянда, 22, 33, 272, 295 |
| ибни | Аҳмади | Абулҷаббор ибни |
| Ҷайҳонӣ, 22 | | Шуайб, 143 |
| Абуабдуллоҳ Муҳаммад | | Абулҳасан Алӣ |
| ибни | Аҳмади | Масъудӣ, 38, 294 |
| Муқаддасӣ, 21, 294 | | Абулҳусайн Зарринқӯб, 41, 294 |
| Абуабдуллоҳи Ҷайҳонӣ, | | Абулфараҷи Исфаҳонӣ, 13 |
| 21 | | Абулянбақӣ ибни |
| Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, | | Тарҳон, 11 |
| 22 | | |
| Абуабдурраҳмони | | |
| Атавӣ, 221 | | |
| Абуавн | Абдулмалик | |
| ибни | Язид, 173, 193 | |
| Абуалӣ | Балъамӣ, 94, 95, 96, 294 | |
| Абубакр | Муҳаммад | |
| ибни | Фазл, 27 | |

- Абучаъфар, 12, 18, 132, 133, 154, 162, 272, 295
- Абучаъфар Муҳаммад ибни Чарири Табарӣ, 12, 272, 295
- Абучаъфари Мансур, 134, 159
- Абумансур Абдулмалик ибни Муҳаммади Саолибии Нишопурӣ, 23, 295
- Абумуҳаммад Абдуллоҳ ибни Муҳаммади Лобарӣ, 186
- Абумуҳаммади Язидӣ, 210
- Абумуслим, 3, 13, 16, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 163, 166, 167, 178, 179, 181, 193, 194, 220, 240, 244, 291, 292, 297
- Абумуслими Марвазӣ, 139
- Абумуслими Ҳуросонӣ, 3, 16, 19, 121, 122, 130, 132, 149, 158, 178, 180, 183
- Абунаср Аҳмад ибни Мухаммад ибни Наср ал-Қубовӣ, 176
- Абунидо, 223
- Абунувос, 221
- Абуҳанифа, 17, 18, 28
- Абухарираи Ровандӣ, 158
- Абуҳафси Суғдӣ, 28
- Абурайҳон Берунӣ, 23, 42, 51, 73, 118, 163, 189, 290, 296
- Абусаъид Абулҳай ибни Захҳок ибни Маҳмуди Гардезӣ, 23, 46, 139, 296
- Абусаъид Кулсум ибни Собит, 256
- Абуссайдо ибни Солех, 112
- Абутамим Маад ал-Мунтасирбиллоҳ, 126
- Абутолиб, 50, 51, 52, 56, 59, 126, 143, 280
- Аврам, 107
- Авс ибни Саълаба, 62
- аз-Зириклиӣ, 57, 296
- ал-Бухорӣ, 28
- ал-Валид, 81
- Алиризо Каёнӣ, 23, 37, 46, 139, 296
- Алӣ ибни Ҳошим, 268
- ал-Муфаддал, 64
- Аммора ибни Амра, 194

- Амр ибни Лайс, 283, 284
Анўшервони Сосонӣ, 24,
122
Аҳмад ибни Абихолид,
252, 255, 257
Аҳмад ибни Абудовуд,
261, 265
Аҳмад ибни Асад, 254,
255
Аҳмад ибни Исмоил, 32
Аҳмад ибни Исҳоқи
Яъқубӣ, 57, 136, 137,
142, 152, 296
Аҳмад ибни Ҷунайд, 234
Аҳмад ибни Муҳаммади
Мисквейҳ, 38, 296
Аҳмад ибни Яхё¹
Балозурӣ, 37, 296
Аҳмари Яшкурӣ, 47
Аҳнаф ибни Қайс, 41, 45,
47, 49, 50, 192
Ардак, 43
Ардашер, 23, 34, 39
Ардашери Бобакон, 23
ар-Розӣ, 28
Асад ибни Абдуллоҳи
Қасрӣ, 12, 111
Асвор, 47, 289
ат-Тирмизӣ, 28
Афшини Ҳайдари, 234,
235, 236, 237, 238, 240,
258, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 265, 270, 271,
272
Афшини Ҳайдари
Усрушанӣ, 234, 258,
259, 270
Ашкониён, 8
Ашконӣ, 38
Ашрас ибни Абдуллоҳ,
111, 112, 116
Байинот ибни Тугшода,
183
Балозурӣ, 35, 36, 37, 40,
45, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
61, 62, 63, 68, 71, 192,
259, 260, 296
Балъамӣ, 38, 129, 134,
136, 137, 152, 153, 154,
164, 168, 169, 173, 174,
175, 179, 195, 198, 199,
200, 202, 203, 204, 206,
207, 209, 210, 214, 215,
218, 219, 221, 225, 226,
249, 250, 251, 260, 261,
262, 271, 294
бани Умия, 13, 14, 80,
126, 129, 131, 139, 151,
193
Бармак, 185, 186, 191,
192, 194, 198, 205, 217,
220, 221
Бармакиён, 3, 19, 185,
186, 187, 190, 192, 195,
198, 199, 203, 204, 208,

- 209, 210, 212, 213, 215,
217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 229, 250
- Бармакӣ, 7, 19, 150, 185,
193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 201, 204, 205,
206, 208, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 217,
219, 221
- Бароз ибни Мохуя, 46
- Баромака, 186, 187, 191,
192, 194, 195, 196, 198,
207, 208, 209, 210, 211,
217, 218, 219, 300
- Баротарвакраш, 189
- Бартольд В.В., 85, 272,
296
- Беҳофариҷ, 162, 163
- Берунӣ, 28, 42, 73, 163,
164, 169, 173, 174, 175,
176, 179, 189, 290
- Биш, 71, 108
- Бобуриёни Ҳинд, 25
- Большаков О.Г., 44, 73,
81, 83, 88, 91, 92, 105,
107, 147, 152, 297
- Бугои Бузург, 270
- Бузургмехр, 122
- Букайр ибни Вишоҳ, 63
- Букайр ибни Моҳон, 123
- Бумуслим, 132, 135, 137,
153
- Буроз, 48
- Бухорхудот, 107, 145
- Вакеъ ибни Абусуд, 84,
87
- Ғаззолӣ, 28
- Гаибов Г., 58, 59, 61
- Гардезӣ, 23, 35, 45, 46, 51,
139, 140, 162, 163, 164,
170, 171, 189, 223, 224,
225, 228, 229, 247, 284,
297
- Фассон ибни Аббод, 252,
255
- Фафуров Б., 80, 93, 95,
105, 122, 230, 297
- Грантовский Э.А., 297
- Ғуломхусайнӣ Юсуфӣ,
13, 297
- Ғурак, 75, 76, 78, 79, 80,
92, 101, 103, 112
- Ғуриён, 28
- Ғуштосп, 71, 188, 189
- Давлатшоҳи
Самарқандӣ, 284, 285,
288, 297
- Дақиқӣ, 187
- Дандамаев М.А., 297
- Девасти, 101
- Деваштич, 3, 9, 57, 87, 92,
96, 98, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 108, 109,
166, 299
- Девошниг, 96
- Девошнӣ, 96, 104, 108,

- 109
- Дилшоди Барно, 58
- Дориюши III, 38
- Дориюши севум, 41
- Доро, 38
- дудмони Сомонӣ, 3, 21, 32
- Ёқути Ҳамавӣ, 25
- Замахшарӣ, 28, 131
- Заҳириддин Муҳаммади Бобур, 25
- Зардушт, 188, 189
- Зардушт ибни Пуршасп ибни Фидросп, 189
- Зарринкӯб А., 11, 16, 43, 165, 297
- Зиёд ибни Абесӯфиён, 53
- Зиёд ибни Солех, 143, 144, 146, 148
- Зикриё ибни Муҳаммад ибни Маҳмуди Қазвинӣ, 190, 191, 192, 298
- Зозай, 34
- Зуляминайн, 244, 253
- Ибни Абикурайма, 221
- Ибни Асир, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 81, 82, 84, 86, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 131, 141, 148, 153, 154, 155, 156, 168, 173, 174, 175, 179, 180, 193, 194, 199, 214, 228, 248, 249, 256
- Ибни Баттута, 119, 298
- Ибни Возехи Яъқубӣ, 47, 49, 55, 57, 59, 69, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 115, 136, 138, 160, 162, 203, 204, 211, 212, 213, 216, 217, 219, 224, 225, 227, 228, 251, 252, 253, 256, 258, 276, 296, 298
- Ибни Мисквейҳ, 38
- Ибни Надим, 163, 164
- Ибни Ҳайсам, 49
- Ибни Ҳозим ибни Забён, 53
- Ибни Руста, 26
- Ибни Сино, 28
- Ибни Фақеҳ, 21
- Ибни Халдун, 40, 44, 129, 134, 135, 136, 149, 167, 172, 173, 175, 179, 180, 201, 205, 213, 214, 218, 222, 224, 225, 228, 229, 244, 294
- Ибни Хурдодбех, 11, 21, 26
- Иброҳим ибни Ағлаб, 223
- Иброҳим ибни Лайс, 234
- Иброҳим ибни Ҷабраил, 206
- Иброҳим ибни Ҷаъфари

- Балхӣ, 248
- Иброҳим ибни Муҳаммад ибни Алӣ ибни Абдуллоҳ ибни Аббос, 124, 128
- Иброҳим ибни Сабех, 204
- Иброҳим ибни Усмон ибни Башшор ибни Судус ибни Гударза, 123
- Иброҳими Имом, 123, 124, 126
- Илбо ибни Аҳмари Яшкурӣ, 95
- Илёс ибни Асад, 255
- Йозеф фон Гаммер-Пургштал, 138, 298
- Искандари Мақдунӣ, 38
- Исмоил ибни Аҳмад, 23, 284
- Исмоил ибни Хумод ибни Абуҳанифа, 18
- Исмоили Сомонӣ, 32, 202, 284, 285
- Исҳоқ ибни Иброҳим, 265, 269
- Исо ибни Маъқили Иҷлӣ, 123
- Исо ибни Муҳаммад, 233
- Исо ибни Мусои Сарроҷ, 124
- Истаҳрӣ, 22, 26, 27, 30, 31, 294
- Қайс ибни Ҳайсам, 49, 53
- Қайс ибни Ҳубайра ибни Макшӯҳи Муродӣ, 37
- Камол Ҳ., 33, 34, 42, 44, 57, 275, 298
- Қаҳтаба ибни Шабиб, 123, 126, 141, 193
- Караҳӣ, 27
- Қатан ибни Қутайба, 113
- Ковус, 257, 260
- Колесников А.И., 36, 299
- Кошеленко Г.А., 297
- Крачковская В.А., 74
- Крачковский И.Ю., 74, 80, 99, 101, 103, 104, 299
- Кубовӣ, 177, 182
- Қубод, 33, 34, 35
- Куводи дуюм, 33
- Қӯҳёр, 269
- Қурайши Дандонӣ, 248
- Куртҳои Ҳирот, 28
- Куруши Кабир, 13
- Қусам ибни Аббос ибни Абдулмуталлиб, 56, 57
- Қутайба, 3, 10, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 117, 144, 145, 149, 182, 290
- Қутайба ибни Тугшода, 144, 145, 183

- Ле Стренч, 25, 299
Лившиц В.А., 101, 106, 299
Лоҳиз ибни Курайз, 123
Лухросп, 188
Маздак, 156, 231, 232, 266
Маликушшуаро Баҳор, 131, 161, 299
Манкҷури Усрушанӣ, 263
Мансури Умарӣ, 222
Маҳмуди Фазнавӣ, 186
Марвони Умавӣ, 127, 193
Марвониён, 143
Мардованд, 43
Мардоншоҳ, 33
Марзбон ал-Мачусӣ, 161
Маслама ибни Абдулмалик, 93, 116, 118
Масрури Ходим, 211, 212
Масъудӣ, 38, 43, 129, 150, 181, 190, 197, 198, 209, 213, 215, 217, 222, 239, 246, 247, 262, 275, 279, 280, 281, 283, 286, 299
Маъмун, 20, 162, 205, 227, 228, 229, 233, 242, 243, 244, 246, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 260, 265, 273
Мирзоабдулазимхони Гургонӣ, 186, 301
Мозиёр, 240, 262, 263, 268, 269, 271, 273, 292
Мозиёр ибни Коран, 262, 263, 271
Молик ибни Ҳайсам, 123, 136, 137
Молик ибни Райб, 56
Молик ибни Форим, 172
Моҳёр, 38
Моҳуи Сурӣ, 42
Моҳуя Аброз, 50
Моҳфарвазин, 162
Мотарудӣ, 28
Муқаннаъ, 3, 6, 16, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 232, 292
Муҳаллаб ибни Абисуфра, 56, 64
Муҳаммад ал-Амин, 229, 242
Муҳаммад Амин, 207, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252
Муҳаммад ибни Абдулмалик, 238, 265, 266
Муҳаммад ибни Азизи Киндӣ, 108
Муҳаммад ибни Васиф, 287
Муҳаммад ибни Зуфар

- ибни Умар, 177
Мұхаммад ибни Җарирі Табарī, 22, 33, 45, 51, 73, 136, 169, 188, 189, 231
Мұхаммад ибни Нағиби Бакрон, 31, 196, 299
Мұхаммад ибни Ҳасан, 135, 249, 296
Мұхаммад ибни Ҳумайд, 234, 247
Мұхаммад ибни Тохир, 275, 276
Мұхаммад ибни Фаррух Үмар Кай, 255
Мұхаммад ибни Шаддод, 161
Мұхаммад ибни Яхේ, 196, 213
Мұхаммад Саъид, 162
Мұхаммади Бакрон, 196
Мұхаммади Лайс, 204
Мұхаммади Наршахī, 10, 56, 57, 67, 176, 177, 299
Мұхаммади Таваккул, 37, 296
Муовия, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 114, 115, 192
Муоз ибни Мұслим, 169, 173, 176
Мусайяб ибни Бишр, 106
Мусайяб ибни Бишри Риёхī, 106
Мусайяб ибни Зухайр, 173, 176, 194
Мусайяб ибни Зухайр аз-Заббī, 173, 176
Мұслим ибни Ақил, 60
Мұслим ибни Саъид, 110, 116
Мұслим ибни Саъиди Килобī, 116
Мусо ибни Исо, 199
Мусо ибни Яхේ, 196, 208
Мусои Турк, 270
Мұхаллад ибни Ҳусайн, 143
Набī ибни Сувайд, 193
Нарсī, 43
Наршахī, 10, 57, 67, 68, 70, 71, 72, 84, 85, 117, 118, 125, 128, 143, 144, 145, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 202, 254, 290, 294
Насируддини Тусī, 28
Наср ибни Ахмад, 22, 32, 254
Наср ибни Сайёр, 117, 120, 127, 128, 129, 141, 182, 224, 259
Наср ибни Шабас ал-Уқайлī, 250
Нафисī С., 255, 299, 300

- Низак, 64, 68, 135, 136, 191
Низаки тархон, 64, 68, 72
Низомулмулк, 153, 240, 282, 284, 285, 293
Никифор, 223
Носири Хусрав, 126, 280, 281, 300
Нофеъ ибни Холиди Тохир, 53
Нұх ибни Асад, 254, 255
Нұх ибни Насри Сомонй, 176
Нұймон ибни Собит ибни Нұймон ибни Марзбон, 17, 18
Озармидухт, 34, 35
Озарўя ал-Маҷсүй, 161
Оли Аббос, 211
Оли Бармак, 222
Оли Сомон, 22, 23
Омир ибни Зубора, 193
Омир ибни Имрон, 168
Осим ибни Абдуллоҳ, 116
Осим ибни Юсуфи Ичлӣ, 123
Паҳлавӣ, 41, 43, 294
Пирӯз, 43
Поляков А.С., 99, 300
Пурон, 34
Рабеъ ибни Зиёд, 47, 54
Ризом ибни Собик, 158
Рофеъ ибни Лайс, 3, 6, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 242, 244
Рұдакӣ, 22, 28, 297
Рустами Фаррухзод, 34, 35, 36, 37
Сабоъ ибни Нуъмони Аздӣ, 148
Сағонхузоҳ, 111
Садака ибни Алӣ, 234
Сайдмуҳаммад Ноции Насрободӣ, 196
Сайф ибни Иброҳим, 221
Салм ибни Зиёд, 59, 61, 62, 182
Салми Ҳосир, 222
Салмон ибни Рабеаи Боҳали, 37
Саҳл ибни Сумбот, 237
Саолибӣ, 23, 24, 35, 37, 42, 295
Саффоҳ ба Исо ибни Мусо, 133
Саффориён, 2, 8, 17, 20, 28, 29, 257, 274, 276, 284, 285, 286, 287, 288, 292
Саъди Ваққос, 36, 37, 40
Саъид ибни Абдулазиз, 93, 116, 118
Саъид ибни Амри Ҳараши, 116
Саъид ибни Усмон, 55,

- 56, 57, 58, 59, 114, 290
Саъди Ҳарашӣ, 93, 94,
175
Саъди Хузайна, 93
Семёнов А.А., 300
Смирнова О.И., 77, 300
Собит ибни Мусо, 197
Сомониён, 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 22, 26, 27, 28, 29, 31,
155, 186, 254, 275, 288,
292, 293, 300
Сомонӣ, 2, 8, 20, 22, 32,
188, 254, 284, 292
Сосониён, 8, 9, 11, 33, 34,
36, 37, 39, 190, 195, 231,
274, 275
Сосонӣ, 33, 34, 38, 39, 40,
41, 42, 44, 258, 298
Спидамон, 166
Суғдӣ, 62
Сулаймон ибни
Абдулмалик, 87, 115,
192
Сулаймон ибни
Абуссарӣ, 91, 106, 109
Сулаймон ибни Бармак,
192
Сулаймон ибни Касир,
123, 132
Сулаймон ибни Ҳумайдӣ
Азӣ, 225
Сухарева О.А., 58, 300
Табарӣ, 12, 21, 33, 34, 45,
46, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 104, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 118, 123, 124,
125, 127, 128, 129, 131,
132, 133, 134, 136, 137,
138, 139, 140, 143, 146,
148, 149, 152, 153, 154,
155, 160, 161, 164, 167,
168, 169, 173, 174, 175,
177, 178, 179, 189, 193,
195, 197, 198, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215,
216, 218, 219, 220, 221,
222, 225, 226, 227, 228,
232, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 243, 244, 245,
248, 249, 250, 251, 252,
253, 256, 258, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 270,
271, 272, 276, 277, 281,
283, 285, 289, 294, 295
Талха ибни Тоҳир, 257
Тамим ибни Наср, 193
Тархун, 74, 80, 101
Темурланг, 138

- Тоҳир ибни Абдуллоҳ, 275
- Тоҳир ибни Ҳусайн, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 274
- Тоҳири Зуляминайн, 255
- Тоҳириён, 2, 7, 8, 17, 20, 28, 29, 185, 244, 253, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 272, 273, 275, 276, 292
- Туфайл ибни Авфи Яшкурӣ, 53
- Убайдуллоҳ ибни Зиёд, 54, 55, 56, 60
- Үқба ибни Муслим, 172
- Умавиён, 16, 17, 93, 120, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 141, 143, 145, 146, 149, 157, 165, 192, 193, 194, 291
- Умайр ибни Усмон ибни Саъд, 45
- Умайя ибни Абдуллоҳ, 63
- Умар ибни Абдулазиз, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 103, 114, 115
- Умар ибни Абдуллоҳи Тамимӣ, 80
- Умар ибни Ҳубайра, 96, 109, 116
- Умар ибни Ҳубайраи Фазорӣ, 109, 116
- Умар ибни Ҳаттоб, 36, 38, 39, 45
- Умари Сӯбахӣ, 170
- Умари Ҳайём, 28
- Уммиҳаким, 114
- Уммиҳонӣ, 51
- Умму Муҳаммад, 62
- Уммуқосим, 192
- Устоз Сис, 3, 6, 16, 160, 161, 162, 164, 165, 171
- Фазл ибни Рабеъ, 214, 216, 218, 229, 242
- Фазл ибни Яхё, 194, 195, 199, 201, 202, 206
- Фазл ибни Яхё ибни Холид ибни Бармак, 194
- Фазли Бармакӣ, 199, 200, 202, 206, 207, 214, 217
- Фарғонӣ, 28
- Фароҳурмуз, 35
- Фарруҳонмоҳ
Исфандиёр, 34
- Фасехи Ҳавоғӣ, 46, 55, 56, 64, 65, 69, 74, 78, 81, 84, 85, 120, 124, 126, 131, 132, 136, 140, 154, 158, 159, 168, 175, 176, 194, 196, 197, 198, 200, 201, 203, 205, 206, 209, 210, 213, 214, 217, 220,

- 221, 224, 227, 228, 232,
237, 242, 245, 248, 250,
251, 252, 253, 255, 256,
257, 263, 264, 280, 283,
284, 301
- Фатуварн, 98
- Феофил, 235
- Фирдавсӣ, 24, 28, 35, 38,
187, 188, 301
- Фирӯз писари
Мехрҷушнас, 34
- Фирӯзи Испаҳбуд, 153
- Фиръавн, 268
- Форобӣ, 28
- Форсӣ, 21
- Фотимиёни Миср, 126
- Фрай Р., 180, 181, 301
- Фрейман А.А., 97, 98, 99,
301
- Хозим ибни Хазима, 161,
162
- Холид ибни Абдуллоҳ
ибни Зухайр, 50
- Холид ибни Абдуллоҳи
Қасрӣ, 110, 114, 116
- Холид ибни Бармак, 190,
192, 193, 196, 213
- Хоҷа Низомулмулк, 125,
152, 153, 154, 155, 156,
179, 231, 240, 278, 279,
280, 282, 283, 284, 285,
301
- Хоразмшоҳ, 73, 107
- Хоразмшиён, 31
- Худоёри Валама, 57
- Хулайд ибни Абдуллоҳи
Ҳанафӣ, 53
- Хулайд ибни Тариф, 51
- Хуррама, 232
- Хусрав, 22, 33, 34, 127
- Хусрав писари
Мехрҷушнас, 34
- Хусрави Анӯшервони
Сосонӣ, 24, 231
- Хусрави Парвиз, 33, 34,
274
- Хусрави Парвизи
Сосонӣ, 274
- Хутак хотун, 55, 56, 61,
182
- Ҳазрати Шоҳ, 57
- Ҳайдаршо Пирумшо, 1,
7
- Ҳайён ан-Набатӣ, 84
- Ҳаким Зачҷоҷӣ, 272
- Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуф, 63,
64, 65, 66, 67, 78, 81
- Ҳамдуллоҳи Муставфӣ,
133, 137, 139, 263
- Ҳамза Камол, 1, 2, 4, 5,
131
- Ҳамзай Хориҷӣ, 273
- Ҳамзахон Камолов, 2
- Ҳанаш ибни Сабал, 146
- Ҳариши Систонӣ, 161
- Ҳарсама ибни Аъян, 226,

- 227, 242, 246, 247
Ҳасан ибни Абульъамарратаи Киндӣ, 112
Ҳасан ибни Алӣ, 43, 52
Ҳасан ибни Саҳл, 250
Ҳахоманишиён, 8
Ҳахоманишӣ, 38, 190
Ҳиром, 43
Ҳишом ибни Абдулмалик, 111, 114
Ҳорис ибни Сурайҷ, 113
Ҳорун, 19, 195, 197, 198, 199, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 242, 244
Ҳоруни Аббосӣ, 19
Ҳорунуррашид, 162, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 207, 208, 216, 220, 227, 231
Ҳорунуррашиди Аббосӣ, 139, 198
Ҳошимиён, 123, 130
Ҳумод, 18
Ҳусайн ибни Алӣ, 59, 246
Ҳусайн ибни Муоз, 168
Ҳусайн ибни Мусъаб, 244, 250
Ҷабраил ибни Яҳё, 171, 172
Ҷайгуяи Харлухӣ, 227
Ҷамол Қаршӣ, 85
Ҷарроҳ ибни Абдуллоҳ, 88, 89, 103, 116
Ҷаъда ибни Ҳубайра, 51
Ҷаъда ибни Ҳубайраи Махзумӣ, 52
Ҷаъфар ибни Динор, 235
Ҷаъфар ибни Ҳанзала, 117, 150
Ҷаъфари Бармакӣ, 202, 203, 208, 209, 210, 215, 216, 220, 221
Ҷовидон писари Саҳл, 232
Ҷомосп, 188
Ҷонусиёр, 38
Ҷудайъ ибни Алии Кирмонӣ, 117
Ҷумайъ ибни Ҳозир, 92
Ҷумхур ибни Маррори Иҷлӣ, 154
Ҷунайд ибни Абдурраҳмон, 114, 116
Ҷӯраалӣ Махмадалӣ, 97
Ҷушнасада, 34
Ҷабиб ибни Доҳ, 163
Ҷавкар ибни Ҳумайқ, 107
Ҷайхи Тусӣ, 28
Ҷаҳиди Балхӣ, 28
Ҷаҳрбароз, 34

- Шаҳрбону, 43
Шарафуддин
Абуабдуллоҳ
Мұхаммад ибни
Абдуллоҳ Мұхаммад
ибни Иброҳими
Тунчӣ, 119
Шарафуддини Тусӣ, 28
Шарик, 3, 6, 142, 143,
145, 146
Шарик ибни Шайхи
Маҳрӣ, 3, 6, 142, 143
Ширин, 33
Ширӯя, 33
Шуъба ибни Зухайри
Наҳшалӣ, 90
Юнусов А.С, 230, 233,
302
Юсуф ибни Умар, 116
Яздигирд, 45
Яздигурди сеюм, 34, 40,
275
Язид ар-Раққошӣ, 221
Язид ибни Абдулмалик,
93, 96, 116
Язид ибни Мансури
Хумайрӣ, 224
Язид ибни Мұхаллаб, 64,
65, 87, 88, 93, 115, 116
Язид ибни Муовия, 59,
62
Яқтинг, 134
Якубовский Ю.А., 120,
302
Яхё ибни Абдуллоҳ ибни
Ҳасан, 199, 210, 215,
216
Яхё ибни Асад, 255
Яхё ибни Ашъаси Тойӣ,
225
Яхё ибни Муоз, 233
Яхё ибни Ҳаким, 114
Яхё ибни Холид, 196,
197, 198, 203, 204, 206
Яхё ибни Холид ибни
Бармак, 197
Яхёи Алавӣ, 199, 200
Яхёи Бармакӣ, 11, 197,
198, 202, 204, 205, 206,
207, 208, 211, 212, 213,
215, 216
Яъқуби Лайси Саффорӣ,
20, 274, 275, 276, 287
Яъқубӣ, 26, 47, 49, 55, 57,
59, 69, 74, 75, 78, 79, 81,
82, 83, 84, 85, 87, 88, 89,
115, 136, 138, 142, 152,
160, 162, 203, 204, 211,
212, 213, 216, 217, 218,
219, 224, 225, 227, 228,
229, 251, 252, 253, 255,
256, 258, 259, 276, 296,
298

ФЕХРИСТИ НОМХОИ ЧУФРОФӢ

- Абаргар, 98
Абаршаҳр, 47, 53
Абгар, 93, 98, 104, 105,
108
Абевард, 27
Австрия, 138
Айвони Касро, 195, 196
Аирянем-Ваеча, 21
Ачам, 10, 25, 37, 76, 82,
166, 189, 192, 196, 218,
266, 269, 288
Амударё, 21, 24, 25, 54,
62, 71, 111, 143, 170
Анбор, 130, 133, 199, 210
Андиҷон, 85
Аҳорун, 71, 72
Араб, 10, 167, 250, 269
Арабистон, 9
Арафот, 131
Аргандоб, 29
Ардабил, 90, 235
Арманистон, 130, 235,
237, 264
Армения, 197
Арон, 232
Аршак, 235
Африқо, 223
Ашрусана, 201
Бағдод, 20, 22, 162, 171,
179, 195, 199, 200, 201,
202, 205, 210, 211, 213,
218, 220, 225, 238, 242,
243, 245, 246, 248, 250,
251, 252, 253, 257, 258,
260, 272, 277, 278, 279,
280, 284, 285, 293
Байнаннахрайн, 130
Байҳақ, 25
Балуҷистон, 24, 130
Балх, 12, 17, 19, 25, 28, 41,
43, 50, 68, 87, 110, 111,
113, 125, 146, 185, 187,
188, 189, 191, 192, 225,
226, 293
Банокат, 28
Баруқон, 113
Басра, 46, 51, 54, 55, 83,
88, 93, 116, 250, 281
Биъанҷар, 71
Боби Кушмоҳан, 140
Бодғиз, 23
Бойсун, 73
Бор (Анбор), 124
Боҳтар, 29, 190
Буст, 161
Бухоро, 10, 22, 23, 27, 28,
55, 56, 57, 61, 67, 68, 70,
71, 72, 84, 85, 113, 117,

- 118, 125, 128, 142, 143,
144, 145, 148, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173,
174, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 192,
202, 224, 254, 284, 290,
293, 294, 295, 299
- Бушанч, 23
- Варазрӯд, 24
- Варорӯд, 3, 4, 5, 6, 10, 22,
24, 25, 31, 46, 54, 58, 63,
64, 66, 67, 69, 71, 81, 82,
83, 90, 96, 109, 119, 120,
125, 127, 143, 145, 147,
148, 157, 165, 167, 170,
171, 175, 178, 180, 259
- водии Ҳисор, 71
- Восит, 116, 280
- Гелон, 200
- Гузгон, 49
- Гунди Шопур, 283
- Гурганч, 31
- Гургон, 141, 193, 227, 228
- Фазна, 25
- Фазнӣ, 28
- Фур, 53
- Дайлам, 155, 199
- Дачла, 137, 138, 195, 247
- Дамованд, 195
- Дашти Қипчоқ, 119
- Димишқ, 60, 70, 130
- Домғон, 38
- Дороб, 40
- Душанбе, 1, 2, 10, 12, 18,
22, 23, 33, 34, 35, 38, 40,
42, 44, 45, 46, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 68, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 104, 105, 107,
108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 118,
122, 123, 131, 163, 169,
188, 189, 230, 272, 275,
281, 294, 295, 296, 297,
298, 299, 300, 301
- Замм, 143
- Заҳматобод, 97
- Зарафшон, 29, 96, 97, 98,
104, 105, 107
- Заррег, 42
- Зоб, 264
- Илок, 29
- Ироқ, 25, 64, 81, 87, 109,
111, 115, 150, 195, 244,
255, 287
- Испания, 130
- Истамбул, 138
- Истаравшан, 57
- Истаҳр, 34, 40, 189
- Исфаҳон, 40, 124, 193,

- 243, 283
 Иттиходи Шўравӣ, 97, 99
 Кавири Лут, 25
 Казоч, 236
 Қаҳистон, 49, 161, 200
 Карбало, 60
 Каркӣ, 143
 Қашқадарё, 29
 Каъба, 156, 190, 242
 Кеш, 25, 77, 109, 125, 148,
 170, 172, 175, 181
 Кирмон, 40, 46, 276, 283
 Кобул, 24, 28, 162, 191,
 206, 287
 Ковакаимардон, 169
 Коза, 169
 Косон, 71
 Коҳ, 85
 Кошғар, 67, 74
 Кулич, 85
 Кум, 98, 107
 Куфа, 42, 50, 60, 83, 123,
 124, 126, 130, 132, 208,
 214, 248
 кӯхи Муғ, 96, 97, 98, 100,
 101, 102, 105, 107
 Кӯҳистон, 124, 232, 278
 Қибрис, 130, 223
 Қодисия, 36, 37, 39, 44
 Қоҳира, 126
 Қумис, 153, 154
 Ленинград, 74, 97, 99,
 100, 101, 187, 297, 299,
 300, 301
 Мавсил, 124, 194, 234
 Мағриб, 197, 280
 Мадина, 13, 36, 43, 47, 49,
 58, 59, 209
 Мадоин, 135, 136, 195,
 196
 Макка, 56, 57, 59, 123,
 132, 206, 209, 210, 219,
 223, 242
 Махдия, 280, 282
 Марв, 23, 28, 41, 42, 45,
 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55,
 57, 62, 71, 81, 87, 125,
 129, 140, 148, 158, 169,
 172, 173, 176, 179, 226,
 227, 242, 249, 251, 253,
 293
 Марви Шоҳичаҳон, 23
 Марви Шоҳҷон, 23
 Марврӯд, 23, 42, 45, 50,
 53, 68
 Машҳад, 138, 265
 Миср, 126, 130, 134, 135,
 199, 271
 Мовароуннаҳр, 21, 23,
 24, 30, 31, 43, 112, 119,
 154, 169, 179, 200, 201,
 205, 224, 225, 226, 254,
 255, 257, 284
 Мочин, 279

- Муқон, 189
Мурғоб, 42
Навканда, 144
Наҳованд, 40, 42, 243
Наҳравон, 252
Наршах, 168, 172
Насибайн, 124
Нахшаб, 125, 181
Нимрӯз, 205
Нисо, 27, 48
Нишопур, 20, 31, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 62, 125, 152, 153, 163, 171, 254, 262, 276, 289
Озарбойчон, 189, 200, 232, 233, 263, 273
Озодвор, 47
Омул, 67, 148
Оҳангарон, 29
Ориёно, 26
Осиёи Вусто, 25
Осиёи Миёна, 29, 103
Панҷакент, 92, 98, 102, 105, 107
Панҷ, 102
Покистон, 24
Помир, 25
Порс, 27, 34, 281
Пушанг, 23, 53, 125, 244, 254, 287
Рабинчан, 109
Работи Сарҳанг, 85
Рай, 35, 66, 129, 136, 153, 154, 155, 156, 195, 200, 205, 211, 227, 229, 243, 245, 277
Раққа, 207, 210, 212, 213, 250, 251, 253
Рометан, 55
рӯди Мурғоб, 42
Рӯён, 207
Рум, 33, 223, 235, 261, 271
Самарқанд, 11, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 102, 103, 104, 110, 112, 118, 128, 145, 147, 148, 171, 172, 175, 182, 193, 224, 225, 226, 227, 242, 244, 254, 255, 290, 291, 293
Сарахс, 49, 125, 251
Сафеданҷ, 125
Сичистон, 25
Синд, 32, 123, 130, 283
Сипоҳон, 205
Сирдарё, 13
Систон, 23, 24, 40, 43, 47, 134, 161, 164, 203, 205, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283, 285, 286, 287, 288, 301
Сиффин, 51
Сова, 129

- Сомарро, 238, 239, 263
Суғди Самарқанд, 56, 74
Суғди Хуросон, 22
Табаристон, 23, 135, 151, 153, 155, 156, 200, 205, 210, 223, 262, 263, 273, 277, 292, 296
Табасайн, 45, 46, 47
Тайсфавун, 34, 35, 39, 40
Тахористон, 23, 25, 29, 43, 68, 109, 136, 140, 193, 224, 276
Тези Кик, 43
Техрон, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 45, 46, 47, 49, 51, 56, 57, 66, 69, 94, 119, 122, 125, 129, 131, 133, 134, 136, 139, 140, 150, 153, 154, 158, 159, 162, 167, 186, 187, 190, 192, 194, 197, 231, 232, 244, 248, 249, 259, 260, 263, 272, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302
Тибет, 224
Тирмиз, 59, 172
Тироз, 146, 147
Толикон, 23, 49, 53, 68, 69
Тоҷикистон, 2, 57, 299
Туркистон, 61, 173, 279
Тус, 47, 48, 50, 138, 139, 155, 228, 289, 293
Урганч, 293
Уришт, 71
Уструшана, 25
Ушрусана, 200, 259, 262, 264, 266
Фаластин, 130
Фарғона, 25, 29, 32, 71, 74, 75, 81, 82, 85, 94, 95, 104, 105, 110, 128, 146, 224, 255
Фарорӯд, 23, 24
Форёб, 49, 73
Форс, 13, 195, 250, 277, 281, 283
Фурот, 39
Фушанг, 244
Хатлон, 12, 110, 111, 125
Ховари Наздик, 233
Хомун, 29
Хоразм, 24, 25, 29, 32, 61, 73, 107, 118, 119, 143, 290
Хузистон, 281
Хуҷанд, 28, 31, 61, 94, 95, 104, 110, 284, 297, 299
Хуросон, 3, 6, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,

- 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68,
 72, 73, 77, 80, 82, 83, 84,
 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93,
 96, 103, 109, 110, 111,
 112, 113, 114, 115, 116,
 118, 121, 122, 123, 124,
 125, 127, 128, 129, 130,
 132, 134, 135, 136, 138,
 139, 140, 141, 143, 148,
 149, 150, 151, 152, 156,
 157, 158, 160, 161, 164,
 165, 167, 168, 169, 173,
 175, 178, 181, 185, 190,
 191, 193, 199, 200, 201,
 202, 203, 205, 208, 210,
 211, 224, 225, 226, 227,
 238, 239, 242, 243, 244,
 246, 251, 252, 253, 254,
 255, 257, 258, 259, 260,
 261, 262, 263, 272, 273,
 274, 275, 276, 277, 278,
 282, 283, 284, 286, 287,
 288, 297, 299, 302
- Хурсони Бузург**, 1, 2, 3,
 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25,
 26, 27, 28, 29, 35, 38, 53,
 66, 71, 85, 87, 89, 114,
 115, 117, 120, 127, 130,
 142, 146, 148, 151, 155,
 157, 165, 183, 227, 229,
 230, 241, 250, 253, 256,
- 259, 260, 271, 274, 275,
 284, 287, 289, 290, 291,
 292, 293
- Хуттал**, 111, 146, 224, 260
- Хутталон**, 12, 110, 111
- ҳавзай Амударё**, 29
- ҳавзай Ҳилманд**, 29
- Ҳамадон**, 35, 129, 154,
 200, 243, 245
- Ҳариўд**, 29
- Ҳичоз**, 49
- Ҳинд**, 25, 103, 130, 190,
 279
- Ҳиндукуш**, 24
- Ҳиндустан**, 24, 42
- Ҳира**, 210
- Ҳирот**, 23, 28, 49, 50, 53,
 63, 125, 244, 251, 254
- ҳавзай Амударё**, 29
- ҳавзай Ҳилманд**, 29
- Ҳамадон**, 35, 129, 154,
 200, 243, 245
- Ҳариўд**, 29
- Ҳичоз**, 49
- Ҳинд**, 25, 103, 130, 190,
 279
- Ҳиндукуш**, 24
- Ҳиндустан**, 24, 42
- Ҳира**, 210
- Ҳирот**, 23, 28, 49, 50, 53,
 63, 125, 244, 251, 254
- Чағониён**, 71, 125, 191

- Чин, 25, 41, 43, 77, 95, 97,
104, 146, 147, 148, 191
Чирчик, 29
Чоч, 25, 29, 75, 81, 98,
105, 110, 111, 146
Чазира, 124, 126, 212,
242, 251
Чайхун, 25, 43, 70, 169
Чибол, 116, 205, 234, 243
Чонг Гон, 43
Чувайн, 25, 47
Шаҳристон, 105
Шероз, 276
шимоли Африқо, 130,
199, 280
Шом, 80, 116, 130, 134,
202, 203, 223, 271
- Шористон, 70
Шористони Рӯин, 70
Шош, 12
Шумон, 71, 72, 107
Эрон, 3, 8, 9, 10, 13, 14,
18, 19, 24, 33, 34, 35, 36,
38, 41, 43, 44, 45, 66, 68,
69, 71, 72, 73, 81, 82, 84,
86, 130, 138, 153, 155,
161, 165, 180, 181, 188,
192, 230, 231, 232, 241,
260, 271, 274, 275, 287,
289, 290, 292, 294, 296,
297, 298, 301
Эронвич, 21
Ярмук, 36, 44